

**Труды Академии (научный журнал)\***  
**№ 1 (21). 2014**

Учредитель – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан  
Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан.  
Свидетельство о регистрации № 0117 мч от 17 января 2014 года  
Журнал основан в 1998 году  
Журнал выходит на таджикском, русском и английском языках

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:**

**Зоиров Дж.М.**

начальник Академии МВД, Заслуженный деятель Республики Таджикистан, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции

**ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:**

**МУСАЕВ А.Н.** - доктор юридических наук, профессор; **ШАМОЛОВ А.А.** - доктор экономических наук, профессор; **САЛЬНИКОВ В.П.** - доктор юридических наук, профессор; **БУРИЕВ И.Б.** - доктор юридических наук, профессор; **ОМЕЛИН В.Н.** - доктор юридических наук, профессор; **СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш.** - доктор юридических наук, профессор; **АЗИМОВ Р.А.** - доктор технических наук, профессор; **ХАБИБУЛЛИН А.Г.** - доктор юридических наук, профессор; **НАЗАРОВ Н.Д.** - доктор юридических наук; **ШАРИПОВ Т.** - доктор юридических наук, профессор; **АЛИМОВ С.Ю.** - доктор юридических наук, профессор; **ИБРОГИМОВ С.И.** - доктор юридических наук, профессор; **ОДИНАЕВ Х.А.** - доктор экономических наук, профессор; **ТОХИРОВ Ф.Т.** - доктор юридических наук, профессор; **РАХИМОВ М.З.** - доктор юридических наук, профессор); **ФЕДОРОВ А.В.** - кандидат юридических наук, профессор); **МИРЗОЕВ С.Б.** - кандидат юридических наук; **ШАРИПОВ Ф.Р.** - кандидат юридических наук; **УМАРОВ Х.А.** - кандидат юридических наук

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:**

**Солиев К.Х.**

заместитель начальника Академии МВД, Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат юридических наук, полковник милиции

**НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:**

**Юлдошев Р.Р.**

Начальник ОНиРИО Академии МВД, кандидат юридических наук, капитан милиции;

**ХОКИРОЕВ Р.З.**

Кандидат филологических наук, доцент;

**НАСУРОВ П.А.**

Начальник кафедры Административного права Академии МВД, кандидат юридических наук, подполковник милиции;

**КАРИМОВА Л.М.**

Главный инспектор по международным связям Академии МВД, подполковник милиции;

**МАКСУДОВ Р.М.**

Старший преподаватель кафедры языков Академии МВД, подполковник милиции (русский язык);

**КОДИРОВ Т.**

Преподаватель кафедры языков Академии МВД, лейтенант милиции (английский язык)

© Академия МВД Республики Таджикистан . 2014.

\* Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым способом ссылка на источник обязательна

**Осори Академия (мачаллаи илмӣ)\***  
**№ 1 (21). 2014**

**Муассис** – Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Мачаллаи илмӣ аз тарафи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд  
**Шаҳодатнома оид ба қайд гирифтани таҳти № 0117 мҷ аз 17 января соли 2014**  
Мачаллаи илмӣ соли 1998 таъсис ёфтааст  
Мачалла ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад

**САРМУҲАРИР:**

**Зоиров Қ.М.** – сардори Академияи ВКД, Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, генерал-майори милитсия

**УЗВИ ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

**МУСАЕВ А.Н.** – доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **ШАМОЛОВ А.А.** - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор; **САЛНИКОВ В.П.**- доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **БУРИЕВ И.Б.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **ОМЕЛИН В.Н.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **СОТИВОЛДИЕВ Р.Ш.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **АЗИМОВ Р.А.** - доктори илмҳои техника, профессор; **ҲАБИБУЛЛИН А.Г.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **НАЗАРОВ Н.Д.** - доктори илмҳои ҳуқуқ; **ШАРИПОВ Т.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **АЛИМОВ С.Ю.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **ИБРОГИМОВ С.И.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **ОДИНАЕВ Х.А.** - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор; **ТОХИРОВ Ф.Т.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **РАХИМОВ М.З.** - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор; **ФЕДОРОВ А.В.** - номзади илмҳои ҳуқуқ, профессор; **МИРЗОЕВ С.Б.** - номзади илмҳои ҳуқуқ; **ШАРИПОВ Ф.Р.** - номзади илмҳои ҳуқуқ; **УМАРОВ Х.А.** - номзади илмҳои ҳуқуқ.

**МУОВИНИ САРМУҲАРИР:**

**СОЛИЕВ К.Х.** – муовини сардори Академияи ВКД, Ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ, полковники милитсия

**ДАР ОМОДА НАМУДАНИ НАШРИЯ ИШТИРОК ДОШТАНД:**

**ЮЛДОШЕВ Р.Р.**

Сардори ШТвТН Академияи ВКД, номзади илмҳои ҳуқуқ, капитани милитсия;

**ҲОКИРОЕВ Р.З.**

Номзади илмҳои филология, дотсент;

**НАСУРОВ П.А.**

Сардори кафедраи ҳуқуқи маъмурии Академияи ВКД, номзади илмҳои ҳуқуқ, подполковники милитсия;

**КАРИМОВА Л.М.**

Сарнозир оид ба робитаҳои байналмилалии Академияи ВКД, подполковники милитсия;

**МАКСУДОВ Р.М.** ;

Омӯзгори калони кафедраи забонҳои Академияи ВКД, подполковники милитсия (забони русӣ);

**КОДИРОВ Т.**

Омӯзгори кафедраи забонҳои Академияи ВКД, лейтенанти милитсия (забони англисӣ)

© Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2014.

\* Ақидаи ҳайати таҳририя метавонад ба нуқтаи назари муаллифони мақолаҳо мувофиқ наояд. Барои мазмуни мақолаҳо ва маълумотҳои саҳеҳ муаллифонашон масъул мебошанд. Истинод ба сарчашма, муаллиф ва шумора ҳатмист.

## МУНДАРИЧА СОДЕРЖАНИЕ

---

### МАСОИЛИ ТАКМИЛИ ҚОНУНГУЗОРӢ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

---

<b>Рахимзода Р.Х.</b> Оперативно-розыскные подразделения как субъекты межгосударственного и межведомственного взаимодействия при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики .....	<b>6-16</b>
<b>Зоиров Д.М.</b> Особенности этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве: социально-политическая и правовая характеристика .....	<b>16-24</b>
<b>Раджабов Р.М., Мирзоев С.Б.</b> Некоторые особенности осуществления задач и функций конституционного контроля в Таджикистане .....	<b>25-30</b>
<b>Насуров П.А., Суфиев С.Н.</b> Тартиб ва шартҳои иштироки мутахассис дар амали намудани чорабиниҳои оперативӣ-чустуҷӯӣ .....	<b>30-34</b>
<b>Одерий А.В.</b> Использование передвижных специализированных лабораторий при досудебном расследовании экологических преступлений .....	<b>34-37</b>
<b>Худоёрбеков Д.Х.</b> Особенности влияния принципов уголовного процесса на стадию судебного следствия (из опыта правоохранительных органов Республики Таджикистан и Российской Федерации) .....	<b>38-45</b>
<b>Хараберюш А.И.</b> Направления противодействия контрабанде в современных условиях .....	<b>45-50</b>
<b>Сафронов П.Е.</b> Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при реализации дел оперативного учета .....	<b>51-55</b>
<b>Ермолович Я.Н.</b> Сравнительный анализ военно-уголовного законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистан .....	<b>55-66</b>

### ФАНҲОИ ЧАМБИЯТӢ ВА ИЛМҲОИ ТАБИӢ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

---

<b>Розикзода А. Ш.</b> Андешаҳои Аҳмади Дониш дар бораи низоми давлатдорӣ, тартиботи дохилӣ ва фаъолияти миршаб дар Аморати Бухоро .....	<b>67-72</b>
<b>Хокироев А.Ю. , Қосимов О.А.</b> Баъзе ҷиҳатҳои бавучудой ва ташкилҳои таърихӣ-ҳуқуқии шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ дар Осиеи Миёна (с.с.1918-1924) .....	<b>72-79</b>
<b>Умаров М.А., Гафуров М.Х., Нарзуллоев С.А., Шарипов Б.М.</b> Об эффективном планировании управленческой деятельности Органов внутренних дел .....	<b>80-84</b>
<b>Шарифов Б.</b> Саҳнаи хаёл дар шеъри Ҳоқонӣ .....	<b>84-93</b>
<b>Джураев Р.З.</b> Сущность и особенности патриотического воспитания	

сотрудников ОВД .....	<b>93-100</b>
<b>Давлатшоева А.Ш.</b> Имконияти таълимӣ-тарбиявии курсантон дар рафти таҷрибаомӯзӣ .....	<b>100-104</b>
<b>Асламов Б.С., Сафаров М.М.</b> Пешомадҳои сиёсии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ: ҷамбаи геополитикӣ .....	<b>104-109</b>
<b>Саидолимов К., Назаров М., Раҳимова Р.Х.</b> Омӯзгор: хусусиятҳо, омодагӣ ва одоби касбии ӯ .....	<b>110-121</b>
<b>Асламов Б.С., Ашуров С.Г., Халимова Д.Д.</b> Экологические угрозы Республики Таджикистан: Основные тенденции и проблемы .....	<b>121-125</b>

## **МИНБАРИ ОЛИМОНИ ҶАВОН ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ**

<b>Самиев Н.М.</b> Факторы, влияющие на расследование нераскрытых преступлений прошлых лет в Республике Таджикистан .....	<b>126-129</b>
<b>Неъмонов Б.З.</b> Ба ҷазодиҳии сиёсӣ маҳкум шудани ходимони ҳизбу давлат дар солҳои 30-юми саддаи XX .....	<b>129-136</b>
<b>Гумаров И.А.</b> Особенности осмотра места происшествия при хищениях нефти из магистральных трубопроводов .....	<b>137-143</b>
<b>Amanbaev Manas Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi</b> .....	<b>143-147</b>
<b>Восиева Р.К.</b> Отражение образа Александра Македонского в античных источниках .....	<b>147-152</b>
<b>Амондуллоев Б.С.</b> Назаре ба ирфони Ҳофиз .....	<b>152-158</b>
<b>Гулов С.А.</b> Концепции современной войны (вооруженные конфликты): взгляды на военную опасность, возможные войны и необходимость обеспечения оборонной мощи государства .....	<b>159-163</b>
<b>Раҳматшоев С.Р.</b> Пайдоиши оташ .....	<b>163-165</b>
<b>Рустамова Ф.Н.</b> Торговля людьми: анализ состава и проблемы квалификации в законодательстве Республики Таджикистан .....	<b>166-169</b>
<b>Хушвахтов Х.Х.</b> Эпоха взлета и падения династии Саманидов .....	<b>170-173</b>

**ҒОЛИБОНИ ОЗМУНИ АКАДЕМИЯВИИ «БЕҲТАРИН МАҚОЛАИ ИЛМӢ» БАХШИДА БА  
«РӯЗИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КОРРУПСИЯ»  
(25 декабри соли 2013)  
ПОБЕДИТЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ»,  
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
(25 декабря 2013 года)**

<b>Рустамов Н.Қ., Умаров Х.А.</b> Коррупсия ҳамчун зухуроти номатлуби иҷтимоӣ: ҷанбаҳои таърихӣ, криминологӣ ва ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ .....	<b>174-180</b>
<b>Саидова Р., Умаров Х.А.</b> Назаре ба коррупсия: мазмун, моҳият ва оқибатҳо .....	<b>180-184</b>
<b>Каримова А.Т., Бухориев Б.Р.</b> Коррупция: история и борьба с ней .....	<b>184-187</b>

# МАСОИЛИ ТАКМИЛИ ҚОНУНГУЗОРӢ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



## ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ



Рахимзода Р.Х.\*

**Ключевые слова:** экономика, раскрытие и расследование преступлений, оперативно-розыскные подразделения, взаимодействие

В течение первого десятилетия XXI столетия в Республике Таджикистан была сформирована основательная историческая<sup>1</sup> и нормативная база для имплементации норм международного права в национальное законодательство<sup>2</sup>. Это означает, что задача обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина перестала быть чисто внутренним делом государства, так как согласно Уставу ООН и международным конвенциям, она превратилась в его обязательство<sup>3</sup>.

Данные установления провозглашены Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.<sup>4</sup>, в статье 28 которой продекларировано, что каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Об этом же упоминается в статье 26 Международного пакта о гражданских и политических правах 1976 года и в статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1976 г.<sup>5</sup>.

Указанная стратегия воспринята Конституционным судом Республики Таджикистан, который в своем постановлении от 12 декабря 2007 года по делу о ходатайстве гражданина М. Рахмонова «Об определении соответствия п. 2 ч. 1 ст. 355 УПК РТ ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 17, ст. 19 и ч. 2 ст. 88 Конституции Республики Таджикистан», упомянул статью 14 Международного Пакта «О гражданских и политических правах» подчеркнув, что все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого

---

\* Рахимзода Р.Х. – министр внутренних дел Республики Таджикистан, Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат юридических наук, генерал-лейтенант милиции.

<sup>1</sup> Розикзода А.Ш. Министерства внутренних дел России и Таджикистана: горизонты сотрудничества / Труды Академии МВД. - Вып. № 5. – Душанбе, 2002. – С. 231 – 244.

<sup>2</sup> Солиев К.Х. Правовые аспекты и перспектива ратификации Таджикистаном Второго дополнительного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах и Дополнительного протокола к Конвенции против пыток. – Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан, 2009. – С. 3-6.

<sup>3</sup> Там же. - С. 3.

<sup>4</sup> Защита прав человека как функция милиции: учебно-методическое пособие. – Душанбе: Республиканское бюро по правам человека и соблюдению законности. 2005. – С. 24–26.

<sup>5</sup> Там же. – С. 26 – 30.

уголовного обвинения, предъявленного ему, или определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона<sup>1</sup>.

На данные обстоятельства указывается в постановлении Конституционного суда Республики Таджикистан от 12 июня 2011 года по делу «Об определении соответствия ч. 5 ст. 329 и ч. 2 ст. 339 УПК РТ Конституции Республики Таджикистан»<sup>2</sup>.

Сказанное является логическим воплощением идеи, выраженной в рекомендациях по международному сотрудничеству в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития, провозглашенной ООН 14 декабря 1990 г. Поскольку даже законные предприятия, организации и ассоциации, - читаем в п. 6 рассматриваемого международного правового акта, могут быть в ряде случаев вовлечены в транснациональную преступную деятельность, затрагивающую национальную экономику, правительствам следует принять меры по борьбе с такими видами деятельности. Им также следует собирать информацию из различных источников, с тем, чтобы иметь прочную основу для выявления и наказания предприятий, организаций и ассоциаций или их сотрудников, или и тех и других, если они принимают участие в такой преступной деятельности, в целях предупреждения аналогичных действий в будущем<sup>3</sup>. Безусловно, что главенствующую роль в этом вопросе призваны сыграть оперативно-розыскные подразделения ГКНБ и МВД Республики Таджикистан.

Согласно многостороннему соглашению государств-участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере экономической деятельности от 12 апреля 1996 года, в число компетентных органов государств-участников СНГ, осуществляющих сотрудничество в борьбе с преступностью от Республики Таджикистан, были включены: Генеральная прокуратура, МВД, Налоговый комитет при Правительстве, Таможенный комитет при Правительстве, Комитет по охране государственной границы при Правительстве, Министерство безопасности<sup>4</sup> (в настоящее время Комитет по охране государственной границы влило в состав Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан).

Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 года № 908-ЗРТ «О Международных договорах Республики Таджикистан», с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Республики Таджикистан от 6 августа 2001 года № 31-ЗРТ и от 28 декабря 2005 года № 142-ЗРТ, определяет, что международные договоры образуют правовую основу международных отношений, содействуют поддержанию мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Определяя место международных договоров (соглашений) в правовой системе, указанный законодательный акт (в статье 4) декларирует, что международные договоры, признанные Таджикистаном в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, являются составной частью ее правовой системы. В случае несоответствия законов республики общепризнанным международным правовым актам, применяются нормы международного договора<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Маҷмуаи Қарорҳои суди Конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1996 – 2011 г. – Душанбе: «ЭР-граф», 2012. – С. 493.

<sup>2</sup> Там же. – С. 550

<sup>3</sup> Правовое обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств-участников СНГ в сфере борьбы с экономическими преступлениями: Сборник договорно-правовых, законодательных и иных нормативных актов. – М.: БКБОП на территории государств – участников СНГ, 2007. – С. 14, 15.

<sup>4</sup> Там же. – С. 152.

<sup>5</sup> Солиев К.Х. Порядок ратификации международных договоров / Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – Вып. 11. – Душанбе, Академия МВД Республики Таджикистан, 2009. – С. 19.

Это же положение подчеркивается в ч. 3 ст. 10 Конституции Республики Таджикистан, которая декларирует: «Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия её законов признанным международным правовым актам, применяются нормы международных правовых актов».

Согласно Закону Республики Таджикистан «О международных договорах Республики Таджикистан», Президент и Правительство страны выступают за неукоснительное соблюдение международных договоров, подтверждая тем самым свою приверженность принципу добросовестного выполнения взятых на себя международных обязательств<sup>1</sup>.

Сотрудничество государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью включает в себя оказание юридической помощи и развитие правовых отношений по гражданским, семейным и *уголовным делам*, подготовку модельных нормативных актов, а также ряд других направлений<sup>2</sup>.

В сфере борьбы с преступностью оно осуществляется на двустороннем и многостороннем уровнях<sup>3</sup>, что распространяется и на взаимодействие, прежде всего, МВД Республики Таджикистан и МВД Российской Федерации. Последнее реализуется в рамках подписанных межправительственных, межведомственных договоров (соглашений) стран-участниц СНГ и дальнего зарубежья (например, соглашения МВД Республики Таджикистан с Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики, меморандумом о сотрудничестве между МВД Республики Таджикистан и МВД Исламской Республики Иран и т.д.) на период с 1992 года по настоящее время<sup>4</sup>.

Логическим следствием Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере экономической деятельности, подписанного главами правительств стран содружества 12 апреля 1996 года, и решения СМВД от 30 апреля 2003 года «Об укреплении сотрудничества в области борьбы с преступностью в сфере экономики», стало создание в 2000 году органа отраслевого сотрудничества – Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ (КСОНР), под эгидой которого в то время функционировало Главное управление налоговой полиции Министерства по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан<sup>5</sup> (согласно Указа Президента Республики Таджикистан «О совершенствовании структуры центральных органов исполнительной власти Республики Таджикистан» от 30 ноября 2003 года № 9 в настоящее время функции бывшего Министерства по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан возложены на Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан).

---

<sup>1</sup> *Солиев К.Х.* Правовые аспекты и перспектива ратификации Таджикистаном Второго дополнительного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах и Дополнительного протокола к Конвенции против пыток. – Душанбе, Академия МВД Республики Таджикистан, 2009. – С. 5-6.

<sup>2</sup> Об этом см., например, статью 8 Декларации ООН о преступности и общественной безопасности от 12 декабря 1996 г. / Правовое обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств-участников СНГ в сфере борьбы с экономическими преступлениями: сборник договорно-правовых, законодательных и иных нормативных актов. – М.: БКБОП на территории государств – участников СНГ, 2007. – С. 21 - 24.

<sup>3</sup> См., например: Правовые основы, регулирующие взаимодействие Министерства внутренних дел Республики Таджикистан с правоохранительными органами зарубежных стран // Сборник МВД Республики Таджикистан. - Душанбе. 1999.

<sup>4</sup> *Джурсаев Р.З.* Взаимодействие и сотрудничество МВД Республики Таджикистан с МВД Российской Федерации в сфере борьбы с религиозным экстремизмом / Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – Вып. 9. – Душанбе, Академия МВД Республики Таджикистан, 2006. – С. 222-230.

<sup>5</sup> Правовое обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в сфере борьбы с экономическими преступлениями: Сборник договорно-правовых, законодательных и иных нормативных актов. – М.: БКБОП на территории государств – участников СНГ, 2007. – С. 10, 11.

Вполне естественно, что стратегия взаимодействия различных государств в области борьбы с преступностью, реализуется на уровне именно правоохранительных органов, уполномоченных на то законом, а не на уровне отдельных оперативно-розыскных подразделений. Это особенно значимо в связи с тем, что после распада Союза ССР и создания Содружества Независимых Государств (СНГ) остро обозначилась проблема розыска преступников, скрывавшихся от правоохранительных органов этих стран. Уже с 1992 по 1997 года странами СНГ было объявлено в межгосударственный розыск 108574 обвиняемых, из которых 66156 были задержаны<sup>1</sup>.

В ходе выполнения специально разработанных для этих целей межгосударственных программ<sup>2</sup> существенное значение приобрела международно-правовая база, вследствие чего был принят ряд основополагающих документов, включая Концепцию и Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, подписаны международные договоры о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территории государств - участников СНГ, нормативные правовые акты о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, с легализацией доходов, полученных незаконным путем, с преступлениями против интеллектуальной собственности, в сфере компьютерной информации и др.<sup>3</sup>

Перечисленные международные нормативные правовые документы существенно укрепили организационную основу взаимодействия правоохранительных органов Республики Таджикистан и спецслужб стран СНГ, способствовали наполнению сотрудничества в сфере борьбы с преступностью практическим содержанием, его дальнейшему динамичному развитию на приоритетных направлениях функционирования всей правоохранительной системы стран Содружества и, прежде всего, органов внутренних дел.

Давая оценку прикладной стороне межгосударственного сотрудничества ОВД, следует подчеркнуть особую роль в его организации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП), непосредственно подчиненного Совету министров внутренних дел СНГ. По сути, оно является единственной в своем роде организацией МВД стран СНГ, осуществляющей координацию борьбы с организованной преступностью и иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе в сфере экономики.

На фоне отдельных центробежных тенденций, проявляющихся в социально-политической обстановке некоторых государств СНГ, повседневное взаимодействие органов внутренних дел демонстрирует конкретные позитивные результаты такого сотрудничества.

При этом его результативность напрямую отражает усилия и конструктивность подхода лично министров внутренних дел, прямые, непосредственные контакты руководящего состава органов внутренних дел государств-участников СНГ.

Именно системность, непрерывность взаимодействия дает возможность целенаправленно разрешать возложенные на органы внутренних дел и их оперативные подразделения задачи, отраженные в специальном плане Совета министров внутренних

---

<sup>1</sup> Илларионов В.П., Путова И.В. Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников: учебное пособие. – М.: Книжный мир, 1999. – С. 45.

<sup>2</sup> См.: Межгосударственная программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 г. (Утверждена Решением Совета глав государств СНГ 17 мая 1996 г.); Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 г. (Утверждена Решением Совета глав государств СНГ 25 января 2000 г.).

<sup>3</sup> См.: Сборник нормативных актов, регулирующих взаимодействие государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью. - Минск, Исполнительный комитет СНГ, 2001.

дел государств СНГ (далее - СМВД) по реализации действующих долгосрочных межгосударственных программ по борьбе с преступностью. При этом предписывается неукоснительно соблюдать принципы, закрепленные в Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, главнейшие из которых - соблюдение юридического равенства сторон и уважение их суверенитета<sup>1</sup>.

СМВД, как орган коллегиального руководства, создал необходимые условия для эффективного сотрудничества с учетом интересов всех МВД, на постоянной основе осуществляя взаимодействие (через БКБОП и Исполнительный комитет СНГ), и участвуя в его нормотворческих программах и мероприятиях.

Помимо подготовки проектов нормативных документов, возложенных на СМВД, БКБОП СНГ принимает активное участие в формировании договорно-правовой базы, организационных основ межгосударственного сотрудничества в рассматриваемой сфере. Советом и Бюро вносятся конкретные предложения концептуального характера, определяющие стратегию, принципы и перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей правоохранительных органов, многие из которых кладутся в основу проектов договоров, решений, рекомендаций, вносимых Исполнительным комитетом на рассмотрение Советов глав государств, глав правительств и международных научно-практических конференций СНГ, в том числе действующих Межгосударственных программ и соглашений по борьбе с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, а также Положения об Антитеррористическом центре СНГ и других нормативных правовых документов<sup>2</sup>.

В целях дальнейшего совершенствования ведомственной нормативной правовой основы взаимодействия органов внутренних дел стран-участниц СНГ, за период с 1992 года по настоящее время подписано свыше тридцати соглашений (решений) многостороннего характера, издан Сборник документов СМВД за 1992 - 2000 (и последующие) годы. Органическим продолжением отраслевого нормотворчества явилась совместная подготовка различных методических рекомендаций, типовых планов, пособий и аналитических исследований, касающихся и совместной оперативно-розыскной деятельности.

На заседаниях СМВД регулярно рассматриваются вопросы консолидации усилий органов внутренних дел стран Содружества в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями в сфере экономики, в том числе экономической направленности.

Не менее значимой сферой сотрудничества является взаимодействие конкретных органов внутренних дел в процессе установления, задержания и экстрадиции подозреваемых (обвиняемых), разыскиваемых на межгосударственном уровне.

Наряду с их поручениями, а также в интересах повышения качества межведомственного взаимодействия, рассматриваются и выполняются обращения и других правоохранительных органов (юстиции, прокуратуры, налоговой полиции, наркополиции, таможни, подразделений пограничных войск стран СНГ). Они составляют примерно 10% от общего массива исполняемых Бюро поручений.

При всей сложности оперативной обстановки состояние межгосударственного сотрудничества свидетельствует о взаимном доверии, стремлении органов внутренних дел государств-участников СНГ сообща принимать меры по сокращению масштабов

---

<sup>1</sup> Правовые основы, регулирующие взаимодействие Министерства внутренних дел Республики Таджикистан с правоохранительными органами зарубежных стран. – Душанбе, 2004. – С. 5 – 9.

<sup>2</sup> См.: Концепция о взаимодействии государств-участников СНГ в борьбе с преступностью от 4 июня 1999 г.; Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г.; Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 г.; Положение об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ (Утверждена Решением Совета глав государств СНГ 1 июня 2000 г.).

организованной преступности и доведению криминогенной ситуации до социально приемлемого, контролируемого уровня.

Для достижения обозначенных целей осуществляется совместная деятельность по выработке стратегии этой борьбы, результаты которой используются при контроле исполнения республиканских программ по предупреждению и пресечению противоправной деятельности, в реализации решений Президента, Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Правительства Республики Таджикистан по борьбе с экономической преступностью.

Культивируются совместные совещания, ориентированные на повышение интенсивности и качества взаимного информирования, включение сил взаимодействующих ведомств в общие мероприятия по оперативной проверке, разработке и проведению различного рода тактических операций.

Поддерживается постоянный взаимный обмен опытом борьбы правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел (их оперативных) с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, совершаемыми в сфере экономики. Регулярно осуществляется совместная разработка оперативно-тактических мероприятий с учетом масштабов, структуры и складывающихся отношений в преступной среде, вносятся конкретные предложения об устранении условий, способствующих разрастанию криминального поведения.

Межгосударственное (межведомственное) сотрудничество правоохранительных органов включает контакты отдельных оперативных работников различных ведомств, возникающие в связи с отдельными оперативными проверками на разных их этапах: с момента получения и подтверждения (на оперативном уровне) первичной информации о преступлении - до планирования, силового и оперативно-технического обеспечения реализации полученных данных.

Эффективное взаимодействие обязательно предполагает и учитывает различия в компетенции между его субъектами во избежание того, что в следственно-оперативной практике на профессиональном сленге называется «накладками», «дублированием» и «параллелизмом» в работе «силовых ведомств». К примеру, такие государственные структуры, как МВД Республики Таджикистан, органы национальной безопасности Республики Таджикистан, Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и некоторые другие, в целом выполняют весьма схожие функции по проведению разведывательно-поисковых мероприятий, созданию АБД, анализу деятельности организованных преступных группировок (далее – ОПГ), и т.п.

Многие правоохранительные органы Республики Таджикистан, имеющие в своей внутренней структуре оперативные подразделения, регулярно проводят оперативные проверки (разработки) лидеров и рядовых членов ОПГ, выявляют коррумпированных должностных лиц в аппарате власти, собирают, концентрируют и анализируют поступающую оперативную информацию, разрабатывая меры воздействия на участников ОПГ, пытающихся проникнуть из зарубежных стран на территорию страны.

Именно на должностных лиц этих ведомств возлагается документирование преступных действий и связей членов ОПГ, проведение комплексных целевых операций.

Перечисленные правоохранительные ведомства имеют единое правовое пространство, а также цели и задачи, при разрешении которых весьма важно строгое соблюдение субординации, выражающейся в разграничении компетенции. Именно в данном вопросе система МВД Республики Таджикистан в настоящее время наличествуют определенные недоработки, проявляющиеся в фактической ликвидации оперативных подразделений, функционально ориентированных на предупреждение, выявление,

пресечение и раскрытие преступлений именно экономической направленности, львиная доля которых совершается в организованных формах.

Обозначить четкое разграничение подведомственности на данном направлении работы МВД Республики Таджикистан, в принципе, нетрудно. Анализ следственно-оперативной практики показывает, что за каждым преступником (ОПГ), попавшим в поле зрения оперативно-розыскных подразделений, просматривается множество преступлений, как экономического, так и общеуголовного характера.

Совместная деятельность по выработке стратегии борьбы с организованной преступностью в сфере экономики опирается на информационно-аналитическую работу, являющуюся ключевым звеном в управленческой деятельности субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для чего необходимо объединение усилий в осуществлении анализа и прогнозирования внутривнутриполитической, социально-экономической и криминогенной обстановки в регионе.

Особое внимание следует уделять законодательной практике и ведомственному нормотворчеству, повышению роли оперативно-розыскных подразделений, и др.

Вполне очевидно, что некоторые сферы противоправной деятельности представляют повышенный интерес для строго определенных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Рабочие контакты (деловые встречи) между их оперативными сотрудниками в состоянии повысить взаимное информирование<sup>1</sup>. Здесь координируются усилия, а также конкретные намечающиеся действия сотрудников правоохранительных органов, готовятся планы совместных мероприятий в целях расширения объемов обмениваемой оперативной информации.

Как уже отмечалось, международное сотрудничество правоохранительных органов Республики Таджикистан с аналогичными структурами зарубежных стран осуществляется на двустороннем, региональном и универсальном уровнях, в первую очередь в борьбе с транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом.

Правовой основой такого сотрудничества являются ратифицированные Республикой Таджикистан конвенции ООН, Совета Европы, решения Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, международные многосторонние и двусторонние договоры, соглашения и решения таких органов по координации взаимодействия с партнерами по СНГ, как Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов безопасности и специальных служб, Совет командующих Пограничными войсками, Совет руководителей таможенных служб государств - участников СНГ.

Правоохранительные органы Республики Таджикистан осуществляют сотрудничество с правоохранительными органами других стран посредством прямых контактов и через специально созданных субъектов международного оперативно-розыскного сотрудничества. Ими являются:

- международная организация уголовной полиции (МОУП) - Интерпол;
- Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП);
- Антитеррористический центр (АТЦ) государств-участников СНГ.

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ создано решением Совета глав правительств государств-участников СНГ от 24 сентября 1993 г. Действующее Положение о Бюро утверждено решением Совета глав правительств государств-участников СНГ от 9 октября 1997 г. Рассматриваемый межгосударственный

---

<sup>1</sup>Об этом подробнее см.: Правовое обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: Сборник договорно-правовых, законодательных и иных нормативных актов. – М.: БКБОП СНГ, 2007.

коллегиальный орган является постояннодействующим. Его работой руководит Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ (СМВД).

Согласно ч. 6 ст. 11 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Закон РТ об ОРД), органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД), в соответствии с международными договорами и с соблюдением законодательства Республики Таджикистан, предоставляют результаты ОРД другим государствам на безвозмездной основе.

Важно осознавать, что прямой контакт между правоохранными органами различных стран направлен на изучение вопросов, представляющих интерес для следователей только до момента, когда у них может возникнуть намерение легализовать оперативно-розыскные данные (сыскные доказательства), полученные в условиях иностранной юрисдикции, в доказательства для судопроизводства в своей стране<sup>1</sup>.

За последнее десятилетие состояние преступности в государствах-участниках СНГ вызывает серьезную озабоченность, а борьба с ней становится актуальной правовой темой, так как затрагивает интересы каждого члена международного сообщества. При этом, как показывает анализ практики деятельности правоохранительных органов, в одиночку ни одному государству успешно решать задачи борьбы с международной организованной преступностью не удастся. Поэтому сближение национальных законодательств в контексте унификации их понятийных аппаратов, объединение и координация усилий правоохранительных органов с борьбой с организованной преступностью, представляются жизненно необходимыми направлениями деятельности правоохранительных органов государств-участников СНГ.

Таким образом, потребность в унификации международного сотрудничества диктуется потенциальной несостоятельностью любой страны СНГ в одиночку, в рамках традиционной оперативно-розыскной практики, предотвращать тяжкие и особо тяжкие преступления экономической направленности в международном масштабе.

Представляется, что ведущая роль в этом вопросе должна принадлежать международному праву, так как применение норм национального права, чаще всего, опосредовано именно им. В связи с этим, интересным является вопрос о действии Закона РТ об ОРД в пространстве.

Несмотря на то, что в нём, в отличие от Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», отсутствует регламентация действия оперативно-розыскных норм в пространстве, анализ его содержания позволяет заключить, что он «работает» не только на территории Республики Таджикистан, но и за её пределами. К такому выводу приводят следующие соображения.

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в ст. 11 действовавшего ранее Закона РТ об ОРД (от 28 июля 2006 г.), оперативно-розыскные мероприятия, начатые на территории одного государства – члена СНГ, и продолжающиеся или заканчивающиеся на территории другого государства, признаются правомерными, если они проведены с учетом норм законодательства Республики Таджикистан. Сказанное распространяется и на результаты этой деятельности.

Исходя из этого, следует считать, что правовое поле действия субъектов оперативно-розыскной деятельности не ограничивается пределами лишь одной страны. Необходимо помнить, что международно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, предусматривают также и некоторые положения, легализующие подобный подход в позитивном русле. Об этом свидетельствуют положения отдельных международных правовых актов (договоров, соглашений), подписанных в рамках двусторонних и многосторонних отношений между

---

<sup>1</sup>См.: *Солиев К.Х.* Практические рекомендации сотрудникам правоохранительных органов Республики Таджикистан в борьбе с торговлей людьми. - Душанбе, 2004. – С. 165.

государствами-участниками СНГ, изучение которых дает основания считать, что пределы действия субъектов оперативно-розыскной деятельности ограничиваются установлениями исключительно одной страны, входящей в единое правовое пространство СНГ.

Так, в Соглашении о сотрудничестве в сфере специального сопровождения ОРД, подписанного министрами внутренних дел стран-участниц СНГ 18 декабря 1998 года, указано, что в связи с суверенностью каждого государства, осуществление оперативной разведки на территории другого государства не допускается, но сотрудничество этих органов в сфере специального сопровождения ОРД осуществляется путем выполнения письменных запросов (ст. 1, 2). Иными словами, субъекты, осуществляющие ОРД на территории Таджикистана, могут продолжить проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) на территории другого государства по письменному заданию сотрудников оперативных подразделений органов, которым направлялся запрос.

В Соглашении о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года, также предусматривался обмен оперативно-розыскной информацией на межгосударственном уровне<sup>1</sup>. В Договоре о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территории государств-участников СНГ от 4 июня 1999 года, прямо предусматривается участие и оказание содействия в проведении ОРМ и следственных действий на территории другого государства (ч. 2 ст. 2). В числе них названы наблюдение, преследование и задержание<sup>2</sup>.

В Договоре о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Республики Таджикистан и Кыргызской Республики от 6 мая 1998 года, оперативным подразделениям в интересах борьбы с преступностью предоставлено право проведения на территории друг друга совместных ОРМ<sup>3</sup>.

Таким образом, из содержания международных договоров (соглашений) и различных целевых и комплексных программ государств-участников СНГ, вытекает возможность совместного осуществления ОРД на территории другого государства в интересах борьбы с преступностью, что является актуальным в связи с нарастанием новых вызовов и угроз, связанных с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, захватом заложников и т.д. Тем более что на практике нередко возникает необходимость проведения таких совместных ОРМ, как контролируемая поставка, оперативное внедрение, оперативный эксперимент, наблюдение и т.д.

В данной связи выглядит закономерным заключение Х. Шарипова, который утверждает, что требуют большей целенаправленности совместные ОРМ по разрушению транснациональных связей организованных преступных формирований, их лидеров и авторитетов. Пока еще, к сожалению, не работает в полную силу система обмена оперативно-розыскной информацией, взаимного оповещения о фактах въезда в государство и выезда из него (за рубеж) лидеров и активных участников организованных преступных формирований с последующим проведением в отношении них совместных ОРМ<sup>4</sup>.

Изложенное приводит к тому, что на фоне слабо развитого механизма международного взаимодействия в вопросах борьбы с организованной преступностью, а также отсутствия единого подхода к согласованному формированию оперативно-розыскного и уголовно-процессуального (меж-) республиканского законодательства, для

<sup>1</sup> Сотрудничество МВД государств-участников СНГ: сборник документов. – М., 2000. – С. 362 - 371.

<sup>2</sup> Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. – М., 1997. – С. 47 – 58.

<sup>3</sup> Правовые основы, регулирующие взаимодействие МВД РТ с правоохранительными органами зарубежных стран. – Душанбе, 1999. – С. 117 – 125.

<sup>4</sup> Шарипов Х. Сотрудничество правоохранительных органов стран СНГ // Профессионал. - № 2 (58). – 2004. – С. 4.

так называемых международных преступников создается широкое поле для неконтролируемого поведения.

В целях совершенствования нетрадиционных форм взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел государств Содружества необходимо, на наш взгляд, разработать модель оперативного проникновения в крупные транснациональные преступные структуры с предоставлением им права на создание легендированных предприятий (организаций) на территориях других стран СНГ<sup>1</sup>.

Весьма перспективно в плане соответствующего организационно-тактического и нормативного обеспечения, закрепление в межгосударственных соглашениях, в (меж-) ведомственных нормативных правовых актах, взаимного использования возможностей конфиденентов путем их направления в маршрутные поездки в отдельные регионы Российской Федерации и передачи на временную связь руководителям оперативных подразделений для выполнения специальных заданий по оперативной разработке лиц, предположительно причастных к подготовке и совершению тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики, в том числе из числа трудовых мигрантов, выезжающих из Республики Таджикистан в другие страны СНГ<sup>2</sup>.

Участие сотрудников оперативных подразделений в совместном проведении ОРМ на территориях сопредельных государств требует деятельного нормативного регулирования, так как рассматриваемая доктрина имеет большое прикладное значение. На наш взгляд требует налаживания взаимный обмен информацией о лицах, оказывающих конфиденциальное или гласное содействие, постоянно или временно проживающих в Российской Федерации, для возобновления соответствующими оперативными подразделениями правоохранительных органов с ними (и при их согласии) конфиденциального сотрудничества в целях выявления и оперативной разработки лиц, совершивших или совершающих преступления на территории обоих государств.

Представляется целесообразным проведение двусторонних или многосторонних разработок деятельности ОПГ посредством единовременного заведения Дел оперативного учета на основе заранее подготовленных совместных планов работы<sup>3</sup>.

Перечисленные вопросы регулируются, в частности, Инструкцией о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору, в суд (судье), в органы внутренних дел, утвержденной приказом МВД Республики Таджикистан от 12 июля 2010 года № 16 (с одноименным названием). Она согласована с Генеральным прокурором Республики Таджикистан (исх.№16/1нд-10 от 13.03.2010).

В соответствии с порядком, установленным настоящей Инструкцией, представление результатов ОРД по запросу органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций допускается в том случае, если это не противоречит признанным Таджикистаном соглашениям и законодательству республики.

**ВОҲИДҲОИ ОПЕРАТИВӢ-ҚЎСТУҚӢ ҲАМЧУН СУБЪЕКТОНИ ҲАМКОРИИ  
БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА БАЙНИИДОРАВИИ ОШҚОР, КУШОДАН ВА ТАҒТИШӢ ҚИНОЯТҲО  
ДАР СОҲАИ ИҚТИСОДИӢТ**

<sup>1</sup> Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. Некоторые аспекты взаимодействия правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью в пределах стран-участниц СНГ // Труды ВИПК МВД России. Выпуск 28. Материалы семинар - совещания «Вопросы координации деятельности органов внутренних дел при организации комплексных мероприятий, направленных на противодействие терроризму, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков» (18-19 февраля 2009). – Домодедово. 2010. – С.65

<sup>2</sup> Там же. – С.65.

<sup>3</sup> Рахимов Р.Х. Проблемы действия закона об оперативно-розыскной деятельности в пространстве // Оперативник (Сыщик). – № 2 (19). – 2009. – С. 45-51.

**Вожаҳои калидӣ:** иқтисодиёт, кушодан ва тафтиши ҷиноятҳо, воҳидҳои оперативӣ-чустучӯӣ, ҳамкорӣ

Дар мақола сухан дар бораи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва байниидоравии воҳидҳои оперативӣ-чустучӯӣ дар ҷараёни кушодан ва тафтиши ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт меравад. Таҳлили санадҳои меъриии ҳуқуқии ватанӣ ва байналмилалӣ дар ин самт гузаронида шудааст. Ба ақидаи муаллиф, ҳатто муассиса ва ташкилот метавонанд дар асоси қонун таъсисдодашуда ба фаъолияти трансмиллии ҷиноятӣ ҳамроҳ гарданд, ки манфиатҳои миллии иқтисодӣ зарар расонида тавонад. Аз ҷониби ҳукуматҳо ҷораҳои зарурии мубориза бо чунин фаъолияти ҷиноятӣ андешидан зарур аст, ки нақши асосӣ ба воҳидҳои оперативӣ-чустучӯии ҚДАМ ва ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шавад.

#### **OPERATIONAL-SEARCH DEPARTMENTS AS SUBJECTS OF INTERSTATE AND INTERAGENCY COOPERATION IN IDENTIFYING , AND INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF ECONOMY**

**Keywords:** economy , investigation of crimes , the operational-search unit interaction

The article focuses on the interstate and interagency cooperation of operative investigative units in the detection and investigation of economic crimes . The analysis of domestic and international regulatory legal instruments in this area. According to the author even legitimate enterprises organizations and associations may be involved in transnational criminal activities affecting the national economy. Governments should adopt measures to combat such activities and the leading role in this matter must play that the leading role in this matter will play operative-investigative units of SCNS and Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan.

---

#### **ОСОБЕННОСТИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**



**Зоиров Д.М.\***

**Ключевые слова:** право, геополитика, центры, силы, интересы государства, конфликты, этнополитические конфликты, постсоветское пространство, трайбализм, геостратегия

Распад СССР расстроил биполярную геополитическую модель мира, утвердившуюся после Второй мировой войны. Ее правовую основу составили Потсдамские и Ялтинские соглашения, а организационную – ООН и два военно-политических блока: НАТО и Варшавский договор. Мировая геополитика сменила содержание с регионального

---

\* Зоиров Д.М. – начальник Академии МВД Таджикистана, Заслуженный деятель Республики Таджикистан, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции.

«концерта»<sup>1</sup> на глобальную биполярность. Попытки ООН встать в центр системы организации и управления международным сообществом, как это отмечалось в докладе Генерального секретаря этой организации Бутроса Гали «Повестка дня для мира» (1992)<sup>2</sup>, успехом не увенчалась. Стала формироваться пирамидообразная геополитическая модель, на вершине которой оказался своеобразный геополитический Управленческий центр (*Management geopolitical Centre*), состоящий из ведущих государств атлантической цивилизации, объединенных членством в «Клубе Рамбуйе» (большая семерка): США, ФРГ, Франция, Великобритания, Япония, Италия и Канада, и международных организаций (Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития, Организация экономического сотрудничества и развития, ВТО, НАТО), обслуживающих возникший государственно-частный потенциал в решающих областях общественного развития: финансовой, экономической, торговой, информационной и военной.

Вместе с политическим распадом СССР распалось и единое экономическое советское пространство: значительные отрезки транссибирских магистралей, нефте-и газопроводов проходят по территории Казахстана; нефте-и газопроводов по Украине; важнейшие станции слежения единой системы космической связи СССР оказались на территории Украины и Казахстана; многие советские центры разработки передовых технологий оказались на Украине (прежде всего в Крыму), в Белоруссии, странах Балтии, Казахстане; центры добычи каспийской нефти оказались в Азербайджане; мощные источники выработки электроэнергии – в Таджикистане.

В силу этих причин государства на постсоветском пространстве столкнулись и сталкиваются действием различных «центров силы», демонстрирующих острое соперничество в борьбе за доминирующее влияние в отдельных регионах и отстаивающих там свои геополитические и экономические интересы. Так, в Закавказье среди этих «центров силы», заинтересованных, например, в оптимальных маршрутах транспортировки каспийской нефти, выделяются, прежде всего, США и их «ключевой союзник» в регионе – Турция; к Средней Азии устремлены, правда, по разным причинам, интересы США, Ирана и Турции; Украина находится в центре геостратегических интересов США, Канады и стран Европейского Союза (в первую очередь стран членов НАТО США, Великобритании, Германии и Франции), в последнее время активизируют интерес к Украине со стороны Польши и Германии. Свой «центр силы», негативно влияющий на постсоветское пространство, особенно на политические и экономические интересы Украины также, образуют прибалтийские государства, ориентированные на страны ЕС и НАТО.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Концерт (concerto-согласие) - форма существования субъектов геополитики, когда основные вопросы международной жизни решаются через договоренность (согласие) великих держав между собой. См.: *Гордилов А., Козлов С.* Геополитика. - Калининград, 2003. - С. 28.

<sup>2</sup> См.: *Boutros-Boutros-Ghali. An Agenda for Peace. Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping // Report of the Secretary – General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 st January 1992. - New York, 1992.*

<sup>3</sup> До сих пор не отрегулированы пограничные и территориальные отношения между прибалтийскими странами и Россией. Так, Эстония выдвигает претензии на 0,8 тыс. кв. км российской территории на нарвском направлении, Латвия претендует на территории Пыталовского и Палкинского районов Псковской области общей площадью 1,6 тыс. кв. км. С Литвой остались нерешенными проблемы о статусе Клайпеды и Клайпедского края. «Камнем преткновения» оказался и российский грузовой и пассажирский транзит в Калининград через Литву. Применительно к созданию прямого транспортного сообщения Калининградской области с территорией России можно вспомнить о ранее существовавшем юго-западном литовском коридоре, выкупленном Советским Союзом у Германской империи в 1941 году за 7,5 млн. долларов США золотом. Все эти вопросы приобретают особую важность в современных условиях протекания геополитических процессов в Европе, участия в них России, Литвы и других прибалтийских государств, расширения Евросоюза и НАТО на восток. См.: *Гордилов А., Козлов С.* Геополитика. - Калининград, 2003. - С. 59.

Противодействие этим геополитическим устремлениям международных «центров силы» СНГ может противопоставить только заключенную в самой идее Содружества политическую, экономическую, военную интеграцию, правовой основой которой является гармонизация национального законодательства по ведущим направлениям государственного строительства<sup>1</sup>, принятие Соглашений, направленных на обеспечение национальной и коллективной безопасности<sup>2</sup>, создание договорных механизмов сбалансированного развития экономики<sup>3</sup> и т.д., а организационной - формирование эффективных структур управления Содружеством и выработки согласованных решений.

Содружество Независимых Государств как международно-правовое региональное объединение является специфической юридической и организационно-правовой формой политической интеграции государственных структур. Объективная сложность объединительных интеграционных процессов усугубляется действием внешних и внутренних по отношению к СНГ факторов.

Внешние факторы, как уже отмечалось, связаны с противодействием интеграционным процессам со стороны не входящих в Содружество государств и их объединений, образующих различные «центры силы», стремящиеся обеспечить на постсоветском пространстве решение своих геополитических и экономических интересов<sup>4</sup>.

Внутренние факторы связаны с неодинаковой заинтересованностью в интеграционных процессах стран-членов СНГ; неравномерностью их экономического развития; различиями в политических режимах странах; культурными, конфессиональными различиями, геополитическими интересами и ориентацией на различные образцы мирового опыта развития. Без преодоления этих противоречий, выработки общих межгосударственных ценностных ориентиров государственно-правового строительства, социальной, национальной, экономической и правовой политики в ближайшей исторической перспективе трудно ожидать позитивной динамики в развитии более тесных интеграционных связей между странами СНГ.

Одним из средств решения этих проблем является углубление интеграции внутри Содружества, по сути – создание в рамках Содружества региональных государственных объединений, основанных на многосторонних и двухсторонних отношениях. Примером многосторонних отношений является образование в марте 1996 года межгосударственного объединения Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. В основе создания этого объединения - решение названных государств активизировать совместные усилия на поэтапном углублении интеграции сторон в экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфере и иных областях при соблюдении государственного суверенитета, принципов равноправия и взаимной выгоды,

---

<sup>1</sup> Только в 2002 г. МПА Содружества было принято 20 модельных законов, в том числе «О защите прав инвесторов», «О банкротстве банков», «О полиции (милиции)», «Об образовании взрослых», «Об общих принципах и порядке надления органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», «Об информации, защите информации и информационных продуктов» и т.д. См.: Информация об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ в 2002 году // Информационный бюллетень МПА СНГ. 2003. № 31. - С. 39-45.

<sup>2</sup> См.: Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности (Бишкек, 11 октября 2000 г.) // Бюллетень международных договоров. 2002. № 5.

<sup>3</sup> Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации в этих областях деятельности (Москва, 13 марта 1999 г.) (с изм. от 3 ноября 1995 г.; 20 июня 2000 г.) // Бюллетень международных договоров. 2002. № 12; Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (Москва, 3 ноября).

<sup>4</sup> Мы оставляем за пределами нашего анализа многие аспекты действия этих «центров силы», в частности, так называемый «исламский геополитический фактор», серьезно дестабилизирующий обстановку в республиках Закавказья, Средней Азии, а также в регионах Российской Федерации. См.: *Модестов С.А.* Геополитика ислама. - М., 2003.

нерушимости существующих между ними государственных границ, невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Сообщество интегрированных государств, как конституирован союз России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана в договоре от 29 марта 1996 г., имеет все юридические признаки межгосударственного союза, являясь фактически «малым СНГ»-договор как правовое основание его создания<sup>1</sup>; органы управления, включающие в себя Межгосударственный Совет, Интеграционный Комитет, Межпарламентский Комитет<sup>2</sup>, собственную систему финансового и правового обеспечения. Решения Межгосударственного Совета носят обязательный характер для органов и организаций объединения, предусматривая их непосредственное исполнение, в том числе путем трансформации в национальное законодательство.

Примером многосторонних отношений являются интеграционные процессы между Россией и Белоруссией, начало которым было положено договором от 2 апреля 1997 года<sup>3</sup> и получившим свое развитие в заменившем его договором «О создании союзного государства», вступившего в силу 26 января 2000 года<sup>4</sup>, и также 2012 года, и этому договору присоединился Казахстан, на стадии подписания и Киргизия. Несмотря на все трудности им проблемы, связанные с практической реализацией этого договора, можно констатировать, что развитие межгосударственных объединений на постсоветском пространстве от Содружества к Сообществу и от него к союзному государству обнаруживает очевидную тенденцию продвижения этих объединений от аморфной государственности к формированию интегрированной государственности в форме конфедерации или, в перспективе, федерации.

Межгосударственные объединения, сложившиеся на постсоветском пространстве, оказывают заметное влияние на содержательную эволюцию ряда качественных характеристик государственности бывших советских республик. Их функционирование не отражается на формальных признаках формы независимых государств: в каждой из них сохраняются закрепленные конституциях формы правления, политического режима и государственно - территориального устройства. Однако совместная деятельность в рамках СНГ или Сообщества интегрированных государств наполняет нередко декларированием. В первую очередь, это касается развития реальной многоукладности в экономике, политического плюрализма, соблюдения прав и свобод граждан.

Вместе с тем, следует признать, что юридические механизмы функционирования СНГ оказались неподготовленными для эффективного противодействия Содружества негативным антидемократическим тенденциям в Туркменистане и Узбекистане, межгосударственному конфликту между Арменией и Азербайджаном, межнациональным конфликтам в Грузии и Южной Осетии и Абхазии, Молдавии и Приднестровье, субэтническому конфликту в Таджикистане.

При всем разнообразии специфических черт все региональные конфликты на постсоветском пространстве - среднеазиатский в Таджикистане и Киргизии, закавказский в Армении, Азербайджане и Грузии, европейский в Приднестровье и на Украине - имеют общее происхождение и многие совпадающие черты.

---

<sup>1</sup> Договор между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Российской Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях (Москва, 29 марта 1996 г.) // СЗ РФ. 1997. № 17. Ст. 1915.

<sup>2</sup> Положение о Межпарламентском Комитете Республики Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Российской Федерации: утв. Решением межгосударственного Совета Республики Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Российской Федерации от 22 октября 1997г. № 12 (с изм. от 26 октября 1999г.).

<sup>3</sup> См.: Договор о Союзе Беларуси и России (Москва, 2 апреля 1997г.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3596.

<sup>4</sup> См.: Договор «О создании союзного государства», вступившего в силу 26 января 2000 года.

**Во-первых**, все они являются следствием коллапса советской политической, военной, экономической и идеологической системы, которая в течение семи десятилетий благодаря сильной центральной власти и мощному карательному аппарату обеспечивала стабильность на этом пространстве. Поэтому все, усилия международного сообщества, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ И СНГ по урегулированию кризисных ситуаций в Таджикистане, Киргизии Грузии, в Азербайджане, Армении Приднестровье и на Украине по своей политической сути заключаются в поисках замены советского фактора стабильности, а с правовой - в поисках юридических механизмов урегулирования спорных вопросов (как сейчас это делает Крым).

**Во-вторых**, общим для них является исключительная сложность урегулирования, снискавшая в ОБСЕ и Евросоюзом этим конфликтам репутацию «замороженных». После сравнительно быстрого прекращения активных фаз в первой половине 90-х годов эти конфликты, как сложные динамические системы, перешли в некоторое устойчивое состояние гомеостаза, в котором без внешнего воздействия могут пребывать еще неопределенно долгое время, периодически обостряясь или затухая. Конфликт вновь обострился на Украине, где объявил о своем суверенитете Крым, ухудшилась обстановка в Харькове, Донецке и других крупных городах Украины. Национальное согласие и мир в Таджикистане является счастливым исключением из этого «общего правила», но это не дает оснований для самоуспокоения, поскольку поддержание мира и согласия требует постоянных политических и юридических усилий, о чем будет сказано особо.

**В-третьих**, конфликты на постсоветском пространстве в той и или иной мере отражают мировые глобальные проблемы современного этапа развития человеческой цивилизации: растущий разрыв между мировыми полюсами бедности и богатства; демографический взрыв и неконтролируемое изменение этнодемографической структуры человечества и связанная с ней трансформация систем производства и рынка рабочей силы<sup>1</sup>; глобализация и интернационализация преступности, международный терроризм<sup>2</sup>; усиливающееся противостояние «христианского» и «мусульманского» миропонимания<sup>3</sup>.

**В-четвертых**, это слабость государственной власти национальных новообразований, отсутствие в силу объективных причин предварительной концепции построения собственной государственности и взаимоотношений с соседними государствами. Еще основоположник немецкой классической философии И. Кант применительно к гражданскому обществу писал: «Состояние мира между людьми, живущими по соседству, не есть естественное состояние (*status naturalis*); последнее, наоборот, есть состояние войны, т.е. если не непрерывные враждебные действия, то постоянная их угроза. Следовательно, состояние мира должно быть установлено»<sup>4</sup>.

Революционный, динамичный характер формирования национальных государств на постсоветском пространстве, своеобразная эйфория политических лидеров от осознания суверенной свободы и их увлеченность борьбой за власть, отодвинули вопрос «установления мира с соседями» на задний план, предоставив тем самым этому вопросу перерасти в острейшую социальную проблему.

**В-пятых**, опережение темпов процесса формирования национальных государств по отношению к процессам формирования региональных центров наднациональной власти. Даже достаточно быстрое юридическое оформление на постсоветском пространстве

---

<sup>1</sup> См.: Тревоги Мира. Социальные последствия глобализации мировых процессов: Доклад ЮНРИСД (НИИ социального развития при ООН). М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 19997.

<sup>2</sup> См.: *Овчинский В.С.* XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М.: ИНФРА-М, 2001.

<sup>3</sup> См.: *Малашенко А.* Политический ислам: Мирное сосуществование или глобальное противостояние // Отечественные записки. 2001. № 1; *Скосяков В.* Ислам без принуждения // Время-МН. 2002. 5 ноября; *Сюкияйнен Л.* О российской государственной политике в отношении ислама // Щит. 2003. № 1. 23 октября.

<sup>4</sup> *Кант И.* К вечному миру. Соч. в 6-ти тт. Т. 6. - М.: Мысль, 1965. - С.266.

надгосударственной структуры - Содружества Независимых Государств - не могло столь же оперативно превратить его в постсоветский институт реальной власти, располагающий необходимыми навыками и средствами нейтрализации этнополитических конфликтов.

Строго говоря, пример СНГ или национальных правительств Содружества не является исключением. Наиболее опасной составляющей глобального кризиса цивилизации как раз и является кризис структур, призванных обеспечить нормальное функционирование всех форм общественной организации, как на национальном уровне, так и на уровне международного сообщества. В полной мере это продемонстрировали «старые» и «новые» властные структуры государств Ближнего Востока, Центральной Америки, Азии и Африки, ставших ареной ожесточенных этнополитических конфликтов. Продemonстрировали это и структуры ООН, так и не сумевшие предотвратить крупномасштабную военную агрессию США против Ирака, Афганистана и Сирии. Не составляет исключения и внешне вполне благополучный Европейский Союз, который при всем желании трудно назвать общеевропейским институтом реальной власти, продемонстрировавшим способность эффективно противодействовать вооруженным конфликтам на территории Югославии, Украине или Российской Федерации, длительному противостоянию греческой и турецкой общин на Кипре или кризису в Северной Ирландии и Стране Басков.

Неспособность национальных государств и международного сообщества в целом противостоять глобальным вызовам политического и неполитического характера объясняется кризисом институтов государственности, традиционно удерживавших людей в определенных рамках дисциплины и самоограничения. Речь, в первую очередь, идет о так называемой «диффузии власти»<sup>1</sup> - сокращении центров «эффективной силы», обеспечивающих определенную субординацию общественных отношений в триаде «личность-общество-государство». В качестве таких «центров» выступает государственная власть как таковая, национальная правовая система, а также производные от них специализированные государственные институты - так называемые силовые и правоохранительные структуры.

Побочным следствием ослабления этих институтов и одновременно фактором, способствующим ослаблению государственности в целом, является глобальная криминализация общества на национальном и интернациональном уровнях, очевидная неспособность и мирового сообщества в целом, и суверенных государств в частности эффективно противодействовать национальной и транснациональной организованной преступности, международному терроризму, наркотрафику и незаконному обороту оружия, «подпитывающих» этнические конфликты на местах.

Отмеченные выше обстоятельства позволяет сделать вывод о том, что общим во всех этнополитических конфликтах, в том числе и на постсоветском пространстве, является полипричинный комплекс политических, социально-экономических, юридических детерминант, обусловивших на объективном и субъективном уровне именно такой вектор развития межгосударственных, межнациональных, межконфессиональных отношений.

Сказанное не следует воспринимать как констатацию фатальной неизбежности этнополитических конфликтов. Речь о другом: о том, что в основе предупреждения конфликтов и их разрешения также должны лежать комплексные меры, нейтрализующие или устраняющие все или большинство причин, вызвавшие эти конфликты.

Полипричинность этнополитических конфликтов всегда в определенном смысле индивидуальна для каждого государства или региона, именно это, с одной стороны, не

---

<sup>1</sup> Термин в научный оборот введен в конце 50-х гг. видным представителем школы политического реализма в американской историографии международных отношений Уолтом Ростоу в своем исследовании «Соединенные Штаты на мировой арене». См. Rostow W. United States in the World Arena. – New York, 1957. – P.414.

позволяет выработать жесткие, раз и навсегда заданные схемы их предупреждения и разрешения, с другой стороны, обуславливает наличие у каждого из них собственной «анатомии» или внутренней логики развития, открывая путь поиска среди уже наработанных схем и механизмов, наиболее приемлемых для данного места и времени. Это особенно актуально для конфликтов постсоветском пространстве, поскольку за каждым из них в качестве базовой причины скрываются те неполитические игры и политические компромиссы 20-40-х гг. прошлого века. Способствуя утверждению советской власти на Кавказе, в Средней Азии, на западных границах, они стали «минами замедленного действия», которые сработали после распада СССР.

Проявление следствий этих политических игр, сопровождающихся произвольной «нарезкой» территории Российской Империи для этносов СССР, специфично применительно к современным этнополитическим конфликтам. Противостояние в Абхазии, Южной Осетии и сейчас в Крыму характерно тем, в числе прочих своих специфических особенностей оно включает в себя преобладание воинственного титульного национального меньшинства в самопровозглашенном им образовании, из которого вытеснено не титульное национальное большинство. Южная Осетия дает пример грубого территориального решения деликатной этнической проблемы, когда одна небольшая национальность в силу политических игр оказалась разделенной между двумя суверенными государствами. Приднестровский конфликт, напротив, демонстрирует последствия искусственного объединения разных этнических групп на территории одного государства. В Нагорно-Карабахском - скрестились интересы двух этносов как внутри одного государства, так и между их государственными образованиями.

Свои специфические черты имеет и конфликт в Таджикистане. В отличие от всех других конфликтов на постсоветском пространстве он является субэтническим<sup>1</sup>, поэтому в научной литературе он конституируется как межтаджикский конфликт<sup>2</sup> или как *гражданская война*; гражданской войной предпочитают называть этот конфликт и политики<sup>3</sup>.

Для такой констатации есть все основания. Отток русского населения во время событий не дает основания утверждать, что конфликт носил антирусский характер. Русское и русскоязычное население покидало экономически бедствующий Таджикистан (кстати говоря, вместе с таджиками) в поисках «лучшей жизни» еще до начала кровопролитных событий гражданской войны в 1990 г.<sup>4</sup> Массовым же отток русскоязычного населения стал только после начала кровопролитной активной фазы конфликта, потому, что им, в большей степени, чем таджикам, было куда бежать, спасаясь от тягот войны.

---

<sup>1</sup> Субэтническое является одним из таксонометрических уровней этнических образований, занимающих срединное положение между этнической общностью и этнографической группой. Этнографическая группа - локальное (внутреннее) подразделение народа-этноса, у которого имеются отдельные специфические элементы культуры. Если у этой этнографической группы появляется осознание общности (самосознание) этнического характера, оно превращается в субэтнос; в свою очередь, субэтнос, утратив это самосознание, может трансформироваться в этническую группу. См.: *Бромлей Ю.В.* Этнос и этносоциальный организм // Вестник Академии Наук СССР. -1970.-№8.- С. 48-54. Формирование таджикского субэтноса, как это было показано в первой главе настоящей работы, относится к IX-X вв.

<sup>2</sup> См.: *Саймудинов Ш.* Национальное примирение в Таджикистане и его современное значение.- Душанбе: ИРФОН, 2003; Межтаджикский конфликт: путь к примирению // Отв.ред. М. Олимов.- М., 1998.

<sup>3</sup> См.: Достойное место в мировом сообществе: Выступление Э. Рахмонова на торжественном собрании, посвященном 11-ой годовщине государственной Независимости Таджикистана и 10-летию Форума таджиков и персоязычных народов мира. Душанбе, 8 сентября 2002 г. - Душанбе: ИРФОН, 2002.- С.50.

<sup>4</sup> См.: *Блум А.* Demographic et politique en Russie. Paris. Documentation Francaise, 1993. – P. 17-26. *Котенев А.А.* Этническая конфликтология. Этнические аспекты локальных конфликтов у азиатских границ России в последней четверти XX века: Авто реф. дис.... докт. полит. наук. – СПб. 1996.

Нельзя утверждать, что события в Таджикистане носила антиузбекский характер, поскольку, несмотря на некоторые вполне очевидные противоречия между таджиками и узбеками, сторонники светского секуляристского пути развития объединились против религиозного экстремизма независимо от своей национальной принадлежности; точно также ряды религиозных экстремистов пополнялись за счет представителей обеих народов.

Вторая отличительная черта конфликта заключается в том, что противоборствующим сторонам удалось найти формулу национального примирения, имеющую конкретное юридическое выражение и конституционно - правовое значение. Отсюда и третья отличительная черта конфликта, заключающаяся в том, что он оказал существенное влияние на социальную и правовую динамику государственного устройства Таджикистана – от трансформации формы правления до формирования новой модели парламентаризма и демократически ориентированной модели правовой системы, с одной стороны, санкционирующей политический и идеологический плюрализм, реальную свободу слова и формы ее выражения, с другой стороны, конституирующей сильную централизованную государственную власть и соответствующие механизмы сдержек и противовесов, исключающих ее узурпацию какими бы то ни было общественными объединениями, политическими партиями, группами людей или отдельной личностью.

Четвертая отличительная черта конфликта заключается в гибком сочетании переговорного процесса между противоборствующими сторонами в поисках консенсуса с жестким, но в строгих рамках, действующим законодательством, силовым давлением на тех представителей оппозиции, которые нарушали достигнутые договоренности<sup>1</sup>.

Основания для этих, по сути, обобщающих выводов дает анализ содержания субэтнического конфликта в Таджикистане, процесса и результата его урегулирования, с той или иной степенью обстоятельности, представленный в исследованиях американских, российских и таджикских ученых<sup>2</sup>. Однако многие положения этого анализа либо несколько сглаживают важные содержательные аспекты развития конфликта, в частности, его этнорегиональный и криминальный характер, либо недостаточно акцентируют внимание именно на правой природе конфликта, в частности, на трансформации институтов государственности и в ходе конфликта, и как одного из условий его урегулирования.

---

<sup>1</sup> См.: Шарипов Х.Х. Действия личного состава МВД при проведении специальных операций.- Душанбе, 2003.

<sup>2</sup> См.: Сондерс Г.Х. Мирный процесс: концептуальные рамки; мирный процесс: оперативные рамки // Урегулирование конфликта и построение гражданского общества: Сб. статей. Вашингтон-Москва, 1997. – Вашингтон; М., 197.- С. 5-25; Слим Р., Сондерс Г. Урегулирование конфликтов в разделенных обществах: уроки Таджикистана // Урегулирование конфликта и построение гражданского общества: Сб. статей. Вашингтон- Москва, 1997. – Вашингтон; М., 1997.- С 271-280; Чуфрин Г., Сондерс Г. Общественный миротворческий процесс на практике // Урегулирование конфликта и построение гражданского общества: Сб. статей. Вашингтон-Москва, 1997.- Вашингтон; М., 1997.- С. 224-244; Махмадов А.Н. Таджикистан: урегулирование «нетрадиционного» конфликта и построение гражданского общества // Урегулирование конфликта и построение гражданского общества: Сб. статей Вашингтон-Москва, 1997.- Вашингтон; М., 1997. – С. 53-57. См. также: Звягельская И. Состоится ли таджикское урегулирование // Центральная Азия. – 1997. - №4 (10). – С. 58-60; Олимов М. Проблемы методологии анализа и прогноза в изучении межтаджикского конфликта // Центральная Азия. – 1997.- №5 (11). – С. 54-59; Имомов А. Согласительные документы и их конституционное значение // Вестник Таджикского госуниверситета. История, юриспруденция.- Душанбе. 1993. – С. 87-89; он же: общественно-политические конфликты и доминанция согласительных документов // Прав человека и развитие демократии в Таджикистане: проблемы и перспективы. – Душанбе, 1997. – С. 12-23 ; Он же. Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы // Центральная Азия. – 1998. - №2 (14). – С.45-51; он же: Роль согласительных документов в преодолении межтаджикского конфликта // Мизон. – 1998. - №6. –с. 13-14; Он же: Постконфликтный период в Республики Таджикистан: проблемы и перспективы // Межтаджикский конфликт: путь к миру. – М., 1998.- С. 24-26.

Собственный анализ особенностей субэтнического конфликта в Таджикистане хотелось бы начинать с главного - с его дефиниции и типологического соотнесения. Если принять за основу существующие определения этнополитического конфликта как столкновения интересов и взглядов этнических общностей разного таксонометрического уровня<sup>1</sup>, то субэтнический конфликт может быть определен как столкновение интересов и взглядов субэтносов, структурированных в различные политические и неполитические организации и союзы в борьбе за власть. В качестве ведущей типологической характеристики межтаджикского конфликта целесообразно использовать деление этнических конфликтов на ранговые и не ранговые<sup>2</sup>. В основе их дифференциации - занимаемое этнической группой место по шкале власти, престижа, богатства и степень или возможность контроля этими группами политической власти, удержания остальных групп в маргинальном состоянии.

Главной особенностью государств Центральной Азии является наличие и в течение длительного времени сохранение структуры общинно - клановых связей. В этих связях присутствует система особых отношений, носящих неформальный характер и определенным образом структурированных на всех уровнях социальных отношений. Р. Нарзикулов называет это «кланом». Он, в частности, отмечает, что «.. в отличие от жестко организованных группировок мафиозного характера, среднеазиатский клан формируется на сугубо добровольных началах, не предусматривает наказания за невыполнение воли клана и поэтому иногда трудно распознаваем, но его нельзя назвать и компанией друзей, оказывающих друг другу помощь, к клану относятся только выходцы из одной местности»<sup>3</sup>. Таким образом, отличительный признак клана - единство места рождения его членов. Важно подчеркнуть, что не общность занятий, не духовные интересы и мировоззрение, а именно место рождения, землячество.

По мнению американского ученого Б. Румера, клановое или племенное сознание, названное им «трайбализм», не только пережило, но даже стало более сильным в советскую эпоху, поскольку «... было естественной, спонтанной формой становления ассимиляционной политики, которую проводила Москва в попытке разделить национальную общность. Клановое единство и солидарность делает возможным духовное и материальное выживание в условиях советской жизни»<sup>4</sup>, а большинство национальных кадров остаются навсегда верными своему клану.

Таким образом, анализ этнополитических явлений показывает всю сложность их динамического развития, имеющий разнонаправленный характер, историко-правовых и психологических основ в жизни народов региона, тем или иным способом активно влияющих на политическую и общественную жизни каждого из народов региона и мира.

#### **ХУСУСИЁТИ НИЗОЪҲОИ МИЛЛИО СИЁСӢ ДАР ФАЗОИ ПАСОШУРАВӢ: ТАВСИФИ ИҚТИМОӢ-СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚӢ**

**Вожаҳои калидӣ:** ҳуқуқ, геополитика, марказҳои қудрат, манфиатҳои давлат, низоъҳо, низоъҳои миллӣ-сиёсӣ, фазои пасошуравӣ, трайбализм, геостратегия

Дар мақола махсусияти низоъҳои миллӣ-сиёсӣ дар фазои пасошуравӣ таҳлил мегардад. Дар он як қатор натоқи геополитикии баъд аз пошхӯрии шуравӣ бавучудода таҳлили илмӣ ҳудро ёфтааст.

<sup>1</sup> См.: *Ариба О. И.* Этнополитический конфликт: сущность и технология управления.- М., 1996. – С.68.

<sup>2</sup> См.: *Тавадов Г.Т.* Политология. - М., 1996. - С. 393.

<sup>3</sup> *Нарзикулов Р.* Дувулкии Янус в сердце Азии: некоторые итоги 70-летнего развития среднеазиатских республик в составе СССР // Восток. – 1991. - № 5. - С. 121-128.

<sup>4</sup> *Rumer B.* Soviet Central Asia. Boston, Ynwin Hyman, 1989.- P. 148.

## FEATURES OF ETNOPOLITICAL CONFLICTS ON POSTSOVIET SPACE: SOCIO-POLITICAL AND LEGAL DESCRIPTION

**Keywords:** right, geopolitics, centers of force, interests of the state, conflicts, etnopolitical conflicts, postsoviet space, tribalism, geostrategy.

In the article some features of etnopolitical conflicts on post soviet area are probed. In the artikle, from the scientific point of view and the geopolitical consequence of disintegration of soviet union from the scientific point of view in the article are analysed.



## НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ



**Раджабов Р.М.\***

**Мирзоев С.Б.\*\***

**Ключевые слова:** задачи, функции, конституционный надзор, орган конституционного правосудия, разделение властей, конституция, права и свободы человека

Основные задачи и функции конституционного контроля заключаются в обеспечении верховенства конституции, сохранении конституционного разделения властей и гарантировании защиты конституционно закрепленных прав и свобод человека.

Конституционный контроль, являясь специфической функцией обеспечения верховенства конституции, не может быть основной функцией органов, наделенных полномочиями по принятию правовых актов. Он выступает в сфере сдержек и противовесов, и главной его задачей являются обнаружение, оценка и восстановление нарушенного равновесия.

Формирование действенной системы конституционного контроля немаловажно для эффективного функционирования любого демократического государства. В Таджикистане эта задача приобретает особую значимость в связи с процессом реформирования всех

---

\* *Раджабов Р.М.* - начальник факультета № 1 Академии МВД Таджикистана, кандидат юридических наук, полковник милиции.

\*\* *Мирзоев С.Б.* - помощник начальника Академии МВД Таджикистана, кандидат юридических наук, майор милиции.

отраслей права, развитием отношений между ветвями власти. Придание этим процессам цивилизованного характера не под силу одним только органам конституционного контроля, однако, они могут указывать правовые границы проводимым преобразованиям, контролируя нормотворческую деятельность различных государственных органов.

Основным органом, несущим бремя конституционного контроля является Конституционный суд Республики Таджикистан. Можно выделить несколько основополагающих функций, которые присущи конституционному контролю.

В условиях конституционной системы, возникшей после 90-х годов, функция осуществления контроля над всеми принятыми нормативными правовыми актами на предмет их соответствия Конституции Республики Таджикистан впервые была передана органу конституционного правосудия. Советская правовая система обходилась без института конституционного контроля, закрепляя за высшим органом государственной власти право, надзирать за соблюдением конституции, а также соответствия нормативных правовых актов данному закону. Такое положение соответствовало правовой идеологии.

Задачи и функции конституционного контроля в разных государствах определены по-разному. Например, в Российской Федерации Конституционный Суд по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации официально даёт толкование нормы конституции.

Основными же задачами органа конституционного контроля в лице Конституционного суда Республики Таджикистан в соответствии со статьей 89 Конституции Республики Таджикистан являются:

1) определение соответствия законов, совместных правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, правовых актов Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон, Президента, Правительства, Верховного суда, Высшего экономического суда и других государственных и общественных органов, а также не вступивших в законную силу международных договоров Таджикистана Конституции;

2) разрешение споров между государственными органами относительно их компетенции;

3) исполнение других полномочий, определяемых Конституцией и законами<sup>1</sup>.

В соответствии со статьей 14 Конституционного закона Республики Таджикистан "О Конституционном суде Республики Таджикистан" Конституционный суд Республики Таджикистан определяет соответствие Конституции Республики Таджикистан проектов изменений и дополнений, вносимых в Конституцию Республики Таджикистан, проектов законов и других вопросов, представляемых на всенародный референдум.

*Конституционный суд Республики Таджикистан разрешает дела о соответствии Конституции Республики Таджикистан:*

а) законов, совместных правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон, Президента, Правительства, Верховного суда, Высшего экономического суда и других государственных и общественных органов, не вступивших в законную силу **международных** договоров Таджикистана;

б) правовых актов местных представительных и исполнительных органов власти, договоров, заключенных областями, районами и городами республики;

в) договоров между республиканскими и местными органами власти;

г) выборов и референдумов;

д) исполнение других полномочий, определяемых Конституцией и законами.

*Конституционный суд Республики Таджикистан решает споры о компетенции:*

---

<sup>1</sup> Статья 89 Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе: Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2003. – С.56.

- а) между республиканскими органами государственной власти;
- б) между республиканскими и местными органами государственной власти;
- в) между местными органами государственной власти и территориальными органами местного самоуправления.

Как показывает опыт многих демократических государств, воспринявших вызревшую в недрах американской правовой системы традицию, интерпретация конституционных норм органом судебной власти более квалифицирована и отвечает требованиям современного правосознания, хотя и несвободна от политических влияний. Тем не менее, давление, оказываемое на судей, несопоставимо с возможностями политических дебатов и столкновений в парламенте. Интерпретация конституции является разновидностью юридической герменевтики.

В целом проблема толкования свойственна правовым системам, в которых норма права понимается как общее правило поведения. В этом случае сущность истолкования правовой нормы видится в подведении конкретного случая под всеобщий закон. Однако распространение писаных конституций сделало эту проблему всеобщей.

Конституционным нормам в большей степени, чем другим присущ общий характер. В конституции чаще встречаются нормы-принципы, нормы-цели, нормы-задачи все они носят общерегулятивный характер. Потребность в интерпретации конституционных положений обуславливается возможностью неодинакового понимания норм конституции и неадекватной их реализации в процессе правотворчества или правоприменения. Герменевтические усилия призваны устранять подобную многозначность. Вместе с тем, по-видимому, односторонним является чисто техническое понимание юридической герменевтики, которая, по словам профессора Г.Г. Гадамера “ставит своей целью исключительно поддержку узаконенного правопорядка”. Термин “юридическая герменевтика” достаточно распространен и применяется для характеристики интерпретации текстов различных правовых актов как действующих, так и отошедших в историю. Применительно к нормам конституции, на наш взгляд, правомерно (целесообразно) использовать термин “*конституционная герменевтика*”<sup>1</sup>. Герменевтика служит и правильному (истинному) истолкованию и верному применению конституционных норм.

В России функция толкования конституции является самостоятельной и осуществляется по специально предусмотренной Федеральным Конституционным Законом “О Конституционном суде Российской Федерации” процедуре. В этом ее существенное отличие от американского порядка, который предполагает только казуальное толкование Верховным судом США федеральной конституции.

Казуальное толкование применяется и в Российской Федерации при реализации контроля за конституционностью какого-либо правового акта, выполняя подчиненную задачу обоснования судебного решения.

Круг субъектов, обладающих правом обращения в Конституционный суд Российской Федерации с запросом о толковании конституции, значительно сужен по сравнению с теми, кто обладает правом запроса о проверки конституционности нормативных актов. Это определяется особой значимостью последствий интерпретации конституции для правоприменительной деятельности. В соответствии со ст.106 Федеральным Конституционным Законом “О Конституционном суде Российской Федерации” толкование федеральной конституции, данное Конституционным судом Российской Федерации, является обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. По

---

<sup>1</sup> См.: Гадамер Г.Г. Риторика и герменевтика // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного / Пер. с немец. – М., 1991. – С.191.

существо это означает нормативность официального толкования. При этом процесс интерпретации может привести к появлению новых норм равных по юридической силе нормам Конституции Российской Федерации. В этой связи возникает проблема следующего порядка: насколько даваемое толкование конституционных норм неотделимо от самих интерпретируемых положений, каковы правовые границы и объем толкования.

Использование юридического механизма пересмотра положений конституции может привести к обновлению отдельных конституционных норм или целых глав. В этом случае интерпретация разделяет судьбу истолкованного положения.

Однако нормотворческая деятельность органов законодательной и исполнительной власти ограничивается решениями о толковании конституции. Последние порождают обязанность всех органов государственной власти, которая впрочем, не всегда исполняется, не принимать нормативные и иные правовые акты, противоречащие смыслу интерпретационных актов Конституционного суда Российской Федерации, но и любого государства, которым наделено право толкования конституции. Несомненно, что в данном случае не действует традиционное в теории права соотношение нормативно-правовых актов и актов толкования права. Конституция правовой акт особого рода, обладающий целым рядом только ей присущих юридических свойств. Поэтому высшая юридическая сила положений основного закона распространяется и на решение органа конституционного правосудия об их толковании.

Вопрос о правовых границах и объеме толкования очень важный не только с юридической, но и с политической точки зрения. Однако это не означает, что воля судей не связана фундаментальными конституционными принципами. Это означает, что при осуществлении толкования судьи не вправе выйти за пределы, установленные основами конституционного строя. В этом суть требования системности толкования.

В соответствии части третьей статьи 61 Конституции Республики Таджикистан данное право, то есть право толкования Конституции дано Маджлиси Оли и оно принимается в форме конституционного закона. Хотя между учеными имеются разные мнения по данному вопросу и многие считают, что толкование Конституции должно осуществляться Конституционным судом Республики Таджикистан.

Другой функцией конституционного контроля является контроль за конституционностью нормативных правовых актов различных видов. Коллизия норм явление почти неизбежное в правовой системе, основанной на иерархии источников права. Особую значимость эта функция приобретает на постсоветских государствах, когда в этих государствах продолжается правовая реформа и политических, социально-экономических преобразований.

Социальное противоборство, несомненно, отражается на содержании принимаемых законодательной и исполнительной властью актов и служит питательной средой для различных юридических конфликтов. В связи с этим проверка на конституционность является способом разрешения конфликта, порожденного противоречиями между нормативными актами различной юридической силы. Юрисдикция Конституционного суда в этой сфере весьма обширна, хотя и не носит универсального характера.

В Таджикистане контроль на предмет конституционности подлежат четыре группы нормативных правовых актов.

а) это законы двух видов: обычные и конституционные, а также совместных правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, правовых актов Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон, Президента, Правительства, Верховного суда, Высшего экономического суда и других государственных и общественных органов, не вступивших в законную силу международных договоров Таджикистана;

б) правовых актов местных представительных и исполнительных органов власти, договоров, заключенных областями, районами и городами республики;

в) договоров между республиканскими и местными органами власти;

г) выборов и референдумов.

Как правило, разрешение дел о соответствии Конституции Республики Таджикистан законов и поправках к ним происходит после их вступления в силу. Следует отметить, что конституционный контроль за актами нормативного и ненормативного характера Правительства и органов исполнительной власти осуществляет также и Президент Республики Таджикистан. Причем акты Правительства могут быть отменены Президентом. Такое положение предусмотрено Конституцией. Также не вступившие в силу международные договоры Республики Таджикистан, в отношении которых осуществляется предварительный конституционный контроль анализируется на предмет их соответствия положениям Конституции.

Необходимо отметить, что в ходе выполнения данного полномочия Конституционный суд учитывает, прежде всего, интересы суверенитета государства. В то же время осуществляет функция нормоконтроля в отношении норм и принципов международных соглашений. В ходе реализации данной функции анализируется нормы договоров Таджикистана на предмет их соответствия положением Конституции.

Нормоконтроль Конституционного суда в сфере проверки соответствия договоров Таджикистана Конституции республики, с одной стороны, обеспечивает верховенство Конституции в национальной правовой системе, во-вторых, способствует имплементации норм международных соглашений во внутреннее законодательство с учетом приоритета суверенных интересов республики.

Конституционный суд принимает непосредственное участие в сближении национального и международного право. Как отмечается в литературе, конституционные положения «служат своего рода «мостом» между национальным и международным правом».

Вторую группу составляют правовых актов местных представительных и исполнительных органов власти, договоров, заключенных областями, районами и городами республики.

Третья группа актов включает внутригосударственные договоры, заключенные в публично-правовой сфере органами законодательной или исполнительной власти на республиканском и местном уровнях. В этой области полномочие Конституционного Суда расширилось в связи с предусмотренной законами возможностью заключать договоры между соответствующими органами Республики Таджикистан. Такие договоры по существу являются нормативными в конституционном праве и связаны с перераспределением публично-правовых полномочий.

Практика заключения данных договоров свидетельствует о том, что ими нередко изменяется закрепленное в законах разграничение предметов ведения. Можно найти объяснение подобных ситуаций в пользу отдельных органов для сохранения или усиления своих полномочий, однако вряд ли возможно обосновать их строго юридически.

К четвертой группе актов относятся результаты выборов и референдумов.

Система конституционного контроля в отдельных государствах, в том числе в нашей республике предусматривает возможность осуществления его не только в абстрактной, но и в конкретной форме, что, несомненно, повышает его доступность для обычных граждан. Последние впервые получили право оспаривать акты законодательной власти. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов Конституционный суд вправе проверять конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Статья 14 Конституционного закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан» // Ведомости Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1995 год, № 21, ст.223; Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1997 год, №9, ст.110; 1998 год, №10, ст. 111, 115; 2000 год, №6,

Ограничения, связанные с конкретным нормоконтролем породили следующую проблему. Обжаловать можно только такой вид правового акта как закон, притом затрагивающий конституционные права и свободы. Например, в российской правовой системе значительный удельный вес имеет указное нормотворчество Президента и в частности, указы с временной силой закона. Подобные акты не могут быть обжалованы гражданами ни в орган конституционной юстиции, ни в Верховный Суд Российской Федерации в силу ст.116 Гражданского процессуального кодекса. Такой пробел можно рассматривать как ограничение конституционного права на судебную защиту. Конституционный контроль как правовой институт в демократических государствах призван содействовать и разрешению политических конфликтов, споров о компетенции между конституционными институтами.

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что анализ деятельности Конституционного суда Республики Таджикистан показывает, что правовые механизмы его контрольной деятельности несовершенны и недостаточны. Думается, что пока авторитет Конституционного суда как высшего арбитра невелик. Однако перспектива развития этой функции чрезвычайно важна и в этом направлении заложены и действуют организационные и правовые механизмы.

#### **БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ БААМАЛБАРОРИИ ВАЗИФА ВА ФУНКСИЯҲОИ НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР ТОҶИКИСТОН**

***Вожаҳои калидӣ:*** вазифа, функсия, назорати конститусионӣ, мақомоти адолати конститусионӣ

Мақолаи мазкур доир ба баъзе хусусиятҳои баамалбарории вазифа ва функсияи назорати конститусионӣ дар Тоҷикистон бахшида шудааст. Қайд кардан зарур аст, ки дар шароити системаи конституционие, ки баъди солҳои 90-ум ба вучуд омад, функсияи баамалбарории назоратро аз болои ҳамаи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии қабулгардида ва мавзӯи мувофиқати онҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бори нахуст ба мақомоти адолати конститусионӣ дода шудааст. Бо назардошти ин хусусиятҳо дар мақола маълумоти дахлдор пешниҳод шудааст.

#### **SOME FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF TASKS AND FUNCTIONS OF CONSTITUTIONAL CONTROL IN TAJIKISTAN**

***Keywords:*** tasks, functions, constitutional review, the authority of constitutional separation of powers, the Constitution, human rights and freedoms

Article concerns the peculiarities of the tasks and functions of the constitutional control in Tajikistan. The authors' analysis of the Constitutional Court of Tajikistan shows that the legal mechanisms of its control activities are imperfect and insufficient. According to the authors, while the authority of the Constitutional Court as the final arbiter small. But the prospect of the development of this feature is extremely important in this direction and act laid the institutional and legal mechanisms.

## ТАРТИБ ВА ШАРТҲОИ ИШТИРОКИ МУТАХАССИС ДАР АМАЛӢ НАМУДАНИ ЧОРАБИНИҲОИ ОПЕРАТИВӢ-ЧУСТУЧӢӢ



Насуров П.А. \*,  
Сӯфиев С.Н.\*\*

**Вожаҳои калидӣ:** мутахассис, чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ, фаъолият, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

Пеш аз он, ки дар бораи иштироки мутахассис дар амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ сухан гуем, аввалан бояд каме дар бораи вазифаҳое, ки дар назди фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ ва соҳаи мурофиаи судии ҷиноятӣ истодааст, гуфта гузарем. Вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ дар моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ» муайян карда шудаанд, ки аз инҳо иборат мебошанд: ошкор намудан, огоҳонидан, пешгирии қардан ва кушодани ҷиноятҳо, ҳамчунин ошкор ва муайян намудани шахсони ин ҷиноятҳоро тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда, чустучӯӣ шахсони аз мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва суд пинҳоншуда, аз адои ҷазои ҷиноятӣ саркашинамуда, ҳамчунин чустучӯӣ шахсони бедарак гумшуда, муайян намудани номгӯӣ ва ҷойи молу мулки аз ҷониби суд мусодирашаванда<sup>1</sup>. Моҳиятан ҳалли вазифаҳои монанд ҳангоми пешбурди мурофиаи судии ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. Моддаи 2 Кодекси мурофиаи ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон низ вазифаҳои зерини пешбурди мурофиаи судии ҷиноятиро пешбинӣ менамояд: ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, сари вақт ва пурра ошкор намудани ҷиноят, ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ кашидани шахси ҷиноятсодиркарда. Ҳамзамон қисми 2 моддаи 2 Кодекси номбурда пешбинӣ намудааст, ки мурофиаи судии ҷиноятӣ барои таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, пешгирии ҷиноят, эҳтироми қонун, ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ба амал баровардани адолати судӣ равона шудааст<sup>2</sup>.

Дар ҳақиқат вазифаҳое, ки дар ду санади номбаркардашуда пешбинӣ гардидаанд, монандии зиҷ доранд ва умуман барои расидан ба ҳадафи ягона равона гардидаанд.

Дар навбати худ қайд намудан лозим аст, ки барои ҳалли вазифаҳое, ки дар назди соҳаи мурофиаи судии ҷиноятӣ гузошта шудааст, имкониятҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯиро ва ё баръакс истифода бурдан мувофиқи мақсад мебошад. Яке

\* Насуров П.А. - сардори кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва фаъолияти маъмурии МКД Академияи ВКД Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ, подполковники милитсия.

\*\* Сӯфиев С.Н. - муаллими калони кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва фаъолияти маъмурии МКД Академияи ВКД Тоҷикистон, лейтенанти калони милитсия.

<sup>1</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ» аз 25 марти соли 2011, № 687.

<sup>2</sup> Кодекси мурофиаи ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №12, мод. 819; с. 2010, №7, мод.551; с.2011, №3, мод. 159; №7-8 мод 626 ҚҶТ аз 16.04.2012с № 809; ҚҶТ аз 03.07.2012с., №864; ҚҶТ аз 01.08.2012с., №878; ҚҶТ аз 28.12.12с.№927, №932, ҚҶТ аз 22.07.2013с №982, 983.

аз чунин ҳампайвастагиҳо - ин иштироки мутахассис дар амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ ба ҳисоб меравад.

Иштироки мутахассис дар амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ аҳамияти калони амалӣ дорад ва барои расидан ба натиҷаҳои назарраси ин чорабиниҳо мусоидат менамояд. Дар қисми 7 моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ» қонунгузор имконият додааст, ки шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ вазифаҳои марбут ба онро бо роҳи иштироки шахсӣ дар ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ бо истифодаи кӯмаки шахсони мансабдор ва мутахассисоне, ки дорои донишҳои илмӣ, техникӣ ва дигар донишҳои махсус мебошанд ва ҳамчунин, шаҳрвандони алоҳида бо розигии онҳо ба таври ошкоро ва ғайриошкоро ҳал намоянд<sup>1</sup>. Аз муҳтавои ин модда бар меояд, ки аз рӯйи зарурат кормандони оперативӣ дар ҳалли вазифаҳои хизмати худ ба таври ошкоро ва ғайриошкоро аз имкониятҳои мутахассисон васеъ метавонанд истифода намоянд.

Мафҳуми пурраи мутахассис дар Кодекси муҳофизати ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки ин - шахсест, ки ба ҳалли парвандаи ҷиноятӣ манфиатдор набуда, дорои донишу таҷрибаи махсус аст ва барои мусоидат намудан ба таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судья дар ошкор ё дарёфт намудани далел, асоснок кардани он, инчунин дар татбиқи воситаҳои техникӣ мумкин аст ҷалб карда шавад<sup>2</sup>. Чи тавре, ки маълум аст то оғози парвандаи ҷиноятӣ танҳо як амали тафтишотӣ яъне, ки азназаргузаронии ҷойи ҳодиса гузаронида мешавад, дигар амалҳои тафтишотӣ танҳо баъд аз оғози парвандаи ҷиноятӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ корманди оперативӣ метавонад аз рӯйи зарурат аз имкониятҳои мутахассис истифода намояд.

Дар замони муосир ба даст овардани муваффақият дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ бо истифода аз чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ бе татбиқи воситаҳои муосири техникӣ ва мутахассисоне, ки ин воситаҳоро истифода бурда метавонанд, ғайриимкон аст.

Чун қоида истифода набурдани воситаҳои техникӣ махсус самаранокии фаъолияти корманди оперативиро паст менамояд ва дар баъзе ҳолатҳо бошад зарурати гузаронидани чорабиниҳои оперативиро аз байн мебарад.

Воситаҳои техникӣ махсусе, ки ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ истифода бурда мешаванд, инҳо шуда метавонаанд:

- сабти аудиовидеои ва суратгирӣ;

- истифодаи воситаҳои кимиёвии махсус, асбобҳои махсуси кофтуковӣ, таҷҳизоти назоратии шабона ва ғайра.

Асбобҳои кофтуковӣ асосан барои амалӣ намудани як қатор чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ аз қабилӣ: муоинаи оперативии биноҳо, иморатҳо, иншоот, минтақаҳои маҳал, воситаҳои нақлиёт; назорати оперативии муросилоти почта, телеграф, иттилооти дигар ва сензураи мукотибаи маҳбусон истифода бурда мешавад. Воситаҳои кимиёвии махсус бошад бисёртар ҳангоми амалӣ намудани чорабиниҳои оперативии зерин: назорати оперативӣ, ҳаммонандкунии оперативии шахсият ва

---

<sup>1</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ» аз 25 март соли 2011, № 687.

<sup>2</sup> Кодекси муҳофизати ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №12, мод. 819; с. 2010, №7, мод.551; с.2011, №3, мод. 159; №7-8 мод 626 ҚҶТ аз 16.04.2012с № 809; ҚҶТ аз 03.07.2012с., №864; ҚҶТ аз 01.08.2012с., №878; ҚҶТ аз 28.12.12с.№927, №932, ҚҶТ аз 22.07.2013с №982, 983.

дигар объектҳо, таҳвили назоратшаванда, таҳқиқи оперативии ашё, ҳуччатҳо ва дигар объектҳо истифода бурда мешаванд.

Шаклҳои истифода намудани воситаҳои техникий махсус гуногун шуда метавонанд. Воситаҳои техникий махсус аз ҷониби кормандони оперативӣ истифода бурда мешаванд. Дар баъзе ҳолатҳо барои иштирок дар гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ, ки бо истифодаи воситаҳои махсус алоқаманд мебошанд, ба ҳайси мутахассиси воситаҳои техникий кормандони дигари МКД метавонанд ҷалб карда шаванд. Ҳамзамон аз рӯйи зарурат дар қатори кормандони МКД ба ҳайси мутахассис аз дигар корхонаву муассисаҳо ва соҳаҳои илм низ мутахассисон метавонанд ҷалб карда шаванд. Ҷалби мутахассисоне, ки корманди МКД ба ҳисоб намераванд, чун қойда дар ҳолате амалӣ карда мешавад, ки чунин мутахассисон дар МКД ҷой надоранд. Мисол, ҳангоми гузарони ташхисҳои биологӣ дар чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ, таҳқиқи оперативии ашё, ҳуччатҳо ва дигар объектҳо. Ҳангоми амалӣ намудани ин чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ зарурати таҳқиқи биологии моддаҳои, ки бадани инсон ҷудо мекунад (хун, оби даҳон, нутфа ва ғайра.), санҷиши маҳсулоти хуроқа, инчунин, ҳулосаи мутахассис оид ба арзиш, пайдоиши ашёҳои антиқа, санг ва металҳои қиматбаҳо, дигар предмет ва ашёҳои, ки дар муомилот маҳдуданд ва ё ин ки муомилоташон манъ аст пеш меояд.

Ҳангоми амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ кормандони оперативӣ зиёдтар ба кӯмакӣ мутахассисони зерин эҳтиёҷ пайдо менамоянд ва онҳоро васеъ истифода менамоянд:

- мутахассисон доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, техникий, молиявӣ, мутахассисон аз ҳисоби ревизор-тафтишбарандаҳо, эксперт-муҳосиб, ки дорои донишҳои мукамал доир ба гузаронидани ревизия мебошанд, ва метавонанд ҳангоми тафтишӣ ҷиноятҳои характери иқтисодӣ ва коррупсионӣ дошта кӯмак расонанд;

- тарҷумонҳо дар ҳолате иштирок менамоянд, ки шаҳрвандони хориҷӣ, қару чунг ва ғайраҳо зери қоркарди оперативӣ қарор гирифтаанду корманди оперативӣ дар навбати худ барои фаҳмидани гуфтор, ҳаракат ва имову ишораи онҳо ба мутахассис эҳтиёҷ дорад;

- рассомон, агар аз рӯйи зарурат чунин мутахассис барои омода намудани расм зарур бошад, масалан ҳангоми ҳаммонандкунии оперативии шахсият;

- психологҳо, психиатрҳо, дар ҳолати пешниҳод намудани ҳулоса дар бораи шахсоне, ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд ва ё нисбаташон чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ гузаронида мешаванд;

- педагогон ҳангоми таҳти қоркарди оперативӣ қарор гирифтани кӯдакон истифода бурда мешаванд.

Барои ҳалли вазифаҳои гуногуни фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ дар ҷузъу томҳои МКД, ки мутахассисони штатӣ надоранд бевосита аз имкониятҳои мутахассисони беруна истифода менамоянд. Дар ин ҳолатҳо ба кормандони оперативӣ зарур аст, ки мутахассисони дигар вазоратҳо ва муассисаҳоро дар асоси тарзу усуле, ки дар Дастурамали махсуси соҳавие, ки муносибатҳоро вобаста ба ташкил ва тактикаи амали намудани фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ муайян менамояд ҷалб намоянд. Дар бораи истифода бурдани мутахассис дар амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ корманди оперативӣ санад тартиб медиҳад. Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки ҳангоми истифода бурдани мутахассис дар гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ характери маҳфидошта, ки мансуб ба сирри давлатӣ мебошанд аз мутахассис барои ифшо нагардидани сирри давлатӣ забонхат гирифта мешавад. Пеш аз ҳама ҳангоми ҷалб намудани мутахассис бо ӯ бояд шартнома дар бораи ҳамкорӣ баста шавад. Ин шартнома бо шакли хаттии озодона тартиб дода мешавад, лекин дар он мутахассис ошкорона ё маҳфӣ розигии худро дар гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ хатман тасдиқ мекунад.

Ин шартнома бо мутахассис аз номи сардори МКД баста мешавад ва бо муҳри тамғадор тасдиқ карда мешавад. Ҳамзамон дар шартнома масъалаҳои ҳамкориҳои ошкоро ё ғайриошкоро, муҳлати хизматрасоние, ки аз тарафи мутахассис расонида мешавад, агар онҳо кӯтоҳмуддат бошанд, қайд карда мешаванд. Масалан: хулосаи мутахассис оид ба ашёҳои антиквариат (атиқафурӯшӣ), хизматрасонии тарҷумон ва ғайра. Дар ин ҳолатҳо маблағи шартнома ба мутахассис барои ин гуна хизматрасониҳо якдафъаина мебошад. Шартнома метавонад, ки ба муҳлати дуру дароз баста шавад. Одатан ин дар он ҳолатҳои тартиб дода мешаванд, ки агар хизматрасонии мутахассис характери мунтазам дошта бошад.

Аз рӯи натиҷаи ин чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ, ҳамчун харидори озмоишии оперативӣ, чамъоварии оперативии намунаҳо барои таҳқиқоти муқоисавӣ, таҳвилӣ назоратшаванда, муайян намудани моддаҳои захрнок ва нашъадор, таҳқиқи моддаҳо ва хуччатҳо дар асоси махфият бо мутахассис шартномаи дарозмуддат баста мешавад. Чунин муносибат ба корманди оперативӣ имконият медиҳад, ки дар муҳлати кӯтоҳ хулосаи мутахассисро ба даст биёрад. Ин дар навбати худ барои дар сари вақт амалӣ намудани маълумоти оперативӣ мусоидат менамояд, ва дар оянда ба тафтишоти сифатноки парвандаи ҷиноятӣ ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахсоне, ки аз рӯи парвандаи мазкур ба сифати айбдоршаванда мегузаранд, асос мегузарад.

Бояд қайд намоем, ки барои ҳалли вазифаҳои, ки дар назди мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ гузошта шудааст ноил гаштан ба натиҷаҳои назаррас бе истифодаи мутахассис ва коршиносон ғайриимкон аст. Бинобар ин бояд қайд намуд, ки дар қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон замимаи ҳуқуқи дахлдор оид ба истифода бурдани мутахассис дар амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ ҷой дорад, ба таври дахлдор дар амалия истифода бурдан аз кӯмаки мутахассис аз салоҳиятноки ва таҷрибаи корманди оперативӣ вобастагӣ дорад.

#### **ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Ключевые слова:** специалист, оперативно-розыскные мероприятия, деятельность, нормативные правовые акты

В статье авторы попытались раскрыть особенности участия специалиста в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий. В ходе анализа нормативной правовой базы авторами сделан вывод о том, что без участия специалиста, проведение некоторых оперативно-розыскных мероприятий не возможно.

#### **THE PROCEDURE AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION OF SPECIALIST IN THE IMPLEMENTATION OF SPECIALIST OPERATIONAL SEARCH ACTIONS**

**Keywords:** expert, operational investigative measures, activities, regulations

The authors attempted to reveal the features of professional participation in the implementation of operational-search activities. During the preparation of this article was used literature and regulations governing relations in this area.

---

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПРИ ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**



**Одерий А.В.\***

**Ключевые слова:** передвижная экологическая лаборатория, следственный чемодан, осмотр места происшествия, досудебное расследование экологических преступлений

Экологическая обстановка в Украине вызывает тревогу. На ее долю пришлось четвертая часть общего объема загрязнений бывшего Союза, хотя Украина занимала лишь 3 % территории СССР. Количество накопленных отходов составляет 50 тыс. тонн на 1 квадратный километр, что является наивысшим показателем в мире. Отходами занято свыше 160 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, прибрежных защитных полос. Загрязнение окружающей природной среды достигло угрожающего уровня, что отрицательно сказывается в первую очередь на здоровье населения. Возрастает количество генетических отклонений (в соответствии с нормами Всемирной организации здравоохранения нация считается вымирающей, когда изменения на генетическом уровне наблюдаются у 10 % грудных детей).

Помимо негативного антропогенного воздействия на окружающую природную среду увеличивается и экологическая преступность. Так, в 2001 г. в Украине было зарегистрировано 1374 таких преступления, тогда как в 2002 г. – 1247, 2003 г. – 1977, 2004 г. – 1877, а начиная с 2009-го – уже более 2000. Следует принять во внимание и тот факт, что рассматриваемые преступления составляют менее 1 % от общего количества совершенных преступлений в стране. В свою очередь, криминологи утверждают, что с учетом латентности количество экологических преступлений ориентировочно должно составлять 15-23 %<sup>1</sup>. По мнению аналитиков, их латентность – одна из наиболее высоких и реально составляет 95 %<sup>2</sup>. Все это приводит к выводу, что вопрос выявления экологических преступлений и проведения их эффективного досудебного расследования является весьма актуальным.

В криминалистической литературе указано, что место совершения преступления содержит значительную информацию о событии преступления и лицах, его совершивших. Оно представляет собой фрагмент объективно существующего события, где отражены его отдельные стороны, моменты. Более того, в большей или меньшей мере оно содержит объективную информацию о событии преступления, выраженную в изменении обстановки, следах пребывания преступника, следах его действий, последствиях, намерениях преступника и других данных, которые позволяют построить мысленную, а иногда частично материальную модель преступления, его обстоятельств<sup>3</sup>. Это связано с тем, что каждое преступление приводит к определенным изменениям материальной обстановки, отображается в сознании людей. И вот эти изменения (в обстановке места происшествия) могут быть выявлены, зафиксированы, исследованы и использованы как доказательства<sup>4</sup>. При расследовании преступлений против окружающей природной среды именно осмотр места происшествия может играть ключевую роль в их выявлении

---

\* Одерий А.В. - начальник кафедры криминалистики Донецкого юридического института МВД Украины, кандидат юридических наук, доцент.

<sup>1</sup> Жевлаков Э. Н. Экологические преступления и экологическая преступность: учеб. Пособие. – М.: «Белые львы». 1996. – С.84.

<sup>2</sup> Курс кримінології : підручник. У 2 кн. Кн. 2 : Особлива частина / за ред. О. М. Джужі. – К. : ЮрінкомІнтер, 2001. – С.123.

<sup>3</sup> Коновалова В. Е. Правовая психология. – Х.: «Консум». 1997. – С.66-67.

<sup>4</sup> Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учеб.пособие. – М.: «Право и закон». 1997. – С.211.

(раскрытии). Особенно это касается таких следственных ситуаций, когда имеется информация лишь относительно территории загрязнения, а источник загрязнения и место выброса загрязняющих веществ нам неизвестны.

Из теории криминалистики следует, что местом происшествия является то место, где и произошло происшествие, или то, которое в начале расследования принимается за место совершения преступления (и совсем не обязательно, что оно находится там, где наступают вредные последствия). Именно поэтому установление истинного места происшествия и его качественный осмотр следователем имеют исключительное значение для расследования конкретного преступления, в том числе и экологического.

К особенностям осмотра места происшествия данной категории преступлений можно отнести наличие множества объектов осмотра, разнообразие видов загрязняющих веществ, которые нанесли ущерб природным объектам, обширность осматриваемой территории, разнообразие негативных последствий содеянного преступления. Именно этим и обусловлена рекомендация осуществлять осмотр в направлении распространения загрязнения<sup>1</sup>.

Во время осмотра подвергнутой загрязнению территории возникает потребность в отборе проб грунта, воды и т. п. для их дальнейшего исследования с целью установления вида (а чаще видов) загрязняющего вещества. Однако следователь не всегда имеет такую техническую возможность. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно доукомплектовать используемый на практике следственный чемодан определенными предметами, которые будут полезны и необходимы именно в таких случаях. Это могут быть:

- 1) пробоотборник для воды, газа, грунта, радиометр, дозиметры, экспресс-тесты;
- 2) стеклянные банки с притертой пробкой (и желательно с наклеенными чистыми этикетками);
- 3) контейнеры разных размеров (также с наклеенными чистыми этикетками) для хранения изъятых образцов флоры и фауны;
- 4) сорбенты для изъятия загрязняющих веществ (активированный уголь);
- 5) ложка, нейтральная к воздействию химических веществ (например, пластмассовая), лопаточка, шприц, пинцет, резиновая груша, марля стерильная, бумажные пакеты, картонные бирки, полиэтиленовые пакеты разных размеров (в том числе – и с отверстиями для вентиляции).

Безусловно, доукомплектование следственного чемодана будет способствовать более полному и объективному проведению осмотра места происшествия при досудебном расследовании экологических преступлений, однако вопрос предоставления следователю ориентирующей информации уже во время осмотра это не решит, поскольку для этого необходимо привлекать к следственному действию соответствующих специалистов, которые имеют необходимое техническое оснащение.

Экспертная деятельность в Украине регламентируется большим количеством нормативных актов, однако ни в одном из них не урегулирован вопрос использования в экспертной деятельности специализированных передвижных лабораторий, нет перечня их оснащения, в том числе и специальной криминалистической техникой. Данная проблема касается и сферы судебных экологических экспертиз. Отсутствие передвижных экологических лабораторий приводит к тому, что следы негативного антропогенного воздействия изымаются некачественно, часто с нарушением методических правил, их исследование проводится несвоевременно. Более того, изъятые вещественные доказательства из зон экологического загрязнения (пробы грунта, воздуха и т. д.) за время их доставки в стационарные лаборатории могут изменить свои свойства. Это приводит к выводу, что подобные исследования рационально проводить в масштабе реального

---

<sup>1</sup> Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : наук.-практ. посіб. / за ред. Н. І. Клименко. – К.: «Юрінком Інтер». 2005. – С.108.

времени, формируя тем самым основания для уголовного производства. Для решения этой проблемы научными работниками России предлагается реализовать специальную программу по разработке комплектации современных передвижных экологических лабораторий<sup>1</sup>. Считаем, что внедрение такой программы и в Украине приведет лишь к положительным результатам.

По нашему мнению, передвижная экологическая лаборатория должна размещаться на базе автомобиля повышенной проходимости, который имел бы салон-лабораторию и грузовой отсек. В салоне-лаборатории следует предусмотреть одно или два посадочных места и специальное унифицированное оборудование, а именно: стол (химически устойчивый); кресло поворотное; рукомойник; системы освещения, вентиляции и отопления салона; автономное электропитание; комплект осветительного оборудования для работы на месте происшествия; платформу на крыше для фото- и видеосъемки; сейф, металлический ящик для хранения объектов; универсальный криминалистический чемодан; комплект для изготовления цифровых фотографий; набор измерительных инструментов и приборов навигации, а также топографической привязки; набор для документирования (компьютер, принтер и т. д.); микроскоп с фотонасадкой; набор для отбора проб грунта, воды и воздуха; комплект упаковочного материала (в том числе для погибших представителей животного мира); комплект спецодежды и средств индивидуальной защиты, противопожарные средства, тент для работы на открытом воздухе; комплект переправочных средств для работы на водоеме; комплект принадлежностей для ограждения места происшествия, другое оборудование.

В свою очередь, при возникновении ситуаций негативного антропогенного воздействия на окружающую природную среду очень часто возникают вопросы оценки масштабов (размеров) зон экологического загрязнения. Это зависит от различных обстоятельств, в частности от интенсивности опасных выбросов, погодных условий (направление и сила ветра, наличие атмосферных осадков), течения рек, морских течений и т. п. В таких случаях для определения границ экологического загрязнения рационально использовать аэрофотосъемку в разных спектрах освещения, привязанную к стационарным ориентирам на местности (элементам инфраструктуры – населенным пунктам, коммуникациям и т. п., а также элементам естественного ландшафта). Фотоснимки в различных диапазонах освещения позволяют обнаружить контраст на поверхности земли, воды, растительности и т. д. с наслоениями антропогенного воздействия.

Таким образом, полагаем, что предложенные рекомендации по доукомплектованию следственного чемодана и использованию передвижных экологических лабораторий будут способствовать более эффективному проведению досудебного расследования экологических преступлений.

## **ИСТИФОДАИ ЛАБОРАТОРИЯҲОИ МАХСУСГАРДОНИДАШУДАИ САЙЁР ДАР ТАФТИШОТИ ТОСУДИИ ЧИНОЯТҲОИ ЭКОЛОҒӢ**

***Вожаҳои калидӣ:*** лабораторияҳои махсусгардонидашудаи сайёри экологӣ, чевони тафтишотӣ, азназаргузарониҳои ҷойи ҳодиса, тафтишоти тосудии ҷиноятҳои экологӣ

---

<sup>1</sup> Головань О. М. Теоретические и практические основы использования специальных знаний при расследовании экологических преступлений при производстве работ : автореф. дис... к.ю.н. – Краснодар, 2008. – С.32.

Дар мақола зарурати мучаҳҳаз намудани ҷевони тафтишотӣ ва истифодаи лабораторияҳои махсусгардонидашудаи сайёри экологӣ дар гузаронидани баъзе амалҳои муруфиавӣ ҳангоми тафтишоти тосудии ҷиноятҳои экологӣ меравад.

#### USE OF MOBILE SPECIALIZED LABORATORIES IN PRE-TRIAL INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL CRIMES

**Key words:** mobile environment lab, investigation kit, crime scene processing, pre-trial investigations of environmental crimes

The article substantiates the expediency of further completion of investigation kit and employment of mobile environmental labs during some legal proceedings and pre-trial investigations of environmental crimes.



#### ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА НА СТАДИЮ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ (ИЗ ОПЫТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)



**Худоёрбеков Д.Х.\***

**Ключевые слова:** уголовный процесс, стадии судебного следствия, опыт, суд, уголовное дело, задачи обвинения, права и свободы человека, принципы уголовного процесса, судья, прокурор, участники уголовного процесса

Одной из отличительных особенностей демократического правового государства является стремление к гуманизации и объективизации системы судопроизводства, предоставление государством прав и свобод гражданам и обеспечение надежными гарантиями их защиты. В этом направлении одно из центральных мест занимает деятельность государства по борьбе с преступностью.

---

\* *Худоёрбеков Д.Х.* - старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Российско-Таджикского (славянского) университета.

Обеспечение законности и укрепление правопорядка охватывают, как известно, широкий спектр мероприятий. Это и социально-экономические преобразования, и меры политического характера, и воспитательно-профилактические усилия, в том числе, поощрения соответствующих общественных и религиозных объединений, и применение государственного принуждения в отношении лиц, не желающих считаться с требованиями законов и иных правовых актов, и это естественно преступления – общественно опасные посягательства на права и свободы личности, правомерные интересы общества и государства. Они причиняют значительно больший вред гражданам, государственным и негосударственным организациям, в целом нормальному развитию общественных отношений, чем иные правонарушения. Хроническое увеличение степени их опасности и количества, придает преступности очертания все более угрожающего социального явления, вызывающего растущую тревогу не только у населения, но и у политиков всех уровней.

В связи с этим, деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений, применению установленных законом мер воздействия в отношении виновных в их совершении, ее организация и эффективность - объект повышенного внимания всех ветвей государственной власти, всесторонней правовой регламентации, поисков путей совершенствования.

В соответствии с действующим законодательством такую деятельность можно условно подразделить на несколько тесно взаимосвязанных основных форм – оперативно-розыскные мероприятия, расследование (дознание и предварительное следствие), правосудие, реализация (исполнение) итоговых судебных решений по уголовным делам (приговоров). Ближе к этим формам примыкают разведка и контрразведка, в ходе которых возможно выявление сведений о совершенных, совершаемых или намечаемых к совершению преступлениях.

Естественно, среди названных форм деятельности следовало бы особо выделять правосудие. Оно является одним из основных направлений (функций) правоохранительной деятельности и одновременно полномочий судебной власти. При его осуществлении судам принадлежит решающее и обязательное для всех слово. Они, по сути, контролируют законность и обоснованность всего, что имеется по конкретному уголовному делу другими органами<sup>1</sup>.

Закон четко определяет государственные органы, несущие ответственность за реализацию конкретных форм деятельности по борьбе с преступностью.

Перечень органов и наименование форм деятельности в сфере борьбы с преступностью сами по себе говорят многое об их необходимости и ответственности. Нетрудно представить себе какие негативные последствия могут наступить, в первую очередь для граждан, в случае злоупотреблений, совершения незаконных противоправных и несправедливых действий названными органами. Поэтому закон тщательно регламентирует их организацию и деятельность.

В системе последовательно сменяющих друг друга стадий уголовного судопроизводства назначению судебного заседания в наши дни отведена роль звена, расположенного между тем, что делалось по делу для того, как оно было направлено в суд (в ходе его возбуждения и предварительного расследования), и тем, что будет происходить с ним во время судебного разбирательства по существу, а затем, возможно, и в других судебных стадиях. В связи с этим назначение судебного заседания призвано, с одной стороны, выполнять проверочную (контрольную функцию, а с другой –

---

<sup>1</sup> Бибило В.М. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполнения приговора. – Минск. 1986. – С.45.

подготовительную)<sup>1</sup>. Этим в основном и определяется суть и значение данной стадии уголовного судопроизводства.

*Первая* из названных *функций* выражается в совершении уполномоченным судьей совокупности действий по контролю за законностью и обоснованностью предпринятых органами дознания, следствия и прокуратуры усилий в связи с возбуждением конкретного дела и его предварительным расследованием. При этом судье, как будет показано ниже, не отводится роль пассивного наблюдателя-регистратора допущенных отклонений от установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка производства. Ему предоставлены достаточные полномочия по устранению негативных последствий такого рода отклонений. Закон требует, чтобы он активно (разумеется, в установленных пределах) осуществлял эти полномочия. Такая активность нужна как для того, чтобы к моменту судебного разбирательства дело было максимально «очищено» от всего, что может помешать принятию судом правосудного решения, так и для того, чтобы оказывать влияние на названные органы и стимулировать законность и обоснованность их действий в ходе возбуждения и расследования конкретного уголовного дела.

*Вторая функция* тесно связана с первой, поскольку устранение негативных последствий выявленных упущений, ошибок и злоупотреблений вполне может быть расценено и как одно из проявлений подготовки к судебному разбирательству, создания условий для его успешного проведения.

Однако подготовка судебного заседания предполагает также совершение многих других действий – обеспечения явки лиц, необходимых для разбирательства данного дела, истребования вещественных доказательств, если они не находятся вместе с материалами дела, определения места и времени заседания и т. д.

При характеристике функций стадии назначения судебного заседания особо следует иметь в виду, что на данном этапе судопроизводства происходит уточнение и закрепление предмета и пределов судебного разбирательства. Принимаемое здесь решение по этому вопросу ставит суд, который будет рассматривать дело по существу, в довольно жесткие рамки: он сможет выносить свои решения в отношении лиц, преданных суду, и по поводу тех обвинений, которые были сформулированы до начала судебного разбирательства. Отступления от данного правила возможны только с соблюдением условий, установленных уголовно-процессуальным законом. Это крайне важно для того, в частности чтобы каждый подсудимый имел возможность, как следует подготовиться к своей защите и осуществлять ее активно.

Процессуальное значение рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства заключается еще и в том, что в ходе ее осуществления лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, «превращается» из обвиняемого в подсудимого, приобретает статус последнего. Вместе с таким статусом у него появляются новые права, а вместе с ним и возможности по отстаиванию своих прав и свобод, по защите от предъявленного обвинения.

Судебное разбирательство включает в себя сложный комплекс судебных действий. Помимо правил, регламентирующих процессуальный порядок совершения конкретных действий такого рода УПК содержит ряд важных положений и правил общего характера, которые относятся в целом к судебному разбирательству как стадии процесса. Они действуют в ходе всего судебного разбирательства, существенно влияют на совершение всех процессуальных действий, определяют наиболее характерные черты и особенности данной стадии среди других стадий процесса.

Выделив данные правила и положения в самостоятельную (двадцать первую) главу УПК под названием «Общие условия судебного разбирательства», законодатель тем самым, подчеркнул их важное значение для наиболее полной и последовательной

---

<sup>1</sup> Петрухин И.Л., Михайловская И.Б. Уголовно- процессуальное право: Учебник. –М. 2004. – С.123.

реализации на этой стадии процесса всех демократических принципов правосудия, создания прочных гарантий установления объективной истины по делу, вынесения по нему справедливого, законного, правосудного решения<sup>1</sup>.

К числу общих условий судебного разбирательства относятся правовые нормы, устанавливающие требования непосредственности, устности и непрерывности судебного разбирательства, неизменности состава суда, пределов судебного разбирательства, правового положения и взаимоотношений между собой суда и состояющих перед ними сторон обвинения и защиты, а также ряд других важных положений.

**Судебное разбирательство** - часть судебного разбирательства, в ходе которого производится исследование судом с участием всех сторон доказательств, необходимых для обоснования приговора. В данной, самой трудоемкой части судебного разбирательства создается фундамент будущего приговора.

Судебное следствие, как уже было отмечено, не есть повторение исследования, произведенного на предварительном расследовании. Его нельзя также рассматривать как простую проверку материалов предварительного расследования. Это самостоятельное, глубокое, полное, объективное, всестороннее исследование обстоятельств дела и доказательств, производимое судом с участием сторон в совершенно новых, по сравнению с предварительным расследованием, условиях и обставленном рядом гарантий, которыми не обладает предварительное расследование.

Судебное следствие не совпадает с предварительным расследованием и по своему объему. На суде обычно не исследуются отпавшие, как несостоятельные, отдельные версии предварительного расследования; не исследуются и отсеявшиеся в связи с этим отдельные доказательства. Но так бывает далеко не всегда. В суде могут появиться новые данные в подтверждение уже, казалось бы, отпавших в ходе следствия версий, и тогда они здесь будут подвергнуты новой, более глубокой проверке с привлечением как отсеявшихся, так и новых доказательств. Здесь могут возникнуть и новые версии, выявиться новые обстоятельства и новые доказательства. Другими словами, судебное следствие может выйти за рамки предварительного расследования, но с соблюдением при этом порядка, установленного в УПК (ст.254-256).

Данная часть судебного разбирательства включает множество судебных действий, которые логически могут быть объединены в 3 относительно самостоятельные группы:

- а) действия, связанные с началом судебного следствия;
- б) исследование доказательств;
- в) окончание судебного следствия.

**Начало судебного следствия** – представляет собой этап постановки как бы исследовательских задач перед судом и сторонами и определения порядка исследования. Оно начинается оглашением обвинительного заключения, в необходимых случаях разъяснением подсудимому сущности обвинения. Затем председательствующий опрашивает каждого подсудимого, понятно ли ему обвинение и признает ли он себя виновным<sup>2</sup>. По желанию председательствующий дает ему возможность матировать свой отчет (ст. 278 УПК).

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 год, №9, ст. 68; №22, ст.306; 1999 год, №12, ст.316; 2001год, №4, ст.149, 167; 2002 год, №11,ст.675, 750; 2003 год, №8, ст. 456, 468; 2004 год, №5, ст.346; №7, ст.452, 453; 2005 год, №3, ст.126; №7, ст. 399; №12, ст.640; 2007 год, №7, ст.665; 2008 год, № 1, ст. 3; 2008 год, №6, ст. 389, ст.444, ст.447; 2008 год, № 10, ст. 803; 2008 год, №12 ч.1, ст. 986; 2008 год, №12, ч.2, ст.992; 2009 год, №3, ст.80; №7-8, ст.501; 2010, №3, ст. 155; №7, ст. 550; г. 2011, №3, ст. 161; №7-8, ст. 605; Закон РТ от 16.04.2012г., №808; Закон РТ от 03.07.2012г., №844

<sup>2</sup> Гуценко К.Ф. Уголовный процесс: учебник. – М. 1998. – С.67.

В случаях изменения обвинения при назначении судебного заседания вместе с обвинительным заключением должно быть оглашено и постановление судьи о назначении судебного заседания.

По делам частного обвинения в случаях, когда предварительное расследование не производилось, судебное следствие начинается оглашением заявления потерпевшего.

Принципы уголовного процесса – правовые положения общего характера, которые в своей совокупности раскрывают его природу, характер, сущность содержание и лежат в основе организации и функционирования всех процессуальных институтов.

Из данного определения следует, что важнейшим признаком принципов уголовного процесса является их нормативный характер - закреплённость в нормах закона. Принципы процесса следует отличать от общих условий производства в отдельных стадиях. В отличие от принципов общие условия не имеют сквозного, пронизывающего весь процесс характера и действуют лишь в пределах отдельной стадии.

В своей совокупности все принципы уголовного процесса образуют целостную систему единых по своей направленности и не противоречивых, основополагающих начал определяющего характера. В этой системе каждый из принципов имеет свою самостоятельную теоретическую, юридическую и практическую ценность, выступает первоисточником отдельных правовых институтов, синхронизируя все процессуальное производство. Все принципы вместе взятые определяют особенность процессуальной формы.

В правовой литературе известны следующие классификации принципов уголовного процесса.

В зависимости от источника, в котором закреплёны принципы уголовного процесса, различают конституционные и неконституционные (отраслевые) принципы.

**Конституционные** - принципы, сформулированные и закреплённые в конституции, например, принцип равенства граждан перед законом.

Неконституционные отраслевые – принципы, сформулированные и закреплённые в нормах отраслевого законодательства. В качестве примера можно привести принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению суда, прокурора, следователя и дознавателя.

В зависимости от распространённости действия различают принципы межотраслевые и отраслевые<sup>1</sup>.

**Межотраслевые** – принципы, которые действуют в нескольких отраслях права. Так, принцип законности действует во всех отраслях права, в том числе в уголовном, административном и гражданском процессе. Отраслевые – принципы, действующие в отдельной отрасли права. Таким принципом, в частности, является принцип публичности и в какой-то мере принцип права на защиту.

В зависимости от характера влияния на организацию и функционирование системы судебных и иных органов, осуществляющих уголовный процесс, различают судоустройственные (организационные) и судопроизводственные (функциональные) принципы.

**Судоустройственные (организационные) – принципы**, обеспечивающие организацию системы судебных и иных органов, осуществляющих уголовный процесс. К ним специалисты относят, в частности, принцип независимости судей и подчинения их только закону. Судопроизводственные (функциональные) – принципы, определяющие деятельность участников уголовного процесса. К ним относят в правовой литературе, в частности, принцип состязательности.

---

<sup>1</sup> Волкодав Н.Ф. Правовая культура судебного процесса. – М. 1980. – С.23.

Следует иметь в виду, что эти классификации носят условный характер, поскольку в рафинированном (чистом) виде принципы соответствующего вида практически отсутствуют.

Значение принципов уголовного процесса заключается в том, что они являются гарантией соблюдения прав и законных интересов личности при производстве по уголовному делу, а также гарантией принятия законного и обоснованного решения по делу. Кроме того, принципы выступают отправной точкой для толкования конкретных уголовно-процессуальных норм, а также для разрешения всех возникающих в ходе уголовно-процессуальной деятельности противоречий.

Следует отметить, что принципы уголовного процесса не одинаково действуют на все этапах уголовного процесса, а используются индивидуально с учетом производства каждого этапа. Следовательно, значение принципов состоит в том, что они в конечном итоге определяют характер и степень форм, стадии и институты уголовного процесса при осуществлении судопроизводства. Их проявления в каждом конкретном случае зависят от ряда обстоятельств в частности:

- задач стоящих перед конкретной стадией процесса;
- государственных органов и должностных лиц на определенном этапе процесса;
- особенности стадии и института права;
- значение деятельности граждан, участвующих в судопроизводстве.

Как показывает следственно-судебная практика, наиболее полно принципы реализуются на стадии судебного разбирательства, о чём было сказано выше.

Специфика реализации принципов на различных стадиях уголовного процесса не означает их разоблаченности, напротив, указывает на значимость и результативность использования каждого из них на различных этапах судопроизводства, что зависит от уровня и профессиональной подготовки субъектов расследования. Среди принципов нельзя выделить основные и дополнительные, так как каждый из них важен по своему назначению и порядку применения.

*Судья* - главный субъект уголовного процесса, основная функция, которого осуществляется путем разбирательства и разрешения уголовных дел.

Только ему предоставляется, конституционное полномочие признавать своим приговором конкретное лицо (подсудимого) виновным в совершении преступления, а также подвергнуть его уголовному наказанию в соответствии с законом (ст.118 Конституции РФ, ст.8 УПК РФ, ст.20 Конституции РТ, ст.7 УПК РТ). Судья является независимым и недопустимо какое бы то ни было постороннее вмешательство в принятие им решения (ст. 17 УПК РТ).

*Прокурор* является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной законодательством государства, осуществляющим от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия (ст.36 УПК РТ и ст. 37 УПК РФ).

Прокурор является единственным должностным лицом, действующим на всех стадиях уголовного процесса. При этом его функции и полномочия в различных стадиях процесса не одинаковы.

Участвуя в рассмотрении дела в суде первой инстанции, прокурор выступает в качестве государственного обвинителя – стороны поддерживающий обвинения от имени государства выдвинутое против подсудимого. Кроме того прокурор выполняет надзорную функцию за ходом судебного следствия.

Что касается других участников судебного следствия: защитника, представителя и гражданского ответчика. Они тоже на стадии судебного разбирательства приобретают всю полноту процессуальных прав дающих возможность эффективно защищаться от предъявленного обвинения или иных претензий вытекающих из уголовного дела.

Но судья и прокурор – основные субъекты уголовного судопроизводства по реализации требований принципов уголовного процесса.

Правильное, рациональное распределение функций, между судом и сторонами, активное состязание, процессуальное равноправие сторон при руководящей направляющей роли суда - залог высокого уровня демократичности и организованности системы судебного разбирательства эффективном его функционировании, что в свою очередь способствует реализации принципов судопроизводства.

Следует отметить, что не все принципы уголовного процесса используются на стадии судебного следствия, а только, те, которые имеют непосредственное отношение к данной стадии.

Вообще, говоря о принципах, необходимо отметить, что само слово «**Принцип**» означает – основополагающие идеи и исходные начала чего - либо или что либо способствующее четкому и эффективному решению задач уголовного судопроизводства вытекающих из содержания уголовного – процессуального законодательства при расследовании и раскрытии конкретного преступления и строгое соблюдения их содержания на этапе судебного разбирательства<sup>1</sup>.

На стадии судебного разбирательства реализуются следующие принципы:

- Осуществление правосудия ст.7 УПК РФ и РТ;
- Судебная защита – ст. 8 УПК РТ и ст. 46 УПК РФ;
- Равенства граждан перед судом и законом – ст. 16 УПК РТ;
- Независимость судей – ст. 17 УПК РТ нет
- Язык уголовного судопроизводства – ст. 18 УПК РТ и 18 УПК РФ;
- Гласность судебного разбирательства – ст. 19 УПК РТ;
- Состязательность и равноправие сторон – ст.20 УПК РТ и ст. 15 УПК РФ;
- Всестороннее, полное и объективное исследования обстоятельства дела – ст. 21 УПК РТ;
- Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту – ст. 22 УПК РТ и 16 УПК РФ;
- Права на обжалование процессуальных действий и решений – ст. 25 УПК РТ и ст. 19 УПК РФ .

Как видно из содержания вышеизложенного, принципы уголовного процесса существенно способствуют соблюдению прав и свобод граждан на стадии судебного разбирательства.

Шагом, который должен сыграть позитивную роль в обеспечении реализации принципов уголовного судопроизводства вполне может стать одобренный 21 октября 1993 г Всероссийским съездом судей Кодекс чести судьи РФ. В своей деятельности говорится в ч.1 ст.1 этого Кодекса – судья обязан руководствоваться наряду с Конституцией и другими законодательными актами, действующими на территории РФ, общепринятыми нормами нравственности и правовым поведением, способствовать утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда. Это же ориентация выдерживается и в п.4 ст.2 Кодекса, и судья сказанное в ней – должен проявить терпение, вежливость, тактичность и уважение к участникам судебного разбирательства и к другим лицам, с которыми общаются при исполнении служебных обязанностей этого же судья должен требовать и от работников аппарата суда.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует заключить, что во Всеобщей декларации прав человека (1978) года, Международном пакте о гражданских и политических правах (1966) года и других международных документах по правам человека очерчен круг личных ( гражданских) прав и свобод человека к которым относятся

---

<sup>1</sup> Стоуковский Ю.И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. – М. 1988. – С.13.

указанные в главе второй Конституции РТ. Этот блок прав охватывает фундаментальные аспекты свободы личности, выражая гуманистические принципы всякого демократического правового общества.

Являясь демократическим правовым государством, Республика Таджикистан присоединилась ко всем международным правовым нормам, регулирующим права и свободы человека и гражданина. Личные права и свободы - есть совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, принадлежащих человеку от рождения и независящих от его принадлежности к конкретному государству. Они призваны обеспечить свободу и автономию индивида, как равноправного члена гражданского общества юридическую защищенность от какого-либо незаконного вмешательства или воздействия<sup>1</sup>.

Органическая основа и главное назначение конституционных прав и свобод состоит в том, чтобы обеспечить приоритет внутренних ориентиров каждой личности.

Наделяя то или иное физическое или юридическое лицо определенными правами государство должно обеспечить необходимую систему гарантий осуществления прав и их защиты, в том числе судебную. Никакие обстоятельства не могут служить основанием для их ущемления. Поэтому защите подлежат честь и достоинство всех граждан государства без исключения. Особенно когда речь идет о грубых нарушениях прав и свобод человека, связанных с правонарушениями в ходе, которого возникает множество разнообразных правовых отношений в частности права на судебную защиту, обжалование и т.д.

#### **ХУСУСИЯТИ ТАЪСИРИ ПРИНЦИПҲОИ МУРОФИАВИИИ ЧИНОЯТӢ БА ДАВРАҲОИ ТАФТИШОТИ СУДӢ (АЗ ТАҶРИБАИ МАҚМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ)**

**Вожаҳои калидӣ:** муурофияи чиноятӣ, давраҳои тафтишоти судӣ, таҷриба, суд, парвандаи чиноятӣ, вазифаҳои айбдоркунӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, принципҳои муурофияи чиноятӣ, судя, прокурор, иштирокчиёни муурофияи чиноятӣ

Дар мақола хусусиятҳои таъсири принципҳои муурофияи чиноятӣ ба давраи тафтишоти судӣ (баррасӣ), ки ҳамчун марҳилаи ҳалқунандаи муурофияи чиноятӣ ба ҳисоб меравад, дида баромада шудааст. Дар ин марҳила вазифаҳои хотимавии муурофияи ҳал мегарданд, ки суд парвандаи чиноятиро баррасӣ намуда, қарори дахлдор мебарорад. Дар ҳукм ҷавоб ба ҳамаи саволҳои асосии парвандаи чиноятӣ гардонида мешавад - дар бораи гунаҳкорӣ ё бегуноҳии судшаванда, таъин намудан ва ё таъин нанамудани ҷазо.

#### **FEATURES OF INFLUENCE OF THE PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEDINGS ON A STAGE OF JUDICIAL INVESTIGATION ( FROM EXPERIENCE OF LAW ENFORCEMENT AGENSIES OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND RASSION FEDERATION )**

**Keywords:** criminal procedure, judicial investigation stage, the experience of court, criminal case, the prosecution problem, human rights and freedoms, the principles of criminal process, judges, prosecutors, members of the criminal process

This article discusses the features of the influence of the principles of criminal process on the judicial investigation stage (trial), which is a critical step of the criminal process. In this stage final tasks of process will be solved, court considers the criminal case and issues its judgement in

---

<sup>1</sup> Свод принципов законностей всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению, в какой бы то не было форме // Заседание Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года.

the case. The verdict answers all questions of criminal case-whether being guilty or innocent, to sentence or not.

---

## НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАБАНДЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ



**Хараберюш А.И.\***

**Ключевые слова:** контрабанда, противодействие, организованные преступные группировки, оперативно-розыскная деятельность.

Расширение масштабов контрабанды как транснационального организованного преступления, в основе которого находятся экономические интересы, – следствие глобализации, которая пришла на смену противостоянию двух мировых систем и оценивается не только как определяющая проблема развития мира, но и как главное противоречие XXI столетия. Данный вид организованной преступности представляет особую опасность для мирового сообщества, и прежде всего для стран с переходной экономикой, темпы его прироста намного выше темпов прироста другой преступности<sup>1</sup>.

Проблемам противодействия контрабанде уделяли внимание в своих работах такие ученые как К.В. Антонов, А. М. Бандурка, А.И. Берлач, А.И Бойко, Д.Д. Давитадзе, А.М. Джужа, А.Ф. Долженков, В. С. Зеленецкий, В.Ю. Калугин, М.П. Карпушин, Н.В. Качев, Ю.Г. Кисловский, В.М. Колдаев, В.П. Корж, О.А Кравченко, Ю.И. Ляпунов, В.И. Марк, О.М. Омельчук, В.Л. Ортинский, И.Ю. Потлов, Л.Ю. Родина, Е.Д. Скулыш, Ю.И. Сучков, И.Р. Шинкаренко и др. Однако причины возникновения контрабанды как экономического преступления, которое совершается транснациональными преступными формированиями, и направления противодействия этому виду преступной деятельности в современных условиях, в том числе и оперативно-розыскными средствами, требует отдельного рассмотрения.

Целью нашего исследования является определение контрабанды как экономического преступления, которое совершается транснациональными группировками и обозначение основных направлений противодействия в условиях нового процессуального законодательства Украины.

Историко-правовой ретроспективный анализ условий функционирования общества показывает, что экономическая преступность охватывает собою все типы экономических отношений (контрабанду в том числе), поскольку она наиболее консервативна относительно сложившихся экономических условий жизни, проблем социального прогресса и всегда идет рядом с развитием экономики, научно-техническим прогрессом на всех этапах развития общества<sup>2</sup>. И это позволяет нам говорить о закономерной тесной корреляционной связи между экономикой и преступностью. Сущность этой связи состоит

---

\* *Хараберюш А.И.* - старший преподаватель кафедры Оперативно-розыскной деятельности Донецкого юридического института МВД Украины, кандидат юридических наук (E-mail: hif52@mail.ru).

<sup>1</sup> *Квашиш В.* Преступность и правосудие: ответы на вызовы XXI века / В.Квашиш // Российская юстиция. – 2000. – № 9. – С. 34-37.

<sup>2</sup> Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (Материалы “круглого стола”) // Государство и право. – 2001. – № 12. – С. 80 – 107.

в том, что определенный тип экономических отношений порождает и свои разновидности преступных проявлений в сфере экономической деятельности и меры противодействия, а переход к другому, более высокому типу социально-экономических отношений не уничтожает полностью существующих видов преступных проявлений, а, наоборот, усовершенствует, видоизменяет их<sup>1</sup>. Например, контрабандный вывоз «грязных денег» из страны существовал и несколько десятков лет тому назад, существует он и сейчас. Но средства и механизмы осуществления этого преступления существенно отличаются.

Таким образом, эволюция экономической преступности неразрывно связана с развитием цивилизации и тех социальных, экономических, политических и правовых преобразований, которые сопровождали ее постепенное историческое движение<sup>2</sup>. Поэтому организованная преступность, и отечественная в том числе (украинская, российская), в конце XX – начале XXI столетия имеет качественно новые черты. Лидеры криминального мира активно и планомерно создают более спаянные преступные сообщества с четким централизованным построением и подчиненностью членов группировок, строгой дисциплиной, наличием разведки и контрразведки, вооруженных отрядов боевиков, современной технической оснащенности<sup>3</sup>.

Из анализа научных работ мы видим, что контрабанда и смежные с нею преступления имеют в основном организованную структуру, но имеют ли они транснациональный характер, мы попробуем разобраться, представив определение транснациональной организованной преступности и выделив ее признаки<sup>4</sup>.

Из-за разнообразия форм и проявлений транснациональной преступности единого определения его понятия пока не выработано. В дальнейшем под *транснациональной организованной преступностью* будем понимать совокупность преступлений, совершенных организованными преступными группами, которые выходят за пределы одной страны, то есть затрагивают интересы, которые охраняются уголовным законодательством двух и более стран. Это определения, мы считаем, отвечает статье 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (12-15 декабря 2000 года, г. Палермо, Италия), соответственно которой преступление носит транснациональный характер, если оно совершено:

- а) более чем в одном государстве;
- б) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- в) в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве;

---

<sup>1</sup> Кальман О.Г. Преступность в сфере экономики Украины: теоретические и прикладные проблемы предупреждения: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.08 «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»/ Кальман Александр Григорьевич. – Х., 2004. – С.21-34, 61-64.

<sup>2</sup> Сандарчук М. В. От парцеллярной борьбы к защите экономической безопасности государства: экономико-синергетический анализ криминализма // Научные труды Академии налоговой полиции. – Астана, 2001. – № 1. – С. 58-74

<sup>3</sup> Исиченко А.П. Противодействие транснациональным преступным формированиям: методические рекомендации. – Г.: ВНИИ МВД России, 2003. – С.4.

<sup>4</sup> Квашиш В. Преступность и правосудие: ответы на вызовы XXI века / В.Квашиш // Российская юстиция. – 2000. – № 9. – С. 34-37; Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (Материалы “круглого стола”) // Государство и право. – 2001. – № 12. – С. 80 – 107; Кальман О.Г. Преступность в сфере экономики Украины: теоретические и прикладные проблемы предупреждения: дис. ... доктора юрид. Наук. – Х., 2004. – 431 с.; Сандарчук М. В. От парцеллярной борьбы к защите экономической безопасности государства: экономико-синергетический анализ криминализма // Научные труды Академии налоговой полиции. – Астана, 2001. – № 1. – С. 58-74; Батнишев А. Ф. Контрабанда, совершаемая организованными преступными группировками, и смежные с нею преступления: учебное пособие. – К.: Изд-во Академии СБУ, 1999. – 32 с..

г) в одном государстве, но его последствия имеют место в другом государстве<sup>1</sup>.

Для Украины с ее слабой защищенностью границ особенно значимой является *проблема нелегальной миграции* как фактор и как вид транснациональной преступности непосредственно связанный с контрабандой. По статистическим данным на территории страны находится от 700 тыс. до 2 млн. нелегальных мигрантов. Большинство из них рассчитывают перебраться в развитые западные страны и поэтому представляют интерес для организованной преступности как источник доходов, сравнимых с доходами от незаконной торговли наркотиками и оружием<sup>2</sup>.

Широкое распространение *получил преступный антикварный бизнес*, то есть разворовывание и контрабандный сбыт предметов, которые представляют историческую, научную, художественную или культурную ценность. Каждый день в мире похищают 450-500 произведений искусства, но только 8-10% из них возвращаются собственникам. Среди транснациональных преступлений незаконные операции с антиквариатом в Украине занимают одно из ведущих мест. По данным Интерпола, только в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия, Франция и др.) действуют более 40 криминальных организаций, занятых контрабандной поставкой указанных ценностей на мировой рынок. В США, Италии, Израиле, Франции, Англии предметами культуры торгуют более ста магазинов, а в Германии – 6 тыс. таких магазинов<sup>3</sup>.

За последние 7 лет, разворовывание художественных и исторических ценностей в Украине возросло в 30 раз. Процессы, которые происходят в государстве, стали причиной развития такого отрицательного явления, как отток за рубеж художественных и исторических ценностей. Они превратились в товар, который с готовностью приобретается не только действительными коллекционерами, но и представителями преступного мира, жаждущими «отмыть» незаконно полученные денежные средства. Деятельность этого круга лиц способствует возникновению преступных структур, которые, используя несовершенное законодательство и подкупив чиновников, упрощенно решают процедурные вопросы, обходят таможенные и пограничные правила, ограничения относительно въезда в Украину и выезда из нее. ФБР были зафиксированные неофициальные контакты между представителями организованной преступности двух стран с целью достижения договоренности о «сотрудничестве», что подтверждает транснациональный характер этого вида контрабанды.

В числе транснациональных преступлений также значительное распространения приобрели: *контрабанда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, автомобильного транспорта, наркотических веществ*.

Единой модели транснационального преступного формирования не существует: такие формирования, как верно отмечают отдельные ученые, отличаются структурой и численностью, криминальной квалификацией и специализацией, действуют в разных странах и регионах, на рынках разных товаров и услуг, используют разнообразные механизмы и тактику осуществления преступлений. Транснациональные преступные организации, которые действуют на территории Украины и других стран СНГ, отличаются довольно строгой иерархией и использованием террористических методов для поддержания дисциплины и достижения целей, поставленных их лидерами.

---

<sup>1</sup> Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. – Г.: ИНФРА-М, 2002. – С.42.

<sup>2</sup> Хараберюш А.И. Нелегальная миграция как дестабилизирующий фактор интеграционных процессов в обществе // Развитие хозяйственно-правового обеспечения современной экономики: Материалы международной научно-практической конференции. Ч. 1. Донецк, 27 октября 2006 года. – Донецк: ДЮИ, 2006. – С. 32; Олефир В.И. Государственная миграционная политика Украины: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора юрид. Наук. –К., 2005.–21 с.

<sup>3</sup> Исиченко А.П. Противодействие транснациональным преступным формированиям: методические рекомендации. – Г.: ВНИИ МВД России, 2003. – С.9.

Положения научных работ<sup>1</sup> и наши исследования<sup>2</sup> позволяют сделать вывод, что наиболее характерными особенностями развития транснациональных преступных формирований, которые занимаются контрабандой и смежными с нею преступлениями, в Украине и других государствах СНГ есть:

1) экспансия заграничной организованной преступности и ее смыкание с местными преступными группировками;

2) образование транснациональных преступных организаций (групп) на этнической основе, которая определяет как их сотрудничество, так и вражду;

3) утаивание, перемещение и легализация («отмывание») доходов преступной деятельности;

4) укрупнение транснациональных преступных формирований.

Противодействие возрастающей экспансии транснациональной организованной преступности в сфере контрабанды возможно лишь при условии надежного информационного обеспечения деятельности подразделений правоохранительных органов, которые осуществляют противодействие контрабанде, и комплексным использованием сил, средств и возможностей, как самих этих подразделений, так и взаимодействующих с ними подразделений, других заинтересованных отечественных и зарубежных правоохранительных органов, спецслужб и международных организаций.

Прежде всего, противодействие контрабанде требует кардинального усовершенствования системы координации деятельности всех силовых структур, в частности СБУ, органов внутренних дел, Государственной пограничной службы, таможенной службы, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. Основное в системе координации – это систематизация, централизация гласной и негласной информации, относительно выявленных процессов в преступном мире. К сожалению, единой системы оперативно-розыскной информации относительно организованной, в том числе транснациональной, преступности в стране не создано.

С учетом этого нужно в первую очередь принять конкретные и по возможности исчерпывающие меры по обеспечению централизованного накопления, систематизации и своевременного использования оперативно-розыскной, а также другой информации относительно преступных формирований, которые действуют на территории (объектах) оперативного обслуживания и занимаются, в том числе и контрабандой. Примером такого направления работы может быть создание информационно-поисковой системы Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Такая система должна быть введена, мы уверены, и для всего блока правоохранительных органов – субъектов ОРД.

Значительный информационный и другой потенциал для противодействия

---

<sup>1</sup> Исиченко А.П. Противодействие транснациональным преступным формированиям: методические рекомендации. – Г.: ВНИИ МВД России, 2003. – 40 с.; Кальман О.Г. Преступность в сфере экономики Украины: теоретические и прикладные проблемы предупреждения: дис. ... доктора юрид. наук. – Х., 2004. – 431 с.; Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. В.С. Овчинского, В.С. В.Э. Эминова Н.П. Яблокова. – Г.: ИНФРА-М, 2002. – 427 с.; Калугин В.Ю. Выявления и особенности расследования контрабанды, совершенной на морской границе: монография. – О.: ОЮУ ХНУВД, 2007. – 202 с.

<sup>2</sup> Хараберюш А.И. Нелегальная миграция: проблемы координации противодействия: монография / А.И. Хараберюш, И.Р. Шинкаренко, И.Ф. Хараберюш // Под ред. И.Р.Шинкаренко. – Донецк: НД и РВВ ДЮІ, 2009. – 335 с.; Хараберюш А.И. Взаимодействие правоохранительных органов для противодействия организованным преступным группировкам в сфере нелегальной миграции: оперативно-розыскной аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 21.07.04 / Хараберюш Александр Иванович. – Львов, 2009. – 266 с.

трансграничным преступным формированиям имеет Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в Украине. В процессе расследования экономических преступлений (в том числе контрабанды и смежных с нею преступлений) по каналам Интерпола может быть полученная следующая информация: официальные названия юридических лиц, зарегистрированных за границей; их юридический адрес, номер, дата регистрации; фамилии и имена физических лиц-руководителей (в отдельных случаях – основателей, акционеров); направление деятельности; размер уставного капитала; сведения о текущем финансовом состоянии юридического лица; сведения криминального характера о деятельности юридических и физических лиц.

Относительно конкретного вида контрабанды, например, *предметов, которые имеют особую историческую, научную, художественную или культурную ценность*, правоохранительные органы получают по каналам Интерпола информацию:

- о культурных ценностях, которые находятся в международном розыске;
- наличие и юридический адрес фирм (организаций), магазинов, которые специализируются на торговле культурными ценностями в зарубежных государствах;
- о выставлении конкретных произведений искусства на аукционах.

Важную роль в противодействии трансграничным преступным формированиям, совершающим контрабанду и смежные с нею преступления, играет оперативно-розыскная деятельность на объектах, связанных с потенциальной угрозой их возникновения.

Предупреждение и пресечение деятельности трансграничных преступных формирований, которые занимаются контрабандой и совершают смежные с нею преступления, предполагает проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий.

При противодействии трансграничным преступным формированиям могут использоваться все оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>1</sup>, и негласные следственные (розыскные) действия, предусмотренные новым Криминальным процессуальным кодексом<sup>2</sup>, при соблюдении установленных ими общих условий, требований и ограничений, а также с учетом дипломатического иммунитета некоторых категорий иностранных граждан.

Особенно тщательного подхода к подготовке и проведению требуют такие негласные следственные (розыскные) действия, как выполнение специального задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, специальный следственный эксперимент, имитирование обстановки преступления и контролируемая поставка<sup>3</sup>.

Подводя итог, можем констатировать, что тенденция сращивания общекриминальной и экономической, организованной и профессиональной преступности нуждается в развитии форм и методов взаимодействия оперативных подразделений для противодействия национальным и трансграничным преступным организациям и группам, которые занимаются контрабандой и смежными с нею преступлениями. В этой связи регулярными должны быть: создание межведомственных информационных систем и

<sup>1</sup> Статья 8 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18 февраля 1992 г. // №2135-X11 // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1992. – № 22.

<sup>2</sup> Глава 21 Криминального процессуального кодекса Украины // Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием КПК Украины» состоянием на 02 июля 2012 года: (Отвечает офиц. тексту). – К.: Алерта, 2012.- 304 с.

<sup>3</sup> Статьи 271, 272 Инструкции об организации проведения негласных следственных (розыскных) действий и использование их результатов в уголовном производстве: приказ Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Министерства финансов Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Министерства юстиции Украины от 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

взаимный обмен оперативной информацией; проведение тщательно подготовленных согласованных и целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий; привлечение многопрофильных источников оперативной информации, способных освещать обозначенные объекты в интересах всех подразделений и служб, которые принимают участие в противодействии контрабанде; внедрение в криминогенную среду или на соответствующие объекты конфиденентов или штатных сотрудников, которые выполняют задачи двух и более заинтересованных оперативных подразделений; создание и организация работы совместных оперативных групп в местах массового пребывания и перемещения иностранцев.

#### **САМТҲОИ АСОСИИ МУҚОВИМАТИ КОНТРАБАНДА ДАР ШАРОИТҲОИ МУОСИР**

**Вожаҳои калидӣ:** контрабанда, муқовимат, ташкилоти муташаккили ҷиноятӣ, фаъолияти оперативӣ-чустучуӣ

Дар асоси таҳлили нашрҳои илмӣ, ақидаҳои олимон ва таҷрибаи шахсӣ сабабу шароитҳои сар задани контрабанда ҳамчун ҷинояти иқтисодие, ки аз ҷониби ташкилотҳои ҷиноятии трансмиллӣ содир мегарданд, нишон дода шуда, роҳҳои асосии муқовимат нишон дода шудаанд.

#### **DIRECTIONS OF COUNTERACTION TO SMUGGLING IN MODERN CONDITIONS**

**Keywords:** smuggling, countuaction, organized criminal groups, operational-search activity.

On the base of the scientific publishing, the thoughts of scientific and autlors experience reasons of smuggliry as economic crime which is smulgged by transnational criminal bands, in the article is considered. And the author smulggests some ways of resistance.



#### **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЛ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА**



**Сафронов П.Е.\***

---

\* Сафронов П.Е. - старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Российско-Таджикского (славянского) университета.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскные мероприятия, дело оперативного учёта, оперативно-розыскная деятельность

Как известно при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ)<sup>1</sup>:

1. Опрос.  
Наведение справок.
2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
3. Проверочная закупка.
4. Исследование предметов и документов.
5. Наблюдение.
6. Отождествление личности.
7. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
8. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
9. Прослушивание телефонных переговоров.
10. Снятие информации с технических каналов связи.
11. Оперативное внедрение.
12. Контролируемая поставка.
13. Оперативный эксперимент.

Отметим, что законодатель не связывает напрямую факт заведения дела оперативного учета (далее – ДОУ) с возможностью подготовки и проведения какого-либо ОРМ. Тем не менее, оперативно-розыскная практика свидетельствует, что отдельные ОРМ, которые требуют значительных организационных усилий (например, контролируемая поставка, оперативный эксперимент), проводятся, как правило, в рамках ДОУ. Другие же (например, наблюдение, опрос, отождествление личности), наоборот, могут послужить средством получения информации, содержащей основания для заведения ДОУ. Заведение ДОУ определенного вида имеет и иное значение - оно свидетельствует, во-первых, о начале оперативно-розыскного процесса и, во-вторых, о переходе рассмотрения оперативно-значимой информации из одной стадии оперативно-розыскного процесса в другую. Основания для заведения ДОУ, по существу, совпадают с некоторыми основаниями для проведения ОРМ<sup>2</sup>. Так, ДОУ может быть заведено только при наличии оснований, предусмотренных п.п. 1—6 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД (см. ч. 2 ст. 10). Ими являются:

- наличие возбужденного уголовного дела;
- ставшие известными ОРО сведения о:

а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

б) событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России;

---

<sup>1</sup> Федеральный закон Российской Федерации №144-ФЗ от 12.08.1995. «Об оперативно-розыскной деятельности (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 N 101-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 05.01.1999 N 6-ФЗ, от 30.12.1999 N 225-ФЗ, от 20.03.2001 N 26-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.12.2005 N 150-ФЗ, от 24.07.2007 N 211-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 26.12.2008 N 293-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ, от 10.07.2012 N 114-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ).

<sup>2</sup> Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова, А.Ю.Шумилова. –XIV. - М.: ИНФРА-М, 2004.– С. 67.

в) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

г) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;

- поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;

- запросы других ОРО по основаниям, указанным в ст.7 ФЗ «Об ОРД»;

- постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном российским законодательством; запросы международных правоохранительных организаций и органов иностранных государств в соответствии с международными договорами России.

С учетом того, что законодатель не сделал специальной оговорки о закрытом (исключительном) перечне оснований для заведения ДОУ, допустимо конкретизировать такие основания, указанные в п.п. 1-6 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», в нормативных актах ОРО, что и происходит на практике. Это правомерно также потому, что ДОУ есть лишь одна из форм организации ОРД, а согласно ч. 2 ст. 4 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие ОРД, полномочны, издавать нормативные акты, регламентирующие именно организацию проведения ОРМ.

В соответствии с п.1 ст.10 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач ОРД могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета. ДОУ является способом обобщения сведений, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Дело оперативного учета – это форма концентрации материалов оперативно-служебного документирования в целях собирания, накопления, систематизации и анализа фактических данных (информации, сыскных доказательств), проверки и оценки итогов ОРМ, а также принятия на их основе соответствующего решения должностными лицами ОРО.

Заведение ДОУ является реализованным решением руководителя оперативно-розыскного подразделения начать производство того или иного ДОУ. Заведение дела оперативного учета свидетельствует о начале оперативно-розыскного процесса, о переходе рассмотрения оперативной информации из одной стадии процесса в другую. Так, заведение ДОУ означает начало оперативно-розыскного процесса и его первой стадии – оперативной проверки, а затем перехода в другую стадию процесса – дело оперативной разработки.

Перечень ДОУ и порядок их ведения определяется нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»)<sup>1</sup>.

Перечень ДОУ формируют в зависимости от стадии уголовно-розыскного процесса.

В связи с этим различают:

- дело оперативной проверки (предварительной оперативной проверки);
- дело оперативной разработки;
- дело оперативного контроля (надзора);
- дело оперативного розыска.

В органах внутренних дел ведут ДОУ:

- предварительной оперативной проверки;
- оперативное;
- оперативно-поисковое;
- розыскное.

---

<sup>1</sup>Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». - М.: «Новый Юрист», 1997. - С.122-123.

Дела оперативного учета заводятся органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности и принятия на их основе соответствующих решений, только при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-6 части первой статьи 7 ФЗ «Об ОРД» (ч. 2 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»).

Основаниями для заведения ДООУ являются:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;
- 2) ставшие известными оперативно-розыскным органам сведения:
  - о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, лицах его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
  - о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности;
  - о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
  - о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;
- 3) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;
- 4) запросы других оперативно-розыскных органов по основаниям, указанным в ст. 7 ФЗ «Об ОРД»;
- 5) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном российским законодательством;
- 6) запросы международных правоохранительных организаций и органов иностранных государств в соответствии с международными договорами России.

Цели заведения ДООУ указаны в ч. 2 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»:

- 1) собирание и систематизация сведений;
- 2) проверка и оценка результатов оперативно-розыскной деятельности;
- 3) принятие на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Оперативная разработка позволяет концентрированно использовать весь арсенал ее средств и методов, фиксировать всю полезную для целей борьбы с преступностью информацию и конспирировать негласно осуществляемый процесс раскрытия преступлений или розыска лиц, их совершивших. С помощью оперативной разработки удастся проникать в тайны преступников, устанавливать факты и обстоятельства, необходимые для их изобличения, получать информацию, обобщение которой способствует рациональной расстановке негласных сотрудников и совершенствованию оперативно-розыскной тактики.

Следует согласиться с В.Г.Бобровым, что оперативная разработка носит ограниченный характер и ее осуществление допустимо только при наличии достаточных данных, свидетельствующих, с одной стороны, о противоправной деятельности таких лиц, с другой — о невозможности пресечения или раскрытия совершаемых (совершенных) ими деяний без проведения комплекса ОРМ. Отступление от этих требований ведет к необоснованному заведению ДООУ, ущемлению охраняемых законом прав и интересов граждан, бесполезному расходованию сил, средств, времени и к другим негативным последствиям<sup>1</sup>.

Достижение конечных целей оперативной разработки обеспечивается путем решения ее основных задач. Их суть сводится к:

---

<sup>1</sup>Бобров В. Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: Лекция. - М.: Академия управления МВД России, 2003. - С.19-21.

- выявлению сообщников разрабатываемых и других их связей, представляющих оперативный интерес;
- установлению конкретных фактов (эпизодов) преступной деятельности разрабатываемых лиц;
- документированию действий, фактов и обстоятельств, представляющих оперативный интерес;
- недопущению продолжения преступных действий разрабатываемых в период осуществления ОРМ по оперативной разработке, выявлению и устранению причин преступлений и условий, способствующих их совершению;
- созданию условий для обеспечения возмещения материального ущерба, нанесенного преступными действиями отдельным гражданам, государству и общественным организациям;
- обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, могущих оказать содействие в решении задач разработки и изобличении преступников; участников уголовного судопроизводства (следователь, судья, народные и присяжные заседатели, прокурор и др.), а также самих оперативников, осуществляющих разработку, от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество всех этих лиц, членов их семей и близких и исключению противоправного воздействия на них со стороны разрабатываемых и их связей.

Определение видов оперативной разработки и соответственно ее ДОУ может быть проведено достаточно четко лишь по основаниям их заведения. Что же касается содержания оперативной разработки, то здесь столь четких разграничений провести нельзя, ибо, например, установленных преступников нужно еще разыскивать. Очень часто приходится устанавливать факты преступлений, совершенных преступниками в период укрывательства, выявлять их сообщников. Поэтому можно утверждать, что существует единая природа всех видов оперативной разработки. Это исключительно важно для практики, так как необходимо преодолеть узкоцелевой подход к назначению оперативной разработки (в любом виде).

Цели оперативной разработки выходят за рамки оперативной проверки и «развития» обстоятельств, известных к началу работы по делу оперативного учета. Оперативная разработка, начатая на законной основе, создает возможность (с точки зрения включения всех сил, средств и методов, используемых в ОРД) для получения редкой разновидности социальной информации о скрытых криминогенных процессах, латентной преступности, функционирующих очагах преступности, криминально активной части населения, т.е. обо всем наборе явлений, которые обуславливают самовоспроизводство преступности.

Можно определить четыре направления в назначении оперативной разработки:

1. Организующая функция разработки.
2. Целевая функция, обеспечивающая решение главных задач разработки, т.е. установление преступной деятельности разрабатываемых и недопущение совершения ими новых преступлений.
3. Функция обеспечения развития первичной и иной информации для устранения неопределенности, констатируемой на разных стадиях разработки.
4. Использование возможностей оперативной разработки для получения информации, полезной в решении аналитических и иных задач вне рамок конкретных разработок (за их пределами), в том числе информации для ориентирования других заинтересованных ОРО.

**ЧОРАБИНИҲОИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶУИИ, КИ ҲАНГОМИ АМАЛИГАРДОНИИ ПАРВАНДАҲОИ БАҲИСОБГИРИИ ОПЕРАТИВӢ ГУЗАРОНИДА МЕШАВАНД**

**Вожаҳои калидӣ:** чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ, парвандаҳои баҳисобгирии оперативӣ, фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ

Дар мақола маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯӣ, ки ҳангоми амалигардони парвандаҳои баҳисобгирии оперативӣ гузаронида мешаванд, кушода шуданд.

#### **OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES CARRIED OUT IN THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL AFFAIRS**

**Keywords:** operational search measures dealing operational accounting, operational-search activity

The article deals with complex search operations conducted in the implementation of operational registrational affairs.

---

#### **СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЕННО-УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**



**Ермолович Я.Н.\***

**Ключевые слова:** военно-уголовное законодательство, структура, преступление, военная служба

Современное уголовное законодательство Республики Таджикистан было сформировано в 90-е гг. прошлого столетия и формализовано в виде Уголовного кодекса Республики Таджикистан, принятого 21 мая 1998 г.<sup>1</sup>, который сменил ранее действовавший Уголовный кодекс Таджикской ССР 1961 г.<sup>2</sup>. Новый Уголовный кодекс Республики Таджикистан сформирован во многом под влиянием ранее действовавшего советского и современного российского уголовного законодательства. В том числе, таджикским законодателем был воспринят подход к месту и роли военно-уголовного законодательства в системе уголовного права, характерный для советского, а впоследствии и для российского уголовного законодательства и теории уголовного права. В Уголовном кодексе Республики Таджикистан (далее - УК РТ) все нормы о преступлениях против военной службы сгруппированы в одном разделе, входящим в состав единого Уголовного кодекса, наряду с существующими в мировой практике вариантами институционализации военно-уголовного законодательства в виде полностью самостоятельного уголовно-правового источника или формально самостоятельного уголовно-правового источника.

Следует отметить, что Уголовный кодекс Таджикской ССР 1961 г., являясь частью советского уголовного законодательства, как и уголовные кодексы других союзных

---

\* Ермолович Я.Н. - докторант кафедры уголовного права Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный университет» Министерства обороны России, кандидат юридических наук, e-mail: [yaroslaverm@mail.ru](mailto:yaroslaverm@mail.ru).

<sup>1</sup>Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Режим доступа: <http://mmk.tj/ru/>.

<sup>2</sup>Уголовный кодекс Таджикской ССР (с изм. и доп. на 1 июня 1988 г.). Душанбе, 1988. - 214 с.

республик, полностью включал в себя Основы уголовного законодательства ССР и союзных республик 1958 г. в качестве Общей части Уголовного кодекса, а также Законы «Об уголовной ответственности за государственные преступления» и «Об уголовной ответственности за воинские преступления» 1958 г. - в качестве отдельных глав Особенной части<sup>1</sup>. Исходя из выше изложенного, учитывая единый источник происхождения российского и таджикского военно-уголовного законодательства, представляет интерес подход таджикского законодателя к вопросам криминализации и пенализации преступлений против военной службы в свете существующих в российском уголовном праве проблем военно-уголовного законодательства.

Итак, все нормы об уголовной ответственности за воинские преступления в УК РТ сгруппированы в разделе 14, состоящим из одной главы 33, которые имеют одинаковое наименование «Преступления против военной службы». Как видно, таджикский законодатель воспринял подход, принятый в России, изменив название с воинских преступлений на преступления против военной службы. При этом следует также учитывать, что в таджикском уголовном законодательстве, как и в российском, ряд норм об уголовной ответственности военнослужащих инкорпорированы в Общую часть Уголовного кодекса.

Так, в ч. 3 ст. 14 УК РТ аналогично российскому законодательству (ч. 3 ст. 11 УК РФ) установлено, что по УК РТ несет ответственность лицо, совершившее преступление на военном судне или военном воздушном судне Республики Таджикистан, независимо от места их нахождения. При этом таджикское уголовное законодательство не содержит нормы об уголовной ответственности военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся за пределами страны, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, аналогично закрепленной в ст. 12 УК РФ.

Следует отметить и такую особенность таджикского уголовного законодательства, как наличие нормы о том, что судимость и иные уголовно-правовые последствия совершения лицом преступления на территории иностранного государства, не должны приниматься во внимание при квалификации деяния этого лица и при назначении наказания за преступление, совершенное им на территории Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. Такие положения не предусмотрены российским законодательством, однако ряд российских ученых предлагал ввести подобную норму в Уголовный кодекс РФ.

Из других норм Общей части следует отметить нормы, имеющие специфику применения к военнослужащим, аналогичные российскому законодательству. Это положения об исполнении приказа или распоряжения, как обстоятельстве, исключающем преступность деяния (ст. 45 УК РА, ст. 42 УК РФ), а также о совершении преступления при исполнении приказа или распоряжения, как обстоятельстве, смягчающем ответственность и наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РТ, п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Следует отметить, что по таджикскому уголовному законодательству предусмотрены обстоятельства, отягчающие наказание, касающиеся военнослужащих и отсутствующие в российском законодательстве. При том, что большинство указанных обстоятельств совпадают в российском и таджикском законодательстве. В частности к ним относятся: совершение преступления с использованием военной техники (п. «к» ч. 1 ст. 62 УК РТ) и совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую присягу (п. «и» ч. 1 ст. 62 УК РТ).

---

<sup>1</sup>Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик: закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1958. № 1. Ст. 6; Об уголовной ответственности за государственные преступления: закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1958. № 1. Ст. 8; Об уголовной ответственности за воинские преступления: закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 10.

По поводу наказаний, предусмотренных уголовным законодательством Таджикистана, следует отметить, что по УК РТ предусмотрено 12 видов наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение воинских званий, дипломатических рангов, званий, специальных чинов, государственных наград и почетных званий Таджикистана; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; содержание в дисциплинарной воинской части; конфискация имущества; лишение свободы; пожизненное лишение свободы; смертная казнь.

Таджикскому законодательству не известны такие виды наказаний как принудительные работы и арест, в том числе арест военнослужащих с отбыванием наказания на гауптвахте. При этом конфискация имущества является видом наказания, как это было установлено в ранее действовавшем российском уголовном законодательстве. В настоящее время по российскому законодательству конфискация имущества является иной мерой уголовно-правового характера.

Из числа наказаний, предусмотренных уголовным законодательством Республики Таджикистан, следует выделить специально-воинские наказания: лишение воинского звания, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части. При этом в Уголовном кодексе РТ четко указано, что к военнослужащим не могут применяться такие наказания как обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы. Такие же положения установлены в российском законодательстве, однако выражены неконкретно, что порождает двусмысленность в их толковании и соответствующие проблемы в правоприменительной практике.

Положения об ограничении по военной службе в таджикском законодательстве в целом повторяют аналогичные положения российского законодательства, однако имеется ряд особенностей. Так, например, ограничение по военной службе по таджикскому законодательству применяется к осужденным военнослужащим офицерского состава, а также к военнослужащим, проходящим военную службу в добровольном порядке. По российскому законодательству это наказание применяется к осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Срок наказания в таджикском законодательстве установлен от 2 месяцев до 2 лет, в российском — от 3 месяцев до 2 лет. Размер удержаний из денежного довольствия по российскому законодательству не свыше 20 процентов, по таджикскому — от 10 до 30 процентов.

Положения о содержании в дисциплинарной воинской части в российском и таджикском законодательстве аналогичны. Однако таджикское законодательство содержит ряд норм, отсутствующих в российском законодательстве. Так, содержание в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы не может применяться к лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы. К осужденным военнослужащим, признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья либо в отношении которых установлены иные обстоятельства, освобождающие их от военной службы, содержание в дисциплинарной воинской части также не применяется. Указанные положения представляют интерес для российской теории уголовного права и практики его применения, и могут быть использованы при совершенствовании российского уголовного законодательства.

Существует в таджикском законодательстве и институт условного неприменения наказания, аналогичный российскому условному осуждению. По Уголовному кодексу РТ суд может постановить об условном неприменении наказания, в том числе, в виде ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части. Контроль за поведением осужденного, в отношении которого назначено условное неприменение наказания, осуществляется в отношении военнослужащих командованием воинских частей.

Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания по таджикскому законодательству имеет специфику применения к военнослужащим. Так, условно-досрочному освобождению подлежат лица, отбывающие наказание в виде ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части. Контроль за поведением военнослужащего, освобожденного условно-досрочно, осуществляется командованием воинских частей.

Институт освобождения от наказания в связи с болезнью по таджикскому законодательству также имеет специфику применения к военнослужащим. Военнослужащие, осужденные к ограничению по военной службе или содержанию в дисциплинарной воинской части, освобождаются от наказания или дальнейшего отбывания в случае заболевания, признающего его негодным к военной службе. Неотбытая часть наказания может быть заменена им на иное более мягкое наказание.

В целом указанные институты назначения наказания и оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания аналогичны содержащимся в российском уголовном законодательстве. Однако в таджикском законодательстве отсутствуют положения о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания лицам, отбывающим содержание в дисциплинарной воинской части, возместившим вред (полностью или частично), причиненный преступлением, с учетом поведения в период отбывания наказания. Положения об освобождении от наказания в связи с болезнью в случае заболевания, делающего лицо негодным к военной службе, в российском законодательстве распространяются только на военнослужащих, отбывающих арест либо содержание в дисциплинарной воинской части. Хотя в теории российского уголовного права неоднократно делались предложения распространить эту норму и на ограничение по военной службе, что было бы вполне логичным и оправданным.

В таджикском законодательстве также не предусмотрена имеющаяся в российском законодательстве норма о том, что в случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора.

В таджикском уголовном законодательстве имеется статья подобная статье 331 УК РФ, в которой устанавливаются понятия преступлений против военной службы, а также субъектов этих преступлений. Определение преступлений против военной службы в целом аналогично принятому в России. К субъектам преступлений против военной службы по таджикскому законодательству относятся: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву либо в добровольном порядке в Вооруженных Силах Республики Таджикистан и других воинских формированиях Республики Таджикистан; граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов; лица, наделенные статусом военнослужащего в соответствии с действующим законом. Круг субъектов преступлений против военной службы по таджикскому законодательству определяется структурой военной организации Республики Таджикистан и соответственно военным законодательством Республики Таджикистан. Следует отметить, что такой подход в общем соответствует принятому в России, за исключением одной категории — лиц, наделенных статусом военнослужащего в соответствии с действующим законом. По всей видимости, в данном случае имелись в виду различные особенные категории военнослужащих, например, военные следователи, военные прокуроры, военные судьи, военные советники, военные атташе и т. п.

В отличие от российского законодательства таджикское содержит важное дополнение о том, что лица, не упомянутые в качестве субъектов военно-уголовного законодательства, несут ответственность по соответствующим статьям Уголовного кодекса РТ за соучастие в совершении преступлений против военной службы в качестве организаторов, подстрекателей и пособников. Такое положение было предусмотрено в

советском уголовном законодательстве, однако не было включено в современное российское уголовное законодательство, точнее предусмотрено общеуголовной нормой.

Следует также отметить, что в уголовном законодательстве Республики Таджикистан отсутствует указание на законодательство военного времени, которым определяется уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке. Все нормы о преступлениях, совершаемых в военное время или в боевой обстановке, включены в военно-уголовное законодательство Республики Таджикистан в виде отдельных статей или частей статьи, содержащих особо квалифицированные составы с отягчающим признаком совершения в военное время или в боевой обстановке.

Структура военно-уголовного законодательства Республики Таджикистан в целом повторяет структуру российского военно-уголовного законодательства. В гл. 33 УК РТ условно можно выделить: преступления против порядка воинских уставных взаимоотношений; уклонения от военной службы; преступления против порядка несения специальных видов военной службы; преступления против порядка сбережения военного имущества; преступления против порядка использования военно-технических средств. Однако в отличие от российского законодательства таджикский законодатель включил в состав военно-уголовного законодательства также воинские должностные преступления, хищения военного имущества, а также преступления против порядка несения службы в боевой обстановке и в районе военных действий. Все указанные группы преступлений, характерные для советского военно-уголовного законодательства, были исключены, декриминализованы или преобразованы в общеуголовные преступления в современном российском уголовном законодательстве, не смотря на протесты научной общественности. Решение сохранить законы военного времени, судя по всему, было обусловлено, с одной стороны вероятностью вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, с другой стороны правильной оценкой таджикским законодателем места и роли военно-уголовного законодательства в системе уголовного права, взвешенным и рациональным подходом к структуре военно-уголовного законодательства. Такой подход к структуре военно-уголовного законодательства представляет интерес, как для российской науки уголовного права, так и для российского законодателя и правоприменителя, а также может быть использован для совершенствования российского военно-уголовного законодательства.

Анализируя составы преступлений против порядка воинских уставных взаимоотношений, следует отметить, что таджикским уголовным законодательством предусмотрены в целом те же составы преступлений, что и российским: неисполнение приказа; сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы; применение силы в отношении начальника; угроза начальнику; оскорбление военнослужащего; нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности,.

Структура составов преступлений против порядка воинских уставных взаимоотношений, как правило, повторяет принятую в российском законодательстве. Однако во всех указанных составах преступлений, кроме оскорбления военнослужащего и нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, предусмотрен особо квалифицированный состав с признаком совершения деяния в военное время или в боевой обстановке. Как уже отмечалось, указанный квалифицирующий признак, как средство дифференциации уголовной ответственности военнослужащих, был исключен из российского уголовного законодательства, что следует отнести к существенным недостаткам российского законодательства.

Объективные и субъективные признаки преступлений против порядка воинских уставных взаимоотношений, как правило, повторяют существующие в российском

законодательстве, однако имеется ряд существенных отличий и особенностей таджикского законодательства. Так, неисполнение приказа в таджикском законодательстве является одним единым составом преступления с признаком причинения существенного вреда интересам службы. Квалифицированный состав содержит только признак совершения преступления в военное время или в боевой обстановке. Таджикское законодательство не содержит ни квалифицированного состава неисполнения приказа с рядом отягчающих признаков, ни неосторожной разновидности этого же состава.

Состав сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению служебных обязанностей в общем совпадает в российском и таджикском законодательствах. Отличием является наличие в таджикском законодательстве квалифицированной разновидности состава с признаком использования боевой техники или взрывчатых веществ при совершении преступления, а также особо квалифицированного состава с признаком совершения преступления в военное время или в боевой обстановке.

Состав применения силы в отношении начальника в целом совпадает с российским составом насильственных действий в отношении начальника. Отличием является особо квалифицированный состав с признаком совершения преступления в военное время или в боевой обстановке. Состав оскорбления военнослужащего по объективным и субъективным признакам совпадает в российском и таджикском законодательстве.

Состав нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности существенно отличается по российскому и таджикскому законодательствам. Если в российском законодательстве объективными признаками указанного состава являются унижение чести и достоинства, издевательства над потерпевшим либо насилие, то в таджикском законодательстве объективными признаками этого преступления являются: систематическое издевательства, унижение чести и достоинства, истязание, причинение легкого вреда здоровью с расстройством здоровья, незаконное лишение свободы. Квалифицированная разновидность состава в таджикском законодательстве содержит признак повторного совершения преступления, упраздненный в российском законодательстве. В таджикском законодательстве не содержится особо квалифицированной разновидности указанного состава, предусмотренной российским законодательством.

Более того таджикским законодательством предусмотрен состав преступления, который отсутствует в российском законодательстве, однако был известен советскому военно-уголовному законодательству. Речь идет об угрозе начальнику, под которой понимается угроза убийством, причинением вреда здоровью либо угроза нанесения побоев начальнику в связи с исполнением им обязанностей по военной службе, при наличии достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы, а также квалифицированный вариант состава с признаком совершения в военное время или в боевой обстановке.

Говоря о наказуемости преступлений против порядка воинских уставных взаимоотношений, следует отметить, что в российском и таджикском законодательствах наказания, предусмотренные за данные преступления в большинстве случаев однородны. Основной состав неисполнения приказа, все составы оскорбления военнослужащего наказываются одинаково по российскому и таджикскому законодательству. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей: основной состав наказывается строже по российскому законодательству, квалифицированный, наоборот — по таджикскому. Насильственные действия в отношении начальника, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности: основной состав наказывается одинаково по российскому и таджикскому законодательству, квалифицированный — строже наказывается по таджикскому законодательству.

Альтернативность наказаний в российском и таджикском законодательствах примерно одинакова, т. е. в ряде случаев за воинские преступления предусмотрены только воинские наказания. Следовательно, для таджикского законодательства также характерна проблема назначения наказаний лицам, проходящим военные сборы, лицам, которые были уволены с военной службы к моменту вынесения приговора, соучастникам воинских преступлений, которые не являются военнослужащими, и т. д.

Система составов уклонений от военной службы по таджикскому законодательству в целом соответствует российскому законодательству и включает в себя самовольное оставление части или места службы, дезертирство и уклонение от военной службы путем членовредительства, симуляции болезни или иным способом.

Состав самовольного оставления части или места службы по таджикскому законодательству в общих чертах соответствует российскому аналогу. Основными отличиями являются: наличие в таджикском законодательстве способа самовольного оставления части и неявки в срок, путем подлога документов или иного обмана; дифференциация уголовной ответственности для военнослужащих, отбывающих наказание в дисциплинарной воинской части, по срокам уклонения от 3 до 10 суток и свыше 10 суток; наличие особо квалифицированного состава самовольного оставления части или неявки в срок, совершенных в боевой обстановке или в военное время независимо от продолжительности. Дифференциация ответственности в российском и таджикском законодательствах осуществляется в зависимости от состава военнослужащих и продолжительности уклонения (от 3 до 10 суток, от 10 суток до 1 месяца, свыше месяца). В таджикском законодательстве в отличие от российского, где указывается только на военнослужащих по контракту или по призыву, содержится указание на лиц офицерского состава, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу в добровольном порядке.

Состав дезертирства также в целом соответствует российскому аналогу. Основными отличиями являются: наличие в таджикском законодательстве дифференциации уголовной ответственности в зависимости от состава военнослужащих (для военнослужащих по призыву и для офицеров, прапорщиков, военнослужащих, проходящих службу в добровольном порядке); наличие в таджикском законодательстве особо квалифицированного состава дезертирства, совершенного в боевой обстановке или военное время.

Состав уклонения от исполнения обязанностей военной службы путем членовредительства или иным способом в таджикском законодательстве идентичен российскому аналогу. Единственным отличием является наличие в таджикском законодательстве особо квалифицированного состава с признаком совершения преступления в боевой обстановке или военное время. Вызывает вопросы только наличие в таджикском законодательстве способа совершения уклонения, путем иного обмана, поскольку такой же способ предусмотрен и в статье о самовольном оставлении части, ввиду чего неясным становится разграничение этих составов.

По уголовному законодательству Республики Таджикистан, как и в российском законодательстве, имеются основания освобождения от уголовной ответственности за самовольное оставление части и дезертирство, которые изложены в виде примечания к соответствующим статьям. Если основания освобождения от ответственности за самовольное оставление части, вследствие стечения тяжелых обстоятельств, совпадает в российском и таджикском законодательстве, то основание освобождения от ответственности за дезертирство существенно отличается в таджикском законодательстве. Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство без отягчающих признаков, по таджикскому законодательству может быть освобожден от уголовной ответственности, если он в течение 3 суток добровольно явился с повинной либо дезертирство было следствием стечения тяжелых обстоятельств.

По поводу наказуемости уклонений от военной службы следует отметить, что самовольное оставление части наказывается, в общем, одинаково по российскому и таджикскому законодательству, за исключением самовольного оставления части на срок до 1 месяца, несколько более мягко наказываемом по таджикскому закону, а также особо квалифицированной разновидности состава военного времени, не предусмотренного российским законодательством. Более строго наказывается по таджикскому закону самовольное оставление части, совершенное военнослужащим отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части. Основной состав дезертирства наказывается строже по российскому законодательству, однако в таджикском законодательстве ответственность за дезертирство дифференцирована для офицеров, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу в добровольном порядке, которые несут более строгую ответственность за это преступление. Квалифицированные варианты состава дезертирства наказываются строже по таджикскому законодательству. Основной состав уклонения от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами строже наказывается по таджикскому законодательству, а квалифицированная разновидность этого же состава наоборот — строже наказывается по российскому законодательству. Соответственно составы преступлений, совершаемых в военное время или в боевой обстановке имеют наиболее строгие санкции в виде лишения свободы с максимальной границей, превышающей 10 лет лишения свободы.

Система преступлений против порядка несения специальных видов военной службы по законодательству Республики Таджикистан включает в себя: нарушение правил несения боевого дежурства; нарушения правил несения пограничной службы; нарушение уставных правил караульной службы; нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне; нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Такая система повторяет положения российского законодательства за исключением того, что таджикским законодательством предусмотрен ряд квалифицированных составов с признаком совершения преступления в военное время или в боевой обстановке (нарушение правил несения боевого дежурства, пограничной службы, караульной службы). В остальном по структуре статей таджикское законодательство напоминает российский аналог, за исключением составов, совершаемых в военное время или в боевой обстановке. В частности типовой структурой, использованной при конструировании составов преступлений против порядка несения специальных видов военной службы, является дифференциация уголовной ответственности следующим образом: основной состав — нарушение правил, если это деяние причинило вред или создало угрозу причинения вреда; квалифицированный состав — то же деяние, повлекшее тяжкие последствия, либо совершенное в боевой обстановке или в военное время; привилегированный состав — нарушение специальных правил вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия. По объективным и субъективным признакам указанная группа составов преступлений тождественна в российском и таджикском законодательствах.

По поводу наказуемости преступлений против порядка несения специальных видов военной службы следует отметить, что основные и привилегированные (неосторожные) составы преступлений наказываются одинаково в российском и таджикском законодательствах. Квалифицированные же составы более строго наказываются по таджикскому закону, по всей видимости, за счет включения отягчающего признака совершения преступления в военное время или в боевой обстановке. Несколько более строго наказывается квалифицированная разновидность нарушения правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по таджикскому законодательству, поскольку там установлен минимальный размер наказания в виде лишения свободы.

Система преступлений против порядка сбережения военного имущества по таджикскому законодательству включает в себя: добровольную передачу военнослужащим огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и боевой техники; уничтожение или повреждение военного имущества; промотание или утрату военного имущества. В российском законодательстве к этой группе относятся: оставление погибающего военного корабля, уничтожение и повреждение военного имущества и утрата военного имущества. Уголовное законодательство Республики Таджикистан не предусматривает уголовную ответственность за оставление погибающего военного корабля, по всей видимости, в виду отсутствия военно-морского флота и выхода к морю. Российским законодательством соответственно не предусмотрен состав добровольной передачи оружия, под которым понимается добровольная передача другому лицу военнослужащим, вверенных ему для служебного пользования огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или боевой техники, если это повлекло тяжкие последствия. Данное преступление является тяжким по таджикскому законодательству.

Состав уничтожения или повреждения военного имущества по таджикскому законодательству объединен в одну статью, в то время как в российском законодательстве это две статьи, соответственно умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества. В остальном по содержанию указанный состав повторяет российские аналоги. Отличием является наличие в таджикском законодательстве особо квалифицированного состава умышленного уничтожения или повреждения оружия, боеприпасов или предметов военной техники, совершенных в боевой обстановке или в военное время.

Состав промотания или утраты военного имущества по таджикскому законодательству включает в себя как состав утраты военного имущества, известный российскому уголовному закону, так и состав промотания военного имущества, заимствованный из советского военно-уголовного законодательства, но отсутствующий в современном российском уголовном законодательстве. В таджикском законодательстве под промотанием военного имущества понимается продажа, передача в пользование другим лицам или в залог военнослужащим выданного для личного пользования воинского снаряжения, а равно утрата или порча этих предметов вследствие нарушения правил их сбережения. Кроме того таджикское законодательство включает особо квалифицированный состав промотания или утраты военного имущества, совершенного в боевой обстановке или в военное время.

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности строже наказывается по российскому законодательству. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества строже наказывается по таджикскому законодательству. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшие тяжкие последствия, наказываются одинаково по российскому и таджикскому законодательству.

Преступления против порядка использования военно-технических средств по законодательству Республики Таджикистан включают в себя: нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих; нарушение правил вождения или эксплуатации машин; нарушение правил полетов или подготовки к ним. Тогда как аналогичная группа составов преступлений по российскому законодательству включает: нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих; нарушение правил вождения или эксплуатации машин; нарушение правил полетов или подготовки к ним; нарушение правил кораблевождения. В таджикском законодательстве не предусмотрена ответственность за нарушение правил кораблевождения, по всей видимости, ввиду отсутствия военно-морского флота и выхода к морю. Следует отметить, что преступления против порядка использования военно-технических средств по

законодательству Республики Таджикистан, в отличие от других групп воинских преступлений, не имеют квалифицированных разновидностей, предусматривающих совершение преступления в военное время или в боевой обстановке.

Состав нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих по таджикскому законодательству отличается от российского только наличием дополнительного признака причинения средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, который был ранее исключен из аналогичного состава российского законодательства.

Состав нарушения правил вождения или эксплуатации машин по таджикскому законодательству также аналогичен российскому. Отличием является включение в таджикское законодательство признака причинения средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, который также был исключен из аналогичного российского состава.

Нарушение правил полетов или подготовки к ним по российскому и таджикскому законодательствам имеют сходные практически тождественные квалифицирующие признаки.

По поводу наказуемости преступлений против порядка использования военно-технических средств в российском и таджикском законодательствах следует отметить, что основной и особо квалифицированный составы нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, наказываются строже по таджикскому законодательству, квалифицированный состав имеет тождественные санкции в российском и таджикском законодательствах. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин: основной состав наказывается одинаково по российскому и таджикскому законодательству, квалифицированный и особо квалифицированный составы наказываются строже по таджикскому законодательству. Нарушение правил полетов или подготовки к ним наказывается строже по таджикскому законодательству.

Остальные преступления против военной службы, предусмотренные Уголовным кодексом РТ, отсутствуют в российском военно-уголовном законодательстве, точнее были декриминализованы с принятием Уголовного кодекса 1996 г. В частности, к ним относятся воинские должностные преступления: злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти; халатное отношение к службе. В современном российском законодательстве такие деяния квалифицируются по общеуголовным нормам о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Таджикскому законодательству соответствуют три состава преступления: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); халатность (ст. 293 УК РФ). Следует отметить, что в Уголовном кодексе РТ наряду с воинскими имеются и общеуголовные составы должностных преступлений: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 314); бездействие по службе (ст. 315); превышение должностных полномочий (ст. 316).

Сравнение составов должностных преступлений по российскому и таджикскому законодательству представляет определенную сложность. Во-первых, по таджикскому законодательству субъектами этих преступлений являются не только должностные лица, но и начальники, как эта категория понимается в военном законодательстве. Во-вторых, квалифицирующие признаки этих преступлений не соответствуют в российском и таджикском законодательстве. Например, злоупотребление и превышение должностных полномочий в российском законодательстве это две разных статьи с различными санкциями. В-третьих, по таджикскому законодательству предусмотрена ответственность за бездействие власти. Такой состав был закреплен в советском военно-уголовном законодательстве, однако отсутствует в современном российском. В-четвертых, по таджикскому законодательству предусмотрен состав исключительной тяжести с

признаком совершения преступления в военное время или в боевой обстановке с наиболее строгой санкцией, который в российском законодательстве по указанным выше причинам отсутствует.

Составы воинских должностных преступлений по таджикскому законодательству структурированы следующим образом: основной состав — деяние, повлекшее причинение крупного ущерба или существенного вреда Вооруженным Силам, правам или охраняемым законом интересам военнослужащих или иных граждан; квалифицированный состав — те же деяния, сопряженные с причинением средней тяжести или тяжкого вреда здоровью; особо квалифицированный — те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия; состав исключительной тяжести — деяния, совершенные в боевой обстановке или в военное время. В целом составы воинских должностных преступлений наказываются строже по таджикскому законодательству.

Самому факту существования в таджикском законодательстве воинских должностных преступлений следует дать положительную оценку, как прогрессивному решению, отвечающему потребностям теории и практики. В российском уголовном праве неоднократно доказывалась необходимость «возвращения» воинских должностных преступлений в военно-уголовное законодательство, однако до настоящего времени такое решение не принято.

Состав халатности имеет довольно существенные структурные отличия по российскому и таджикскому законодательству. Так, по таджикскому законодательству состав халатного отношения к службе сконструирован следующим образом: невыполнение или ненадлежащее выполнение начальником или иным должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее крупный ущерб или иные тяжкие последствия - основной состав; то же деяние, совершенное в боевой обстановке или в военное время, - квалифицированный состав. По российскому законодательству структура состава выглядит следующим образом: деяние, повлекшее причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - основной состав; деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - квалифицированный; деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - особо квалифицированный. Соответственно, если приравнять основной состав халатного отношения к службе ко всем разновидностям халатности по российскому законодательству, то получится, что по таджикскому законодательству это преступление наказывается менее строго, чем по российскому.

К преступлениям против порядка несения службы в боевой обстановке и в районе военных действий по законодательству Республики Таджикистан относятся: сдача или оставление врагу средств ведения войны; самовольное оставление поля сражения или отказ от применения оружия; добровольная сдача в плен по трусости или малодушию. Сдача врагу начальником вверенных ему военных сил, а равно не вызывавшееся боевой обстановкой оставление врагу укреплений, боевой техники или других средств ведения войны, если указанные действия совершены не в целях содействия врагу, а также самовольное оставление поля сражения во время боя или отказ во время боя от применения оружия, как составы воинских преступлений были известны советскому военно-уголовному законодательству. Из современного российского уголовного законодательства эти составы были исключены, однако многие российские ученые неоднократно предлагали вновь ввести указанные составы в российское уголовное законодательство.

Кроме того, таджикское законодательство включает еще один состав преступления, который отсутствует в российском военно-уголовном законодательстве, точнее говоря, он является общеуголовным, поэтому мы затруднились отнести его к какой-либо группе

воинских преступлений и решили выделить его в отдельную группу. Речь идет о хищении огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники. В российском законодательстве этому составу соответствует ст.226 «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Более того, в Уголовном кодексе Республики Таджикистан существует и общеуголовная ст.199 «Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», аналогичная по содержанию российской. Основными отличиями воинского состава преступления от общеуголовного является: во-первых, круг субъектов преступления (общий субъект или военнослужащий); во-вторых, количество предметов преступления (в воинском составе к ним относится: огнестрельное оружие, боеприпасы, боевая техника, взрывчатые вещества, иное боевое имущество, находящиеся на военных складах или в иных хранилищах, в служебном пользовании или у других военнослужащих; в воинском составе не относится к предметам преступления ядерное, химическое или другие виды оружия массового поражения, а равно материалы или оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения); в-третьих, отличаются квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки в общем и воинском составе преступления; в-четвертых, отличаются способы совершения преступления (в воинском составе это только хищение, в общеуголовном еще и вымогательство); в-пятых, отличаются санкции, установленные за это преступление. Основной состав хищения огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники наказывается строже по российскому законодательству, все квалифицированные разновидности состава - наоборот, наказываются строже по таджикскому законодательству.

Подводя итоги настоящей статьи, следует отметить, что современное военно-уголовное законодательство Республики Таджикистан обладает рядом определенных особенностей, представляющих интерес для российской теории уголовного права и практики применения уголовного законодательства. В том числе, представляет интерес подход таджикского законодателя к проблеме воинских должностных преступлений, преступлений, совершаемых в военное время и в боевой обстановке, а также к криминализации некоторых воинских общественно опасных деяний, отсутствующих в российском военно-уголовном законодательстве.

#### **ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҲАРБӢ-ЧИНОЯТИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ВА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

***Вожаҳои калидӣ:*** қонунгузори ҳарбӣ-чиноятӣ, сохтор, чиноят, хизмати ҳарбӣ

Дар мақола таҳлили сохтори қонунгузори ҳарбӣ-чиноятӣ Тоҷикистон ва фарқи он аз қонунгузори ҳарбӣ-чиноятӣ Федератсияи Россия кушода шуда, таҳлили умумии муқаррарот дар бораи ҷавобгарии чиноятӣ хизматчиёни ҳарбӣ, системаи ҷазоҳое, ки нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ татбиқ карда мешаванд, инчунин, таҳлили муқоисавии баъзе таркибҳо ва чиноятҳои муқобили хизмати ҳарбӣ аз рӯйи қонунгузори Россия ва Тоҷикистон гузаронида шудааст. Дар натиҷаи таҳлили гузаронидашуда, муаллиф як қатор ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфӣи қонунгузори чиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро назар ба қонунгузори Россия нишон додашудааст. Баъзе пешниҳодҳое, ки дар таҷрибаи Россия истифода бурдан мумкин аст, омода карда шудаанд.

#### **COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MILITARY PENAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

***Keywords:*** military criminal law , structure, crime , military service

The article analyzes the structure of the Tajik military criminal law , identifies its differences from the Russian military criminal law , including a detailed analysis of general provisions on the criminal responsibility of the military , the penal system , applied to the military , as well as a comparative analysis of selected compositions and types of crimes against military service under the laws of Russia and Tajikistan . This analysis resulted in the author identifies a number of characteristics inherent in the Tajik military criminal law , notes the positive and negative sides of the Tajik criminal legislation in comparison with Russian , reveals a number of provisions that could be used in the Russian practice .



# **Ф**АҲЗОИ ЧАМБИЯТӢ ВА ИЛМҲОИ ТАБИӢ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ



**АНДЕШАҲОИ АҲМАДИ ДОНИШ ДАР БОРАИ НИЗОМИ ДАВЛАТДОРӢ,  
ТАРТИБОТИ ДОХИЛӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ МИРШАБ ДАР АМОРАТИ БУХОРО**



**Розикзода А. Ш.\***

**Возжаҳои калидӣ:** таърих, низоми давлатдорӣ, тартибот, фаъолият, миршаб, Аморати Бухоро

Дар таъриху фарҳанги халқи тоҷик фардҳое ба камол расидаанд, ки бо дониш, қобилият ва фароғии фаъолияти густурдаи ҳеш, ҳамчун нобиғаи замони ҳеш эътироф гаштаву шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо намудаанд.

Аҳмад ибни Носири Сиддиқи Бухорӣ, ки дар таърихи тамаддуни халқи тоҷик бо номҳои Аҳмади Дониш, Аҳмад Махдуми Дониш ва Аҳмади Қалла маъруф мебошад, аз зумраи чунин нобиғаҳои илму фарҳанги тоҷик маҳсуб меёбад. Ӯ ҳамчун шоир, нависанда, файласуф, ситорашинос, мусиқишинос, наққошу рассом, хаттот, меъмор, муаррих, ислохотчию рӯшанфикр, дипломат ва арбоби барҷастаи давлатӣ дар таъриху фарҳанги Осиёи Марказӣ мақоми маҳсусро ишғол менамояд.

Аҳмади Дониш ҳарчанд дар шароити тираву тори Аморати Бухоро таваллуд ва парварда шудааст, таҳсилу тадриси пайваста, сафарҳои муфиди хориҷи кишвар ӯро хеле хушёрӯ заки, ватандӯсту аз ҳар ҷиҳат пухта карда буд. Ӯ гарчанде тарбиятдидаи мадрасаву ақоиди идеалистии асримиёнагии замони худ буд, аз хурофоту ҳолатпарастӣ берун баромада, ба бисёр масъалаҳои сиёсӣ-иҷтимоии даврони худ бо назари интиқод нигоҳ намуда, дар ҷустуҷӯи роҳу воситаи баромадан аз ин мушкилотҳои рӯзмарра кӯшишҳо ба ҳарч додаст. Ин аст, ки мутафаккир аз ҳамзамонони худ пеш гузашта, дар осори ҳеш ҷиҳати усулҳои пешқадами давлатдорӣ кишвардорӣ андешаҳои пешқадаму ислохотхоҳонаи ҳешро иброз намудааст, ки имрӯз ҳам аҳамияти илмию амалии ҳешро гум накардааст.

Ҳамчун маорифпарвар, адиб, нависанда, муаррих, ислохотпарвар ва ниҳоят арбоби давлатӣ танқиду мазаммати зулму истибдоди замона, беинсофию беадолатии мансабдорони амирӣ, ҷаҳолату хурофотпарастии ҳомиёни шарият ва дар баробари ин тараннуми адлу инсоф, адолату ҳақиқат, тарбияи инсонӣ комил мавзӯоти марказии эҷодиёти ӯро ташкил намудаанд.

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки тавачҷуҳи мутафаккиро бештар ҷалб намудааст, ин низоми давлатдорӣ ва тартиботи дохилии Аморати Бухоро дар аҳди салтанати сулолаи Манғитиён мебошад. Муаллиф дар «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития», ки баъзан бо номҳои «Рисола», «Рисолаи таърихӣ» низ машҳур мебошад, як навъ асари ҷамъбасти ва «... аз ҷиҳати вақти таълиф охири

---

\* *Розикзода А. Ш.* – ректори Донишгоҳи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих, генерал-майори милитсия.

ва аз чихати талаботи гоҷавӣ муҳимтарин асари Дониш мебошад»<sup>1</sup>, маҳз ба ҳамин масъалаҳо таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намудааст.

Дар ин асараш нависанда ва донишманди зақӣ тамоми низоми давлатдорӣ, тартиботи дохилии амирони даврро саҳт ба зерӣ тозиёнаи танқид гирифта, якчанд андешаҳои ҷолиб баён намуда, ба ҳокимони давр маслиҳатҳои муфид додаст.

Нависанда дар «Рисола»-аш тафсилоти баёни тарзи давлатдорӣ сулолаи манғитхоро аз амир Дониёл, ки дуҷумин намоёндаи ин сулола буда, солҳои 1758-1785 ҳукмронӣ намудааст, оғоз менамояд. Ба қавли Аҳмади Дониш дар давраи амир Дониёл дар қорҳои давлатдорӣ ҳодисаҳои ғамангез рух доданд. Дар мадрасаҳо дарсонӣ набуд, «... аксар мадрасаҳо ва масҷид аз дарсу намоз таътил ёфта, ҳуҷароти мадорис қоҳонаи хари обқашу ғалладони баққол шуда... (салотин) ҳар чи аз ҳар ҷо ёфтанд мутассарифу молик шуда, шуъла аз ҷароғи бевазан ва нон аз анбори авқоф дуздида, ба масрафи шикам ва хориҷи худ мерасониданд... бозори ҳамру қимор ва фиску фасод бисёр роичу гарм буда...»<sup>2</sup>.

Дар давраи амир Насрулло (1826-1860) тамоми амалҳои савобу носавоби ҳукуматдорон аз номи шариат пиёда карда мешуд. Амир аз уламо талаб мекард, ки амалҳои носавобу ғаришаръии ўро низ фатво дода, аз номи шариат ҳақ бароранд. Баъзан уламои фурӯхташуда ба манфиати амир ҳатто фатво бароварданд, ки тамоми молу мулки райяти аморат ба амир тааллуқ дорад ва аҳоли ба чизе ҳақ надорад. Агар амир чизеро аз райяташ талаб кунад, ў моли хешро хостааст ва ин ҳеч гоҳ зулму ҷабр нахоҳад буд»- гӯён талқин мекарданд.

Аз ин ҷост, ки дар «Равзат –ус- сафо»-и ҷадид, ки дар Техрон ба таъъ расидааст қайд шуда, ки «... Амир Насруллоҳи ўзбак ба фатвои уламо чун Маҳдум муфтии намангонӣ лавотаро (амраббозиро) ҳалол фармуд ва онро санад ҳуллияти лавота менамуданд»<sup>3</sup>. Ин ҷо бисёр бамаврид аст, ки навиштаҳои муҳаққиқи рус А.А.Семеновро дар ҳақи амир Насрулло ёдовар шавем: «... Насрулло бо ҳислати хунхорӣ хеш фарқ мекард ва бинобар ин бухороиро ўро «амири қассоб» ном мебарданд...»<sup>4</sup>.

Соли 1860 баъд аз марги Насруллоҳ писараш Музаффар, ки ҳокими Кармина буд, ба тахт нишаст. Аҳмади Дониш хусусан давраи ўро, ки то ин вақт ба қорҳои давлатӣ ҷалб шуда буд, хеле хуб медонист ва хеле ботафсил ба қалам додаст. «Ду-се соли аввал – менависад Аҳмади Дониш, - аз ҳукумат ба бақияи давлати падар аскар қашида, ба пой Ҳисору Қўқанд рафта, баъзе мавзёро ба қаҳру ғалаба гирифта, аҳли онро амон навода, ба қатлу асирӣ расониданд ва дар охир боз ҳама ба бағӣу фасод баргашт... қасе, ки пашизе дуздад ба қатл мерасонид ва қасе, ки шахсеро қатл кунад бозхост намекард ва мардумро ба андак ҷарима ба ҳабс мефармуд ва камтарин муддати ҳабси ў се сол буд ва бисёртарини он ҳафт сол. Чун маҳбасҳо аз бандӣ пур мешуд, бароварда рама – рама ба қатл мерасонид...»<sup>5</sup>.

Дигар амалдорони дарбор низ аз амирашон монданӣ надоштанд. Чунончи, умури вазоратро Муҳаммадшоҳ-қушбегӣ ба уҳда дошт, ки ба қавли Дониш «... марди сафех, бесавод, беақл ... доим ранҷур буд ва суҳани ростӣ андакро ба подшоҳ арз кардан маҷол надошт...»<sup>6</sup>. Ҳамин буд, ки «... умури миллативу давлатӣ ихтилофи қуллӣ ёфта, осудагӣ ва миёни силоҳу фуқаро қарона гирифт, ҳол он ки (тамоми)

<sup>1</sup> Аҳмад Маҳдуми Дониш. Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития. - Душанбе, 2010. - С. 4,12. Минбаъд: Аҳмади Дониш. Рисола...

<sup>2</sup> Аҳмади Дониш Рисола ... - С.20

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо, - С.35

<sup>4</sup> Семенов А.А. Очерки Центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени // Труды АН Тадж. ССР. - Сталинабад, 1954. - С.3-4.

<sup>5</sup> Аҳмади Дониш. Рисола... - С.37

<sup>6</sup> Ҳамон ҷо,

басту фусхати мамлакат мавкуфи фатонату матонати вазир аст. Агар вазир бетадбир бошад, дар он мулку давлат бояд гирифт»<sup>1</sup>.

Баъд аз истилои Россия дар аҳди салтанати амир Музаффар аҳволи райяти Аморати Бухоро боз ҳам тангтару зулму ситами амалдорон бештар гардид. Зеро, амир барои нишон додани дӯстиву садокат ба подшоҳи Русия «... Пули (бисёре) аз фуқарову раёё ба зулм ситонида, ба эшон (хукуматдорони рус – *Р.А.*) ба тариқи ришваву тӯҳфа меод, то даҳони эшонро баста гардонад ва метарсид, ки мабодо аз сари мамлакат хез нагӯянд»<sup>2</sup>.

Маълум, ки баъд аз истилои Россия як қисмати ҳудуди Аморати Бухоро ба зери тасарруфи давлати Русия гузашт ва аз ин ҳисоб ба хазинаи подшоҳ низ даромаду воридот кам гардид. «Чун фасоҳати мамлакат – мегӯяд Аҳмади Дониш – ба қабзу тангӣ кашид ва майдони қаламрав кӯтоҳӣ пазируфт, лочарам, эҳтиёҷ афтод, ки аз халқ чизе ба гадоӣ биситонанд ва дар батну шиками хеш сарф кунанд... дар бозорҳо ва матоъҳо касон баргумошанд ва номи он амин ниҳоданд. Агар, бевазана каловае оварад ва ба се фулус баъӣ кунанд, ду фулуси он баҳри амин бошад; ва агар касе як хирвор ҳима дод ва ба се дирам бифурӯшад, ду қисми физакқи амин бошад. Турфа номи золимеро амин карданд, ки базаҳо (зиёнкор) исми он бештар амин бошад»<sup>3</sup>.

Аҳмади Дониш аз тартиби қору бори шахна (миршаб) низ хуб огоҳӣ дошт ва ба усули қорбарии онҳо бо нафрат нигариста, саҳт мазаммат намудааст. «... Дар шахна – менависад Аҳмади Дониш, - агар касе як миқдор моли хотир бидузонад ва дузд ро маа мол биёраду ба шахна барад, шахна он молро дар урдуи худ фиристонад ва соҳиби молро гӯяд:

- Бирав, ҳоло мол дар ин дузд бисёр ёфт мешавад, хуб таҳқиқ кунем, он гоҳ баҳши ту медиҳем. Соҳиби мол чандон тараддуд кунанд, ки ҳам аз мол безор шавад ва ҳам аз дидори асас. Агар тавонад ба муфт бигрезад ва илло (боз дар болои мол ба асас) пул дода раҳой ёбад»<sup>4</sup>.

Дар аҳди амирони манғит оғоз аз давраи Музаффар дар роҳхоро байни деҳаҳо қаровулу нигоҳбонҳоро гузошанд, то ки мардумро аз ҳама дуздону роҳзанон муҳофизат намоянд. Вале, дар аксари маврид дуздону роҳзанон ҳуди ҳамин қаровулону посбонони амирӣ буданд. Аҳмади Дониш низ ба ин ишора карда мегӯяд: «... аксар роҳхоро ҳуди қаровулон мезананд, ва ... амир наредонад, ки ин чамъ худ сабаби мухотара ва ноэминии роҳ гардида, талаву торочи мардум мекунанд ... бисёр касон дар роҳҳо мақтул мешаванд ва бисёр дуздон дар маҳаллоту деҳот даромада бедодиву зулм мекарданд ва чамоа – чамоа мардумро ба қатл меоранд (вале ҳамаи ин *Р.А.*) ба гӯши амир намерасад. Чунки сухани номулоим аст»<sup>5</sup>.

Аҳмади Дониш чун як шахси бедордил ҳамаи инро дида ба риккат омада, хеле афсӯс хӯрда менависад: «... турфа фитрате дар миллати ислом зоҳир шуд, ки дар ҳеҷ асру замон касе нишон наредихад ва дар таворих (ҳам) нанавиштаанд. Амиру вазир ва уламову умаро ҳама қадам бар қадами ҳам буданд ва олиму мутааллим ҳамшакли дигар. Пас, агар ҳолати султонро тафтиш кунӣ, фосиқе, золиме, сафоке ва қозӣ марди муртаде, ҳаромхӯре ва ғосибе ва **ҳарис** касе ... бедиянате (ва асас) мухаммири муқоммире, саркардаи роҳзанон ва саркардаи сориқон мебуд»<sup>6</sup>.

Ба ҳамин монанд қор то ба ҷое расид, ки амирро мутаваллии кулл эълон карда, ҳаққи толибилмон низ ба хазинаи дарбор кашида мешуд ва ҳатто мусофироне, ки дар

---

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо,

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, - С.73

<sup>3</sup> *Аҳмади Дониш*. Рисола... - С.73

<sup>4</sup> *Аҳмади Дониш*. Рисола ..., - С. 75.

<sup>5</sup> *Аҳмади Дониш*. Рисола... - С.76.

<sup>6</sup> Ҳамон ҷо, - С. 73.



мадрасаҳо, масҷиду саройҳо мемурданд, молу меросашон ба номи хазинаи амир мусодира мешуд ва ворисони ҳақиқии онҳо низ даъвое карда наметавонистанд<sup>1</sup>. Дар хусуси ҳамеша хумории кӯкнор, қиморбози доимӣ, саркардаи роҳзанону дуздон будани асас – миршаб Аҳмади Дониш аз миршаби Бухорои замони хеш, ки Мирзо Анвар ном дошт, хулоса кардааст ва нависанда муътақид дар он аст, ки тамоми миршабҳои аморат аз Мирзо Анвар бадтар буданд.

Нависандаи нуктасанҷ бар ҳар амалу рафтори Мирзо Анвари миршаб бо нафрат нигариста, бо тундгӯйҳо ва забони мутоибот парда аз рӯ мебардорад.

Азбаски Аҳади

Дониш рассом ва наққоши моҳир буд, бо дасти хеш карикатураи Мирзо Анвари миршабро кашадааст (*ниг. ба расм*), ки хеле чолиб мебошад.

Атрофи карикатураи Мирзо Анвар бо якчанд мисраъҳои шеърӣ, ки ба мавзӯи чандон иртибот надорад, зеб дода шудааст, аз ҷумла якчанд байти он чунинанд:

*Осмон дар киштии умрам қунад доим ду қор,  
Вақти шодӣ – бодбонӣ, вақти андӯх - лангарӣ.*

*Ҷуҳудони аблаҳ, қуни ҳар шуданд,  
Ҳама шармсору муқаддар шуданд.*

*Шоҳо бахти давлат қарини ту бод,  
Саросар ҷаҳон дар нигини ту бод.*

*Ту ро бахту иқболи поянда бод,  
Адуят сияхрую шарманда бод.*

*Ту ро Музтариб камтарин банда аст,  
Зи нодонии хеш шарманда аст.*

Шояд ин аввалин карикатура дар адабиёти тоҷик бошад, ки он ҳам дар мазаммати миршаб эҷод шудааст.

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, С. 75.

Ба андешаи ғолиб ин карикатура як муносибати оддии нависанда нест, балки ифодаи нафратовари мардуми оддӣ, аҳли Бухоро ба амалҳои зишту носавоби тамоми миршабҳо мебошад.

### **РАЗМЫШЛЕНИЯ АХМАДИ ДОНИША О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ, ВНУТРЕННЕМ ПОРЯДКЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРШАБОВ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ**

**Ключевые слова:** история, государственный строй, порядок, деятельность, миршаб, Бухарский Эмират

В статье речь идет о государственном устройстве Бухарского Эмирата на рубеже XX века, показано внутреннее устройство государства на примере деятельности института миршабства. Повествуется об отношении великого мыслителя того времени – Ахмади Дониша к произволу чиновников.

### **REFLECTIONS OF AHMADI DONISH ABOUT THE POLITICAL SYSTEM, INTERNAL ORDER AND MIRSHAB ACTIVITIES IN THE EMIRATE OF BUKHARA**

**Keywords:** history, political system, procedure, activity, mirshab, Bukhara Emirate

The article focuses on the political system of the Bukhara Emirate at the turn of the twentieth century, shows the internal structure of the state by the example of the mirshab Institute's activities. Tells about the attitude of the great thinker of the time - Ahmadi Donish to arbitrariness of officials.



### **БАЪЗЕ ЧИХАТҲОИ БАВУЧУДОӢ ВА ТАШКИЛӢИ ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚИИ ШУЪБАИ ҚОҒТУҚОВИ ЧИНОЯӢИ ДАР ОСИӢИ МИӢНА (СС.1918-1924)**



**Ҳокиров А.Ю.\***  
**Қосимов О.А.\*\***

**Возжаҳои калидӣ:** Комиссариати халқии қорҳои дохилӣ, милитсия, шӯбаи қоғтуқови чиноятӣ, Сарраёсати милитсия, дастурамал, низомнома, ҳуқуқ, тафтишот, чиноят, қонунҷодкунӣ

Таърихи пайдоиш, инкишоф, сохти давлатдорӣ, идоракунии маъмурӣ, ҳарбӣ ва сиёсии давраи давлатдории Сомониён асосан аз сарчашмаҳои аввалини таърихӣ, ки

---

\* *Ҳокиров А.Ю.* - и.в.сардори кафедраи аъзоияти оперативӣ-ҷустуҷӯии факултети №4 Академияи ВҚД Тоҷикистон, подполковники милитсия.

\*\* *Қосимов О.А.* - сардори кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ ва муҳофизати факултети №4 Академияи ВҚД Тоҷикистон, подполковники милитсия.

дар ҳамон давра гирд оварда шуда буданду баъдтар дар асоси онҳо аз тарафи тадқиқотчиён, таърихшиносон ва дигар олимони асарҳои гуногун пайдо гаштанд, маълум мегардад, ки дар онҳо номи девонҳо, сохт ва тартиби идоракунии аз якдигар фарқ мекардаанд<sup>1</sup>. Бинои идораҳои маъмурии девони вазирон дар худуди шаҳри Бухоро, дар алоҳидагӣ сохта шуда, дар қатори дигар девонҳо девони меҳтасиб ва девони қозиёт вучуд доштанд.

Девони меҳтасиб, аз болои тартиби фаъолияти нарху наво ва савдо дар бозорҳо, инчунин тибқи талаботи низоми ҳуқуқҳои шахрвандӣ, динӣ шариат, қоидаю рафтор ва одатҳои инсонӣ назорат бурда, чораҳои гуногуни фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ ва маъмурӣ-интизомиро ба роҳ мемонд. Девони қозиёт бошад, адолати судиро дар аморат ба амал бароварда, аз рӯи қонуни шариат, урфу одат ва ғайра фаъолият мебурд. Девони қозиёт мақомоте ба ҳисоб мерафт, ки адолати судиро дар масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ, кирдорҳои вайронкардашудаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, оилавӣ ва меросӣ қарор қабул намуда, иҷрои ҳуқуқи уҳдадорихои мусулмониро дар шаклҳои гуногун назорат мекард<sup>2</sup>.

Чи тавре, ки А.Ш. Розикзода қайд мекунад «... дар аморати Бухоро қонуни ягона - «Шариат», ки барои ҳама ҳатмӣ буд, на фақат аз ҷиҳати динӣ, иҷтимоӣ, балки аз лиҳози ҳуқуқи низ ҳаёти аҳолиро ба тартиб медаровард. Шариат ҳам муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳам ҳуқуқи гражданиро ба танзим медаровард<sup>3</sup>.

Оид ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар Тоҷикистони тошӯравӣ як қатор қорҳои илмӣ ба сомон расонида шудаанд, лекин ин масъала дар асоси маводҳои қаблан наомӯхтаи бойгонӣ дар тадқиқотҳои А. Ш. Розикзода «Ташаккули милитсияи Тоҷикистон», ки дар нашриёти «Ирфон»-и шаҳри Душанбе соли 2011 аз чоп баромад, ҳаматарафа таҳлил карда шудааст. Бинобар ин, мо аз таҳлили фаъолияти мақомот, ки тартиботи ҷамъиятиро то замони Инқилоби Октябр дар худуди Тоҷикистон дар бар мегирифт, худдорӣ намуда аз як қатор маводи (таърихӣ-ҳуқуқӣ) бойгонии ташаккулёбии дастгоҳи кофтукови ҷиноятӣ дар солҳои барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Осиёи Миёна дар солҳои 1918-1924 таҳлилҳо меорем.

Аз замони қадим асоси фаъолиятҳои оперативӣ-чустучӯӣ, кашшофӣ ва зиддикашшофиро усули агентурӣ (гумоштавӣ) ташкил меод. Яъне бо ибораи дигар он маҷмӯи роҳу усулҳои мебошад, ки тибқи он аз рӯи қисса ходимони махфӣ (агентҳо) ва қорҳои оперативии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳадамоти махсус бо мақсади дарёфти маълумоти зарурӣ ва ҳуҷҷатгузорӣ намудани ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ тавассути ба роҳ мондани муносибатҳои боваринок бо шахсоне, ки дорои чунин маълумотанд, амал менамоянд<sup>4</sup>.

Дар қонунгузориҳои давлатҳои Осиёи Миёна, то аз ҷониби империяи Россия забт гардидани онҳо тафтишоти махсуси пешакии ҷиноят, аз ҷумла фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ ба таври қофӣ вучуд надошт. «Умуман, - қайд мекунад Ҷ.М.Зоиров, - фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ дар ин давра ҳамчун илм шинохта нашуда буд»<sup>5</sup>. Қозиёт (мақомоти судӣ) се намуди исботкунии айбон ба инобат мегирифт: ба гуноҳи худ иқрор шудан, нишондоди шохидон оид ба ҳодисаи ҷиноят ва қасам ёд кардан аз

<sup>1</sup> Зоиров Ҷ.М. Заминаҳои ҳуқуқи пайдоиш ва инкишофи фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ дар Тоҷикистон: дастури илмӣ-таълимӣ. - Душанбе. 2008. - С.11

<sup>2</sup> Зоиров Ҷ.М. Асари номбурда. - С.16-17.

<sup>3</sup> Розикзода А.Ш. Становление милиции Таджикистана: монография. – Душанбе: Академия МВД Таджикистана. 2011.- С.23.

<sup>4</sup> Раҳимов Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ: Китоби дарсӣ.- Душанбе: «ЭР-граф». 2012. - С.75.

<sup>5</sup> Зоиров Ҷ.М. Заминаҳои ҳуқуқи пайдоиш ва инкишофи фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ дар Тоҷикистон. - Душанбе.2008. - С.62.

рӯйи китоби муқаддаси дини ислом-Қуръон. Қувваи ин ё он исботкунӣ дар сарчашмаи асосии шариат, яъне Қуръон муқаррар гардида буданд.

Инак, 15-22 ноябри соли 1917 Съезди III-юми Туркистони Шӯравӣ, ки дар шаҳри Тошканд гузашта буд, дар он оид ба барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар миқёси (округи) Туркистон эълон карда шуд ва ҳукумати маҳаллӣ ташкил карда, Шурои Комиссариати Халқӣ барои роҳбари намудани соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти давлатӣ дар 15 комиссариатҳои халқӣ намояндагӣҳои худро таъин намуд.

Шикастани қолабҳои кӯҳнаи дастгоҳи ҳукумати ва ташкил кардани Шуъбаи корҳои дохилӣ дар давлати ҷавони Туркистони Шӯравӣ аз ба имзо расидани Фармони Шурои Комиссариати Халқӣ (ШКХ) аз 28 октябри соли 1917 «Дар бораи ташкил ёбии милитсияи коргарӣ» ва Фармони ШКХ РСФСР Туркистон «Дар бораи ташкили кадрҳои эҳтиётӣ ва барҳам додани милитсия» аз 12.12. 1917 оғоз шуда, дар ниммаи 2-юми соли 1918 ба охир расид.

Ба ҷойи милитсияи ҳукумати муваққатӣ бо қарори Комиссариати халқии корҳои дохилии (КХКД) Республикаи Советии Россия аз 10 ноябри соли 1917 дар назди Советҳои милитсияҳои коргарӣ ташкил карда шуда ба дӯши онҳо вазифаҳои зерин вогузошта шуда буданд:

- ҳамкорӣ намудан ба шуъбаҳои ҳокимияти давлатӣ дар вақти иҷроиши вазифаҳои хизматӣ;
- Ҳимояи ҳуқуқи коргару деҳқони бенаво дар нигоҳ доштани тартиботи инқилобӣ (революсионӣ);
- назорат бурдан оид ба иҷроиши ҳамаҷонибаи декретҳо, қарорҳо ва супоришҳои ҳукумати советӣ аз тарафи шаҳрвандон;
- бераҳмона паҳш намудани ҳама гуна баромадҳои зидди ҳокимияти Советӣ;

Иҷро кардани ин вазифаҳо аз қарорҳои милитсияи донишҷӯи қонун ва дастурамалҳои ҳокимияти Советиро талаб мекард, яъне аз худ кардани навоари таҳассусӣ, дуруст ба роҳ мондани кор бо аҳоли ва истифода бурда тавонистани яроқи оташфишон дар ҳолате, ки агар ба як қисми аҳоли фаҳмонда додани муҳимияти масъалаҳои давлатӣ кофӣ бошад, қисми дигарро, ки душманони соҳти нав ба ҳисоб мерафтанд, муайян ва торумор намудан лозим меомад<sup>1</sup>.

Дар ҷаласаи ШКХ Туркистон, ки 28-29.01.1918 барпо гардид, масъалаи донишҷӯи ва пурра гардонии сафи милитсияи Туркистон дида баромада шуд. Дар асоси қарори ҷаласа фармони ШКХ аз 29.01.1918 «Дар бораи ташкил ёбии шуъбаи милитсия дар Туркистон» ба имзо расид<sup>2</sup>. Барои роҳбарӣ оид ба коргузорӣ ва ташкил кардани милитсияи нав санаи 30.01.1918 бо номи «Шуъбаи идоракунии инспекторони милитсия дар шаҳру уездҳои Туркистон» сомон дода шуданд<sup>3</sup>.

Аз моҳи феввали соли 1918 оғоз намуда шуъбаҳои нави милитсия дар ҳамаи уездҳо ва шаҳрҳои волости Туркистон ташкил карда шудаанд. Чӣ тавре, ки А. Ш. Розикзода қайд мекунад, «милитсияи Ҷумҳурии Туркистон дар як давраи вазнин, дар шароити муборизаҳои шадиди синфӣ байни сохтори нав ва кӯҳна ташкил шудааст»<sup>4</sup>.

Фармони КХКД РСФСР аз 28.10.1917 «Дар бораи ташкил шудани милитсияи коргарӣ», фармони ШКХ РСФСР Туркистон «Дар бораи ташкили кадрҳои захиравӣ ва иваз намудани сохтори милитсия» ва дигар фармонҳои ШКХ дар худ меъёрҳоеро, ки ҳуқуқ ва салоҳиятҳои мақомоти милитсия ва қарорҳои онро муайян мекард, доро набуданд.

Фаъолияти ҳуқуқэҷодкунии Ҳукумати Ҷумҳурии Туркистон барои интишори санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ки фаъолияти шуъбаҳои милитсияро дар бар мегиранд, аз

<sup>1</sup> Назаров Н. Д. Организационно-правовые основы создания и развития Таджикской милиции (1917-1945). Книга 1. – Душанбе: «ЭР-ГРАФ». 2009. - С-14.

<sup>2</sup> Джалилов Т.А. На страже народных интересов. – Ташкент. 1963, – С 7-8

<sup>3</sup> ЦГА Р.Узб., оп.1, ед.хр д.1. л.72

<sup>4</sup> Розикзода А. Ш. Асарӣ номбурда. – С.83.

ниммаи дуоми соли 1918 чоннок карда шудаанд, яъне ШКХ Туркистон 3-юми апрели соли 1918 фармон «Дар бораи нигахдории бехатарии чамъиятӣ, озодӣ ва тартибот»<sup>1</sup>, 13.12.1918 Кумитаи иҷроияи марказии (КИМ) РССМ Туркистон, «Низомнома дар бораи милитсияи Ҷумҳурии Туркистон»<sup>2</sup>, инчунин соли 1918-1919 Комиссариати халқии қорҳои дохилии РССМ Туркистон «Дастурамал ба нозирони қисми навбатдорӣ ноҳия, милитсионерони шӯроӣ қорғару деҳқон», «Дастурамал ба сардорони милитсияи ноҳиявии қорғару деҳқон дар уездҳо, шаҳрҳо ва ёрдамчиёни онҳо»<sup>3</sup>, «Дастурамал барои аъзоёни милитсия дар кишвари Туркистон»-ро интишор намуд.<sup>4</sup>

Дар санадҳои ҳуқуқии номбаргардида тартиби донишандӯзӣ, вазифа, ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои сардорон ва қормандони милитсия, тартиби қабул, адои хизмат, бақайдгирии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо, ба танзим дароварда шуда буданд.

Дар ҷаласаи мушовараи КХКД РСФСР, ки санаи 05.10.1918 баргузор гардида буд, «Низомнома дар бораи ташкил додани шуъбаҳои қоғтуқовӣ ҷиноятӣ» тасдиқ карда шуд, ки ин ҳуҷҷат ва таърихи қабули он дар оянда яке аз асосҳои ташкилбӣ ва инкишофи шуъбаи қоғтуқовӣ ҷиноятӣ мақомоти милитсия гардид ва 16.10.1918 Низомномаи мазкур ба зинаҳои поёнии милитсия равон карда шуд.<sup>5</sup>

Дастгоҳи қоғтуқовӣ ҷиноятӣ дар ҳамаи шуъбаҳои милитсияи вилоятҳо (губернияҳо) ва шаҳрҳо, ки на қамтар аз 40 000 аҳоли доштанд, ташкил карда шуда фаъолиятшонро пеш мебарданд. Ба зиммаи онҳо тафтишоти ҳодисаҳои хусусияти ҷиноятӣ дошта ва мубориза бар зидди бандитизм вогузор карда шуда буд. Дар минтақаҳо шуъбаҳои қоғтуқовӣ ҷиноятӣ ташкил карда шуда буданд. Воҳиди қори қормандони қоғтуқовӣ ҷиноятӣ бо назардошти шумораи аҳолии маҳал, ҳолати ҷиноятқорӣ ва бо супориши бевоситаи КХКД ташкил карда мешуд.

Роҳбарии умумии ҳамаи дастгоҳҳои қоғтуқовӣ ҷиноятӣ аз тарафи Раёсати маркази қоғтуқовӣ ҷиноятӣ, ки қисми таркибии сарраёсати милитсияи КХКД РСФСР буд, ба роҳ монда мешуд.<sup>6</sup>

Ташкилбӣи дастгоҳи қоғтуқовӣ ҷиноятӣ шуъбаи милитсияи РССМ Туркистон аз сабаби набудани мутахассисони касбӣ, аз ҳисоби қорғару деҳқонони аҳолии маҳаллӣ ва бо сабаби набудани дастурамалҳо оид ба батанзимдарории фаъолияти шуъбаи қоғтуқовӣ ҷиноятӣ, каме тӯл кашид.

Дар Туркистон «Низомнома дар бораи ташкил намудани баҳши қоғтуқовӣ ҷиноятӣ дар Кумитаи Иҷроияи Марказии (КИМ) Туркистон» санаи 16.07.1919 ба тасвиб расид.<sup>7</sup> Дар асоси Низомномаи мазкур сохтори шуъбаи қоғтуқовӣ ҷиноятӣ ҷумҳуриявӣ муайян карда шуда буд, ки дар маркази Раёсати қоғтуқовӣ ҷиноятӣ ба ҳайати Сарраёсати милитсия ба сифати шуъбаи мустақил дохил мешуд, сардори РКҚ аз тарафи сардори Сарраёсати милитсия баъд аз тасдиқи мушовараи КХКД-и Ҷумҳурии Туркистон ба қор таъин ва аз қор озод карда мешуд. Дар вилоятҳо низ сардорони зершуъбаҳои қоғтуқовӣ ҷиноятӣ аз тарафи сардори РКҚ-и вилоятҳо бо розигии мудирӣ шуъбаи Кумитаи иҷроияи вилоятӣ, сардори РКҚ ва Сарраёсати милитсияи Туркистон ба қор таъин ва аз қор озод карда мешуданд.

Инчунин, дар раёсатҳои шаҳрии милитсия, сардорони баҳшҳои қоғтуқовӣ ҷиноятӣ аз тарафи сардорони милитсияи шаҳрӣ бо розигии сардори зершуъбаи РКҚ ба қор таъин ва озод карда мешуданд.

<sup>1</sup> ЦГА Р.Узб., ф. 25, оп. 1, ед.хр. д. 6, л. 106.

<sup>2</sup> ЦГА Р.Узб., ф.339.оп.1,хр.д.644, л. 39-40

<sup>3</sup> ЦГА Р. Узб., ф.25, оп.1, ед. хр. д.74, л. 155-158

<sup>4</sup> ЦГА Р. Узб., ф.339. оп.1, ед.хр.д. 644, л. 16-31

<sup>5</sup> ЦГА.О Р ф,393, оп.393, д. 23, л,3-16,

<sup>6</sup> Еропкии М.И. Развитие органов милиции в Советском государстве. - М., 1967.- С. 20.

<sup>7</sup> ЦГА. Р. Узб., ф,17, оп.1,ед.хр.д.785,л.105

Соли 1920 ба ҳайати ҶМШС Туркистон ворид гардидани Ҷумҳурии халқии Шӯравии Бухоро, дар сохтори Комитети Иҷроияи Марказӣ (КИМ) комиссияи фавқуллодаи диктаторӣ оид ба корҳои Бухорои Шарқӣ таъсис дода шуда буд, ки вазифаи он аз мубориза бар зидди аксулинқилобчиён, ки ба муқобили Ҳукумати Шӯравӣ мубориза мебуданд ва инчунин кор оид ба муътадилсозии ҳолати сиёсӣ ва иқтисодӣ иборат буд. Дар ин давра аъзоёни комиссияи номбаргардида, барои ба даст овардани ахбор гоҳ-гоҳ роҳҳои тарсонидан ва таҳдиди намудани шаҳрвандонро истифода мебуданд. Баъдтар ин комиссия барҳам дода шуд<sup>1</sup>.

Охири соли 1920 дар ҳудуди РССМ Туркистон 26 шӯъбаҳои милитсияи уездӣ, 34 шахрӣ ва 92 ноҳиявӣ фаъолият мебуд, ки дар онҳо шӯъба ва шӯъбачаҳои кофтукови ҷинойтӣ ташкил гардида буданд. Корҳои ташкилкунӣ дастгоҳи кофтукови ҷинойтӣ дар маҳалҳо дар шароити хеле душвор ба пеш мерафт. Аҳоли ва ҳукумати маҳаллӣ дар ноҳияҳо ягон хел маълумот дар бораи фаъолияти кофтукови ҷинойтӣ надоштанд.

Дар вақти ташкилкунӣ шӯъбачаи кофтукови ҷинойтӣ дар уездҳо, шахрҳо ва маҳалҳо қариб, ки намояндагони аҳолии таҳҷой фаъолият намебуданд, ки ин вазъият барои ошкор кардани ҷинойтҳои содиршуда дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Туркистон таъсири манфӣ мерасонид.

Дар ҳолати пурзӯршавии муборизаҳои синфӣ зидди шуравӣ ҳамачониба ҳаракат мекарданд, ки ба сафи милитсия, аз он ҷумла ба дастгоҳи кофтукови ҷинойтӣ одамони худро ворид созанд. Барои роҳ надодан ба ин амалҳо, ШКХ-и РССМ Туркистон 02.11.1918 Фармон таҳти № 355 «Дар бораи бекор кардани интиҳоби сардорони милитсия»-ро ба имзо расонид ва аз ҳамин вақт сардорони милитсия ба вазифа таъин карда мешуданд. Бо дархости Комиссариати корҳои дохилии ҷумҳурӣ аз сафи мақомоти милитсия ҳамаи собиқ сардорони политсия хорич карда шуданд. Фармони мазкур ба собиқ гумоштагони кофтукови ҷинойтӣ ва намояндагони аҳолии таҳҷой, ки дар мақомот то Инқилоби Октябр хизмат мекарданд, дахл надошт. Ин амал ба хусусияти хоси фаъолияти кофтукови ҷинойтӣ ва кам будани кадрҳо аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ фаҳмида мешуд.

Шӯрои Комиссариати Халқӣ РССМ Туркистон 20 августи соли 1920 «Дастурамали гумоштаҳо – ба кормандони кофтукови ҷинойтӣ»-ро<sup>3</sup> қабул кард. Дар дастурамал ҳолати ҳуқуқии кормандони шӯъбаи кофтукови ҷинойтӣ, тартиби дастгиркунии гумонбаршуда, шахсони дар кофтуков қарордошта, гузаронидани кофтуков, таҳқиқ ва тартиб додани протоколҳо нишон дода шуда буд. Мувофиқи ин дастурамал, вазифаи шӯъбаи кофтукови ҷинойтӣ аз гузаронидани таҳқиқ, огоҳкунии ҷинойт, муайян ва бартараф кардани он ошкор кардани шахси ҷинойтро содиркарда ва таъқиб кардани ҷинойткорон иборат буд.

Кормандони хизмати берунӣ уҳдадор шуда буданд, ки ҳаматарафа бо кормандони кофтукови ҷинойтӣ ҳамкорӣ намуда дар кушодани ҷинойт, дастрас кардани маълумотҳои оперативӣ дар бораи ҷинойт, муҳофизат кардани ҷойи ҳодиса ва бо супориши кормандони кофтукови ҷинойтӣ гузаронидани кофтуков, дастгиркунии инчунин дигар амалиётҳо ба онҳо ёрии амалӣ расонанд. Дастурамали мазкур фаъолияти корманди кофтукови ҷинойтиро то ҳозиршавии муфаттиш ба ҷойи ҳодисаи ҷинойт ва ҷиҳати ҳифзи изу осори ҷинойтро, муқаррар намояд. Вобаста ба ин корманди кофтукови ҷинойтӣ метавонад, амалҳои тафтишотиро аз қабилӣ азназаргузаронии ҷойи ҳодиса, гузаронидани кофтуков, ёфта гирифтани ва дигар вазифаҳои бар дӯши муфаттиш вогузоштаро иҷро намояд.

Кормандони кофтукови ҷинойтӣ танҳо дар ҳолатҳои зерин иҷозати дастгир кардани гумонбаршавандаро доро буданд: дар вақти содиркунии ҷинойт боздошт

<sup>1</sup> Раҳимов Р.Ҷ. Фаъолияти оперативӣ сустҷӯй: Китоби дарсӣ. – Душанбе: «ЭР-ГРАФ». 2012, - С. 85

<sup>2</sup> Розикзода А.Ш. Асари номбурда. - С.90

<sup>3</sup> ЦГА Р.Узб.,ф.339,оп.1,ед.хр.д.6а.л.204.

кардани чинояткор, аз тарафи чабрдида ё шохидон додани нишондоди дақиқ, дар манзили истиқоматӣ ё аз худи ӯ дарёфт кардани изу осори чиноят; олотӣ содир намудани чиноят, ки ба ӯ тааллуқ дорад ё дар худи ӯ қарор дошт, кӯшиши аз ҷойи ҳодиса гурехтан ва ё гурехтааст, ҳамчунин, агар ҷойи зисти муайян надошта бошад.

Дастурамал қатъиян огоҳ мекунад, ки ба ҳар як хабарҳои ворид гардида, дар бораи чиноят баҳои воқеӣ дода шуда, бо хабару овозаҳои беному насаб ва имзо (анонимӣ) эҳтиёткорона муносибат кардан лозим аст, сарчашмаҳо дақиқ омӯхта шаванд, то ки дар натиҷа ба шаъну шараф ва нуфузи шахсони дигар зарар расонида нашавад. Дар дастурамал, ҳамчунин гуфта шудааст, ки дар вақти қабули ариза, муайян кардан лозим аст, ки то чӣ андоза маълумотҳои пешниҳодшаванда воқеиятдоранд, оё шахсияти аризадиханда ва маълумотҳои пешниҳод кардаш ба ҳақиқат рост меоянд ё не, инчунин санҷида муайян карда шаванд, ки синну сол ва сифати шахсияш ба боварӣ сазовор асту хабарҳои додаш ягон асос дорад ё не.

Ошкор кардан ва тафтиши парвандаҳои чиноятӣ дар ин солҳо, масъалаи тайёр кардани кормандони баландхисоси оперативиро ба миён овард. Қадамҳои нахустин дар ин самт аз тарафи ШКҶ ва Сарраёсати милитсияи Ҷумҳурии Туркистон гузошта шудаанд.<sup>1</sup> Моҳи январӣ соли 1919 аз тарафи ШКҶ курсҳои тайёрии инструкторҳо ташкил карда шуд.<sup>2</sup> Дар ин курсҳо, дар қатори фанҳои умумисийёӣ ва ҳуқуқӣ, аз тарзи бурдани тафтишоти чиноят дактилоскопия, ташхиси судӣ-тиббӣ ва аксбардории судӣ (судебные фотографии) лексияҳо хонда шудаанд.<sup>3</sup>

Қайд кардан зарур аст, ки дар ин курсҳо аз барномаҳои ҷолиб истифода кардаанд. Масалан, дар курси муруфияи чиноятӣ шӯравӣ, тарзи тафтишоти чиноятҳои алоҳида ба монандӣ: куштор, расонидани зарар ба саломатӣ, таҷовуз ба номус, оташ задан ва азониҳудкунии моликияти давлатиро меомӯзониданд.

Барномаи курси қоидаи тафтиши чиноятҳо аз ду қисм – умумӣ ва махсус иборат буд. Қисми умумӣ дар худ масъалаҳои бурдани ҳаракатҳои тафтишоти алоҳида ва истифодаи техникаро дар бар мегирифт. Дар қисми махсус ин масъалаҳо дар рафти тафтиши гурӯҳи алоҳидаи чиноятҳо (дуздӣ, қаллобӣ, оташ задан, куштор ва ғайра) иборат буд.<sup>4</sup>

Дар ҳаёти гурӯҳи яқум курси инструкторон – криминалистонро - 25 нафар хатм кардаанд. Моҳи июли соли 1919 онҳо барои кор ба Сарраёсати милитсияи КХКД РССМ Туркистон таъин гардидаанд.<sup>5</sup> Бар дӯши онҳо омӯхтани вазъи мубориза бар зидди чинояткорӣ дар маҳал, омӯхтани шахсияти чинояткорон, тарзи содир кардани чиноят аз тарафи онҳо ва истифодаи таҷҳизоти техникӣ, таҳлили зиёд гардидани сатҳи чинояткорӣ, усулҳои мубориза бар зидди чиноятҳои алоҳида, ташкил кардани музейҳои криминалистӣ дар ҷойҳо воғузур гардида буданд.<sup>6</sup> Фаъолияти курсҳои зикргардида, ба беҳтаршавии сифати кории ҳаёти кормандони КХКД РССМ Туркистон оварда расонид. Ба як қатор пешравиҳо дар ҳаёти кормандони КХКД РССМ Туркистон нигоҳ накарда ҳолати ошкор ва тафтиши чиноятҳо дар умум рӯ ба пастравӣ ниҳоданд.

Ҳолати корҳои таҳқиқ низ дар ҷойҳо бадтар буданд. Ошкоршавии чиноятҳо дар солҳои 1924-1925 аз 50% баланд намегардид.<sup>7</sup> Бо ин мақсад, соли 1925 курсҳои бозомӯзии ҳаёти роҳбарикунандаи милитсия ва кофтуқови чиноятӣ кушода шудаанд.<sup>8</sup> Лекин ин курсҳо шароити омӯзонидани қисми зиёди ҳаёти

<sup>1</sup> ЦГА Р.Узб., ф. Р-39, оп. 2, д. 151, л. 58.

<sup>2</sup> ЦГА Р.Узб., ф. Р-39, оп. 1, д. 6-а, л. 14.

<sup>3</sup> ЦГА Р. Узб., ф. Р-39, оп. 1, д. 6-а, л. 29

<sup>4</sup> ЦГА Р. Узб., ф. Р-39, оп. 1, д. 89, л. 6-8.

<sup>5</sup> ЦГА Р. Узб., ф. Р-39, оп. 1, д. 89, л. 80.

<sup>6</sup> ЦГА Р. Узб., ф. Р-39, оп. 2, д. 151, л. 162.

<sup>7</sup> ЦГА Р. Узб., ф. Р-86, оп. 1, д. 3104, л. 7.

<sup>8</sup> ЦГА Р. Узб., ф. Р-86, оп. 1, д. 4198, л. 40, 51.

роҳбарикунандаи маҳаллии таҳқиқотро надоштанд. Ҳаракатҳои ташкил кардани ин гуна бозомузихо дар маркази вилоятҳо аз сабаби набудани омӯзгорон ташкил карда намешуданд. Барои ҳамин ҳам, Комиссариати халқии адлия ва шуъбаи прокуратура масъалаи ташкили курсҳои тайёрии кормандони милитсия ва кофтукови чиноятиро дар шароити ҷумҳурии пешниҳод намуданд<sup>1</sup>.

КХА РССМ Туркистон инчунин, чораҳои паҳн намудани омӯзиши фанни криминалистикаро қабул кард ва аз сабаби он, ки дар он солҳо тафтиши чиноятҳо аз тарафи судяҳо ба роҳ монда шуда буд ва бисёре аз ин кормандон маълумоти таҳассусӣ надоштанд, бинобар он КХА РССМ Туркистон соли 1919 барои онҳо курсҳои шашмоҳаи ҳуқуқшиносӣ ташкил намуд, ки он соли 1920 ба курсҳои яксола ва соли 1924 ба курсҳои дусола мубаддал гаштанд. Дар ин курсҳо садҳо кормандони суд, тафтишот ва кормандони оперативӣ маълумотҳои махсус гирифтанд.

Ҳуқуқи муурофиавӣ - чиноятӣ ва криминалистика дар шуъбаи факултети фанҳои ҷамъиятии Донишгоҳи давлатии Туркистон, ки дар шаҳри Тошканд дар асоси декрети Ленини соли 1920 ташкил шуда буд, омӯзонида мешуд. Хатмкунандагони ин факултет махсусан барои КХА ва КХКД тайёр карда нашуда бошанд ҳам, як қисми онҳо дар ин мақомотҳо фаъолият мебарданд. Лексияро дар шуъбаи ҳуқуқӣ олимони аз шаҳрҳои Москва ва Ленинград мехонданд<sup>2</sup>. Барои фаҳмонда додани моҳияти ҳуқуқ КХДК РСФСР аз соли 1922 сар карда, маҷаллаи ҳармоҳаи «Власть Советов»-ро нашр кард. Дар маҷалла ҳамаи супоришҳои аз тарафи роҳбарият дода шуда роҷеъ ба қорҳои амалӣ ва назариявӣ ҷоп карда мешуданд.

Инчунин, муаммоҳои назариявӣ ҳуқуқӣ, ки ҳаракатҳои минбаъдаи КХКД шуъбаву раёсатҳои милитсия, кофтукови чиноятӣ ва дигар ҳадамотҳоро инъикос менамуд, дар саҳифаҳои маҷалла ҷоп мегардиданд. Бар замми он шарҳи қонунгузорӣ дар ҷумҳурии, кумитаҳои иҷроияи вилоятӣ ва шуъбаҳои маъмурии мақомоти КХКД ташаббусҳои мақомотҳои маҳаллӣ ва камбудихои қориро тарғиб ва ташвиқ мекарданд.

КХКД Ҷумҳурии Туркистон соли 1922 ҷопи «Бюллетен»-и ҳармоҳаро оғоз кард, ки дар он қарор супоришҳои КИМ (Кумитаи иҷроияи марказӣ), КШХ (Комиссариати шурои халқӣ) ва КХКД Ҷумҳурии Туркистон дар масъалаҳои роҳбарӣ ба ҷоп мерасиданд<sup>3</sup>.

Пленуми КИМ Туркистон 19 феввали соли 1922 Қарор дар бораи аз нав номгузорӣ кардани сарраёсати милитсия ба шуъбаи ташкили маъмурии КХКД-ро қабул кард, ки бо ин қарор шуъбаи кофтукови чиноятӣ барҳам дода шуда, вазифаи ӯ бар дӯши шуъбаи милитсия вогузор карда шуд<sup>4</sup>.

Шуъбаҳои вилоятӣ кофтукови чиноятӣ бошад, ба шуъбачаҳои шаҳрии кофтукови чиноятӣ мубаддал гардонидани шуданд. Лекин ин тағйироти соҳавие, ки мақсади содда гардонидани сохтори милитсия, пурзӯр кардани назорати фаъолияти он ва камхарҷгардонии нигоҳдошти ин мақомот буд, натиҷаҳои дилхоҳ надод, баръакс ба пастшавии нишондодҳои ошқор ва тафтиши чиноятҳо оварда расонид. Инак, ошқоркунии чиноят дар Ҷумҳурии Туркистон аз 50%<sup>5</sup> баланд намегардид ва дар ноҳияҳои шарқии ҷумҳурии (ҳозира Тоҷикистон) фоизи умумии ошқоршавии чиноят ба 30-34% баробар буду халос<sup>6</sup>.

Шӯрои васеи Комиссариати Халқии Ҷумҳурии Туркистон 29 августи 1922 дар ҷаласаи худ масъалаи «Вазъияти милитсияи воҳиди (штати) ихтиёрӣ ва чораҳои

<sup>1</sup> ЦГА Р. Узб., ф. Р-86, оп. 1, д. 3815, л. 84.

<sup>2</sup> Абдумажидов Г.А. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Ташкент.1974.- С.24-25.

<sup>3</sup> ЦГА Р. Узб., ф. 339, оп. 1, ед.хр.д.95 а, л.4.

<sup>4</sup> ЦГА Р. Узб., ф. 39, оп. 1, д.239, л.38.

<sup>5</sup> ЦГА Р. Узб., ф. Р-86, оп. 1, д.3104, л.7.

<sup>6</sup> Розикзода А. Ш. Асари номбурда.- С.276.; ЦГА РТ. Ф.9, оп. 4, л.д.64.

баланд бардоштани фаъолияти онҳо»-ро дида баромада лозим шуморид, ки аз нав дар назди КХКД сарраёсати милитсияро мустақилона ташкил намояд<sup>1</sup>.

Ба сарраёсати милитсия, роҳбарии милитсияи чумхурӣ ва назоратӣ аз болои фаъолияти он воғузур карда шуд. То соли 1924 дар сохтори сарраёсати милитсия шуъбаҳои зерин вучуд доштанд:

- Шуъбаи нозирот (инспекторский отдел);
- Шуъбаи уездӣ – шаҳрии милитсия;
- Шуъбаи таъминот;
- Шуъбаи кофтуковӣ-чиноятӣ;
- Котиботи умумӣ<sup>2</sup>.

Моҳи сентябри соли 1924 сессияи сеюми ғайринавбатии КИМ Туркистон қарор дар бораи тақсмоти ҳудудии Осиёи Миёнаро қабул намуд, ки дар натиҷа КХКД Ҷумҳурии Туркистон ва ҳама сохторҳои он, аз ин ҷумла шуъбаи кофтукови чиноятӣ 23 ноябри соли 1924 барҳам дода шуданд<sup>3</sup>.

Ҳамин тариқ, шуъбаи кофтукови чиноятӣ дар давраҳои аз соли 1918 то соли 1924 яке аз бахшҳои муҳими шуъбаҳои милитсияи Туркистон ба ҳисоб рафта, асосан бар зидди ҳама намуди чинояткорӣ, ки дар ҳудуди ҷумхурӣ содир мегардиданд, муборизаи беамон мебуд.

#### **НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АППАРАТОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1918-1924 гг.)**

**Ключевые слова:** Народный комиссариат внутренних дел, милиция, отдел уголовного розыска, Главное управление милиции, инструкция, право, следствие, преступление, правотворчество

В статье авторы проводят историко-правовой анализ становления и развития аппаратов уголовного розыска в период с 1918 по 1924 годы.

#### **SOME OF HISTORICAL-LEGAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF EXECUTIVE OFFICE OF CRIMINAL INVESTIGATIONS IN CENTRAL ASIA (1918-1924)**

**Keywords:** National Committee of Internal Affairs, Militia, Department of Criminal Investigations, Main Department of Militia, Instruction, Law, Investigation, Crime, Drafting laws

In article, author provides analysis of historical – legal formation and defines executive office of criminal investigations from 1918 to 1924.



<sup>1</sup> ЦГА Р. Узб., Ф.39, оп. 1, д. 418, л. 1.

<sup>2</sup> ЦГА Р. Узб., Ф.339, оп. 1, д. 121, л. 69.

<sup>3</sup> ЦГА Р. Узб., Ф.339, оп. 1, ведение к описи, л.5.

## ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ



**Умаров М.А.,\***  
**Гафуров М.Х.,\*\***  
**Нарзуллоев С.А.,\*\*\***  
**Шарипов Б.М.\*\*\*\***

Важной составной частью управленческой деятельности любого руководителя является умение анализировать, правильно оценивать затраты материальных и трудовых ресурсов и конечные результаты борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, выявлять факторы, определяющие эффективность правоохранительной деятельности, своевременно видеть негативные тенденции изменения оперативной обстановки, их причины и обеспечивать стратегию инициативы в управлении органами и подразделениями правопорядка.

Качество управленческой деятельности неразрывно связано с выполнением аналитической работы. Аналитическая работа в органах внутренних дел – это постоянная исследовательская деятельность, охватывающая широкий комплекс организационных мероприятий и методических приемов для изучения и оценки информации о состоянии преступности и общественного порядка, результатах практической деятельности по выполнению стоящих перед ним задач, а также об условиях, в которых эти задачи решаются, и обеспечивающая целенаправленное управление и оценку эффективности управляющих воздействий<sup>1</sup>.

Признаком аналитической работы служит ее информационный характер. Вся эта деятельность связана с изучением, осмыслением, преобразованием определенной информации. Конечным результатом этой работы также является информация, но другого, более высокого уровня и качества. Поэтому очень часто эту деятельность иначе называют информационно-аналитической.

Основные направления аналитической работы органов внутренних дел:

- комплексный анализ оперативной обстановки по результатам отчетных периодов. Информация, обеспечивающая комплексный анализ оперативной обстановки, собирается непрерывно в течение всего периода и накапливается, как правило, в специальных картах;
- прогнозирование и перспективное планирование;
- текущее оперативное руководство органами внутренних дел. Здесь предполагается непрерывное изучение и оценка объема информации в заданном периоде.

Планирование означает, прежде всего, умение думать с опережением и предполагает системность в работе. Планирование определяет перспективу развития и будущее состояние системы как объекта, так и субъекта управления, вместе взятое. Являясь

---

\* Умаров М.А. – начальник Учебного управления Российско-таджикского (славянского) университета, доцент, кандидат технических наук.

\*\* Гафуров М.Х. - профессор факультета № 1 Академии МВД Таджикистана, кандидат технических наук, доцент.

\*\*\* Нарзуллоев С.А. – первый заместитель начальника Академии МВД Таджикистана, кандидат технических наук, полковник милиции.

\*\*\*\* Шарипов Б.М. – старший преподаватель кафедры инженерно-математических дисциплин факультета № 3 Академии МВД Таджикистана, подполковник милиции.

<sup>1</sup> Масленников Э.П. Организационно-правовые основы и методика аналитической работы в органах внутренних дел. - М., 2006. – С.6.

активным управленческим процессом оказания воздействия на систему, оно усиливает темпы развития организации, способствует вскрытию дополнительных резервов, материальных источников, требует применения передовых методов и форм воздействия на всю систему организации.

Для того, чтобы снизить риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной информации, руководство принимает обоснованные и систематизированные перспективные плановые решения. Планирование на ближнюю перспективу помогает создать единство общей цели внутри организации. В широком смысле слова планирование – это деятельность по выработке и принятию управленческого решения.

Уровень и качество планирования определяются следующими важнейшими условиями:

- компетентностью руководства организации на всех уровнях управления;
- квалификацией сотрудников, работающих в функциональных подразделениях;
- наличием информационной базы и обеспеченностью современной (компьютерной и специальной) техники.

Планирование предполагает:

1. Обоснованный набор целей.
2. Определение политики.
3. Разработку мер и мероприятий (образа действий).
4. Методы достижения целей.
5. Обеспечение основы для принятия последующих долгосрочных решений.

Планирование направлено на оптимальное использование возможностей организации, в том числе наилучшее использование всех видов ресурсов и предотвращение ошибочных действий, могущих привести к снижению эффективности деятельности данной организации. Планирование – это начальный этап управления, однако оно представляет собой не единственный акт, а процесс, продолжающийся до завершения планируемого комплекса операций.

Кроме этого, планирование позволяет наиболее эффективно использовать силы и средства органа внутренних дел для достижения наилучших результатов при возможно меньших затратах людских и материальных ресурсов и в возможности кратчайшие сроки, т.е. с помощью планирования обеспечивается одно из главных требований, предъявляемых к управлению, - это его оптимальность. Планирование деятельности обеспечивает также равномерное распределение работы в течение планируемого периода, т.е. ритмичную деятельность органа в целом, так и его служб, подразделений и отдельных сотрудников, позволяет организовать четкое взаимодействие повседневной деятельности структурных подразделений органа, повышает ответственность всех исполнителей за порученную работу, а также облегчает организацию контроля и оценки деятельности органа по выполнению поставленных задач.

Организация планирования в системе органов внутренних дел заключается в выборе на основе всестороннего анализа наиболее актуальных целей и задач, а также наиболее оптимальных методов средств и форм их решения. Достигается это путем применения особой процедуры реализации и особых специфических методов планирования, что обеспечивает строго определенную последовательность и содержание операций, составляющих суть планирования. Наличие определенной процедуры планирования обеспечивает единство действий всех субъектов, занятых этой работой, и устанавливает для них определенные временные рамки.

Собственно процедура планирования включает в себя ряд последовательно сменяющихся стадий, основными из которых являются: сбор и анализ исходной информации, сбор предложений от служб и подразделений органа, подготовка проекта

плана и его согласование с соисполнителями и последняя стадия – утверждение плана и доведение его до исполнителей.

Первой стадией процесса планирования является сбор, систематизация и анализ исходной информации, необходимой для разработки плана. Эта информация включает в себя сведения, касающиеся как непосредственно деятельности горрайлинооргана внутренних дел, так и отражающую все возможные факторы, оказывающие влияние на эту деятельность. Сбор и накопление этой информации должен осуществляться постоянно, для чего-либо заводятся специальные папки, либо картотека, содержащая соответствующие рубрикаторы по видам соответствующей информации (использование электронного варианта, база данных информационных систем).

В работе авторов<sup>1</sup> предпринимается попытка создать полезную модель управления как процесс обучения, в том смысле, чтобы на ее основе можно было сделать определенные выводы, которые в конечном итоге, позволяют ввести усовершенствования в реальный процесс управления. В данной работе изучается возможность оценки плана по эффективному использованию силы и средства органов внутренних дел для достижения наилучших результатов при возможно меньших затратах людских и материальных ресурсов и в возможности кратчайшие сроки. Обычно, выработка стратегии оценки планов связана с определенными трудностями, которые сопутствуют реальному ее осуществлению. Такими трудностями, например, могут быть:

1. Процесс оценки может иметь тенденцию стать единовременным, т.к. более выгодной может оказаться одноразовая оценка плана, а не выполнения его последовательными итерациями.

2. Стоимость информации трудно оценить, т.к. во многих случаях она выражается нелинейной функцией и иногда одна и та же информация имеет значение одновременно для нескольких планов. Более того при наличии некоторых видов информации может иногда побудить руководителя формировать такие планы, для которых эта информация оказалась бы полезной.

Если в распоряжении руководителя была полная информация, то оцениваемая ценность плана вычисляется по формуле

$$P = \sum_{i=0}^N a^i R_i ,$$

где  $R_i$  – значение оптимизируемого параметра (затраты, сроки) в момент времени  $t$ ;  $a$  – коэффициент, учитывающий ценность  $R_i$  в момент времени  $t$  по сравнению с его значением в настоящий момент времени;  $N$  – длительность реализации плана.

Рассмотрим случай, когда  $R_i$  – нормально распределенные случайные переменные со средним значением  $m(t)$  и дисперсией  $v(t)$ . Ожидаемое значение будущей ценности плана с точки зрения настоящего момента будет

$$m = \sum_{i=0}^N a^i m(t)$$

Для конкретности предположим, что значение  $v(t)$  известно и лицо, принимающее решения не знает точного значения  $m(t)$ .

Это означает, что до фактического начала реализации плана даже при наличии всей мыслимой информации затраты на материальные и людские ресурсы в конечном этапе реализации плана следует рассматривать как случайную переменную со значением  $m(t)$  и дисперсией  $v(t)$ . Дело в том, что заранее невозможно точно установить, каково будет

---

<sup>1</sup> Нарзуллоев С.А., Гафуров М.Х., Умаров М.А. Некоторые аспекты модели управления деятельностью правоохранительных органов Республики Таджикистан // Материалы международной конференции «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетие», 28-29 июня 2012 г. Воронеж, 2012. - Воронеж: Воронежский институт МВД России. 2013. – С.4.

фактическое значение  $R_i$ . Далее, хотя для простоты рассуждений, полагаем, что дисперсии известны, средние значения остаются известными лишь приблизительно. Поэтому руководитель, ответственный за принятия решений заинтересован в разработке методов более полного сбора и анализа исходной информации, которая уменьшила бы неопределенность относительно  $m(t)$ .

Его осведомленность в отношении  $m(t)$  сводится к тому, что он считает их случайными величинами, которые независимы и нормально распределены со средними значениями  $m_{pr}(t)$  и дисперсией  $v_{pr}(t)$ . На основе этих априорных распределений и предположений об их взаимной независимости можно будет записать априорное распределение ожидаемой ценности плана с точки зрения настоящего момента следующим образом:

$$m_{pr} = \sum_{i=0}^N a^i m_{pr}(t)$$

и дисперсией

$$v_{pr} = \sum_{i=0}^N a^{2i} v_{pr}(t).$$

Для уменьшения неопределенности относительно затрат материальных и людских ресурсов можно предпринять следующие действия:

1. Определенные данные относительно затрат могут быть получены на основе рассмотрения аналогичных планов, которые руководитель считает принадлежащим к той статистической совокупности, что и рассматриваемый план.
2. Так как затраты на любой период планирования представляют собой суммарное количество используемых материальных и людских ресурсов, то можно получить данные по отдельным (материальным и людским) компонентам используя ситуации, принадлежащие к той же совокупности, что и разрабатываемый план
3. Вместо непосредственных рассмотрений затрат можно получить данные, о которых известно, что они скоррелированы с проводимыми мероприятиями.

#### **ОИД БА САМАРАНОК БАНАҚШАГИРИИ ФАЪОЛИЯТИ ИДОРАКУНИИ МАҚОМОТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ**

**Вожаҳои калидӣ:** нақшагирӣ, идоакунӣ, фаъолият, мақомоти корҳои дохилӣ, таҳлил, иттилоот, баҳодиҳӣ

Дар мақола қайд карда мешавад, ки сифати фаолияти идоракуни бевосита бо иҷроиши корҳои таҳлилӣ вобаста буда, нишонаи асосии ҷунин корҳо - иттилоотнокии онҳо аст. Маълум аст, ки яке аз самтҳои асосии корҳои таҳлилӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ – пешбинӣ ва таҳияи нақшаи дурнамо мебошад. Аз ин рӯ, имконияти арзёбии нақша бо назардошти истифодаи самараноки қувва ва воситаҳои мақомоти корҳои дохилӣ бо мақсади кам намудани хароҷоти моддӣ ва талафи одамон, инчунин кӯтоҳ кардани муҳлати иҷроиш, дар мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Усули муайян намудани қимати ояндаи нақша аз нуқтаи назари ҳозира пешниҳод шудааст. Ҳолате муоина мешавад, ки параметри оптималӣ шаванда (хароҷоти истифодаи қувва ва воситаҳо) бузургии тасодуфии дорои тақсимооти нормалӣ буда, қимати миёнаи он номуайян ва дисперияш маълум мебошад.

#### **ON EFFECTIVE PLANNING, MANAGEMENT OF INTERNAL AFFAIRS BODIES**

**Keywords:** planning, management, operations , internal affairs agencies , analytics, information, assessment

The article states that the quality of management activities is inextricably linked with the implementation of analytical work and the main feature of this work is its informative nature . Taking into account that one of the main analytical work of the Interior is the forecasting and planning ahead, studying the possibility of evaluation of the plan for the effective use of forces and means of the internal affairs in order to achieve the best results, possible lower cost of manpower and material resources in the shortest possible time. We propose an approach that allows us to estimate the expected value of the future value of the plan from the perspective of the present.

---

## САҲНАИ ҲАЁЛ ДАР ШЕЪРИ ҲОҚОНӢ



**Шарифов Б.\***

**Вожаҳои калидӣ:** Ҳоқонӣ, ҳаёли, намудҳои ҳаёл, навигарӣ, маънӣ, тасвир, ривоят

Ҳоқонии Шарвониرو дар паҳнаи адабиёти ҳазорсолаи мо чун шоири суварнигор мешиносанд ва ин сифатро худи шоир қойил шудааст:

*Суварнигори ҳадисам, вале ҳар он сурат,  
Ки ҷон дар он натавонам намуд, нангорам.<sup>1</sup>*

Тасвир ҳамчун мафҳум дар қорбурди ройиҷ иборат аст аз ҳар гуна тасарруфи ҳаёли дар забон. Ин таъриф ҳам дар балоғати суннатӣ ва ҳам нақди адабии ҷадид пазируфта шудааст. Дар маҷмӯъ истилоҳи тасвирпардозиро барои тамоми қорбурдҳои забони маҷозӣ ба қор мебаранд. Дар ин мафҳум тасвир иборат аст аз «Ҳар гуна қорбурди маҷозии забон, ки шомили ҳамаи саноот ва тамҳидоти балоғӣ аз қабилӣ ташбеҳ, истиора, маҷоз, киноя, тамсил, игроқ, муболиға, талмеҳ, устура, исноди маҷозӣ, ташхис, ҳисомезӣ ва ғайра.»<sup>2</sup>

Дар истилоҳи адабиётшиносии муосири тоҷик ҳам образнокии суҳан гуфта дар нақди шеър, пеш аз ҳама, арқони ҷаҳорғонаи тасвир- ташбеҳ, истиора, киноя ва маҷозро ба назар мегиранд. Агар ин саноъ бо ороишҳои дигари ҳунари тавҷам набошад, ҷунин тасвир расо нест. Агар ташбеҳу истиора бо таносубу мувофиқати назир, таъҷод, игроқ, ирсоли масал, таҷнис, талмеҳ, ихом ва ғайра ҳамроҳ бошад, дараҷаи шеърӣ калом меафзояд. Бунёди шеър ва ҳунари ба ибдоъ ва навоарӣ устувор аст. Дар баробари мазмуну маънӣ ибдоъи лафз ва воситаҳои баёнӣ ифода як рукни асосии ҳунари шоиронаро ташкил мекунад, ки дар гузашта, алалхусус, дар шеъри фанӣ меъри аслии таъини арзиши шеър ба ҳисоб меравад.

Навоарии ташбеҳу истиора ва дигар воситаҳои баён ба ҳар шоир муяссар намегардад. Аз шоирони форсигӯ онон, ки қадимтаранд навоартар низ ҳастанд, зеро замни он ки нахустин ашъори форсиро сурудаанд, нахустин ташбеҳу истиоротро низ

---

\* Шарифов Б. – декани факултети филологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, номзади илмҳои филология, дотсент.

<sup>1</sup> Ҳоқонии Шарвонӣ. Девон. Бо кӯшиши дуктур Зиёуддини Сачҷодӣ.- Техрон, 1368, - С. 620

<sup>2</sup> Маҷмӯди Футӯҳӣ. Балоғати тасвир.- Техрон: Суҳан, 1385, - С.45

овардаанд. Ташхис ва муқаррар кардани навовариҳои шоирон дар кашфи воситаҳои баёнӣ вақте муяссар мегардад, ки ҳамаи онҳо гирд оварда шуда бо ҳам муқоиса шаванд ва бидуни чунин тадқиқот наметавон дар ин бора ба таври қатъӣ қазоват кард. Ин амал дар адабиётшиносии асрҳои миёна низ аз назари муҳаққиқон дур мондааст. Ба таври дақиқу бурҳонӣ ҳам набошад, аммо дар маҷмӯъ ин хусусияти лафзии ашъори Ҳокониро баъзе аз ноқидони асримиёнагӣ ба таври ишора таҳсин кардаанд, чунончи «... Ашъори вай (Ҳоконӣ – *Б.Ш.*) минҳайс-ул-лафз мазбуттар ва дар иншои истиорат қудраташ тамомтар»<sup>1</sup>.

Адабиётшиноси муосири эронӣ Хусрави Фаршедвард, ки ташбеҳу истиораро аз нигоҳи дастурӣ ва сохтмонӣ таҳқиқ кардааст, дар мавриде мегӯяд: «Шояд дар шеъри Ҳоконӣ беш аз ҳар девон ва манзумаи дигаре ташбеҳ ва истиораи бадеъ битавон ёфт, вале чун сухани ин шоир печида ва душвор аст, дарки зебоии ташбеҳот ва истиороти ӯ осон нест.<sup>2</sup> Муҳаққиқи мазкур Саъдӣ ва Ҳофизро дар ороиши ташбеҳ ва истиороти кӯхан устод медонад. Муҳаққиқ ба асоси мутолиаи қариб шаст девони шоирони давраҳои гуногуни адабиёти форсӣ ташбеҳу истиораро тадқиқ карда, ба чунин хулоса омадааст. Ин хулоса ҳамчун далели муътамад дар равшан намудани навовариҳои Ҳоконӣ дар ҳунари санъатофаринӣ шуда метавонад. Аммо дар масъалаи он мулоҳизаи мунаққид, ки аз сабаби печидагӣ ва душвории тарзи баён дарки зебоии саноеи шеъри Ҳокониро душвор мешуморад, ин ҷо ба маврид аст, ки як нуктаро афзоем. Дарвоқеъ, аз як тараф агар бо сабаби фаро гирифтани донишҳои замона шеъри шоир дархурди маърифати ҳар хонанда шуда натавонад, аз ҷониби дигар ҷанбаи луғавии сурудаҳои Ҳоконӣ дар ниҳояти ғаробат мебошад. Вожаҳоеро, ки ӯ барои қорбасти ташбеҳу истиора ва дигар саноеи шеърӣ истифода мебарад, аз истилоҳоти илмиву дигар мафҳумҳои замонааш ҳастанд, ки бидуни шарҳи он истилоҳот хонанда аз шеъри шоир лаззат бурда наметавонад.

Ҳамаи муҳаққиқону шорехоне, ки тайи бист соли охир рӯйи осори Ҳоконӣ тадқиқот бурдаанд, ба маҳорати суханвариш ишора карда, ӯро аз пешоҳангони шеъри фанӣ дар асри ҳудаш медонанд.

Бадеъузамони Фурӯзонфар ҳунари шоирии Ҳокониро дар ихтироъ кардани ташбеҳоти тоза, ки зоҳиран ҳеҷ собиқа надоранд ва дар ашъораш бисёр аст зикр карда, менависад, ки «Агарчи баъзе аз онҳо бар асари фикри илмӣ ҳосил шуда, лекин қисмате ҳам натиҷаи эҳсос ва қуввати тахайюли худӣ ӯст, ки аз ҳамин маонии оддӣ ва пеши по уфтода истихроҷ карда ва бо тасарруфи моҳирона мавзӯҳои маъмулӣ ва мутадовили адабию аз ҳадди ибтизол берун оварда ва ба гуфтаи худ пирояи кӯхнаро мутарро карда...»<sup>3</sup>.

М.Каззоӣ менависад, ки «Ҳоконӣ чунон суханваре ҳунарварз аз тамоми тарфандҳо ва шигардҳои шоирона барои орогани сурудаҳояш баҳра бурдааст. ӯ барои офариниши пиндорҳои нағз ва шигифт ҳар ҷаҳор қаламрави баёнро мековид ва ба қор мегирифтааст. Лекин аз он миён ба истиора бештар ғароён будааст. Дар қаламрави ташбеҳ низ ташбеҳҳои дуру шигифтро хуштар медоштааст...»<sup>4</sup>. Ва ин муҳаққиқ намунаҳои бисёре аз санаъатои ашъори шоирро намуна овардааст.

Дар тадқиқоти худ Мунира Аҳмади Султонӣ тибқи назарияи илми баён санъати ташбеҳро аз ҷанбаи навъи ду тарафи ташбеҳ ба ин тарз тақсимбандӣ кардааст:

---

<sup>1</sup> *Ризоқулиҳони Ҳидоят*. Маҷмаъ-ул-фусаҳо. Бо кӯшиши Мазоҳири Мусаффо.- Техрон, 1329, - С.369.

<sup>2</sup> *Хусрави Фаршедвард*. Нақди шеъри форсӣ. Ташбеҳ ва истиора дар забони форсӣ.-Техрон, 1349, - С.63.

<sup>3</sup> *Бадеъузамони Фурӯзонфар*. Сухан ва суханварон.- Техрон: Хоразмӣ, 1369, - С.617-618.

<sup>4</sup> *Мирҷалолиддини Каззоӣ*. Рухсори субҳ: Гузориши ҷомае аз Афзалиддин Бадил Ҳоконии Шарвонӣ бар бунёди вожашиносӣ, зебошиносӣ, жарфошной бо дебочае пурдомана дар зиндагӣ ва шеваи шоирии ӯ.- Техрон: Нашри марказ, 1368, - С.224.

1. Ташбеҳи ҳисси ба ҳисси;
2. Ташбеҳи ҳисси ба ақли;
3. Ташбеҳи ақли ба ҳисси;
4. Ташбеҳи ақли ба ақли;
5. Ташбеҳи ваҳми

ва 12 навъи ташбеҳро аз қабилӣ ташбеҳи муфрад, ташбеҳи мураккаб, ташбеҳи мутлақ, ташбеҳи маршрут, ташбеҳи тафзил, ташбеҳи акс, ташбеҳи чамъ, ташбеҳи тасвия, ташбеҳи малфуф, ташбеҳи мафрук, ташбеҳи муфассал, ташбеҳи тамсил чудо карда, аз ашъори шоир намунаҳо овардааст<sup>1</sup>.

Ташбеҳ яке аз шеваҳои баёни адаби аст, ки сабаб мешавад калом аз сатҳи маъмулии худ ба сӯйи сатҳи адаби савк ёбад. Илова бар ин, ташбеҳ муҳимтарин ва муассиртарин омил дар тасвирпардозии шоир ба шумор меравад.

Суханшиносони пешин дар бораи робитаи ташбеҳшаванда ва ташбеҳкунанда ихтилофи назар доштаанд. Дар мавриди ин ки кадом яке аз ин навъи ташбеҳ зебо аст, фикрҳо гуногунанд. Масалан, Қудума ибни Чаъфар (вафоташ 334 х.к.) навъи аввалро зебо медонад, чаро ки муътақид аст, ҳар чи вучӯҳи иштирок миёни ду рукни аслии ташбеҳ бештар бошад, дар зеҳни хонанда як навъ эҷоди ваҳдат миёни мушаббаҳ ва мушаббаҳи ба вучуд меояд ва ин сабаби зебоии калом мешавад.<sup>2</sup>

Бадавии Табона муътақид аст, ки ҳар чи вучӯҳи иштирок миёни ду рукни аслии ташбеҳ камтар бошад, он зеботар аст, зеро хонанда маҷбур мешавад робитаи зариферо, ки шоир дар зеҳни худ миёни мушаббаҳ ва мушаббаҳи барқарор кардааст, биёбад ва ин кашф, ки бо заҳмат ҳамроҳ аст, барои хонанда зебост<sup>3</sup>.

Ба ақидаи Шафеии Кадканӣ олимони балоғат ташбеҳро аз чанд ҷиҳат муҳим донистаанд:

1. Ташбеҳ сабаби мучассам кардани чизе мешавад, ки ҳузур надорад.
2. Чизҳоро аз он чи ки ҳафт бузургтар ва зеботар месозад.
3. Дар ибороти кам хусусияти зиёдеро қарор медиҳад

«Муҳимтарин ҷанбаи ташбеҳ ҷанбаи таҳайюли ва тасвирии ташбеҳ аст, ки дар он ҳатто метавон умури мутазод, чи аз назари ақли ва чи аз назари ҳисси дар канори ҳам қарор гирад. Мисли он ки мегӯянд: «Фалонӣ зиндагии дӯстону марги душманон аст» дар ин ҷо марг ва зиндагӣ ду мафҳуми комилан мутазод дар канори ҳам қарор гирифтааст»<sup>4</sup>.

#### ***Ташбеҳи мурсал***

Агар адоти ташбеҳ дар ташбеҳ зикр шавад онро ташбеҳи мурсал ё мутлақ меноманд. Ин навъ ташбеҳ аз нигоҳи зебоишиносӣ чандон аҳамияте надорад. Зеро хонанда ҳеҷ кӯшише барои дарк кардани аркони ташбеҳ намекунад ва ба воситаи адоти ташбеҳ онро ба зудӣ дармеёбад. Аммо бузургии Хоқонӣ дар офариниши чунин навъи ташбеҳ ҳам ошкор аст. Барои зинат бахшидан ба ташбеҳи мурсал бо суvari хаёли дигаре мисли истиора, киноя ва дигар санъатҳо мисли ихом, ҷинос, талмех, мурутунназир ҳамроҳ месозад:

*Аливор гӯ, ки гавгои ҳаводис қушт Усмодро,  
Аливор аз ҷаҳон бигсил, ки мотамдори Усмонӣ.*<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Мунира Аҳмади Султонӣ. Қасидаи фанӣ ва тасвиروفарнии Хоқонии Шарвонӣ.- Техрон: Кайҳон, 1370, - С.130-131

<sup>2</sup> Шафеии Кадканӣ, Муҳаммадризо. Суvari хаёл дар шеъри форсӣ.- Техрон: Интишороти Огоҳ, - С.56

<sup>3</sup> Шафеии Кадканӣ, Муҳаммадризо. Суvari хаёл, - С.57.

<sup>4</sup> Шафеии Кадканӣ, Муҳаммадризо. Суvari хаёл, - С.72.

<sup>5</sup> Хоқонии Шарвонӣ. Девон. Бо кӯшиши дуктур Зиёуддини Саччодӣ.- Техрон, 1368, - С. 415 (Минбаъд Девони Хоқонӣ)

Дар ин байт «Алӣ»-и аввал падари шоир аст ва «Алӣ»-и дуюм яке аз чаҳорёрон. Ҳоконӣ бо адоти ташбеҳи «вор» ташбеҳи мурсал сохтааст, лекин ташбеҳшаванда ва ташбеҳқунандаро тарзе интиҳоб кардааст, ки миёни онҳо чиноти том бошад. Байни «Алӣ» ва «Усмон» ихоми таносуб аст, зеро Усмон номи писари амакаш аст ва ҳамчунин ниёи шоир ҳам Усмон ном доштааст. Аз нигоҳи талмеҳ бошад ишора ба кушта шудани ҳазрати Усмон ва ҳангомае, ки ошӯбгарон дар хунхоҳии ӯ кардаанд.

*Адли ӯ чун фазлу фазлаш чун рабеъ,  
Ин атобахш, он хатобахшӣ бод.  
Сайти ӯ чун Хизру бахташ чун Масеҳ,  
Ин замингард, он фалакнаймой бод.<sup>1</sup>*

Дар ин ду байт шоир адло ба фазл монанд кардааст ва фазлро ба рабеъ (бахор), дар мисраи дуюм «ато» ва «хато» санъати чиноти мутарафанд, ҳамчунин дар мисраи аввал ба тариқи ихом метавонад ишора ба Фазли Рабеъ-вазири Ҳорунааррашид бошад, дар мисраи баъдӣ «сайт» ва «бахт» ба тартиб ба «Хизр»-у «Масеҳ» монанд шудааст, ки Хизр роҳнамои роҳгумкардагон дар хушкӣҳо ва Исо дар осмони чорум хона дорад ва ҳамхонаи хуршед аст. Яъне мамдӯхро васф карда мегӯяд, ки сайту шуҳраташ дар замин гаштаасту бахту иқболаш дар осмонҳо мегардад.

#### ***Ташбеҳи муаккад.***

Дар ин навъи ташбеҳ адоти ташбеҳ ҳазф мешавад ва аз назари зебоиносии ин навъи ташбеҳро аз ташбеҳи мурсал зеботар медонанд, зеро бо ҳазфи адоти ташбеҳ робитаи айният миёни ташбеҳшаванда ва ташбеҳқунанда бештар мешавад. Чаро ки адоти ташбеҳ намоёнгари он аст, ки ду рукни аслии ташбеҳ ду амри ҷудо аз ҳам аст. Аз дигар тараф бо ҳазф шудани адот ташбеҳ ба истиора наздиктар мешавад ва ба хонанда таъсири бештаре мегузорад. Дар ин навъи ташбеҳ ҳам шоири чирадаст санъатҳои маънавию лафзӣ ва дигар аносири суvari ҳаёлро кор бурдааст:

*Бар ҷалолу маҷди Маҷдуддин Халил  
Дурри мидҳат бекарон хоҳам фишонд.  
В-ар малик бошам бар он Исонафас,  
Субҳаи парвинишон хоҳам фишонд.<sup>2</sup>*

Дар байти охир «Исонафас» ташбеҳи муаккад аст ва ба киноя аз Маҷди Халил аст, ки дар дами ҷонбахшӣ ва зиндагиофаринӣ ба Исо монанд шудааст. Дар мисраи дуюм «субҳа» бо ташбеҳи мурсал ба хӯшаи парвин монанд шудааст, ба далели раҳшандагии донаҳо ва пайвастагии онҳо ва хӯшаи парвин нишонаи ҳамбастагӣ аст. Дар ин ҷо вожаи «нишон»-ро метавон аз адоти ташбеҳ донист. Барои ҳамин ҳам ташбеҳи мисраи аввал ташбеҳи муаккад ва ташбеҳи мисраи дуюм ташбеҳи мурсал шудааст.

#### ***Ташбеҳи муфассал.***

Агар дар сохтмони ташбеҳ вачҳи шабаҳ зикр шавад, онро ташбеҳи муфассал мегӯянд. Аз назари зебоиносии ин навъи ташбеҳ аҳамияти зиёде надорад, чаро ки бо зикри вачҳи шабаҳ робитаи байни ташбеҳшаванда ва ташбеҳқунанда ошкор аст ва хонанда нуктаи пинҳон намеёбад, ки кашф кунад. Ҳоконӣ ин навъи ташбеҳро ҳам бисёр хунармандона дар хизмати зебоии сухан мегирад. Вачҳи шабаҳро ҷунон хунармандона зикр мекунад ба шевае, ки хонанда дар нигоҳи нахуст мутаваҷҷеҳи вачҳи шабаҳ намешавад ва ин вачҳи шабаҳ фақат ӯро ба робитаи монандагии миёни шабаҳи ташбеҳқунанда наздик мекунад ва ин наздикӣ сабаби дарёфти сухану ҷилваҳои зебои он, ки то кунун ба он бетаваҷҷӯҳ будааст мешавад:

*Дилам Каъбасту тан ҳалқа, чи гуна ҳалқае, к-онро,  
Зи бас дандона гар бинӣ даҳони замзамаш хонӣ.<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.517.

<sup>2</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.219

<sup>3</sup> Девони Ҳоконӣ, - С. 141

Хоқонӣ бо ҳунармандии тамои дар сароғози байт дилро тавассути ташбеҳи балег ба Каъба монанд кардааст ва дар идома танро ба ҳалқа ташбеҳ кардааст, пас аз он тани ба ҳалқа монандшударо худ ба сурати даҳони замзам тасвир намудааст ва далели ин монандагири бо маҳорати комил дар байт зикр кардааст ва он ҳам бисёрии дандона аст.

### ***Ташбеҳи муҷмал***

Аз нигоҳи зебоиносии суҳан ин навъи ташбеҳ арзиши баланд дорад, зеро дар он вачҳи шабаҳ зикр намешавад ва хонандаро ба фикр кардан вомедорад, бо робитаи мушабаҳ ва мушабаҳбиҳиро пайдо намояд:

*Ба маълӯлӣ тан андар деҳ, ки ёқут аз фурӯги хур  
Сафарчалранг буд аввал, ки охир гаит руммонӣ.<sup>1</sup>*

Сафарчал меваи биҳӣ, ки онро обӣ ҳам гӯянд<sup>2</sup>, руммонӣ ба маънии сурҳӣ. Шоир мегӯяд, ки ба беморӣ тан деҳ, ки ёқут ҳам аввал ранги зард дошт, мисли бемор ва аз таъсири шуои хуршед рангаш сурх шуд. Шоир бе зикри вачҳи шабаҳ зардири ба сафарчал монанд кардааст. Хонанда бояд худ робитаи байни сафарчал ва ёкутро пайдо намояд.

### ***Ташбеҳи малфуф***

Ташбеҳи малфуф чунин аст, ки чанд мушабаҳ чудоғона зикр мешавад ва сипас мушабаҳбиҳӣ ҳар кадом зикр мешавад. Ин навъи ташбеҳ ба санъати лаффу нашр монандӣ дорад. Дар ин навъи ташбеҳ ташбеҳшаванда ва ташбеҳкунандаҳо, ки аркони як санъатро ташкил медиҳанд пас аз диққат ва тааммуқи дақиқи хонанда ба даст меояд:

*Афву хаишаи бару баргест хушу талх, бале,  
Хушиву талҳӣ бо баргу бар омехтаанд.<sup>3</sup>*

Дар ин байт афв ба меваи хуш ва хашм ба барги талхе монанд шудааст, ки ҳар ду мукаммали ҳаманд.

*Туришу ширин аст қадҳу мадҳи ман бо аҳли аср,  
Аз инаб май пухта созанду зи ҳисрим тутӣ.<sup>4</sup>*

Майи пухта ба фатҳи аввал ба маънии душоб аст ва душоберо гӯянд, ки чандон бичӯшонанд, ки ба қивом ояд ва баъзе гӯянд шаробест, ки онро бо доруе чанд бичӯшонанд ва соф кунанд ва ба арабӣ ақидулинаб хонанд. Ҳисрам – гурраи ангур. Тутӣ санги сурма, ки гарди онро мепарваранд ва дар чашм мекашанд....Дар гунае аз тутӣ аз гурра низ баҳра мебурдаанд ва ин гуна тутӣ гурра хонда мешудааст.<sup>5</sup>

Шоир дар «Муншаот»-аш ҳам аз тутӣи ҳисримӣ ёд кардааст: «Он ду ҳиндуи нозанин, ки лубатулайнанд...дарҳо баркушоянд. Рӯй ба оина оваранд, то чун дидбони офтоб аз ҳисори ҳисрамранг тулӯб кунанд, наззорагонро тутӣи ҳисрамӣ созад».<sup>6</sup>

Дар байти боло шоир аввал ду ташбеҳшаванда «турш» ва «ширин»-ро овардааст ва баъд ду мушаббаҳ «қадҳ» ва «мадҳ»-ро зикр кардааст. Дар мисраи дуум шоир суҳани худро ба майи пухта монанд мекунад, ки мардум онро меписандад ва бо ташбеҳи тутӣ гуфтани аст, ки суҳанонаш дар чашми мардум ҷой доранд.

<sup>1</sup> Девони Хоқонӣ, - С.413

<sup>2</sup> Зиёуддини Саҷодӣ. Фарҳанги луғот ва таъбирот бо шарҳи аълом ва мушкилоти девони Хоқонии Шарвонӣ Афзалиддин Бадил ибни Начор. Ҷилди аввал.- Техрон: Заввор, 1373.

<sup>3</sup> Девони Хоқонӣ, - С.120

<sup>4</sup> Девони Хоқонӣ, - С.18

<sup>5</sup> Мирҷалолиддини Қаззоӣ. Гузориши душвориҳои девони Хоқонӣ.- Техрон: Нашри марказ, 1378, - С.47

<sup>6</sup> Хоқонӣ, Бадил ибни Али. Муншаоти Хоқонӣ. /Аз Афзалиддин Бадил ибни Али Хоқонӣ. Тасҳеҳ ва таҳшияи Муҳаммади Равшан.- Техрон: Фарзон, 1362, - С.107.

### *Ташбеҳи мафруқ*

Ташбеҳи мафруқ навъи ташбеҳест, ки дар он ташбеҳшаванда ва ташбеҳқунанда зикр мешаванд ва ҳар ташбеҳшаванда бо ташбеҳқунандаи худ ҳамроҳ аст. Шоир бо истифода аз чанд ташбеҳи пай дар пай дар як байт тасвирҳои зебои гуногун месозад ва хонанда бо таҳлили ҳар ташбеҳ тасвири барояш ошкор мешавад ва ниҳоят ба тасвири зебои комил мерасад:

*Ман ҳаме дар ҳинди маънӣ рост ҳамчун одамам,  
В-ин харон дар чини сурат кӯж чун мардумгӣ.  
Чун миёни косае ар зери дилшон бефурӯг,  
Чун даҳони кӯзаи симоб кафшон камато.<sup>1</sup>*

Дар мисраи якуми пораи шеърии мазкур шоир «маънӣ»-ро ба «ҳинд» монанд мекунад, зеро Ҳиндустон ҳам сарзамини оину андешаҳои аҷоиб будааст. Дар ростқоматӣ бошад худро ба «алиф» шабеҳ месозад. Дар мисраи дуюм «сурат»-ро ба «Чин» барои он монанд кардааст, ки сарзамини Чин аз қадим ба наққошиву ниғоргарӣ машҳур аст, «харон», ки истиора аз душманони шоиранд ба мардумгӣеҳе, ки дар сурат ба одам монанданд. Дар байти дуюм дили бефурӯғи ин душманони ҷоҳил «миёнкосаи арзер» ва «кафи камато»-и онон ба «даҳони кӯзаи симоб» монанд шудааст. Маҳорати эҷодии Ҳоконӣ он аст, ки тавассути зеҳни мухтарезаш суратҳои нодир мекашад ва хонандаро ба сарзаминҳои мекашонад ва тасвирҳои нобро дар хотираш мунаққаш месозад. Масалан, монанд кардани «маъно» ба «Ҳинд» талмеҳи ҳубути Одам дар ин сарзаминро ба хотири хонанда меорад ва ё ташбеҳи «сурат» ба «Чин» сарзамини Чинро бо ниғору наққошиҳо пешни назар меорад.

Аз ин қабил ташбеҳот дар девони шоир фаровон метавон мушоҳида кард:

*Кори ман боло намегирад дар ин шеби бало,  
Дар мазиқи ҳодисотам бастаи банди ано.<sup>2</sup>*

Бало (киноя аз дунё) ба шеб, ҳодисот ба мазиқ ва тангнову ранҷ ба банду қайд монанд шудааст.

*То гузи бухл омада гирди Нишопури карам,  
Ман ба шахристонӣ узлат хону мон овардаам.<sup>3</sup>*

Бухл аз назари ин ки аз тангназарӣ сарчашма мегирад, ба туркони тангчашм ва ғоратгари ғуз монанд шудааст ва карам ба Нишопур, ки маҳди фазилат ва саховатмандӣ мебошад. Узлат аз ҷиҳати ин ки ҷоест барои иқомат ва ғӯшаест барои сукунат ба шахристон монанд шудааст.

*Баҳри фирдавси Хуросон ба дари дӯзахи Рай  
Чӣ нишонам, ки ба пинҳон шуданам нагзоранд.<sup>4</sup>*

Шоир Хуросонро барои ҳубиву зебоӣ ба фирдавс ва Райро ба ҷиҳати бадӣ ба дӯзах монанд кардааст.

*Тозанд раҳши бидъату созанд тири кайд,  
Аммо Сифандиёри маро таҳматан наянд.<sup>5</sup>*

Дар мисраи аввал шоир бидъатро ҳамчун мубориза барои дини ҳақиқӣ ва асли ба раҳш монанд кардааст ва кайду макру ҳилларо аз ҷиҳати ҳадаф ба тир. Ҳамчунин заминаи тасвир ба достони Рустаму Исфандиёр устувор шудааст.

*Бо турктози шахнаи шиқаш миёни ҷон  
Султони шиқ ҳиндуи ҷон ба миёни мост.<sup>6</sup>*

<sup>1</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.18.

<sup>2</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.2

<sup>3</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.259

<sup>4</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.154

<sup>5</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.175

<sup>6</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.78

Шоир ишқро ба доруға ва шахнае монанд кардааст, ки ҳамла мекунад ва голиб меояд, ақл бошад дар баробари қудрати ин шахна мағлуб мешавад ва ба шоҳе ташбеҳ шудааст, ки ҷонро мисли ғулом дар хидмати шахнаи ишқ қарор медиҳад.

*Лаҳву лаззат ду мори Заҳоканд,  
Ҳарду хунхору бегуноҳозор.<sup>1</sup>*

Лаҳв (он чи ки одам худро ба он саргардон мекунад)-у лаззат аз он ҷо ки инсонро ба роҳи хатто мебарад ва зарароваранд ба мор ташбеҳ шудаанд.

### ***Ташбеҳи измор***

Маънои измор (музмар) чизи пинҳон ва дар замири гирифтани аст. Дар ин навъи санъат ташбеҳ дар батни калом пинҳон аст ва дар зоҳир мо бо ташбеҳ мувоҷеҳ намешавем. Ташбеҳи пинҳонӣ хонандаро ба лаззати кашфи пинҳонӣ мерасонад:

*Кисае, к-аз дӯстӣ бардухтам,  
Бар замона ҳар замон хоҳам фишонд.<sup>2</sup>  
Ҳоконӣ дар байти мазкур дӯстиро ба таври пинҳонӣ ба киса монанд кардааст.  
Бар он рух эътимодаш ҳаст чандон-к  
Чароғ аз ҳеч кӯе дарнагирад.<sup>3</sup>*

Шоир бо як маҳорати хос рӯи ёрро ба чароғе монанд кардааст, ки ҳамаи кӯю барзанро равшан месозад.

Ҳоконӣ дар тасвирпардозихояш аз унсурҳои гуногун моя мегирад: табиат, ашё, дostonҳои паёмбарон, бовариву эътиқодоти мардум, устураву афсонаҳо, аз истилоҳоти нучумӣ, мафҳуму истилоҳоти мусиқӣ, истилоҳоти тиббӣ, аз бозиву машғулиятҳои гуногун.

Аз ҳама бештар шоир барои сохтани ташбеҳоташ аз унсурҳои табиат истифода кардааст. Ёро «шоири субҳ» номиданд, зеро дар ашъораш тамоми зебоиҳои табиатро бо ташбеҳу истиораҳои нотакрору бесобиқа ба риштаи тасвир кашидааст.

*Субҳ чун зулфи шаб барандозад,  
Мурғи субҳ аз тараб сар андозад.  
Каркаси шаб ғуробвор аз ҳалқ  
Байзаи оташин пар андозад.  
Қуртаи фастақӣ бидрид чарх  
То ба мурғи навогар андозад.  
Баршикофад сабо машимаи шаб,  
Тифли хунин ба ховар андозад.<sup>4</sup>*

Дар «зулфи шаб» истиораи киноӣ нухуфта аст. Зулф дар танҳои худ метавонад истиораи ошкор бошад аз торикии шаб. «Мурғи субҳ» киноя аз хурӯс аст. «Сар афшондан» киноя аз бонг задани хурӯс аст, ки ҳангоми бонг задан сару пар меафшонад. «Каркаси шаб» ташбеҳи расост. «Байзаи оташин» истиораи ошкор аз офтоб аст. Каркас ва ғуроб истиораро мепарваранд ва ташбеҳ аз гунаи ошкор аст. «Мурғи навогар» киноя аз хурӯс аст. Машима (ҳамроҳак дар бачадони занон), «тифли хунин» истиора аз хуршед аст бо партавҳои сурхфои бомдод. «Сабо» бо истиораи киноӣ момо пиндошта шудааст, ки кӯдаки хунолуди хуршедро аз захдони шаб бадар мекашад.<sup>5</sup>

### ***Ташбеҳи ҳаёӣ***

---

<sup>1</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.198

<sup>2</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.141.

<sup>3</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.597.

<sup>4</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.122.

<sup>5</sup> Мирҷалолиддини Қаззоӣ. Гузориши душвориҳои девони Ҳоконӣ, - С.168.

Дар ин навъи ташбеҳ яке аз ду рукни асли сохтаи тахайюли шоир аст. Арзиши эстетикӣ ин гуна ташбеҳ низ барои хонанда баланд аст.

*Донӣ чӣ кун, зи нохушу хуш кам кун орзу,  
Симургфаш зи нокасу кас кам кун ошён.<sup>1</sup>*

Шоир симурғро ташбеҳкунанда қарор додааст ва ин паранда дар олами воқеӣ вучуд надорад ва он сохтаи зеҳни башар аст.

*Хик монад ба зани зангии шашпистон лек  
Шири пистонаш ба хуни ҷигар омехтаанд.<sup>2</sup>*

Шоир хики шаробро ба зани сиёҳпӯст монанд кардааст, ки шаш пистон дорад ва ба ҷои шир хун аз пистонҳояш меояд. Ин маҳсули сахнаи ҳаёли шоир аст.

*Мурғи дузабон чу килки ман кас  
Бар гулбунӣ даҳ банон надидаст.<sup>3</sup>*

Шоир ангуштонашро ба гулбуне монанд кардааст, ки дар рӯи он мурғе нишаста бо ду забон суруд мехонад. Қаламашро, ки нӯкаш шикоф дорад ва ду тика аст ба мурғ монанд мекунад. Яъне шоир даъво дорад, ки дар сурудани шеър ба забони форсиву арабӣ аз ӯ қудратмандтар суханвари дигаре нест.

*Эй лабу зулфайни ту муҳраву афъӣ ба ҳам,  
Афъии ту доми дев, муҳраи ту муҳри ҷом.<sup>4</sup>*

Мисраи аввал ташбеҳи малфуф аст. Дар мисраи дуюм зулфи афъигунаи маъшукро ба доми дев монанд кардааст, аз он ҷиҳат, ки одамнро гирифтормекунад.

#### ***Ташбеҳи ҳиссӣ ба ҳиссӣ***

Дар ин навъи ташбеҳ монандшаванда ва монандкунанда ҳарду ҳиссӣ ва қобили ламсу дидашавандаанд, ки ба воситаи яке аз хавоси панҷгона сохта мешавад ва аз нигоҳи зебоишиносӣ он вақт мақбул мешавад, ки дар он навоарӣ бошад:

*Аз мижа дар наъли асбаи духтан,  
Наъли асбаи лаъли мисмор омадаст.<sup>5</sup>*

Ҳам лаъл ва ҳам наъл шайъи маҳсусанд ва шоир бо маҳорати баланд бо санъати маҷоз тасвири зебое дар мадҳи мамдӯҳ сохтааст. Маънии шеър ин аст, ки шефтағони ёр он қадар ба асби ӯ мижа дӯхтаанд (нигоҳ қардан), ки аз хуни дидагонашон меҳи (мисмор) наъл гулгун шуда, ба ёкут мубаддал шудааст.

#### ***Ташбеҳи маъқул ба маҳсус***

Дар ин навъи ташбеҳ ташбеҳшаванда ақлӣ ва ташбеҳкунанда ҳиссӣ ва қобили дарк бо хавос аст. Ба воситаи ин ташбеҳ як амри ақлии дастнорас бо монанд шудан ба амри моддӣ малмустар мешавад. Ҳоконӣ дар тасвирҳояш аз ин навъ ташбеҳ бисёр истифода кардааст:

*Нест иқлими суханро беҳтар аз ман подшо,  
Дар ҷаҳон мулки сухан рондан мусаллам шуд маро.  
Маряма бикри маониро манам рӯҳулқудус,  
Олами зикри маолиро манам фармонраво.  
Шаҳтуғони ақдро ноиб манам наъмулвакил,  
Наварӯси фазлро соҳиб манам наъмулфато.  
Диръи ҳикмат нӯшаму бе тарс гӯям «калқитол»,  
Хони фикрат созаму бе бухл гӯям: «кассалло».<sup>6</sup>*

<sup>1</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.310.

<sup>2</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.117.

<sup>3</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.234.

<sup>4</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.24.

<sup>5</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.515.

<sup>6</sup> Девони Ҳоконӣ, - С.17.

Дар пораи шеърӣ иқтибосшуда шоир унсурҳои ақлонӣ ва ғайримоддӣ чун «сухан», «маонӣ», «маолӣ», «ақл», «фазл», «ҳикмат», «фикрат»-ро бо амрҳои маҳсули қобили ламс мисли «иклим», «ҳазрати Марям», «олам», «шаҳтуғон», «наварӯс», «диръ», «хон» монанд кардааст. «Шаҳтуғони ақл» ташбеҳи расост. Аз дигар тараф «шаҳтуғон» бо маҷози хоссу ом дар маънии подшоҳи бузург ва номдор ба кор рафтааст. «Арӯси фазл» низ ташбеҳи расост. Шаҳ дар маънии домод бо наварӯс иҳоми таносуб месозад. Хоқонӣ хирадро подшоҳи бузург донистааст, ки вай намояндаву ҷонишини ӯст. Дар ин пораи шеърӣ «Рухулқудус»- Ҷабрайил, «маъолӣ»- мақомоти баланд, барҷаста, «диръ»- зирех, ҷомаи ҷангӣ, ки аз ҳалқаҳои оҳанин месозанд, «алқитол»- ба ҷанг бишироб, «кассалло»- нидо кардан барои хӯрдани таъом.

Қобили зикр аст, ки дар ин навъи ташбеҳ Хоқонӣ ихтироъкор аст ва офаридаҳояш дастмолшудаву обшӯста нестанд:

*Шаби бухл соя барафканду инак  
Намонад офтоб кирмо шуъое.<sup>1</sup>  
Бухл ба соя ва зулмат ташбеҳ шудааст.  
Ҳаст тарёки ризои аз дами фирдавс ҷунон-к  
Заҳри хашмаш зи самуми сақар омехтаанд.<sup>2</sup>*

Дар ин байт маҷмӯи чанд тасвир дарҷ аст: ризоияти мамдӯҳ ба тарёк, хашмаш ба заҳр, дар зимни тазод ва муқобала: тарёк-заҳр; дам-самум; ризо – хашм; фирдавс – сақар.

*Дар Қаҳфи ниёзи шермардон  
Ҷонро сағи остон бинам.<sup>3</sup>*

Дар байти мазкур ниёз ба ғору ҷон ба сағ ташбеҳ шудааст. Ҷамҷунин талмеҳ ба қиссаи «Асҳоби Қаҳф» мавҷуд аст. Ваҷҳи шабаҳи ниёз ба ғор амри ақлӣ аст, яъне торикии ғор дар баробари андӯҳи ниёзмандӣ қарор гирифтааст.

*Мурғи дилро, ки дар ин байзаи хокӣ қафас аст,  
Донаву оби фаровон ба Хуросон ёбам.<sup>4</sup>  
Дил бо сифати тапидану парвоз ба мурғ монанд шудааст.  
Ба кофури узлат хунук шуд дили ман,  
Сазад гар зи мушки амал шам надорам.<sup>5</sup>*

Узлат ба кофур ташбеҳ шудааст. Ваҷҳи шабаҳ ҳамон тавр, ки кофур аз ҷихати табиат сард аст, узлат ҳам сард аст ва дили шоирро сард кардааст. Амалу кори нек ба мушк ташбеҳ шудааст, ваҷҳи шабаҳ амал ҳосил дорад, ки дар паи он меояд, мушк ҳам ҳосилаш бӯи хушаш мебошад.

Хоқонӣ чун шоири хунарманд ва халлоқ барои бозтоби афқору андешаҳояш аз тамоми анвоъи ташбеҳот баҳра бурда, дар қорбасти онҳо аз унсурҳои гуногун мӯя гирифтааст. Ва ташбеҳоти Хоқонӣ маҳсули зеҳни фардии худӣ ӯст, аз роҳи тақлиду татабӯъ суварҳои ҳаёлии суханварони дигарро истифода набурдааст.

## МАСТЕРСТВО ХАКАНИ В УПОТРЕБЛЕНИИ АЛЛЕГОРИЙ

**Ключевые слова:** Хакани, аллегории, виды аллегории, новшество, иносказание, смысл, описание

<sup>1</sup> Девони Хоқонӣ, - С.640.

<sup>2</sup> Девони Хоқонӣ, - С.120.

<sup>3</sup> Девони Хоқонӣ, - С.265.

<sup>4</sup> Девони Хоқонӣ, - С.295.

<sup>5</sup> Девони Хоқонӣ, - С.289.

В статье проанализировано мастерство выдающегося поэта 12-го века Хакани Шарвони в употреблении аллегории. Хакани, как истинно талантливый поэт, искусно применяет аллегории в стихах для выражения своих мыслей и впечатлений, используя все имеющиеся виды этого литературного приема и типа образности. Аллегии Хакани, как запечатления умозрительной идеи в предметном образе, являются продуктом его собственного интеллектуально-поэтического творчества, а не подражанием другим поэтам-мыслителям.

## TALENT OF HOQONI IN THE ART OF ALLEGORY

**Keywords:** Hoqoni, allegory, kinds of allegory, innovation, language, meaning, description

The article is dedicated to the use of allegory art in the poetry of the prominent poet of the XII-th century, Hoqonii Sharvoni. Hoqoini as talented and creator poet used from all kinds of allegory in his poetry. These used allegories were created by the poet, and he didn't imitate any other poets.



## СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД



**Джураев Р.З.\***

**Ключевые слова:** патриот, сознание, воспитание, культура, честь, долг, подвиг, героизм, толерантность, сотрудник, защита правопорядка, дисциплина, моральные ценности, идеология, идея

Патриотизм - сложное системно-комплексное социальное качество личности. Сущность патриотизма двойственна. Она имеет естественно-биологическую и общественно-политическую основы. Политический смысл патриотизма определяется интересами социальной системы.

Научное осмысление проблемы патриотизма как явление духовно-практической деятельности невозможно без комплексного междисциплинарного анализа познавательными и методологическими средствами социально-гуманитарных дисциплин, без опоры на весь арсенал исследовательских работ.

Для исследования проблемы патриотизма как фактора формирования духовного потенциала населения страны и правоохранительной системы имеются необходимые методологические предпосылки, представленные в различных научных дисциплинах и результатах исследовательской и практической деятельности ученых, а также руководства органов внутренних дел. В то же время «в систематическом виде пока отсутствует единая методология исследования проблемы патриотизма как фактора формирования духовного

---

\* Джураев Р.З. – начальник кафедры общественных дисциплин Академии МВД Таджикистана, кандидат философских наук, полковник милиции.

потенциала сотрудников ОВД»<sup>1</sup>. Исходя из этого, методология научного познания требует необходимость комплексного подхода к изучению такого личностного и общественного феномена как **патриотизм**.

Нужно подчеркнуть, что проблемы патриотизма, ее различные аспекты исследуются многими отраслями научного знания: социальной философией, историей, политологией, социологией и другими науками.

Следует отметить, что представители различных наук исследуют эти проблемы каждый в своем аспекте. Отсюда патриотизм оказался в эпицентре различных, зачастую противоположенных взглядов, мнений, убеждений, позиций и всевозможных точек зрения на данную проблему.

Анализ научной литературы по проблеме патриотизма и патриотического воспитания сотрудников ОВД показывает, что данное понятие является сложным, понимается как в широком, так в узком значениях. Исходя из этого, можно дифференцировать ее по направлениям, в которых определяется ее сущность, содержание и существенный признак. Изучение проблемы патриотического воспитания сотрудников ОВД требует рассмотрения эволюции понятия патриотизм.

Патриотизм от греческого слова *patzis* – родина, отечество, любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу, человек, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины<sup>2</sup>. Слово «патриот» в русском языке появилось не ранее XVIII века и произошло как и немецкое «*patziot*», от французского «*patziote*». Последнее произошло под влиянием средневековой латыни (*patziota*), и означало в XV и XVI веках «гражданин» или «земляк», «соотечественник». Только в XVII веке понятие «патриот» получил оценочный содержание, стали называть людей, любящих свое отечество и готовых служить ему.

Эпоха Просвещения подвела закономерный итог этому процессу, закрепив слово за «свободными и равноправными гражданами, готовыми принести себя жертву своей стране и своим согражданами<sup>3</sup>». Что касается появления этого понятия в таджикском языке, то оно исходит из глубины веков. Примером этому могут служить многие идеи великого таджикско-персидского поэта X века Абулкасима Фирдавси, изложенные в поэме «Шахнаме», которая вся пронизана идеей патриотизма. Ярким примером этому является убийство Рустамом своего сына Сухроба в честь защиты своей Родины, только потому, что последний защищал интересы другого государства.

Следует отметить, что понятие «патриотизм» в начале XX века как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях трактовалось далеко не однозначно и часто его связывали, прежде всего, с готовностью к защите Отечества, военной подготовкой и службой в армии. Патриотизм этого периода нередко отождествлялся с военизацией общественной жизни, с повышением духа народных масс. Как отмечает А.А.Жиляев «ставя патриотизм на подобающее ему место, необходимо заметить, что любовь к родине и народная гордость, очевидно, неразрывны с милитаристским настроением как национальным воодушевлением, полным сознания мощи нации, это великое сознание склонности народа к самосохранению, иначе, признание им своей боеспособности»<sup>4</sup>.

К другим формам дискуссии патриотизма относятся:

1. Патриотизм, если его возникновение и формирование рассматривается как одно из высших чувств, которые впервые появляется в

<sup>1</sup> Теоретико-методологические проблемы исследования духовно-нравственных основ таджикского общества: Коллективная монография // Под ред. Н.М. Сайфуллаева, Ш. Шоисматуллоева. - Душанбе. - 2014. - С.16.

<sup>2</sup> Словарь иностранных слов. Издание 14-е, Исправленное.- М., 1987. - С.367.

<sup>3</sup> Большая советская энциклопедия.3-изд. - М.: Советская энциклопедия.- 1971. - С. 504.

<sup>4</sup> Жиляев А.А. Воспитание патриотизма у военнослужащих внутренних войск МВД России при выполнении служебно-боевых задач в вооруженных конфликтах: Авреф. дис. канд. пед. наук. - М., 1998. – С.18.

детском возрасте, развивается и обогащается в социальной, духовно-нравственной сферах жизни.

2. Патриотизм как глубоко социальное по своей природе явление представляет собой не только суть жизни общества, но и источник его существования и развития, выступает как атрибут жизнеспособности и выживаемости социума.

3. Патриотизм выступает приоритетной социально-значимой задачей личности, которой является осознание своей исторической, культурной, национальной, духовной принадлежности к Родине, как высшего принципа, определяющего смысл и стратегию ее жизни, исполненной служения Отечеству.

4. Патриотизм как возвышенное чувство, незаменимая ценность и неиссякаемый источник, важнейший мотив социально-значимой деятельности наиболее полно проявляется в личности, социальной группе достигшей высшего уровня духовно-нравственного и культурного развития<sup>1</sup>.

Опираясь на эти и другие точки зрения и подходы к пониманию понятия «патриотизм», представляется возможным, обобщив его самые существенные признаки, дать ему целостное определение. *Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых непреходящих ценностей, которая является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития, проявляется в ее активно деятельностной самореализации на благо отечества.*

Патриотизм олицетворяет любовь к своему отечеству, сопричастность с его историей, культурными достижениями, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию. В своем исследовании мы поддерживаем точку зрения Н.В. Ипполитовой, которая рассматривает патриотизм в нескольких аспектах: «в философском - как общественно-историческое явление, обусловленное, с одной стороны, привязанностью человека к родной земле, а с другой стороны - общественно-политическими, экономическими и другими особенностями конкретного общества; в социально-педагогическом как социально-нравственную ценность, которая отражает отношение человека к Родине, отечеству в психолого-педагогическом, как сложное нравственное качество»<sup>2</sup>.

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что современное понимание патриотизма характеризуется многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью, во многом это объясняется сложной природой данного явления, многоаспектностью его содержания и многообразием форм проявления.

Для нас представляет интерес исследование проблем патриотизма в период приобретения Таджикистаном государственной независимости, так как этот период связан с началом и развитием кардинальных преобразований во всех сферах общественно-политической жизни. Поскольку кардинальные изменения претерпевают не только основы нашего бытия, но и морально-духовные ценности, среди которых особое место занимает патриотизм.

С начала 90-х годов XX века и по сей день в Таджикистане наблюдается кризис идентичности; если в начале было свойственно противоречивое расставание с прошлыми морально-нормативными ценностями и долгое восприятия новых, но не совсем чуждых и не совсем близких нашей ментальности, которые в последствии привели к ликвидации прежнего механизма моральных ценностей. В результате этого, прежние морально-

---

<sup>1</sup> Философия: Энциклопедический словарь // Под ред. А.А.Ивина.- М., 2004. – С.654.

<sup>2</sup> Ипполитова Н.В. Патриотическое воспитание в современных условиях: особенности, подходы, подготовка будущих учителей. – Челябинск: «Факел». 1997. - С.146.

нормативные установки потеряли свое практическое значение, новые же слишком непривычны, отсутствовали навыки приспособления к ним.

Общественно-политическая и культурная ситуации, складывающаяся в начале 90-х годов показали, что большинство населения республики, особенно молодежь, в том числе, сотрудники ОВД оказались не готовыми к такой смене общественно-политической жизни. Стремительное нарастание бездуховности, девальвация морально-нравственных ценностей, снижение интереса к культуре, науке, искусству и самообразованию привело к паданию шкалы ценностей значения таких понятий как «честь», «долг», «дисциплина», «служение народу», «защита правопорядка и законности» и стали восприниматься как нечто банальное, декларативное и не затрагивающее глубинные чувств большинства граждан страны. Эти понятия вытесняются такими понятиями, как «деньги», «богатство», «престиж», «выгода», «успех любой ценой» и т.п.

Кроме того, объективные и субъективные процессы в стране существенно обострили религиозный вопрос. Патриотизм зачастую стал перерождаться в национализм, национальную и конфессиональную нетерпимость, сепаратизм и экстремизм.

Недооценка патриотизма как важнейшего источника жизнедеятельности нации, его роль в истории Таджикистана, в утверждении национальной гордости и достоинства защиты Отечества в периоды войн и других испытаний, обеспечении национальной безопасности и ряд других причин привели к снижению роли патриотического воспитания.

Хотя наша история свидетельствует о том, что преодоление трудных периодов ее развития всегда начиналось с обретения большей частью народа патриотических ценностей, можно сделать вывод о том, что нынешний период не является исключением.

Все эти причины и современное состояние общественной жизни в конечном итоге привели к апатии, нигилизму, агрессивности, появлению антипатриотических настроений, неуважительному отношению к государству, к ее социальным институтам, и, прежде всего, к правоохранительным органам.

Новейшая история страны показала, что низкая результативность социально-экономических преобразований во многом свидетельствует о том, что в обществе нет идеи, которая бы объединила усилия всех социальных групп и каждого человека, сформировала бы причастность к общему делу. Марксистская идеология в Таджикистане завершена, а как известно, «одна и та же идея не может овладеть общественным сознанием дважды»<sup>1</sup>.

Нужно подчеркнуть, что заимствованная современным политическим режимом либерально-буржуазная идея и соответствующие ей духовные ценности западной цивилизации, к сожалению, не способствуют консолидации и процветанию современного таджикского общества, наоборот, ведут к его деградации.

Именно по этой причине необходимо выработать общегосударственную идеологию, сплачивающую всех таджикстанцев, в основе которой должно лежать сплочение общенациональной идеи, поскольку речь идет о единстве всех народов и национальностей, населяющих Таджикистан.

Думается, что только общегосударственная, общенациональная идея даст ориентиры в жизни и понимании причастности к общему делу. Поэтому, слабым звеном социального механизма развития патриотизма в современных условиях являются его идеологические основы. В силу того, что «официальная общегосударственная идеология»<sup>2</sup> конституционно в Республике Таджикистан запрещена, процесс развития патриотических ориентаций носит бессистемный характер. В настоящее время данный фактор патриотического воспитания ослаблен.

---

<sup>1</sup> Лебон Г. Психология народов и масс. - М., 1995. - С.115.

<sup>2</sup> Конституция Республики Таджикистан. Душанбе 2003. –С. 35.

Следует отметить, что в динамике формирования патриотического сознания доминирует ряд противоречий, которые нельзя не учитывать при организации воспитательной работы сотрудников органов внутренних дел в духе патриотизма. Эти противоречия развиваются на трех основных уровнях:

- противоречия общесоциологического плана, связанные с характером развития всей системы общественных отношений;
- противоречия функционирования и развития отдельных социальных групп и слоев общества;
- внутриличностные противоречия, из которых состоит духовная жизнь личности.

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне проблем, связанных с воспитанием патриотизма, как основы консолидации общества и укрепления государства, необходимой единой государственной политики в области патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел, в том числе, и граждан страны, способной консолидировать и координировать эту многоплановую работу.

Эта политика должна быть ориентирована на все социальные слои, возрастные группы, особенно, сотрудников ОВД республики, определять основные пути развития системы патриотического воспитания граждан, позволяющих формировать готовность населения страны к служению Родине. Именно служению и защите Отечества. Все эти причины актуализирует проблемы целенаправленного формирования и эффективного функционирования системы патриотического воспитания населения страны, чрезвычайно важна эта проблема и для министерства внутренних дел республики.

Следует отметить, что на всех исторических этапах функционирования и развития органов внутренних дел, была и остается актуальной задача формирования профессионального, компетентного, воспитанного, морально и психологически устойчивого сотрудника ОВД, отвечающего современным требованиям.

Патриотическое воспитание является составной частью общего процесса воспитания сотрудников ОВД и должно представлять собой совместную целенаправленную и систематическую деятельность руководителей ОВД, воспитательных подразделений, ветеранских организаций и иных общественных объединений по формированию у сотрудников высокого патриотического сознания, чувств любви и верности Родине и избранной профессии, готовности к выполнению служебного долга.

Необходимость совершенствования процесса формирования патриотического воспитания и культуры сотрудников ОВД вызвана ростом социальных требований, предъявляемых к органам внутренних дел, отсутствием системности в реализации патриотического воспитания, усилением потребности общества в грамотных и морально-устойчивых сотрудниках.

С другой стороны, как известно, органы внутренних дел функционируют в условиях непрерывных динамичных перемен, реформ и трансформаций. Эти перемены социально-экономических и политических процессов предъявляют новые требования к сотруднику ОВД. Поэтому современному сотруднику ОВД необходимо быть воспитанным с точки зрения патриотизма, быть готовым к непрерывным переменам.

Следует отметить, что при проведении отдельных мероприятий невозможно решить этот вопрос, он должен представлять собой научно - обоснованный комплекс условий и совместную целенаправленную и систематическую деятельность руководителей ОВД, воспитательных подразделений, аппаратов по работе с личным составом по формированию у сотрудников высокого патриотического сознания. Исходя из этого, под патриотическим воспитанием сотрудников ОВД следует понимать «процесс целенаправленной, многоплановой, систематической, организованной деятельности

субъектов взаимодействия по формированию у сотрудников патриотизма, как интегративного личностного качества, имеющего профессиональную значимость»<sup>1</sup>

Исходя из данного определения, вытекает основная цель патриотического воспитания сотрудников ОВД, которая заключается в развитии у них гражданской и профессиональной ответственности формирования положительных моральных качеств, активной жизненной позиции, всестороннюю деятельность направленную на защиту Отечества и Закона, эффективное решение задач, возложенных на органы внутренних дел.

Актуальность данного процесса заключается в переводе социально-нравственных ценностей в личностные, которое осуществляется на основе активной деятельности самого сотрудника в процессе патриотического воспитания, поскольку сотрудник проявляет свои убеждения, формирует необходимые умения и навыки только в профессиональной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что патриотическое воспитание сотрудников ОВД будет осуществляться более эффективно при реализации комплекса педагогических условий, включающих «создание практико-ориентированной воспитательной среды, стимулирующей патриотическое воспитание, расширение воспитательного воздействия специальных традиций и ритуалов, а также включение в систему обучения и подготовки сотрудников курса «Патриотическая культура сотрудников ОВД»<sup>2</sup>.

В системе органов внутренних дел патриотическое воспитание предполагает осуществление и реализацию ряда важных и взаимосвязанных задач:

- статусно-позиционной, которая заключается в утверждении в сознании и чувствах сотрудников патриотических ценностей, общественно-значимых взглядов, роли, месте и круге функциональных задач, ответственности и обязанности, примерами беззаветной преданности Родине, героизма, готовности к самопожертвованию во имя ее свободы независимости, понимания необходимости решительной и успешной борьбы с преступностью, представляющей в современных условиях особую актуальность;

- формирующе-развивающей, которая предполагает процесс социализации и активное вовлечение сотрудников в происходящие в стране созидательные процессы общественно-политического, правового, социально-экономического, духовно-нравственного и культурного характера, которое способствует реализации патриотического потенциала в служебной деятельности, следовать примерам честного и самоотверженного выполнения своего служебного долга сотрудниками ОВД в укреплении законности правопорядка, защите граждан в борьбе с преступностью;

- информационно-мобилизующей, заключающейся в создании социально психологических условий, побуждающих сотрудников к продуктивному воспитанию патриотизма, для которых необходимы знания и истории, боевых, моральных ценностей, верности традициям своего народу и истории правоохранительных органов, наполненных массовыми примерами беззаветной преданности Родине, неуклонно следовать им в современных условиях, развивать их с учетом новых социальных требований, привитие чувств уважения, гордости, почитания по отношению к государственным символам, формировании чувства интернационализма, толерантности и религиозной терпимости;

- прогностическо-деятельностной - предполагает в прогнозировании, предупреждении и ликвидации преступности, преодолении негативных качеств, характер и поведения сотрудника, отношения к своей правоохранительной деятельности как патриотически значимой, как служению Родину, развитие взаимодействия с общественными ветеранскими организациями, творческими союзами в вопросах

---

<sup>1</sup> Мазур М.Н. Сущность и особенности патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел. Кн. Психология. Педагогика. Этика // Под. Ред. Ю.В. Наумкина. - М.: Закон и право, ЮНИТИ. 1999. - С.204.

<sup>2</sup> Мазур М.Н. Педагогические системы формирования патриотической культуры у сотрудников органов внутренних дел. - М. 1999.- С. 264.

пропаганды героики милицейской профессии, объективного общественного мнения о деятельности ОВД, поддержки семей сотрудников, погибших и пострадавших при исполнении служебного долга.

Анализ проблемы патриотического воспитания сотрудников ОВД дает основание для определения ее основной цели, в качестве которой, выступает развитие патриотизма как личностного и профессионально значимого качества. Целью патриотического воспитания сотрудников ОВД является комплекс мер, которые направлены на решение трех основных групп задач, которые в свою очередь, отражают ее особенности, структуру и содержание. Она включает, прежде всего, «совершенствование нормативной правовой базы, развитие научно-теоретических и методических основ, координацию взаимодействия с общественными организациями, информационному обеспечению и финансово-экономическому обеспечению в области патриотического воспитания»<sup>12</sup>.

Реализация этих принципов способствует воспитанию у сотрудников совершенствование специальных умений, необходимых для профессиональной деятельности, приобщение сотрудников к нравственным ценностям и формированию у сотрудников чувства гордости и ответственности за Родину, а также развитие у них желания познать и приблизиться к осмыслению к таким понятиям, как «Родина», «патриотизм», «подвиг», «героизм», и «интернационализм».

Кроме того, патриотическое воспитание способствует формированию у сотрудников ОВД непоколебимой верности присяге, уставам, неуклонного следования их требованиям, глубокого понимания необходимости защиты Родины, стремления к борьбе с преступностью.

Мероприятия по патриотическому воспитанию по формам и методам организации должно осуществляться по двум основным направлениям:

**Во-первых**, при проведении повседневной воспитательной работы, которая должна содержать возможности многовидового воспитательного воздействия;

**Во-вторых**, путем организации и проведения *специальных* мер патриотического воспитания.

К *специальным* мероприятиям патриотического воспитания сотрудников ОВД должны относиться:

- проведение занятий, лекций и бесед в системе профессиональной подготовки сотрудников, рассказы о героических событиях по истории правоохранительных органов;

- информирование о патриотических поступках, о фактах героизма сотрудников ОВД в процессе борьбе с преступностью;

- постоянное напоминание о героических подвигах советского народа в Великой Отечественной войне;

- организация служебных ритуалов, торжественных церемоний и встреч, дней открытых дверей, уроков мужества;

- работа по увековечению памяти погибших при исполнении служебного долга;

- организация празднования дней воинской славы, памятных дней в истории таджикского народа и МВД Республики Таджикистан;

- поддержка инициатив сотрудников по проведению историко-архивных изысканий, сбору и обобщению материалов о самоотверженной деятельности старших поколений сотрудников и ряд других важных мероприятий.

Следует отметить, что эффективность работы по патриотическому воспитанию значительно повышается, когда к ней привлекаются ветераны ОВД.

---

<sup>1</sup> Организация патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел, курсантов слушателей образовательных учреждений системы МВД России: методические рекомендации. – Домодедово. 2012. - С.18.

Одной из основных задач патриотического воспитания является пропаганда государственных символов. Государственная символика обладает значительным потенциалом в работе по патриотическому воспитанию сотрудников ОВД, так как она открывает широкие возможности для формирования устойчивого сознания, основанного на общей сплоченности вокруг единых национальных ценностей. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в динамике формирования патриотического сознания и воспитания доминирует комплекс противоречивых тенденций, которые нельзя не учитывать при организации воспитательной работы по патриотическому воспитанию сотрудниками органов внутренних дел.

В этих условиях, как было сказано выше, очевидна неотложность решения на государственном уровне проблем, связанных с воспитанием патриотизма как основы консолидации общества и государства, необходимость единой государственной политики в области патриотического воспитания не только сотрудников ОВД, но и всех граждан республики, которые способны консолидировать и координировать эту многоаспектную работу.

Система государственной политики должна быть ориентирована на все социальные слои, возрастные группы, особенно сотрудников ОВД, определять основные пути развития системы патриотического воспитания, ее основные компоненты, позволяющие формировать готовность и граждан, и сотрудников ОВД к служению и защите Родине, отечеству.

Таким образом, патриотизм должен стать центральным, основным качеством личности сотрудников правоохранительных органов, их духовной основой, фундаментом формирования профессионально значимых личностных качеств.

#### **МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ВАТАНДҶУСТИИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ ҚОРҶОИ ДОХИЛӢ**

**Вожаҳои калидӣ:** ватан, ватандӯстӣ, тарбияи ватандӯстӣ, маданияти ватандӯстӣ, шараф, қарз, вичдон, қахрамонӣ, таҳҳамулпазирӣ, корманд, хизмат барои ватан, хизмат барои халқ, ҳимояи тартиботи ҳуқуқӣ, интизом, арзишҳои маънавӣ, мафкураи умумидаватӣ, андешаи умумимиллӣ

Дар мақола мафҳум ва моҳияти патриотизм (ватандӯстӣ), таҳаввул ва маънидоққунии он аз нигоҳи илмҳои ҷомеашиносӣ, инчунин, методологияи тадқиқи он мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф, махсус мақсад тарзу воситаҳо ва вазифаҳои мақомотҳои гуногуни давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва пеш аз ҳама, вазифаи мақомоти қорҳои дохилро дар тарбияи ватандӯстии кормандони қорҳои дохилӣ қайд намуда, зарурати амалӣ намудани онро пешниҳод менамояд. Дар мақола диққати асосӣ дар бораи амалӣ намудани чораҳои таъхирнопазирии тарбияи ватандӯстии кормандони мақомоти қорҳои дохилӣ дода шудааст.

#### **ESSENCE AND FEATURES OF PATRIOTIC EDUCATION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS**

**Keywords:** patriot, patriotism, patriotic consciousness, patriotic education, patriotic culture, honor, duty, a feat heroism, tolerance, co-workers, service to the country, to serve the people, the protection of law and order, discipline of moral values, a national ideology, nationwide idea

The article analyzes the evolution of the concept of patriotism, its understanding and explanation from sociological point of view, as well as its research methodology. The article highlights the methods and techniques, goals and objectives of public authorities, social

organizations and associations, particularly the internal affairs patriotic education of employees and citizens. The author focuses on the urgent problems of the internal affairs patriotic education of employees, while offering definition, ways and means, goals and objectives to this direction.

---

## ИМКОНИЯТИ ТАЪЛИМӢ-ТАРБИЯВИИ КУРСАНТОН ДАР РАФТИ ТАЧРИБАОМУӢӢ



Давлатшоева А.Ш.\*

**Вожаҳои калидӣ:** таълим, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, самт, тарбия, таҷрибаомӯзӣ, курсант

*Беҳтарин таҷриба - назарияи хуб*

*Роберт Кирхгоф*

Таълим дар муассисаҳои таълимии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ, мактаби обутоби ҷисмонӣ ва маънавӣ мебошад. Аз ин рӯ, раванд ва сифати таълиму тарбия дар онҳо бояд таҳти назорати харрӯза қарор дошта бошад, ибраз намуд Президенти кишвар Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон<sup>1</sup>.

Дар ҳақиқат, рафти асосии омӯзиш ва таълиму ташаккул-чараёни таълим ва тарбия ба ҳисоб мераванд. Моҳияти асосии чараёни таълим ва тарбия дар додани таҷрибаи иҷтимоӣ ба устодон ва азхудкунии тарбиягирандаҳо тавассути ҳамкориҳои байни онҳо мебошад.

Раванди таълим дар Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси нақшаҳои таълимии намунавӣ, ки аз ҷониби вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа ва аз ҷониби вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд ва ҳамзамон тибқи нақшаҳои таълимии кор ва ҷадвали раванди таълим, ки аз ҷониби роҳбарияти Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд, чараён мегиранд<sup>2</sup>.

Яке аз самтҳои афзалиятноки таълим ин таҷрибаомӯзӣ (коромӯзӣ) буда дар ҷузъи томи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.

Мақсади асосии таҷрибаомӯзӣ пеш аз ҳама сайқал додани маҳорату малакаи амалӣ, татбиқ намудани донишҳои назариявии курсантон аст. Таҷриба шавқи васеъ намудани доираи назорат, нуфузи шахсиро ба олам зиёд намуда, тамоми намуди амалиётро дар ҳаёт барои назорат бурдан аз болои мақсади мушаххас ба кор мебарад.

Дар давоми таҷрибаомӯзӣ курсантон дар дил нисбати пешаи интихобнамудаашон шавқу рағбат пайдо намуда, ҳамзамон маҳорати корӣ пайдо мекунанд.

Пас аз анҷом ёфтани таҷрибаомӯзии таълимӣ бошад курсантон ҳуҷҷатҳои лозимиро оид ба натиҷаи он тартиб дода, ба кафедра пешниҳод карда, онро ҳимоя

---

\* Давлатшоева А.Ш. – сардори кафедраи забонҳои Академияи ВКД Тоҷикистон, подполковники милитсия.

<sup>1</sup> Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2013.- С.2.

<sup>2</sup> Дар ҳамон ҷо. – С.8.

меунанд, ки хамаи ин дар варақаҳо баҳогузорӣ шуда ба қисми таълими факултет супорида мешавад<sup>1</sup>.

*Корозмӯз* (практик) шахси ботачриба, кордида, аҳли амал буда, дар ҳақиқат ба ҳаёт аз нуқтаи назари иҷтимоии хеш қодир аст. Амалҳои ӯ яқинан натиҷаҳои моддии дилхоҳ ба бор меорад.

Ба роҳ мондани таҷрибаомӯзӣ дар Академияи ВКД ҚТ ба зимаи шуъбаи таълим, факултетҳо, шуъбаи кадр, кафедраҳои таҳассусии он вогузор шудааст.

Пеш аз он, ки курсантон ба таҷрибаомӯзӣ сафарбар гарданд, дар чаласаи дастурдиҳӣ бо иштироки роҳбарияти Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони шуъбаи таълим, факултетҳо, устодони кафедраҳои таҳассусӣ: ҳуқуқи маъмури ва фаъолияти маъмурии МКД, кафедраи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, муҳофизати аҳли ҳаёт иштирок менамоянд. Рӯзи аввали таҷрибаомӯзӣ курсантон бо роҳбарият ва ҳайати шахсии шуъбаҳои ВКД, ки вобаста гардидаанд, ҳозир шуда шинос мешаванд. Сардори шуъбаи корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо муовини сардор оиди кор бо ҳайати шахсӣ, сардори шуъбаҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ курсантонро ба кормандони соҳибтаҷрибаи самти муайянгардидаи хизмат вобаста намуда, бо фармони ба расмият даровардашуда, речаи фаъолияти кории шуъбаро пурра риоя менамоянд<sup>2</sup>. Дар чараёни таҷрибаомӯзӣ таҳти роҳбарии роҳнамо, курсант дар асоси нақшаи инфиродии гузаштани таҷрибаомӯзӣ фаъолияти ҳаррӯзаӣ ҳешро ба нақша мегирад, яъне барномаи таҷрибаомӯзро амалӣ менамояд. Пеш аз хотима ёфтани таҷрибаомӯзӣ курсантон оид ба иҷро намудани кор ҳисобот омода менамояд, ки самтҳои зеринро бояд дар бар гирад: маълумот дар хусуси гузаштани таҷрибаомӯзӣ, корҳои басомонрасонда, инчунин маълумот оиди тақмили таҷрибаомӯзӣ.

Ҳисоботи курсант бо роҳнамои бевоситаи ӯ мувофиқа карда шуда, аз ҷониби сардори мақомоти корҳои дохилӣ тасдиқ карда мешавад. Пас аз муҳокимаи ҷамъбасти фаъолияти курсант-таҷрибаомӯз дар назди сардори шуъбаҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ба ҳар як курсант хулоса ва тавсифномаи хизматӣ, ки аз ҷониби роҳнамо ба имзо мерасад ва аз тарафи сардори мақомоти корҳои дохилӣ бо муҳр тасдиқ мегардад, пешниҳод мешавад.

Хулоса ва тавсифномаи хизматӣ, ки нисбати курсант-таҷрибаомӯз омода гардидаанд, ба шуъбаи кадрҳои Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба парвандаи шахсӣ ҳамроҳ намудан супорида мешаванд, зеро натиҷаи таҷрибаомӯзӣ баҳогузорӣ мешавад, инчунин ин раванд яке аз усулҳои баҳо додан ба қобилияти корӣ доштан дар мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳисоб меравад. Курсанте, ки аз уҳдаи иҷрои барномаи таҷрибаомӯзӣ набаромааст ва сазовори баҳои «ғайриқаноатбахш» гардидааст, ба супоридани имтиҳони давлатӣ роҳ дода намешавад.

Барои ба роҳ мондани таҷрибаомӯзии курсантон роҳбарият ва кормандони шуъбаи таълими Академияи ВКД ҚТ вазифадор буда, корҳои зеринро дар ин самт бояд анҷом диҳанд:

- муҳлати гузаштани таҷрибаомӯзие, ки дар нақшаи таълимӣ барои курсантон муайян гардидааст, тасдиқ намоянд;
- дар асоси қадом санадҳои меъёрии соҳавӣ таҷрибаомӯзии курсантон мегузаранд, муайян менамоянд;
- пешакӣ РКД ва ШКД-ро оид ба муҳлати таҷрибаомӯзӣ ва шумораи таҷрибаомӯзон огоҳ менамояд;
- дар Академияи ВКД ҚТ омода намудани фармон оид ба таҷрибаомӯзӣ;
- гузаронидани чаласаи дастурӣ бо курсантоне, ки ба таҷрибаомӯзӣ мераванд;
- пас аз таҷрибаомӯзӣ ҳимояи таҷрибаомӯзиро ба роҳ мондан;

<sup>1</sup> Барномаи таҷрибаомӯзии курсантони курси 4 факултети №2 Академияи ВКД ҚТ дар самти фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, - Душанбе. 2012, - С.6.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. - С.7.

- таҷрибаомӯзии курсантонро ҳаматарафа омӯхта барои дар оянда пурсамар гузаштани он чораҳо андешидан;

Сардорони РКД ВКД низ барои дар шуъбаҳо ва шуъбачаҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ таъмин намудани шароити корӣ барои курсантон вазифадор мебошанд. Ба курсантон вохурӣ ташкил намуда ба онҳо бояд дастур диҳанд, ба Академияи ВКД барои интизоми хизмати курсант-таҷрибаомӯз иттило ме диҳанд. Таҷрибаомӯзии курсантонро мунтазам назорат бурдан ва омода намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ, ҷамъбаст ва таҳлили натиҷаҳо низ ба зиммаи онҳо мебошад. Инчунин барои таҷрибаомӯзии ҳар як курсант корманди ботаҷриба бояд интихоб гардад, рафти таҷрибаомӯзии курсантон назорат мешавад.

Дар ҳолати аз ҷониби курсант-таҷрибаомӯз содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ сардорони шуъбаҳо ва шуъбачаҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ тафтишоти хизматӣ таъин менамоянд. Хулосаи тафтишотӣ хизматӣ ба Академияи ВКД ҚТ ирсол мегардад. Роҳбарии бевоситаи ҷараёни таҷрибаомӯзии курсант ба зимаи кормандоне, ки ба ҳайси роҳнамо муайян гардидаанд, вогузор карда мешавад.

Корманд-роҳнамо вазифаҳои зиёдеро нисбати таҷрибаомӯзии курсантон бар душ дорад:

- дар омода намудани нақшаи инфиродии гузаштани таҷрибаомӯзӣ кӯмак расонада аз болои риояи иҷрои барномаи таҷрибаомӯзӣ назорат мебарад;
- курсантонро бо хусусиятҳои хоси кори МКД ва воҳидҳои он шинос намудан;
- дар курсантон ташаккул додани маҳорати ҳушмуомилағӣ ва эҳтиром намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандон;
- дар хусуси риояи бечунучарои қонуният дар рафти фаъолияти касбӣ, риояи интизоми хизматӣ назорат бурдан ва ғайра.

Бояд қайд намуд, ки то рафтани таҷрибаомӯзӣ курсантон аз ҷониби омӯзгор-роҳбарии таҷрибаомӯзӣ бо муҳтавои барнома шинос мешаванд.

Курсант-таҷрибаомӯз ҳуқуқ дорад, барои ёрӣ ба роҳнамои бевоситаи таҷрибаомӯзиаш муроҷиат намояд. Курсант-таҷрибаомӯз интизоми хизматӣ ва тартиби кори хизмати ҳифзи тартиботи ҷамъиятиро пурра риоя менамояд, вале истифода намудани курсант барои иҷрои супоришҳое, ки дар барномаи таҷрибаомӯзӣ пешбинӣ нашудаанд манъ аст. Инчунин дар ҷараёни таҷрибаомӯзӣ курсантоне, ки натиҷаҳои мусбӣ сазовор нишон додаанд, аз ҷониби сардори Академияи ВКД ё сардори шуъбае, ки дар он курсант таҷрибаомӯзӣ гузашт хавасманд гардонида мешаванд.

Курсант-таҷрибаомӯз бояд ҳуҷҷатҳое, ки барои гузаштани таҷрибаомӯзӣ заруранд дошта бошад:

- нақшаи инфиродии гузаштани таҷрибаомӯзӣ;
- рӯзномаи иловағӣ барои қайдҳо;
- ҳисобот, ки қайдҳо дар он дарҷ мегарданд;
- ҳислатномаи курсант, ки дар охири таҷрибаомӯзӣ роҳнамо онро омода мекунад<sup>1</sup>.

Назария ва амалия ду базаи рӯзмарраи ҳаёт, ки барои омӯзиш назари гуногун доранд, дар ҳар як инсон ҳиссае аз онҳоро дарёфт кардан имкон дорад.

Албатта, корозмуда дар ҳақиқат ба ҳаёт аз нуқтаи назари иҷтимоии ҳеш қодир аст. Амалҳои ӯ яқинан натиҷаҳои моддӣ дилхоҳ ба бор меоранд. Гуфтан ҷоиш аст, ки корозмуда ҳаётро омӯхтааст, таҷрибаи бойи ҳақиқии ӯ дар асоси ёдрас гардидани баъзе ҳодисаҳои такроршуда мукамал гардидаанд. Шахси таҷрибанок оқибати корро хуб дарк мекунад, дониши андухтаи ҳешро дар амал татбиқ

---

<sup>1</sup> Барномаи таҷрибаомӯзии курсантони курси 4 факултети № 2 Академияи ВКД ҚТ дар самти фаъолияти маъмурӣ, - Душанбе. 2012. – С.3.

менамояд, ки дар ин самт падидаи халқии «Олими бе амал - анбури бе асал» пеши назар меояд ба қавли Бадриддин Ҷилолӣ:

*Илмат ба амал чу ёр гардад,  
Қадри ту яке ҳазор гардад*<sup>1</sup>.

Назариётчӣ метавонад вақти зиёдро дар тобиши воқеаи ночизе гузаронад, ки ба ҳаёти ҳаррӯзаи ӯ алоқае надорад, ӯ бештар вақт намедонад, ки бо зехни барзиёди хеш чи бояд кард. Назариётчӣ (теоретик) дар ҳақиқат бисёр медонад, аммо барои дар амал татбиқ намудан душворӣ мекашад. Корозмуда (практик) бошад шахси ботаҷриба, кордида, аҳли амал аст. Аз ин рӯ, устод Рӯдакӣ низ ба маврид фармудаанд:

*Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,  
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд*<sup>2</sup>.

### **ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ**

**Ключевые слова:** учеба, правоохранительные органы, направление, воспитание, практика, курсант

Для успешного выполнения программы практики курсантам необходимо планировать работу совместно с наставниками руководителями практики, внося, в случае необходимости, определенные коррективы в мероприятия, запланированные в плане по выполнению программы учебной практики.

### **POSSIBILITIES OF EDUCATIONAL TRAINING OF CADETS DURING THE INTERNSHIP**

**Keywords:** education, law enforcement, direction, education, practice, student

For successful implementation of practices cadets need to plan work together with mentors and teachers - methodical practice leader, introducing, if necessary, certain adjustments to the activities planned in the plan for implementation of the program of practical training.

---

### **ПЕШОМАДҶОИ СИЁСИИ КИШВАРҶОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА ҲИФЗИ МАНФИАТҶОИ МИЛЛӢ: ҶАМБАИ ГЕОПОЛИТИКӢ**



**Асламов Б.С.\***  
**Сафаров М.М.\*\***

**Вожаҳои калидӣ:** геополитика, амният, ҳукмронӣ, терроризм, манфиатҳои миллӣ, сиёсати «дарҳои кушод», қисми таркибии системаи ҷаҳонӣ, бӯҳрон

<sup>1</sup> Усмон Ҷумъазода. Ибодат. – Душанбе: «Истеъдод». 2011, - С.60.

<sup>2</sup> Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. – Душанбе. 2007, - С.50.

\* Асламов Б.С. – муовини сардори факултети № 2 Академияи ВҚД Тоҷикистон, полковники милитсия.

\*\* Сафаров М.М. – омӯзгори кафедраи фанҳои ҷамъиятии Академияи ВҚД Тоҷикистон, лейтенанти калони милитсия.

Вазъи сиёсӣ-иҷтимоӣ ва иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ зери таваҷҷуҳи як қатор кишварҳои хориҷӣ қарор дорад, ки онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки манфиатҳои миллӣ ва геополитики хешро дар минтақаи мазкур амалӣ созанд.

Геополитика ё худ чуғрофияи сиёсӣ – илм дар бораи қонуниятҳои тақсимоҷ ва табодули доираи таъсири давлатҳои гуногун, иттиҳодияҳои байнидавлатӣ дар фазои гуногунҷабҳаи шабакавӣ мебошад.

Ҷаҳони имрӯза бо пошхӯрии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба даст овардани истиқлолияти давлатии кишварҳои Осиёи Марказӣ бисе мураккаб ва пурпечуб гашта, таваҷҷуҳи қудратҳои ҷаҳонӣ шудааст.

Бо пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, ки ҷаҳон ба ду қутби муқобил, яъне худи Иттиҳоди Шӯравӣ, дигаре ИМА ба ҳисоб мерафт, ба ҷаҳони якҷутба табдил ёфт ва ҳамагон медонем, ки ин қутби ғолибро ИМА соғҳиб гашт. Гарчанде, ки Русия ҳамчун меросхӯри асосии Шӯравӣ ба ҳисоб равад ҳам, бартарии иқтисодӣ, ҳарбӣ ва нуфузи ИМА солҳои охир, новобаста аз проблемаҳои дохилии ӯ ретсетсияи начандон дур, камбудии буҷет, сарфи триллионҳо доллар ба иқтисоди ҳарбӣ ва амниятӣ, доираи таъсири ИМА боло рафт ва чандин давлатҳо аз қабилҳои Ироқ Афғонистон, Либия, кишварҳои Африқои шимолӣ, шарқи наздик, Куриёи ҷанубӣ ва дигар нуқтаҳои муҳими геополитикро соғҳиб гашта, нуфузи худро давра ба давра афзун гардонид, бартариро дар солҳои охир аз даст додани нест.

Фаҳмиши геополитикори Р. Геркави хело хуб маънидод кардааст. Вай геополитикаро «тасаввуроти харитагии муносибатҳои миёни миллатҳои асосии мубориз» номидааст<sup>1</sup>.

Таҳлилгарон ба он ақида мебошанд, ки баъд аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ низ муборизаи миллатҳои идома хоҳад ёфт. Ин мубориза албатта аз ҷониби марказҳои ҷаҳонӣ ва абарқудратҳои идора карда хоҳад шуд.

Вобаста ба масоили мазкур Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд кардааст: «Масъалаи ҳифзи дастоварди бузург, яъне ҳимояи давлату давлатдорӣ миллӣ ва таҳкими аркону пояҳои он, хусусан дар шароити пуртазоду печидаи солҳои охир, рӯз аз рӯз мураккаб шудани вазъи геополитикии минтақа ва ҷаҳон, инчунин гирифтани рақобат ва манфиатҳои кишварҳои абарқудрат ва таҳти таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ, осебпазир гардидани истиқлолияти давлатҳои миллӣ аҳамияти торафт ҷиддии ҳаёти пайдо мекунад»<sup>2</sup>.

Ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ ва бархурди манфиатҳои геополитикӣ вазифаи муқаддаси қормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ ва ҳар як шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Маҳз, сарфаҳм рафтани ба вазъи сиёсии равандҳои ҷаҳонӣ имкон медиҳад, ки иқтисоди мудофиавии давлат мустаҳкам гардад. Ҷуноне, ки дар моддаи 43 Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтисоди мудофиавии он вазифаи муқаддаси шахрванд аст»<sup>3</sup>.

Бояд зикр намуд, ки ба истиқлолияти миллии ҳар як давлат дар раванди ҷаҳонишавӣ терроризм байналмилалӣ ҳамчун яке аз ин хатарҳои глобалӣ таҳдид менамояд, ки ҷомеаи башарӣ, алаҳхусус абарқудратҳои аз қабилҳои ИМА бар зидди он муборизаи беамон мебаранд. Дар амалигардонии барномаҳои зиддтеррористӣ ИМА қушунҳои худро дар мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон мустақар гардонид, вале ҳамоно пеши роҳи терроризми байналмилалӣ пурра гирифта нашудааст. Илова бар ин мавҷи терроризм домани худро паҳн намуда, ба истиқлолияти миллии давлатҳои

<sup>1</sup> Зоқиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. - Душанбе, 2003. - С.551.

<sup>2</sup> Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2013. - С.52-53.

<sup>3</sup> Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2003. - С.15.

тахдид менамояд. Аксаран таҷрибаи ҷаҳонӣ чунин нишон медиҳад, ки «терроризми давлатӣ» низ вучуд дорад ва барои манфиатҳои геополитикӣ, дастаҳои террористӣ истифода бурда мешаванд, ки ин метавонад боз ҳам вазъи сиёсии кишварҳои ҷаҳонро ноором гардонад. Вале як нуқтаи муҳимро ёдрас шудан зарур аст, ки давлатҳои ҷаҳон баҳри амнияти глобалӣ бояд ҳамкорӣ намоянд, на ин ки бо манфиатҳои ғаразнок баҳри ба даст овардани захираҳои моддии дигар кишварҳо, бо ҳар роҳ, бо ҳар баҳона вазъи ин ё он давлатро ноором гардонанд.

Дар асоси принсипҳои Оинномаи СММ ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқҳои инсон, ҳамкориҳои давлатҳо мустақкам гардидааст. Барои чунин ҳамкорӣ ба ҳамаи давлатҳо пешниҳод шудааст, ки қадамҳои устуворро дар самтҳои зерин гузоранд:

1. Ҳимояи шаҳрвандони худ аз қасдҳои террористӣ;
2. Ҳамкориҳои тарафайн бо мақсади пешгирӣ ва барҳам додани амалҳои террористӣ дар кучое, ки бошад аз тарафи кӣ содир нашуда бошад, инчунин ба ҷавобгарӣ кашидани шахсоне, ки дар амалҳои террористӣ даст доарнд;
3. Пешгирӣ ва қатъ гардони фаъолияти тайёр намудан, маблағгузориҳои ҳар гуна амали террористӣ;
4. Ҷой надодани паноҳгоҳ ба террористон, ба ашхосе, ки терроризмро маблағгузорӣ ва тайёр мекунад, надодани ҳечгуна ҳуқуқ ба онҳо, ҳамонро ҳуқуқи гурезагон, ки зери он паноҳ бурданӣ мешаванд;
5. Табодули иттилоот дар мувофиқат бо ҳуқуқи байналмилалӣ, қонунгузориҳои миллӣ, ҳамкорӣ бо масъалаҳои маъмурӣ ва муҳофизатӣ бо ҳадафи пешгирии амалҳои террористӣ;
6. Таъмини риояи конвенсияҳои байналмилалии зиддитеррористӣ ва идоми мақолаҳои барои пурқувват кардани режими байналмилалӣ - ҳуқуқи мубориза алайҳи терроризм»<sup>1</sup>.

Чи тавре, ки аз санади байналмилалӣ бармеояд, давлатҳо дар таъмини амнияти байналмилалӣ бояд миёни ҳамдигар ҳамкориҳои зич дошта бошанд, вале аз таҷрибаи ҷаҳонӣ на ҳама вақт онро мушоҳида карда метавонем, илова бар ин маблағгузориҳои терроризми байналмилалӣ дастгирии иқтисодии соягӣ низ ба назар мерасад, ки ба имиҷи сиёсии давлатҳо зиён меоварад.

Бояд қайд кард, ки аз рӯи андешаи таҳлилгарони равобити байналмилалӣ О.Хестов, А. Кукушкина, Ш. Содиков, бо ҷой доштани омилҳои мавҷуда ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки дар ҳуқуқи байналхалқӣ бисёр чораҳо дар муборизаи зидди терроризм андешида шудаанд, аммо самаранокии онҳо ба талаботҳои глобалӣ ҷавобгӯ нестанд<sup>2</sup>. Масалан, мо нақши ИМА ва НАТО-ро дар мубориза бар зидди терроризм дар Афғонистон дида мебароем. Ҷанги эътилофи байналмилалӣ мувофиқи нақшаи эълонгашта баъди соли 2014 дар ҳолате, ки авҷи терроризм меравад, дар Афғонистон ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 3-4 амали террористӣ рух медиҳад, қушунҳои эътилофӣ ҳақи Афғонистонро тарк хоҳанд кард. Мавҷудияти қушунҳои НАТО ва ИМА барои Афғонистон зиёновар боқӣ монд ва ин ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бетаъсир нест.

Аксаран дар таҷрибаи созмонҳои террористӣ ақидаҳои мухталиф аз ҷониби давлатҳои гуногун пешниҳод мегарданд, ки моро ба андеша кардан водор намуда, терроризмро ба манфиатҳои геополитикии худ истифода бурданӣ мешаванд. Аз ҷумла, созмони террористии «МЕК»<sup>3</sup> (Муҷоҳидони халқи Эрон) аз рӯйхати

<sup>1</sup> Международная жизнь: проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности. - М., 2013. - С.85-86.

<sup>2</sup> Ниг: Хестов О., Кукушкина А., Содиков Ш. Международные организации VS терроризм. // Международная жизнь. - М., 2013. - С. 96-97.

<sup>3</sup> «Муҷоҳидони халқи Эрон» - созмони террористӣ, ки бо Эрон аз даврони таҷовузи Саддам Хусейн мечангад ва ба қуштори шаҳрвандони ИМА низ даст дошт.

созмонҳои террористӣ бо супориши ҳукумати ИМА бароварда шуд, тибқи расонаҳои хабарӣ ИМА ба «МЕК» маблағгузорӣ менамояд. Соли 1997 «МЕК» ҳамчун созмони террористӣ яке аз сабабҳои забти Ироқ гашта буд. Эрон ва Ироқ «МЕК»-ро то ҳоло созмони террористӣ меноманд, на ҳаракати инқилобӣ.

Ҳамин тавр гуфтан мумкин аст, ки ИМА ва НАТО меъёри ҳуқуқи байналмилалиро вайрон намуданд. Яъне, Қарори Шӯрои амнияти СММ таҳти №1566 аз соли 2004 созмони МЕК-ро аз рӯйхати созмонҳои террористӣ баровард. Таҳлилҳои нишон медиҳанд, ки РМИ (СРУ)-и ИМА ҳанӯз соли 1982 дар Фаронса барои барканор кардани «режими Оятулло» дар Эрон бо «МЕК» робита барқарор кардааст. Гарчанде, ки 6-нафар шахрванди ИМА аз тарафи ин созмони террористӣ ба қатл расонида шуда буд. Ин робитаи СРУ то соли 1997 пинҳон нигоҳ дошта мешуд, ки аз сиёсати «стандартҳои дугона»-и ИМА дарак меод. Сабаби аз рӯйхати созмонҳои террористӣ баровардани «МЕК», ин иттилоӣ аъзоёни он дар бораи объектҳои ядроии Эрон дар 70 км шаҳри Техрон ба шумор меравад. Ин иттилоӣ дар сомонҳои русии Иран.ру ҳамчун «муҷоҳидон-разведкачиён» ба кӣ лозим аст, аз тарафи маҷаллаи «Современный Иран» 15-июни соли 2013 ошкор гардида, ба нашр расид.<sup>1</sup>

Ба ақидаи сафири фавқуллода ва ваколатдори Русия дар Афғонистон Михаил Коноворовский (солҳои 2002-2004) «Дар асоси далелҳои барои Русия он масоил актуалӣ мебошад, ки стратегияи навро барои Афғонистон баъди соли 2014 кор карда бароянд». Ба назар гирифтани ҷамъаҳои байниминтақавии масоили Афғонистон чунин стратегия хусусияти комплексӣ дошта, тамоми мавзӯи хати сиёсати берунии Маскавро ба Шарқи Миёна, Осиёи Марказӣ ва қисман Осиёи Ҷанубӣ дар бар хоҳад гирифт»<sup>2</sup>.

Вобаста ба ин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ чунин хушдор медиҳад: «Бо дарназардошти ҳатарҳои зикршуда дар соли 2014 аз қаламрави Афғонистон хориҷ шудани нерӯҳои байналмилалӣ зиддтеррористӣ, роҳбарияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомиро зарур аст, ки дар самти мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи муҳаддир баланд бардоштани иқтисоди муҳофизатии мамлакат ва ҳифзи сарҳади давлатӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд

Аз ин лиҳоз, вазифаи ҷонӣ ва қарзи вичдонии ҳар як кадоми мо, ки ҳатто як лаҳза ҳам масъалаи ҳифзи давлату давлатдорӣ, таъмини амнияти кишвар ва нигоҳ доштани суботи оромии ҷомеаҳо фаромӯш насозем»<sup>3</sup>.

«Рузноманигори шӯъбаи таҳқиқоти «Санди Таймс» гуфтааст, ки ӯ бо собиқ агентии роҳбарикунанда Денис Саккер суҳбат кардааст. Саккер гуфтааст, ҳодисаи Эдмонд бояд дар сарҳати хабарҳо қарор мегирифт. Ин рӯзноманигор гуфтааст, ки баъди сӯҳбаташ бо Саккер Департаменти давлатии ИМА ба коргоҳи ӯ тамос гирифтааст. Аз муҳаррир хостааст, ки мавод нашр нашавад ва аз Саккер дур гарданд. Бо ҳамин дигар назари Саккер дар матбуот пайдо нашуд.

Баъди наشري ин таҳқиқот баъзе фарзияҳо дар мавриди Тоҷикистон ҳам метавонад рӯ занад. Аз ҷумла, амалиёти америкоӣҳо дар Осиёи Марказӣ замоне роҳандозӣ шудааст, ки дар Тоҷикистон ҷанги шахрвандӣ идома дошт. Тибқи маълумотҳои гуногун муҳолифони вақти Тоҷикистон асосан аз он сӯи дарёи Панҷ, ки зери назорати мусаллаҳони мустақар дар Афғонистон (дастпарварони СРУ ва Пентагон) буд, кумаки ҳарбӣ мегирифтанд. Пайдо шудани силоҳҳои сохти америкӣ дар дасти муҳолифони мусаллаҳи солҳои 1992-1997 дар қаламрави Тоҷикистон

<sup>1</sup> Аналитика // [www.iran.ru](http://www.iran.ru).

<sup>2</sup> Коноворовский М. Итоги Афганской операции НАТО и сценарии для России // Международная жизнь. Август, 2013.- С.116-117.

<sup>3</sup> Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ. - Душанбе, 2013.- С.50-53.

метавонад аз иртиботи эшон бо «хочагони хориҷӣ» дарак диҳад, мегӯянд баъзе таҳлилгарон»<sup>1</sup>.

Мувофиқи маълумотҳои таърихӣ замони Шӯравӣ минтақаи Осиёи Марказӣ, алалхусус Афғонистон зери нуфузи Русия қарор дошт, вале ба ақидаи профессор И.Ш.Шарипов - «Пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ба таври фавқуллода нуфузи Русияро ҳамчун меросхӯри Иттиҳоди Шӯравӣ аз байн бурд. Ҳоло бошад Русия дар ҳолати номуайяни қарор дорад ё ба қавли собиқ вазири қорҳои хориҷии Империяи Русия А.М.Торганов «Русия мутамарказ» мегардад»<sup>2</sup>. Ин мутамарказии Русия чандин соли баъд аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ низ идома дорад ва сиёсати хориҷии Русия нисбат ба кишварҳои Осиёи Марказӣ то ҳоло ба танзим дароварда мешавад. Барои барқарор намудани нуфузи ҳарбӣ-сиёсии худ Русия нерӯҳои ҳарбии худро дар Қирғизистон ва Тоҷикистон нигоҳ медорад. Бо ворид кардани нерӯҳои ҳарбии Русия ба Осиёи Марказӣ ИМА «хомӯшона» назар намуда, вале ин розигии хомӯшонаи худро танҳо барои ҳалли қазияи Афғонистон равона намудааст. Зеро ин «ҳадафи расмӣ»-и ӯ мебошад, ки на он қадар хуб аз ҷониби қоршиносони масоили геополитикӣ баҳо дода шудааст.

«Дар минтақаи Осиёи Марказӣ манфиатҳои ИМА пуртазод буда, бо манфиатҳои Русия, Туркия, Хитой муҳолиф мебошад. ИМА мехоҳад, ки манфиатҳои худро ҳам ба воситаи фишангҳои худ ва ҳам тавассути Туркия ҳамчун шарикҳои худ дар Осиёи Марказӣ мустақкам намояд»<sup>3</sup>.

Бояд ёдовар шуд, ки масъалаи нуфуз ёфтани ИМА дар минтақаи Осиёи Марказӣ, бахусус баъд аз амали террористии 9-сентябри соли 2001-ум авҷ гирифт. Ба эътилофи байналмилалӣ зидд террористӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ ёрии амалӣ расониданд ва ба дур кардани толибон аз қисмати шимолии Афғонистон мусоидат намуданд.

«Осиёи Марказӣ дорои аҳамияти бузурги геополитикӣ ва геостратегӣ буда, яке аз марҳилаҳои мураккаби ба ду қутби мустақими ҷаҳонӣ тақдир ёфтаниро аз сар мегузаронад»<sup>4</sup>.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати берунии худ сиёсати дарҳои кушод ва аз лиҳози геополитикӣ самти бисёрвекториро пеш гирифтааст. Вобаста ба ин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон менависад: «Сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози соҳибистиклолии кишвар то ба имрӯз яке аз василаҳои асосӣ ва муҳимтарини кишварамон ҳамчун давлати пешбарандаи сиёсати «дарҳои кушод» дар арсаи байналмилалӣ мебошад ва мо бо дар назардошти манфиатҳои миллиамон ин сиёсатро минбаъд идома хоҳем дод»<sup>5</sup>.

Ин сиёсати дарҳои кушода имкон нахоҳад дод, ки ин ё он кишвари хориҷӣ ба қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳлат намоянд, гарчанде, ки аҳён-аҳён чунин кӯшишҳо аз ҷониби абарқудратҳои нисбати кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ҷашм расида, боиси изтироб ҳам мегарданд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо изҳор намудааст, ки Русия барои Тоҷикистон шарикҳои стратегӣ буда, ин ҳамкорӣ дар минтақа бар зидди кишвари сеюм ҳеҷ гоҳ истифода нахоҳад шуд. Ин имкон медиҳад, ки амну субот дар саросари минтақаи Осиёи Марказӣ нигоҳ дошта шавад.

«Ба ақидаи собиқ вазири муҳолиф ИМА Роберт Гейтс, Русияи ҳозира ба таври умум таҳдидҳои глобалӣ надорад, чунки мисли Иттиҳоди Шӯравӣ тамоми ҷаҳонро

<sup>1</sup> *Ибод Давлат*. Дасти СРҶ ва Пентагон дар ҷанги Тоҷикистон: Фарзияҳои алангаи ҷанги солҳои 90-умро сӯйи Кохи Сафед мебарад // *Имрӯз NEWS*, 19.11.2013. - С.4.

<sup>2</sup> *Шарипов И.Ш.* Динамика геополитических изменений после распада СССР // *Бизнес и политика*, № 40, 2.10.2008. - С.7.

<sup>3</sup> *Нуриддинов Ф.Ш.* Геополитика.- Новосибирск.:Сиб АГС. 2007.- С.180.

<sup>4</sup> *Манонов Б.* Мы в ваши игры не играем, или от монополярного мира к многополярности отношений в Центральной Азии // *Азия-Плюс*, №11. 8.10.2008.- С.7.

<sup>5</sup> Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе, 2013.- С.51-52.

назорат карда наметавонад. Ҳамаи он чизе, ки барои Русия лозим аст, ин ҳукумрон шудан дар хоричи наздик мебошад. Роберт Гейтс мегӯяд, ки вай ва котиби давлати Кондализа Райс донандаи хуби Русия ба шумор мераванд ва аз рӯи ихтисоси «советология» рисолаи илмӣ дифоъ намудаанд. Ба ақидаи хонум Райс Русия меҳаҳад, ки кишвари асри XXI гардад, лекин бо усулҳои асри XX амал мекунад»<sup>1</sup>.

Манфиатҳои геополитикии ИМА ва Русия дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба ҳеҷ ваҷҳ ба вазъи дохилии ин кишварҳо набояд даҳолат намояд ва биноан вазъи минтақаро муътадил нигоҳ дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Осиёи Марказӣ ягонаи кишвари ориёитабор тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад, ки худро аз мураккабшавии вазъи сиёсии минтақа ҳимоя ва нигоҳ дорад. Ба ягон кишвари хоричӣ, абаркудратҳо, созмону ҳаракатҳои дохил ва хоричӣ имкон дода намешавад, ки ба сохти конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳолат намоянд ва аз ҳама муҳим ваҳдати миллие, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон бо душворӣ ба даст омадааст, зеро интиқод, баҳсу мунозираи иртиқоӣ қарор дода шавад. Чунин хати марши сиёсиро на танҳо давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки Конститусияи (сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон қафолат медиҳад:

«Моддаи 100. Шакли идораи ҷумҳурий, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёди, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд»<sup>2</sup>.

Имрӯзҳо бошад, мутаассифона дар расонаҳои хабарии ҷаҳон иттилоотҳои ба назар мерасад, ки дастовардҳои бузурги сиёсӣ, иқтисодӣ – иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро дар даврони истиқлолият ноҳида гирифта, бо ғаразҳои геополитикӣ Тоҷикистонро ба доми «буҳрони таҳмилии сиёсӣ» ворид кардани мешаванд, аммо миллати худогоҳи тоҷик, ки аз таърих сабақҳои лозимӣ гирифтааст аз сиёсати дохилӣ ва хоричии кишвари ҳеш дифоъ менамоянд. Сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ин самт хушёрӣ ва зиракии сиёсиро аз даст навода, бар зидди ҳар гуна идеяҳои ғаразонӣ муқовимат менамоянд.

«Агар пештар Тоҷикистонро бе сабаб ва бе баҳс бо ҳар баҳонае танқид менамуданд, ҳоло вазъият комилан тағйир ёфтааст. Ба ҳар як интиқоде, ки ба ҷониби Тоҷикистон равона мегардад, мо қатъиян ба он аз кадом тарафе набошад муқовимат менамоем»<sup>3</sup>.

Ҳамин тариқ, мавзӯи мазкур дар раванди мураккаби ҷаҳонишавӣ ва тағйиротҳои геополитикии ҷаҳони муосир актуалӣ буда, пешомадҳои сиёсии кишварҳои Осиёи Марказӣ, алалхусус Тоҷикистонро аз барҳурди манфеи милли ва геополитикии абарқудратҳо дар минтақаи Осиёи Марказӣ ошкор намуда, дурнамои онро мавриди таҳлил, омӯзиш ва баррасӣ қарор медиҳад.

#### **ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ: МНЕНИЕ ГЕОПОЛИТИКИ**

**Ключевые слова:** геополитика, безопасность, сверхдержавы, терроризм, национальные интересы, политика «открытых дверей», часть мирового сообщества, кризис

В статье авторы затрагивают процессы глобализации современных международных отношений, геополитические интересы сверхдержав после распада СССР и нынешнее состояние геополитических изменений стран Центральной Азии, в том числе, Таджикистана как суверенного государства. На основе анализа научной

<sup>1</sup> Зыгарь М. НАТО делает боевую стойку // Азия Плюс. №39.24.09.2008. - С.4.

<sup>2</sup> Конституция (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2003.- С.31.

<sup>3</sup> Шарипов С. И. Вояж безопасности Президента Рахмонова, или практический ответ на клевету некоторых государственных структур Центральной Азии. // Политические процессы в таджикском обществе. - Душанбе, 2011, - С.167.

литературы и материалов СМИ авторы подчеркивают необходимость защиты национальных интересов Таджикистана в условиях новых угроз транснациональной преступности.

#### **POLITICAL PERSPECTIVE OF CENTRAL ASIA AND PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS: VIEW OF GEOPOLITICS**

**Keywords:** geopolitics, security, superpower, terrorism, national interests, a policy of "open door", part of the world community, the crisis

The authors of contemporary globalization processes affect international relations, geopolitical interests of the superpowers after the collapse of the USSR and the current state of geopolitical changes of Central Asia, including Tajikistan, as a sovereign state. On the basis of analysis of the scientific literature and materials from media the authors emphasize the need to protect the national interests of Tajikistan in the face of new threats of transnational crime.

---

#### **ОМУЌГОР: ХУСУСИЯТҲО, ОМОДАГӢ ВА ОДОБИ КАСБИИ Ӯ**



**Саидолимов К.\***

**Назаров М.\*\***

**Раҳимова Р.Ҳ.\*\*\***

**Вожаҳои калидӣ:** омузгор, одоби касбӣ, хусусиятҳои шахсӣ, хусусият, ҷустуҷӯӣ, тарғиб, донишҷӯ

Тамоми донишмандони соҳаи тарбия иттифоқи назар доранд, ки шохсутуни амали таълимӣ ва тарбиявӣ омузгор ба ҳисоб меравад. Сирри муваффақият ба ҳама маъно дар шахсияти омузгор нуҳуфтааст. Аз ин нуқтаи назар, бояд муаллим ва мураббӣ аз нигоҳи хусусиятҳои шахсӣ, иҷтимоӣ ва касбӣ комилан омода бошад, то ба ин восита вазифаи пурмасъулияти худро ба таври аҳсан иҷро намояд.

Шайхурраис Ибни Сино вобаста ба ин масъала чунин мегӯяд: “Тарбиякунандаи кӯдак бояд дорои сифоти зерин бошад: оқил, бодиенат, донандаи хуби масоили тарбияи нафс, донандаи хуби роҳҳои тарбияи кӯдакон, бовикору ҷиддӣ, хушахлоку нармхӯ, зирак, ҷавонмард ва поксурату поктинат”<sup>1</sup>.

Мутахассисони соҳа маҷмуае аз хусусиятҳои касби омузгориро зикр кардаанд, ки мавҷудияти он барои ҳар муаллим ва мураббӣ лозим ва зарурӣ шуморида мешавад<sup>2</sup>.

**Якум, хусусиятҳои ҷисмӣ.**

Хусусияти ҷисмии омузгор ба се нуқтаи асосии зерин ҷудо мешавад:

---

\* Саидолимов К.С. - номзади илми филология, дотсенти кафедраи забонҳои Академияи ВКД Тоҷикистон.

\*\* Назаров М. - мудири кафедраи педагогика ва психологияи ДИТ ба номи Имоми Аъзам–Абӯҳанифа.

\*\*\* Раҳимова Р.Ҳ. - номзади илмҳои техникаи, дотсенти кафедраи фанҳои табиӣ ва иттилоотии ДИТ ба номи Имоми Аъзам–Абӯҳанифа

<sup>1</sup> Ибни Сино. Ас-сиёсат. Ҷ.1. –Душанбе. 2003.- С. 102-103.

<sup>2</sup> Ҳамон манбаъ.

1. Комилан солим бошад, то тавонад бо муваффақияти комил вазифаи касби омӯзгориро ба анҷом расонад.

2. Аз айбҳои чашмас ва ошкор, монанди қочқашм, лакнати забон ва ғайра, солим бошад, зеро дар сурати мавҷудияти айбҳои зикргашта омӯзгор мавриди таҳқир ва масхараи талабагон қарор мегирад. Билохира, дар адои вазифаи омӯзгорӣ таъсири манфӣ мерасонад. Аз ин сабаб, аслан бояд устод тандуруст ва солим бошад.

3. Омӯзгор бояд нисбат ба сарулибос ва сурати худ диққати ҷиддӣ зоҳир намояд. Бо сурати муносиб ва сару либоси тозаву озода ба дарсгоҳ ҳозир шавад, зеро талабагон одатан омӯзгорро барои худ улғу (идеал) мешуморанд.

#### *Дуюм, хусусиятҳои ақлӣ ва илмӣ.*

Бузургтарин ҳиссаи муваффақияти омӯзгор ба заковат, ҳозирчавобӣ ва жарфнигарии ӯ вобаста аст. Муаллим бояд мулоҳизакор ва нозукбин буда, барои муноқиша ва қаноатманд кардани талабагон қудрат дошта бошад.

Зери мафҳуми “хусусиятҳои ақлӣ ва илмии муаллим ва мураббӣ” нуктаҳои зерин дохил мешавад:

1. *Заковат.* Омӯзгор дар тамоми мароҳили таълим бояд соҳиби заковати баланд бошад, то ин ки барои расонидани маълумот ба зеҳни шогирдон аз беҳтарин ва саҳлтарин метод истифода намояд. Бо ин амал ӯ дар назди талабагон соҳиби эҳтироми ғавқуллода мегардад ва шахсан худи омӯзгор дар баробари пурсиши талабагон оқиз намемонад ва эҳсоси шармсорӣ намекунад. Инчунин талабагон бо истифода аз заковати устод маводди таълимиро ба хубӣ аз худ мекунанд.

2. Омӯзгор бояд нисбати фанне, ки ба талабагон таълим медиҳад, огоҳии комил дошта бошад. Инчунин, дар раванди таълим аз методҳои ҷадиди таълимӣ ба таври фаровон истифода намояд, зеро методикаи таълим барои хидмати маводди дарсӣ ба вучуд омадааст.

3. Омӯзгори муваффақ ва боҳуш як-як шогирдонашро меомӯзад. Ҳолати равонӣ, ақлӣ, майлу рағбат ва истеъдоду қудрати онҳоро ба хубӣ аз худ мекунад ва бо ин васила, тарзи таомулро бо онҳо омӯхта, рисолати омӯзгории худро ба таври бояду шояд ба анҷом мерасонад.

4. Бояд омӯзгор аз соҳаи педагогикаи синнусолӣ огоҳ бошад, то талабагонро вобаста ба синну сол ва мароҳили омӯзиш таълим диҳад. Ин амал дар сурате имконпазир мегардад, ки муаллим аз тамоми роҳу усули таълиму тарбия бохабар бошад. Дар баробари ин, устод доим кӯшиш ба харҷ диҳад, то маълумоти худро дар робита ба фанне, ки дарс медиҳад, боло барад, зеро Худованд ба Паёмбараш таълим додааст, ки чунин дуъо кунад: “Ва бигӯ: “Худоё, илми маро бештар гардон”<sup>1</sup>.

#### *Сеюм, хусусиятҳои ахлоқӣ*

Шубҳае нест, ки шахсияти омӯзгор дар ақлу равони талабагон таъсири ниҳоят бузург мерасонад, зеро онҳо зери таъсири шакли зоҳирӣ, ҳаракат, ишора, гуфтор ва ахлоқи ӯ қарор мегиранд. Шояд беҳтарин сухан дар робита ба ин мавзӯ он ривоятест, ки Ҷоҳиз аз каломи Уқба ибни Абӯсуфён ривоят кардааст. Чунончӣ, Уқба ибни Абӯсуфён ба мураббии писараш чунин гуфтааст: “Якумин ислоҳоте, ки ту нисбат ба фарзандони ман роҳандозӣ мекуни, бояд ислоҳи худат бошад. Аввал худро ислоҳ кун, зеро чашми онҳо танҳо аъмоли туро мебинад. Дар назари онҳо хубӣ ҳамон аст, ки ту онро хуб мепиндорӣ ва амали зишт он аст, ки ту онро қабех донӣ”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Қуръон, сураи “Тоҳо”, ояи 114.

<sup>2</sup> Доктор Абдуссалом Ҳуқандӣ, доктор Ҳасан Тувайр, доктор Саид Фондӣ. Ал-муршид фи-туруки т-тадрис- ал-оммати. Нақл аз китоби “Ат тарбияту фи-л-исломи”-и Аҳмад Фуоди Аҳвонӣ. Ҷ.1. - С.131.

Омӯзгор барои касби ахлоқи нек ниёзманд аст, зеро ӯ барои талабагон намунаи ибрат шуморида мешавад. Шогирдон ба ӯ пайравӣ мекунад. Аз нигоҳи равонӣ, фаъолтарин омили таъсиррасон барои шогирдон ин омӯзгор ба ҳисоб меравад. Аз тарафи дигар, касби омӯзгорӣ низ аз соҳибаш ин сифоти ҳамидаро тақозо мекунад, то устод дар амали худ муваффақ гардад.

*Муҳимтарин сифоте, ки мавҷудияти он барои муаллим зарурӣ ҳисобида мешавад, ба таври зерин аст:*

1. Омӯзгор бояд ба андозаи лозимӣ аз фанни ахлоқ, сиёсат, ҷомеашиносӣ ва иқтисод боҳабар бошад. Чунки ӯ барои ҷомеа хидмат мекунад ва талабагонро ҳамчун узви фаъол ва судманд барои ҷомеа ба воя мерасонад. Барои омӯзгор бидуни огоҳӣ аз вазъи иқтисодӣ, ҳолати иҷтимоӣ, сиёсӣ ва арзишҳои ахлоқии ҷомеа адо намудани рисолати устодӣ имконнопазир аст. Ӯ бояд аз тамоми ин улум огоҳ бошад, то дар раванди амали таълимӣ ва тарбиявӣ тамоми ин ҷонибҳоро ба инобат гирад.

2. Омӯзгор бояд нисбат ба талабагони худ мушфиқу меҳрубон ва дилсӯз бошад, то бо ин роҳ дили шогирдонашро ба асорат гирад. Набояд сангдил ва саҳтгир бошад, ки талабагон аз ӯ нафрат дошта бошанд, зеро ин амал ба он оварда мерасонад, ки ӯ дар миёни талабагон эҳтиромро аз даст медиҳад ва шогирдон нисбати ӯ нобовар мегарданд. Риояи низом аз ҷониби талабагон танҳо болои эҳтиром ва итоат асос ёфтааст, на болои саҳтгириҳои бемаҳалли омӯзгор.

Худованд роҷеъ ба ин мавзӯ дар Қуръони карим чунин гуфтааст: “...Ва агар ту (хитоб ба Паёмбар (с)) тундхӯ ва сангдил мебудӣ, онҳо (саҳобагон) аз атрофат пароканда мешуданд”<sup>1</sup>.

Қобили зикр аст, ки набояд устод бештар аз ҳадди лозим нармхӯ бошад, зеро баъзан шояд талабагон аз ин рафтори ӯ сӯистифода намоянд, балки омӯзгор ин гуфтаи ҳақими сухан ва муаллими тарбия, Саъдии Шерозиро барои худ шиёр қарор диҳад: **“Дурушттиву нармӣ ба ҳам дарбеҳ аст”!**

3. Устод доим аз сифоти ҳикмат, зиракӣ ва чиддият бояд истифода барад. Дар чунин сурат онҳо эҳсос мекунад, ки ба омӯзгор ниёз доранд ва ҳатман барои рафъи мушкилоти худ ба назди устодашон ҳозир мешаванд. Чиддияти устод дар қалби талабагон ниҳоли эҳтиромро нисбат ба тамоми амалкарди ӯ месабзонад. Чиддият ба он маъно аст, ки ӯ бояд дар ҳар коре, ки азм кард, онро ба субут расонад ва барои иҷрои он чандфикра намешавад.

Вобаста ба алоқаи устоду шогирд баъзе аз донишмандон чунин гуфтаанд: “Иртиботи устоду шогирд, пеш аз ҳама, монанди алоқаи бародари бузург бо додаракони хурдӣ ва дӯстона аст. Соати дарсӣ танҳо барои боҳабар шудан аз мушкилоти шогирдон ва роҳи ҳал пайдо кардан барои он мебошад”<sup>2</sup>.

4. Дар адои рисолати омӯзгорӣ ихлоси комил дошта бошад. Ӯ бояд мақоми рисолати омӯзгориро ба инобат гирад. Аз ин нуқтаи назар, бояд барои адои ин масъулият амин ва боихлос бошад. Аз худ садоқат нишон диҳад ва маълумоти муфидро барои талабагон интиқол дода, аз маълумоти зараровар худдорӣ намояд. Олими ҳақиқӣ касест, ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи илму маърифат камар баста, худро аз сафи талабагон боло намедонад. Вақти шогирдон ба назар гирифта шавад ва набояд фаромӯш кард, ки омили асосӣ дар рӯ овардани талабагон ба илм вобаста ба ихлоси омӯзгор аст<sup>3</sup>.

**Хусусиятҳои касбии омӯзгор:**

<sup>1</sup> Қуръон, сураи “Оли Имрон”, ояи 159.

<sup>2</sup> Ҳамон манбаъ. Бо нақл аз Аҳмад Муҳаммадҷамол. Назарияи тарбияи исломӣ. Ҷ.1. - С.132.

<sup>3</sup> Ҳамон манбаъ. Ҷ.1. - С.132

1. Эҳтироми одоб ва қонуниятҳои касби омӯзгорӣ.
2. Омӯзиши мавод вобаста ба одобу ахлоқи омӯзгорӣ.
3. Доим дар фикри он бошад, ки маҳорати касбии худро инкишоф диҳад.

Ин сифат аз роҳи иттилооти бештар ҳосил кардан ва рӯз ба рӯз ба касби интихобкардаи худ ҳусни тоза бахшидан ба даст меояд.

4. Бо муҳити муассисаи таълимие, ки дар он фаъолият дорад, бояд иртиботи доимӣ дошта бошад.

Ин хусусият чунин нуктаҳоро дар бар мегирад:

- бо иштирок дар муносибатҳои динӣ ва миллӣ барои баланд бардоштани сатҳи шуурнокии шахрвандон ва донишҷӯён маърузаҳои кунад,

- дар муассисаи таълимие, ки фаъолият дорад, бо раёсати он доим дар тамос бошад ва кӯшиш кунад, то миёни раёсат ва муҳити он муассисаи таълимӣ алоқаи доимӣ барпо гардад,

- ба қадри тавон роҳбарияти он муассисаро барои инкишофи сатҳи маърифатии талабагон аз нигоҳи касбӣ ва илмӣ роҳнамоӣ намояд,

- бояд барои ҳалли мушкилот дар тамоми эҳтиёҷоти муҳити талабагон ширкат намуда, бо онҳо ҳамкориҳои доимӣ дошта бошад,

- барои намоиш додани ахлоқи қаримона бояд намунаи ибрат бошад ва аз маконҳои шубҳаангез парҳез намояд,

- бо мудирияти он муассисаи таълимӣ барои боз ҳам раванқ додани ҷиҳатҳои таълиму тарбия ҳамкорӣ дошта бошад<sup>1</sup>.

#### **Омодагии касбии омӯзгор.**

Ҷойи шубҳа нест, ки бурду боҳти масоили марбут ба таълиму тарбияи талабагон ба омӯзгори муваффақ бастагии ниҳоят қавӣ дорад. Барои боз ҳам хубтар иҷро гаштани касби омӯзгорӣ аз ҷониби муаллим ва мураббӣ қаблан бояд шахсан ҳуди ӯ омодагии касбӣ дошта бошад. Ӯ бояд дар раванди фаъолияти доимии худ бо як қатор барномаҳое, ки раёсат онро мучахҳаз месозад, ошно гашта, тамрин дода шавад. Албатта, мудирӣ муассисаи таълимӣ ин барномаҳоро барои такмили маҳорати омӯзгорӣ бо мутахассисони соҳа омода менамояд<sup>2</sup>.

*Барои омӯзгори асил ва мутахассис гаштани шахс бояд барномаҳои таълимӣ ва тарбиявиро, ки аз се пояи асосӣ иборат аст, аз худ намояд:*

#### **Омодагии умумии илмӣ (Тарбияи умумӣ).**

Муваффақияти омӯзгор дар ҳаёти умумии худ ва фаъолияти омӯзгориаш то як андоза ба ин нуктаҳо бастагии зич дорад: васеъ будани доираи маълумоти умумии ӯ дар ҳар боб, аз мушкилоти ҷомеа, миллат ва олами бузурге, ки ӯро ихота дорад огоҳ будан.

Бояд ӯ дараҷаи маърифатӣ, фалсафа ва ҳадафҳои ҷомеаеро, ки дар он ҳаёт ба сар мебарад, бо тамоми паҳлӯҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ омӯзад. Илова бар ин, аз маълумоти асосии асри худ, махсусан фарҳангу тамаддуни он боҳабар бошад. Бо тамоми ин имкониятҳо ӯ метавонад, ки шогирдонашро аз фалсафаи ҳаёт, мубориза алайҳи мушкилоти он кӯмак намояд, то барои онҳо бо ин восита тавофуқи психологӣ ва иҷтимоиро фароҳам оварад. Талабагон низ дар навбати худ бо ин роҳ барои тараққиёти ҷомеа метавонанд саҳмгузор бошанд. Аз ин сабаб, бояд маърифатнокӣ ва

<sup>1</sup> Ҳамон манбаъ. Ҷ.1. - С. 132

<sup>2</sup> Ҳамон манбаъ бо нақл аз Абдуссалом Абдуллоҳи Ҳуқандӣ. Омӯзиши нақши мудирӣ муассисаи таълимӣ - ҳамчун роҳбари мутахассиси марҳилаи ибтидоӣ дар Тароблус. Рисолаи нашроношудаи магистратурӣ дар Тароблус, Донишгоҳи Фотех, факултаи тарбия. 1982. - С. 90-96.

маълумоти умумӣ дар ҳар боб ҷузъи асосии барномаҳои тайёрии касбии омӯзгор бошад<sup>1</sup>.

### **Омодагии илмӣ таҳассусӣ (тарбияи таҳассусӣ).**

Ин омодагӣ ба навъи таҳассусе вобаста аст, ки онро муаллим бо дарназардошти қудрат ва имкониятҳои илмӣ худ интихоб карда аст. Қабл аз он ки омӯзгор по ба майдони фаъолият гузорад бояд вобаста ба маводе, ки онро таълим медиҳад огоҳии комил дошта бошад, то барои таълими он фан салоҳият пайдо кунад ва бо методҳои нав ба нав онро ба талабагон таълим диҳад. Шоистагии илмӣ омӯзгор дар ҳар фан ба андозаи огоҳии ӯ аз он фан вобаста аст. Махсусан фанҳое, ки бо забони арабӣ аст, ӯ бояд ба андозаи лозимӣ аз ин забон огоҳ бошад<sup>2</sup>.

### **Омодагии касбии таҳассусӣ (Тарбияи касбӣ).**

Барои омӯзгори муваффақ гаштан танҳо иттилоӣ васеъ доштан, маълумоти умумӣ касб кардан ва дар доираи таҳассуси худ маҳорат пайдо кардан кифоя намекунад, балки илова бар ин, омӯзгор бояд аз донишҳои тарбиявӣ, психологӣ ва таҷрибаҳои амалии таълим огоҳ бошад. Маҳз, бо ин восита ӯ барои ба вучуд овардани донишҳо, мафҳумҳои илмӣ, маҳоратҳо ва самтҳои тарбиявӣ ва таҳассусии лозим дар фаъолияти омӯзгорӣ роҳ меёбад ва аз усули касби омӯзгорӣ, асосҳои таърихӣ, фалсафӣ, иҷтимоӣ ва психологӣ ин касб бохабар мегардад. Дар маҷмӯъ ӯ бояд аз донишҳои педагогӣ огоҳ бошад, то барои роҳнамоии талабагон, идораи синф ва қудрат доштан барои истифодаи воситаҳои диданӣ ва шуниданӣ роҳ ёбад, яъне ниҳоятан барои ба вучуд овардани фалсафаи тарбиявии фаъол қудрат дошта бошад. Зеро чи тавре донишмандон мегӯянд: “Ҳеч касбе ба андозаи касби омӯзгорӣ барои инкишоф ёфтани аҳамиятнок нест чунки ин касб аз шахс талошҳои пайдарпайи махсусро талаб мекунад”<sup>3</sup>.

Қобили зикр аст, ки пеш аз дохил кардани омӯзгор ба муассисаҳои таълимӣ бояд интихоби дуруст сурат гирад. Омӯзгорон санҷида шаванд ва ин санҷиш бояд дар асоси сифатҳои беҳтарини омӯзгори муваффақ сурат бигирад, то ин ки ба касби омӯзгорӣ шахси ноаҳл ва ноухдабаро хонда нашавад.

**Таҳқиқоти илмӣ соҳа тақрибан мавҷудияти бисту панҷ сифатро барои як омӯзгор ҳатмӣ нишон додааст, ки он сифот ба таври зерин мебошад:**

1. Қудрати иҷроӣ ин касбро дошта бошад.
2. Шахсияти ҷаззоб дошта бошад.
3. Соҳиби майли васеъ бошад (Майл ба ҷомеа, касби интихоб кардааш ва майл ба шогирдон).
4. Нисбати касби худ диққати ҷиддӣ зоҳир намояд.
5. Соҳиби завқи баланд, адаб ва ҳикмат бошад.
6. Бо ҳама кас ҳамкорӣ карда тавонад.
7. Дар иҷроӣ касби ихтиёркардааш устувор бошад.
8. Барои бедор кардани эҳсоси ҳоболуди талабагон қудрат дошта бошад.
9. Худамал бошад (яъне, мустақил буда, набояд касе ӯро барои иҷроӣ масъулияташ маҷбур кунад).
10. Шучоъ, ҷиддӣ, соҳиби ирода ва ҳадафи возеҳ бошад.
11. Дурандеш ва бедордил бошад.
12. Тандуруст бошад.
13. Амонатнигоҳдор бошад.
14. Дӯстдори касби омӯзгорӣ бошад.
15. Сифати мураббӣ будан дар ӯ дида шавад.

<sup>1</sup> Ҳамон манбаъ бо нақл аз китоби “Тардрис ва саломатии равонии талаба”. Таълифи Умар Башири Тувайбӣ. С. 313

<sup>2</sup> Ҳамон манбаъ. Ҷ.1. С.136

<sup>3</sup> Ҳамон манбаъ. Нақл аз Муҳаммад Салим Собир. Омода кардани муаллими фанҳо. 1982. С. 8

16. *Ширинсухан бошад, то талабагонро дар атрофаи ҷамъ созад.*
17. *Покизагиро дӯст дорад ва худ низ ҳамеша тозаву озода бошад.*
18. *Уфуқи ақлии васеъ дошта бошад.*
19. *Нобига бошад.*
20. *Пеширав дар ҷиҳати амал бошад.*
21. *Соатҳои дарсӣ ва дигар соатҳои ро, ки барои амал муайян шудааст, риоя намояд.*
22. *Аз нигоҳи ахлоқӣ ҳамеша дар ҳолати пешравӣ қарор дошта бошад.*
23. *Барои ба даст овардани маълумоти ҷадид доим талош намояд.*
24. *Дар ҳама ҳолат худро идора карда тавонад.*
25. *Аз зиёдаравӣ ва саҳлангорӣ парҳез намояд.*

Дар асоси он чи зикр гашт, метавон гуфт, ки вазифаи асосии муаллим аз тарбия иборат аст, яъне муаллим, пеш аз ҳама, тарбиятгар аст ва таълим ҷузъе аз касби тарбиявӣ доништа мешавад.

Тамоми ислохотеро, ки мо дар амали таълимӣ сустҷӯ дорем ва ҳамеша дар орзуи ба даст омадани он ҳастем, ин аст, ки муаллим саропо мураббӣ бошад. То барои ба даст овардани камолот ва расидан ба он барои сохтани талабагони тавоноии равшанфикри боимону мутгақӣ ва хушахлоқ кӯшиш намояд. Маҳз барои тарбияи инсон кӯшиш намояд, ки ватандӯстдор аст ва барои ватани худ ҷоннисор буда, доим барои пешрафти он кӯшиш менамояд.

Қуръони азимушшаън низ дар ояҳои зиёд вобаста ба нақши бузурги омӯзгорон бо нақл аз ҳаёти паёмбарон ва пайравони онҳо ишораҳои зиёде намудааст. Муҳимтарин вазифаи Паёмбар (с) дар Қуръон ин масъулияти таълиму тазкия ва ё тарбия мебошад.

Шоёни зикр аст, ки барои иҷро кардани масъулияти омӯзгорӣ муаллим бояд соҳиби шахсияти ба худ хос буда, аз сифатҳои рӯҳӣ, имонӣ ва ахлоқӣ баҳраманд бошад. Набояд фаромӯш кард, ки “Як карда аз сад гуфтор бех” гуфтаанд, яъне таъсири тарбияи амалӣ даҳчанди таъсири тарбияи қавлӣ аст<sup>1</sup>.

#### **Сифатҳои шахсии муаллим ва мураббӣ.**

Муаллим ва мураббӣ будан дар айни ҳоле, ки пуршарафтарин вазифа аст, инчунин масъулияти бузургеро аз соҳибаш талаб мекунад.

Таълиму тарбия танҳо бо доништани методҳои дурусти он самарани дилхоҳ намедихад, балки шахсияти ҳуди муаллим ва мураббӣ низ дар он нақши бузурге мебозад. Ў дар раванди таълиму тарбия яке аз рукҳои асосӣ ба ҳисоб рафта, метавонад, ки ҳам сабаби ободӣ ва ҳам сабаби харобии донишҷӯ гардад. Зеро вазифаи ӯ танҳо бо расонидани маводи таълимӣ ба шогирдон ба анҷом намерасад.

Аз ин сабаб дар дараҷаи аввал шахсияти ҳуди муаллим лозим ва зарурӣ аст, ки соҳиби якҷанд сифатҳо ва хусусиятҳо бошад.

Донишманд роҷеъ ба сифатҳои шахсии муаллим ва мураббӣ дар таълифоти худ бобҳои махсусро ба он ихтисос додаанд.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар китоби «Футувватномаи Султони»-и худ барои устод соҳиб гаштан ба бист сифатро шарт ва зарурӣ медонад.

Яке аз донишмандони дигар бо номи Фуод ибни Абдулазизи Шалхуб китоберо таҳти унвони «Паёмбар - нахустин омӯзгор» таълиф намуда, ёздаҳ сифати шахсии муаллим ва мураббиро бо тафсил зикр намудааст.

#### **Сифатҳои зарурӣ барои устод аз ин қароранд:**

1. *Ихлос.*
2. *Садоқати муаллим.*
3. *Мутобиқати гуфтор ба кирдор.*
4. *Адл ва баробарӣ.*

<sup>1</sup> Ҳамон манбаъ. Ҷ.1. - С.139 -141.

5. *Музайян будан ба ахлоқи ҳамида.*
6. *Тавозӯъ ва*
7. *Шуҷоат.*
8. *Ҳазлу шӯҳӣ бо шогирдон.*
9. *Сабр ва фуру бурдани хаши.*

10. *Дурӣ ҷустан аз суханони зишт ва беҳуда.*

11. *Машваратпурсии ӯ аз дигарон.*

**Ихлос:** яке аз муҳимтарин сифати муаллим ва мураббӣ ба ҳисоб меравад. Ӯ бояд дар тамоми гуфтор ва кирдори худ боихлос бошад. Ғарази устод дар адои ин вазифа танҳо ба даст овардани ризои Худованд ва боло бурдани сатҳи маърифатӣ ва ахлоқии шогирдон бошад. Тамаъҷӯӣ, мансабпарастӣ ва эҳтиромталабии устод аз шогирд ихлоси ӯро халалдор месозад.

Шояд бузургтарин бонги хатар барои устоде, ки ихлос надорад, аз ҳадиси Паёмбар (с) эҳсос карда шавад.

Абухурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят кардааст, ки он Ҳазрат (с) фармуданд: «...Ва мардери оварда мешавад, ки соҳибилм ва аз Қуръон бохабар буд. Худованд ба ӯ неъматӣ илмро, ки арзонӣ намуда буд, хотиррасон мекунад. Ӯ ба хотир меоварад. Сипас, аз ӯ мепурсанд, ки бо он илм чӣ кор кардӣ? Дар ҷавоб мегӯяд: «Ман бо илми худ дигаронро соҳиби маълумот кардам ва танҳо ба хотири ту Қуръон хондам». Ба ӯ гуфта мешавад: «Дурӯғ мегӯӣ. Ту илмро барои он омӯхтӣ ва таълим додӣ, ки туро олим гӯянд ва Қуръонро бо мақсаде тиловат намудӣ, ки туро қорӣ гӯянд». Фармон мешавад, ки ӯро кашон-кашон ба дӯзах андозанд»<sup>1</sup>.

Аммо агар устод дар расонидани вазифаи худ ихлос дошта бошад ва баъзан мардум ӯро мадҳ кунанд, ин ба ӯ зиён намерасонад.

**Садоқати муаллим.** Садоқат ва ростқавлӣ барои муаллим чун тоҷе болои сари ӯ ба ҳисоб меравад. Агар ин тоҷ аз дасташ ғавт шавад, эътимоду боварию дар байни шогирдон аз даст дода, беъътибор мегардад. Зеро шогирд тамоми маълумотро аз устод бо тақия ба садоқати ӯ касб мекунад. Аз ин сабаб, тавсияи Қуръон барои муъминон дар он аст, ки ҳамеша бо бандагони содиқ бошанд<sup>2</sup>.

Яке аз машхуртарин сифатҳое, ки мушрикони Паёмбарро бо он мешинохтанд, ин сифати ростқавлӣ буд.

Ҳатто садоқати Паёмбар сабаби мусалмон шудани баъзе ашхос гашта буд. Абдуллоҳ ибни Саллом (р) мегӯяд, ки дар аввалин вохурӣ бо Паёмбар (с) яқин намудам, ки чехраи ӯ ба чехраи дурӯғгуён монанд нест<sup>3</sup>.

Ростқавлиии устод ба шогирд ба ӯ эътимод мебахшад ва муаллим бо ин восита дар байни шогирдон соҳибэҳтиром мешавад.

Устод дар муносибат бо шогирдон ростқавлиро лозим донад ва дурӯғгӯӣ бипарҳезад.

Инчунин росгӯи муаллим дар он ифода меёбад, ки тамоми маълумотро ба шогирдон мерасонад бояд саҳеҳ бошанд. Дар расонидани маълумот ба онҳо хиёнат накунад. Зеро шогирд қимматтарин сармояи ҳаёти худро, ки он ҳам вақт ба ҳисоб меравад, дар ихтиёри ӯ гузоштааст.

#### **Мутобақати гуфтор бо кирдор**

*Эй, ки дониш ба мардум омӯзӣ,*

*Ончи гӯӣ ба халқ, худ бинюш.*

*Хештанро илоҷ менакунӣ,*

*Боре аз айби дигарон ҳамӯш*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> *Ривояти Муслим, Насоӣ, Аҳмад ва Тирмизӣ.*

<sup>2</sup> *Ишора ба ояи 119-и сураи «Тавба».*

<sup>3</sup> *Ривояти Тирмизӣ ва Доримӣ.*

<sup>4</sup> *Саъдии Шерозӣ. Гулистон. – С.54.*

Яке аз сифатҳои дигаре, ки мавҷудияти он барои муаллим ва мураббӣ ҳамтӣ ба ҳисоб меравад, ин мувофиқ будани гуфтор ба кирдор аст. Муаллим бояд барои шогирди худ амалан намунаи ибрат бошад. Дар Қуръони азимушшаън муҳолафати гуфтор бо кирдор яке аз гуноҳони бузург унвон шудааст<sup>1</sup>.

Паёмбар (с) асҳоби худро ба ҳар коре, ки амр мекарданд, аввалин нафаре, ки онро ба ҷо меовард, ҳудашон буданд. Зеро таъсири садҳо гуфтор ба як кирдор баробар шуда наметавонад.

Аз ин сабаб ба муаллимон лозим аст, ки ба ончи барои шогирдон таълим медиҳанд, аввал худ пойбанди он бошанд. Чунки хилофкориҳои устод дар шогирд таъсири манфӣ мерасонад. Ў ҳайратзада мешавад, ки оё ба гуфтаи устод амал кунад ё ба кардаш. Аз тарафи дигар, хилофкориҳои устод шахсияти ҳудашро беъътибор мекунад.

Имом Ғаззоли мегӯянд: «Вазифаи ҳаштуми муаллим он аст, ки кирдори ӯ бо гуфтораи муҳолиф набошад. Зеро илм бо ҷашми сар дида намешавад, аммо амал бо ҷашми сар дида мешавад. Соҳибдилон каму соҳибони ҷашм зиёданд. Ҳар шахсе, ки гуфтору кирдораи ба ҳам мувофиқ набошад, рушду такомул намеёбад. Шахсе, ки мардумро аз коре манъ кунад, аммо ҳудаш ба он даст занад, чунин рафтор заҳри қотилеро мекӯнад, ки ӯро ҳалок мекунад, мардум ӯро масҳара ва тӯҳмат карда, рағбатанон ба манъкардаҳои ӯ зиёд мешавад ва мегӯянд: «Агар он кор хуб намебуд, ҳуди устод аз он даст мекашид».

Муаллим ва мураббӣ бо шогирдон ҳукми ҷӯбу сояро доранд. Агар ҷӯб рост набошад, соя ҷӣ гуна рост мешавад»?!<sup>2</sup>

#### **Адл ва баробарӣ.**

Муаллим ва мураббӣ дар раванди таълим ва тарбия бояд шогирдони худро ба як ҷашм нигарад. Онҳоро аз ҳам ҷудо накунад, зеро устод ба чунин ҳолатҳо зиёд рӯ ба рӯ мегардад, ки баъзан ӯро ба ноадолатии байни шогирдон водор мекунад. Агар нафаре аз шогирдон бо устод қаробат дошта бошад, бояд муаллим тарзе рафтор кунад, ки шогирдони дигар эҳсоси норухати накунад. Дар раванди таълим ба яке рафтори дағалона намудан ва бо дигаре хушрафтори зоҳир сохтан ба ахлоқи шогирд зарар мерасонад ва ҳуди устод дар назди шогирдон ба золимӣ ва ноодилӣ муттаҳам мегардад.

Аз ин сабаб, Ҳудованд дар Қуръони азимушшаън масъалаи адлро дар ояҳои зиёд бо роҳҳои гуногун зикр намудааст. Дар ҷое онро бо сифати амр, ҷойи дигар адл дар баробари душман ва дар ояи дигар адл дар баробари нафсро зикр кардааст<sup>3</sup>.

Намунаи возеҳ барои исботи адл дар таърих сирати Паёмбар (с) аст. Дар «Саҳеҳ»-и Бухорӣ ва Муслим аз модари муъминон Оишаи (р) ривоят аст, ки зане аз қабилаи Махзума даст ба ҷинояти дудӣ зад. Қурайш дар ин бобат ғамгин шуданд. Хостанд нафаре байни Паёмбар (с) ва он зан восита шавад, то ҳукми дастбурри дар ҳаққи он зан иҷро нашавад. Ба ҳулосае омаданд, ки ягона нафаре, ки қудрати ин корро дорад Зайди писархони Паёмбар (с) аст. Зайд бо Паёмбар дар ин мавзӯ сӯҳбат кард ва Паёмбар (с) (бо ҳашм) ба ӯ гуфтанд: «Меҳоҳӣ дар бекор кардани қонуни Худо восита шавӣ»?! Барои мардум хутба хонда, чунин гуфтанд: «Эй мардум, сабаби асосии ҳалокати умматони пеш аз шумо дар он аст, ки агар шахси обрӯманду мансабдоре ҷиноят мекард, ӯро меғузоштанд, аммо агар нафари бекасе даст ба ҷиноят мезад, ӯро ҷазо медоданд. Қасам ба номи Худо, агар дар ивази ин зан Фотимаи духтари Муҳаммад (с) ҳам дудӣ мекард, ман хатман ӯро ҷазо медодам».<sup>4</sup>

#### **Музайян будан ба ахлоқи ҳамида.**

<sup>1</sup> Ишора ба ояҳои 1 ва 2-юми сураи «Саф».

<sup>2</sup> Имом Муҳаммади Ғаззоли. Эҳё-ул-улум ад-дин. Ҷилди 1. - С. 62.

<sup>3</sup> Қуръон, сураи «Наҳл», ояи 90, сураи «Шӯро», ояи 15, сураи «Моида», ояи 8, сураи «Анъом», ояи 152.

<sup>4</sup> Ҳадиси мазкур дар «Саҳеҳ»-и Бухорӣ ва Муслим аз модари муъминон Оиша (р.) ривоят шудааст.

Бешубҳа, ширинзабонӣ ва ширинбаёнӣ дар нафси инсон таъсири худро мегузорад. Дилҳоро бо ҳам чамъ мекунад ва душманиву кинаро аз синаҳо берун месозад. Инчунин баёну рафтори устод таъсири мусбат ё манфии худро дар шогирд мерасонад, зеро чеҳраи кушода ва хандон ба нафси инсон ҳаловату роҳат мебахшад, аммо турушрӯӣ нафси шахсро нороҳат карда, сабаби нафрат намудани инсонҳо мегардад.

Паёмбар (с) дар ояҳои зиёди қуронӣ ба хушахлоқӣ васф шудаанд<sup>1</sup>.

Возехтарин мисол барои муаллими аввал ривояте аст, ки Анас ибни Молик накл намудааст: «Ман бо Паёмбари Худо қадамзанон роҳ мерафтам. Паёмбар (с) дар тан чомаи начроние, ки гиребони дурушт дошт, пӯшида буданд. Ногаҳон бодиянишине омада, аз чомаи Паёмбар (с) чунон саҳт кашид, ки пайи гиребонаш дар гардани мубораки он Ҳазрат боқӣ монд. Ӯ ба Паёмбар (с) хитоб карда гуфт: «Эй Муҳаммад, барои ман аз моле, ки дар наздат ҳозир, ҳақ чудо кун». Паёмбар (с) ба сӯйи ӯ баргашта хандиданд. Баъдан фармон доданд, ки барои ӯ аз мол ҳақ чудо кунед»<sup>2</sup>.

#### **Тавозӯи муаллим ва мураббӣ.**

Тавозӯъ яке аз сифатҳои неки инсонӣ ба ҳисоб меравад. Муаллим ва мураббӣ дар раванди таълим ва тарбия бояд бо шогирдон ботавозӯъ муомила кунад. Худро аз чамъи толибилмон боло надонад, зеро байни устоду шогирд бояд алоқаи доимӣ мавҷуд бошад. Агар шогирд аз ҷониби устод эҳсоси кибру ғурур намояд, бо ӯ қатъи робита намуда, барои ҳалли мушкилоти таълимӣ ва тарбиявӣ аз устод фирор мекунад. Сиришти инсон тавре сохта шудааст, ки аз мутақаббирон ва мағрурон нафрат дорад. Илм яке аз неъматҳои гаронбаҳои Илоҳӣ барои инсон маҳсуб меёбад. Ҳар шахсе, ки ба ин неъмат ноил мегардад, бояд шукри онро аз роҳи тавозӯъ ва таълими шахсони нодон ба ҷо орад.

Паёмбар (с) дар Қуръони азимушшаън ба тавозӯъ дар баробари шогирдони худ фармон шудаанд<sup>3</sup> ва дар ин маврид фармудаанд: «Худованд ба ман пайғом фиристод ба ин мазмун, ки бо тавозӯъ бошед. Касе ҳаққи болои шахси дигар фахр кардан ва зулм намуданро надорад»<sup>4</sup>.

Намунаи беҳтарин дар ин боб рафтори Паёмбар (с) бо мушрикони дар рӯзи фатҳи Макка аст. Ҳангоми ба Макка ворид шудан, сари худро пойин намуда, бо шикастаҳолӣ дохили он сарзамин гаштанд. Баъдан тамоми аҳли Маккаро бо як ҳукм озод намуда гуфтанд: «Эй аҳли Макка, биравед, ки ҳамаи шумо озод ҳастед».

**Шучоат** - диловарӣ, нотарсӣ ва ҷасуриро гӯянд. Аммо манзур аз шучоат он маъное, ки дар зеҳни мо меояд, нест, балки мақсад аз шучоат ҷасурӣ дар калима аст, яъне дар он мавриде, ки омӯзгор ба хато меравад, бояд дар эътирофи хатои худ ҷасорат дошта бошад. Зеро ҳеч кас аз нуқсу камбудӣ ҳолӣ нест. Вале дар ҳоли сар задани хато ба тақсири худ эътироф накардан аз ахлоқи устод нест ва бояд муаллим ва мураббӣ худро аз он дур гирад.

Шояд ин масъала бо овардани мисоле аз ҳаёти муаллими инсоният ва шогирдони ӯ возеҳ гардад.

Паёмбар (с) бо он ҳама ҷойгоҳу мартаба ба лағжиши худ эътироф мекарданд. Чунончи боре Паёмбар (с) мардуми Мадинаро аз қаламча кардани дарахтон манъ намуданд. Соли оянда ҳосили он дарахтон кам шуд ё аслан ҳосил надод. Асҳоб ба назди Паёмбар (с) омада, аз чунин ранг гирифтани қор шикоят карданд. Паёмбар (с) гуфтанд: «Агар ман шуморо доир ба масоили динӣ амр намудам, онро ҳатман иҷро кунед, аммо дар сурате, ки ман масъалаеро аз фикри худ гуфтам, ман ҳам инсонам»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Қуръон, сураи «Қалам» ояи 4; сураи «Тавба», ояи 128; сураи «Оли Имрон» ояи 159.

<sup>2</sup> Ҳадиси мазкур дар «Саҳеҳ»-и Бухорӣ ва «Муснад»-и Аҳмад ибни Ҳанбал аз Анас ривоят шудааст.

<sup>3</sup> Ишора ба ояи 215-уми сураи «Шуъаро».

<sup>4</sup> Ҳадиси мазкур дар «Саҳеҳ»-и Бухорӣ аз Иёз ибни Ҳимор ривоят шудааст.

<sup>5</sup> Ишора ба ҳадиси «Саҳеҳ»-и Муслим, ки аз Абуруфеъ ибни Худайч ривоят шудааст.

Ҳазрати Умар (р) дар даврони хилофати худ рӯзе дар болои минбар хитоб ба занҳо намуд, ки шумо ҳангоми издивоҷ аз шавҳаршавандаҳоятон маҳри гарон мегиред. Аз ин сабаб ман ҳукм мекунам, ки баъд аз ин шумо ҳаққи аз 400 дирҳам зиёд гирифтани маҳрро надоред. Вақте аз минбар пойин омад, пиразане садди роҳи ӯ шуд ва гуфт: «Чаро мардумро аз коре манъ мекунӣ, ки Худованд онҳоро манъ накардааст? Оё сухани Худовандро нашунидаӣ, ки дар додани мол барои зан калимаи «Қинтор»-ро зикр намудааст»<sup>1</sup>. Ҳазрати Умар гуфт: «Худоё, маро мағфират кун. Ҳама аз Умар босаводтаранд». Фавран болои минбар баромад ва хатои худро эълон намуд<sup>2</sup>.

Аз ин рӯ, агар аз устод хатое сар зад, бояд дар эътирофи он бо чуръат бошад ва якин дошта бошад, ки бо ин рафтор қадри ӯ паст намешавад, балки, баракс, баланд мегардад.

#### **Ҳазлу шӯҳӣ бо шогирдон.**

Пӯшида нест, ки маводи илмӣ аз шогирд диққати махсусро талаб мекунад. Ҳангоми таълим бояд ӯ ҳам ҳузури қалбӣ ва ҳам ҳузури ақлӣ дошта бошад. Аз ин рӯ, баъзан таълим толибилмонро хаста мекунад ва ҳоҷат ба роҳат пайдо мекунад. Аз ин сабаб, муаллим баъзан дар аснои дарс бояд аз зикри латифаҳо истифода кунад. Зеро баъзан латифагӯӣ дар аснои дарс дорои чунин фоидаҳо аст: малолхотириро дур мекунад, зеҳнро роҳат бахшида, онро тез мекунад ва устод каме ҳам бошад, истироҳат мекунад. Албатта, ҳазлу шӯҳӣ бояд аз таҳқиру танқид холи бошад.

Имом Ғаззоли дар китоби «Эҳё-ул-улум»-и худ мегӯяд: «Агар ба монанди Паёмбар аз ҳазлу шӯҳӣ истифода кардан тавонӣ, боке надорад, аммо бояд дар ҳазлу шӯҳӣ ба ифроткорӣ роҳ дода нашавад. Инчунин хатои маҳз аст, ки ҳазлу шӯҳӣ одати доимӣ ва ҳамешагӣ қарор гирад»<sup>3</sup>.

Аз Паёмбар (с) пурсиданд, ки Шумо ҳам ҳазл мекунед? Дар посух гуфтанд: «Оре, аммо ман дар ҳазл танҳо ҳақро мегӯям»<sup>4</sup>.

#### **Сабр ва фурӯ бурдани хашм.**

*Садҳазорон кимиё Ҳақ офарид,  
Кимиёе ҳамчу сабр н-омад падид...  
Сабр бошад муштаҳои зиракон,  
Ҳаст ҳалво орзӯи кӯдакон.*<sup>5</sup>

Сабр дар луғат маънои “манъу ҳабс” ва “нигоҳ доштани нафс аз хостаҳо”-яшро ифода мекунад. Сабр яке аз беҳтарин нишонаи ахлоқи инсонӣ аст, ки танҳо шахсони ҳимматбаланд ва пок ба он ноил мегарданд. Аммо хашму ғазаб ҳукми оташро дорад, ки инсон ҳангоми хашмгин гаштан мувозанаторо аз даст медиҳад, меъёрҳо дар назараш табдил меёбанд ва ҳақиқатро аз ботил чудо кардан наметавонад. Аз ин рӯ, агар хашм ба хотири Худо набошад, хислати зишт маҳсуб меёбад. Албатта, Паёмбар (с) низ баъзан хашмгин мешуданд, аммо танҳо дар сурате, ки ҳақ поймол мегашт.

Алоқамандии сабр ба муаллим дар он ифода меёбад, ки ӯ дар мактаб бо талабагонии гуногунфикр, гуногунтабиат, фаъол ва танбал рӯ ба рӯ мешавад. Илова бар ин, омӯзгор машғулиятҳои дигар ҳам дорад: аз қабилӣ ба дарс омодагӣ дидан ва гайра, ки тамоми ин мушкилиҳо аз устод сабрро талаб мекунад. Албатта, сабр худ аз худ барои кас ба даст намеояд, балки бояд омӯзгор худро ба он одат диҳад, зеро дар сурати бесабрӣ устод азияти зиёд мекашад. Пӯшида нест, ки ҳамаи шогирдон яқсон буда наметавонанд. Шояд баъзе нафарон баъд аз ба анҷом расидани дарс ба устод

<sup>1</sup> Ишора ба ояи 20-уми сураи «Нисо».

<sup>2</sup> Ин ривоятро Ибни Касир дар тафсири худ бо нақл аз Абуяъло оварда, исноди онро хуби қавӣ гуфтааст.

<sup>3</sup> *Имом Муҳаммади Ғаззоли. Эҳё-ул-улум.*

<sup>4</sup> Ин ҳадис дар «Сунан»-и Тирмизӣ, «Муснад»-и Аҳмад, Шамоили Муҳаммадӣ аз Абухурайра ривоят шудааст.

<sup>5</sup> *Мавлоно Чалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ. – Техрон, 2001.*

гӯяд, ки чизеро аз дарс нафаҳмидааст ё баъзан устод аз тарафи шогирдон ба саволҳои ноҷо рӯ ба рӯ шавад ва аҳёнан шогирдон дар аснои дарс хандаву бозӣ мекунанд.

Аз ин сабаб, фуру бурдани хашму ғазаб нишонаи қуввати муаллим аст, на нишонаи заъф. Паёмбар (с) гуфтаанд: «Паҳлавони ҳақиқӣ шахсест, ки хашми худро фуру барад»<sup>1</sup>.

#### **Дурӣ чустан аз суханони зишт ва беҳуда**

*Одамӣ махфист дар зери забон,*

*Ин забон пардаст бар даргоҳи чон.*

*Чунки боде пардаро дарҳам кишид,*

*Сирри саҳни хона шуд бар мо падид.*

*К-андар он хона гуҳар ё гандум аст,*

*Ганҷи зар, ё ҷумла мору каждум аст.*<sup>2</sup>

Бадзабонӣ ва дашному масҳара намудани дигарон ахлоқи нописанд маҳсуб меёбад.

Маҳсусан, аз ҷониби омӯзгор зишти он даҳчанд мегардад. Албатта, талаффузи чунин калимаҳо дар забон чандон душвор нест, аммо табиати инсонӣ аз он нафрат дорад.

Албатта, чи тавре дар дарсҳои гузашта қайд намудем, устод барои шогирд бояд намунаи ибрат бошад. Дар сурате, ки муаллим ва мураббӣ ба чунин хислатҳои зишт гирифтोर шавад, пас, ин ҳам барои омӯзгор ва ҳам барои шогирд мусибати бузург ҳисобида мешавад.

Зери мафҳуми каломи бад ва беҳуда чунин суханон дохил мешаванд:

1. *Масҳара ва таҳқир.*

Худованд дар Қурони азимушшаън аз масҳара зикр намудааст<sup>3</sup>.

2. *Лаънат хондан ба дигарон.*

Мувофиқ ба таълимоти дини муқаддаси Ислом лаънат кардан ба дигарон гуноҳи кабира маҳсуб меёбад.

3. *Беҳудагӯӣ.*

Паёмбар (с) фармудаанд, ки мусалмон беҳудагӯ намешавад<sup>4</sup>.

#### **Машваратпурсии ӯ аз дигарон**

*Ақлҳо мар ақдро ёрӣ диҳад,*

*Машварат идроку ҳушиёрӣ диҳад.*

*Ақл қувват гирад аз ақли дигар,*

*Найшакар комил шавад аз найшакар.*

*Чаҳд кун, то пири ақлу дин шавӣ,*

*То чу ақли кулл ту ботинбин шавӣ.*<sup>5</sup>

Омӯзгор дар раванди таълиму тарбия ба мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ гашта, гоҳо хайрону саргардон мешавад ва ҳатто барои ҳалли он мушкилӣ чорае намеёбад. Аз тарафи дигар, баъзан шогирдон бо пурсишҳои тафсилталаби худ устодро барои посух гуфтан водор мекунанд. Дар чунин ҳолат муаллим ва мураббӣ ночор яке аз роҳҳои зеринро бояд интихоб кунад:

Кӯшиш ба харҷ диҳад, то мушкилоти шогирдро ҳал созад ё аз ӯ узрҳои кунад;

Худро маҷбур созад, то доништа, надоништа ба суолоти онҳо посух гардонад. Албатта, ин рафтор барои омӯзгор зебанда нест ва бояд худро аз он дур гирад.

<sup>1</sup> Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим ривоят кардаанд.

<sup>2</sup> Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавий маънавӣ. – Техрон, 2001. – С.77-78.

<sup>3</sup> Ишора ба сураи «Хучурот», ояи 11.

<sup>4</sup> Муҳаммад Исмоили Бухорӣ. «Адаб-ул-муфрад»; «Муснад»-и Аҳмад ва «Сунан»-и Тирмизӣ.

<sup>5</sup> Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавий маънавӣ. – Техрон, 2001. С. 174, 397

Ё ин ки, барои посухи он масъала бо чустучӯ ва мутолиа ё машваратпурсӣ рохи ҳал пайдо кунад.

Аз ин сабаб омӯзгор дар ҳалли мушкилоти донишҷӯён аз машваратпурсӣ набояд шарм кунад. Зеро Худованд дар Қурони азимушшаън Паёмбар (с) ро ба машваратпурсӣ амр намудааст.<sup>1</sup>

Ибни Аббос дар зимни тафсири ин ояи карима мегӯяд: «Замоне, ки ояи муборака дар мавзӯи машваратпурсӣ ба Паёмбар (с) нозил гашт, Расули Худо ба мардум хитоб намуда гуфтанд: «Огоҳ бошед, ки Худо ва Расули ӯ аз машваратпурсӣ бениёзанд, аммо Худованд онро барои умматони ман василаи раҳмат қарор дод. Аз ин сабаб, ҳар кӣ машварат кард, роҳ ёфтааст ва ҳар шахсе, ки онро тарк кард, гумроҳ мешавад»<sup>2</sup>.

Имом Шофай (р) аз Абӯхурайра (р) ривоят кардааст, ки мегӯяд: «Ман касеро ба андозаи Паёмбар (с) дар машваратпурсӣ аз дӯстон надидаам»<sup>3</sup>.

Дар мавриди нақшу рисолати омӯзгор илова бар он чи матраҳ гардид, метавон авсофу фазои зиёдеро аз осори бузургону мутафаккирин барои хонанда пешкаш кард, вале мо бо ҳамин иктифо намуда, намунае аз суҳанони гуҳарбори Паёмбари акрам(с)-ро ба таври хулоса меорем, ки фармудааст: “Ман ҳамчун доӣ ва омӯзгор фиристода шудаам” (Ва буъисту добиян ва муаллиман”).

## **ПЕДАГОГ: СПЕЦИФИКА, ПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА**

**Ключевые слова:** педагог, профессиональная этика, личные качества, специфика, поиск, студент

В статье речь идет о специфике и профессиональной этике педагога. Анализируется место преподавателя в обществе и в жизни студента как с точки зрения высказываний выдающихся мыслителей Востока, так и с точки зрения ислама.

TEACHER: SPECIFICS, TRAINING AND PROFESSIONAL ETHICS

**Keywords:** teacher, professional ethics, personal qualities, specific, search, student

The article focuses on the specifics and professional ethics of teacher. Analyzes the place of teacher in society and in the lives of students both in terms of the statements of prominent thinkers of the East, and from the point of view of Islam.

---

## **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ**



**Асламов Б.С.\***

**Ашуров С.Г.\*\***

---

<sup>1</sup> Ишора ба ояи 159-уми сураи «Оли Имрон»

<sup>2</sup> Ин ҳадис дар «Шуаб-ул-имон»-и Байҳақӣ аз Анас ва Ибни Аббос ривоят шудааст ва Ибни Ҳачар онро ғариб хонда.

<sup>3</sup> *Имом Мановӣ*. Файз-ул-қадир шарҳи чомеуссағир. Ҷилди 5. С. 565

\* *Асламов Б.С.* – заместитель начальника факультета № 2 Академии МВД Таджикистана, полковник милиции.

Халимова Д.Д.<sup>\*\*\*</sup>

**Ключевые слова:** экология, экологическая политика, экологические угрозы, законодательство, экологическая безопасность

В конце XX и начале XXI века экологические угрозы для каждого суверенного государства стали актуальными и первостепенными проблемами социального развития. Проблемы экологии охватили весь земной шар, и человечество ежедневно сталкивается с экологическими угрозами.

«Экология – это наука о взаимоотношениях между живыми организмами, биологическими системами (над организменного уровня) и средой обитания, практически – наука о структуре и функциях природы»<sup>1</sup>.

С середины XX века, в связи с усилившимся воздействием человека на природу, экология приобрела особое значение как научная основа рационального природопользования и охраны живых организмов.

Экология как наука, изучает все аспекты взаимоотношения человека с природой, в том числе экологию человека. Человек – как основной субъект социально-естественного развития играет важную роль в осмыслении и решении экологических проблем. Известные учёные стран СНГ внесли большой вклад в разработку и практики сущности экологических проблем. Сюда можно отнести работы Л.В.Бобоевой, С.Ю.Радиной, Л.Прокофьевой, П.Фестина, М.Димитрева, М.Е.Баскаевой, Н.Е.Рабкина, Л.С.Ржаницыной, Л.Н.Овчаровой, Н.М.Павловой, М.С.Такенбаевой, Р.И.Поповой, И.И.Карчагиной, а также ряд таджикских ученых С.Р.Раджабовой, К.Р.Расулова, М.Г.Гулахмедова, М.Хасановой, Д.Х.Бакаевой и другие, которые исследовали вопросы возникновения и причины появления экологии на различных этапах исторического периода, показали сущность экологии и её социальные последствия в обществе.

Социальная сущность экологии охватывает такие важные стороны жизни общества, как: основополагающие вопросы экологии: экономический механизм улучшения экологического состояния страны; совершенствование системы экономического контроля и экспертизы; разработка и реализация инвестиционных проектов для каждого экологического района и региона; усиление экономического воспитания населения и экологического образования.

«Исторический опыт и практика современного мира доказывает, что из всех глобальных проблемах - проблема войны и мира всегда представлялось силой острой и волнующей самой. По некоторым подсчётам за последние 55 веков произошло 14,5 тыс. войн, в которых погибло 3,6 млрд. человек. За 50 с лишним послевоенных лет в мире произошло 250 войн, в них участвовало 90 государств, чьи общие потери перевесили 35 млн. человек»<sup>2</sup>.

Взаимовлияние человека с природой проходили во всех этапах развития экологии, и в военное время, и в мирное. Военное время усугубило экологическую угрозу для каждого отдельно взятого государства.

Проблема экологии как социально – политический феномен общества в жизни каждого народа, нации и государства занимает особое место.

---

<sup>\*\*</sup> *Ашуров С.Г.* – доцент кафедры инженерно-технических дисциплин факультета № 3 Академии МВД Таджикистана, кандидат химических наук, полковник милиции.

<sup>\*\*\*</sup> *Халимова Д.Д.* – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Академии МВД Таджикистана, майор милиции.

<sup>1</sup> *Франсуа Рамад.* Основы прикладной экологии. - Ленинград, 1981. –С.5.

<sup>2</sup> *Мальцев В.А.* Основы политологии. – М., 1988. - С.465

Вопросы экологической безопасности Республики Таджикистан нами рассмотрено в научной статье «Экологическая безопасность в Республике Таджикистан: проблемы и перспективы»<sup>1</sup>.

Вопросы экологической безопасности Республики Таджикистан исходить из экологических угроз страны.

Согласно мнению российского ученого Л.С.Валиева «Экологическая безопасность как состояние защищённости жизненно важных интересов человека и общества предполагает цельный комплекс разнонаправленных механизмов её обеспечения: санитарно-эпидемиологических, гигиенических, технологических и т.д.

В силу отмеченного различия регулирования экологической безопасности носит прежде всего, государственно-правовой характер. Обеспечивается оно посредством комплексного правового регулирования, включая нормы Конституционного, административного, экологического, земельного природ ресурсного, гражданского законодательства и международных норм»<sup>2</sup>.

Единым критерием оценки (ЭКО) экологической безопасности, (естественной) искусственной экосистемы является качество жизни и здоровья населения. Здоровье человека в Таджикистане во многом зависит от следующих экологических угроз:

- загрязнение окружающей среды (особенно в городских центрах, окружённых промышленными объектами;
- риск заражения воды и почвы химическими средствами, используемыми в сельском хозяйстве;
- влияние глобального потепления, засухи и неурожай;
- инфицированные продукты питания, центры общественного питания;
- бесконтрольный выброс промышленных отходов;
- деградация природы, техногенные катастрофы, наводнение и землетрясение;
- демографический взрыв (до 2016 г. населения РТ увеличится до 10 млн. человек);
- низкая экологическая культуры населения;
- рост правонарушений, связанных с экологии;
- низкий уровень санэпидемиологической работы с населением, распространение инфекционных заболеваний;
- таяние ледников в горах, приводящих к уменьшению пресной воды;
- грубое расточительное обращение граждан с фауной и флорой;
- вероятная опасность обрыва Сарезкого озера, которое может привести к катастрофическим последствиям в странах Центральной Азии;
- бесконтрольное пересечение госграницы со стороны иностранных граждан (ИРА, Китай, Узбекистан, Киргизстан);
- минирование госграницы со стороны Узбекистана, которое приводит к нарушениям экосистемы и человеческим потерям.

Исследование проблемы экологии в Таджикистане имеет большое научно-теоритическое и практическое значение.

Задача ученых состоит в том, чтобы найти пути разрешения экологических проблем и угроз в Таджикистане.

Для предотвращения и регулирования экологических угроз в 2005 году в Республике Таджикистан был принят закон «Об экологической безопасности». В 5 статье данного закона определены IV уровня реальной опасности окружающей среды для здоровья людей.

---

<sup>1</sup> Асламов Б.С., Ашуров С.Г. Экологическая безопасность в Республике Таджикистан // Экологические проблемы и рациональное использование природных ресурсов, - Душанбе, 2012. – С.146-151.

<sup>2</sup> Валиев Л.С. Экологическая безопасность России: проблемы и перспективы // Гражданин и право. № 2. - М., 2012. –С.47//

- 1 уровень – деятельность небольшой опасности действия микроорганизмов;
- 2 уровень - небольшая опасность, которая связана с действием болезнетворных организмов;
- 3 уровень – деятельность стабильной (средней) опасности, которая связана с действием инфекционных микроорганизмов;
- 4 уровень – деятельность большой опасности, которая связана с действием микроорганизмов распространяющих опасные инфекции<sup>1</sup>.

В национальном законодательстве Таджикистана закреплены основные понятия экологической угрозы. Угроза исходит и от кримогенных элементов, от непредсказуемой экологической политики, постоянного риска заболевания инфекционными заболеваниями, риска возникновения военного конфликта, риска несчастного случая (пожары, аварии, землетрясение, наводнение и т.д.).

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, затрагивая вопрос о выбросах и экологии подчеркнул, что Таджикистан по выбросам занимает 105 место среди 213 стран мира, а среди стран Центральной Азии по этому показателю Республики Таджикистан находится на последнем месте. И всё это, по его словам, благодаря использованию возобновляемых источников энергии воды. В этой связи Таджикистан намерен строить малые, средние и большие гидроэлектростанции<sup>2</sup>.

20 июня 2012 года Президент Республики Таджикистан в своём выступлении на всеобщем заседании Конференции ООН по устойчивому развитию в городе Рио-де-Жанейро отметил: «Страны должны действовать совместно, определять социально-экономические приоритеты, рационально использовать финансовые средства и воду для сохранения устойчивого развития и экологического баланса»<sup>3</sup>.

6 марта 2012 года в Комитете охраны окружающей среды при правительстве РТ была обсуждена Государственная комплексная программа экологического образования населения Республики Таджикистан на период до 2020 года, при содействии Программы развития ООН. В ней участвовали представители природоресурсных структур страны, сотрудники министерства образования РТ, вузов и общественных организации.

По информации Информационного агентства «Ховар» только за 2011 год (на состояние 2.03.2012 г.) было выявлено 1007 правонарушений. Отделом в сфере надзора и рационального использования природного и животного мира совместно с областными управлениями и отделами по защите окружающей среды городов и районов Таджикистана вследствие был наложен штраф на сумму 146 тыс. 451 сомони.

В РТ необходимо усовершенствовать законодательство в вопросах водоохранах зон, в частности усиление потенциала по сохранению вод прибрежных экосистем, водно-болотных угодьях, снижения риска загрязнения водоёмов, а также информирование общественности о значении водно-прибрежных экосистем и методов их сохранения.

В целях урегулирования экологических угроз в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, функционирует Комитет по аграрным вопросам и экологии.

В этом плане необходимо отметить, что в центре внимания правительства Таджикистана стоят такие экологические угрозы, как деградация земель, накопление и переработка бытовых и промышленных отходов, проблема озеленения, проблемы городов, сохранение флоры и фауны заповедников.

Именно поэтому в 2008 году при Правительстве республики создан Комитет по охране окружающей среды, в компетенцию которого входит проведение единой

<sup>1</sup> Закон Республики Таджикистан «О биологической безопасности» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2005 год, №3, ст. 128; 2007 год, №7, ст. 692.

<sup>2</sup> Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 65-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. 21 сентября 2010 года / [www.Vorukh.ucoz.ru](http://www.Vorukh.ucoz.ru)

<sup>3</sup> [www.Safina.tj/rus](http://www.Safina.tj/rus)

государственной экологической политики в сфере охраны окружающей среды, контроль за рациональным использованием природных ресурсов, в том числе охрана, восстановление и воспроизводство лесов, природных памятников, гидрометеорологии, предотвращение причин возникновения чрезвычайных ситуаций, негативно влияющих на окружающую среду.

Нельзя не отметить и работу международных организаций. ПРООН в Таджикистане осуществляет ряд проектов, которые направлены на развитие социально-экономической сферы и защиту окружающей среды. Одним из таких проектов является программа по энергетике и окружающей среде на 2011-2015 годы.

Данная программа использует программный подход и сфокусирована на развитие потенциала, долгосрочности и устойчивости результатов.

Однако, несмотря на все эти усилия, ещё остается степень опасности экологических угроз в Республике Таджикистан.

Глобальная экологическая безопасность затрагивает и Республику Таджикистан. Учёные выделяют три вида угроз:

- военная угроза;
- экономические и социальные угрозы;
- экологическая угроза.

Наряду с военной, экономической и социальной угрозами, экологическая угроза является более проблематичной и носит внезапный и непредсказуемый характер, без правильного анализа, прогнозирования и повседневного контроля она может наносить колоссальный материальный и моральный ущерб обществу. Таджикистан, как суверенное государство постоянно сталкивается с экологическими угрозами, которые должны регулироваться и контролироваться национальным законодательством, соответствующими компетентными органами, уровнем экологической образованности населения. Вопрос изучения экологических угроз в Республике Таджикистан должен всегда стоять на повестке дня, ибо равнодушие к нему может привести к непредсказуемым последствиям. На наш взгляд, необходима координация деятельности правоохранительных органов, Комитета по аграрным вопросам и экологии Маджлиси намояндагон, Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям при Правительстве Республики Таджикистан, общественности и средств массовой информации в предотвращении экологических угроз в Республике Таджикистан.

#### **Таҳдидҳои экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон: тамоюли асосӣ ва проблемаҳо**


**Вожаҳои калидӣ:** экология, сиёсати экологӣ, таҳдидҳои экологӣ, қонунгузорӣ, беҳатарии экологӣ

Дар мақола масоили мубрами Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳдидҳои экологӣ: тамоюли умумӣ ва проблемаҳои он дар асоси таҳлили адабиётҳои илмӣ, иттилоии расонаҳои ахбори умум, хусусиятҳои башарии экология ҳамчун масоили глобалӣ дар мисоли проблемаҳои экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқ шудаанд. Муаллифон барои ҳалли мушкилоти экологии Тоҷикистон фаъолияти босамар ва ҳамоҳангсози мақомоти марбутаро пешниҳод намуда, намуд ва дараҷаҳои хатарҳои экологиро нишон дода, такмили қонунгузориро дар ин самт рукни муҳими сиёсати экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон меҳисобанд.

#### **ECOLOGICAL THREATS OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN: MAIN TENDENCIES AND PROBLEMS**

**Keywords:** ecology, Ecological policy, threats, legislation, Ecological safety

This article discusses the most important problems of Tajikistan, an environmental threat: the overall trend and its problems are investigated based on the analysis of the scientific literature, media reports as a global problem as an example of environmental problems in the Republic of Tajikistan. Contributors to solve environmental problems in Tajikistan offer fruitful and harmonious activity in this direction and they show the types and extent of environmental threats. They think improvement of legislation in this area is the most important basis of environmental policy of Tajikistan.





**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАССЛЕДОВАНИЕ НЕРАСКРЫТЫХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**



**Самиев Н.М.\***

**Ключевые слова:** факторы, нераскрытые преступления прошлых лет, приостановленные уголовные дела, организация расследования преступлений.

Последовательное развитие правового государства с целью построения гражданского общества, требует неуклонного соблюдения законности, прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения нормальной жизнедеятельности людей. Руководством Таджикистана оказывается посильная помощь правоохранительным органам в целях того, чтобы каждое преступление было раскрыто и качественно расследовано в установленные сроки. Однако как свидетельствует практика некоторые преступления, особенно такие, как квартирные кражи, убийства, разбои, грабежи, тяжкие телесные повреждения своевременно не раскрываются. Так, например: по данным ГИАЦ МВД Республики Таджикистан в период с января 2005 года по 2013 год в республике осталось нераскрытыми -8086 преступлений, в том числе убийств -100; хулиганств -215; квартирных краж- 4478; мошенничеств-795; грабежей-259; разбоев-90; тяжких телесных повреждений -117. Это объясняется рядом субъективных и объективных причин, которые влияют на эффективность работы правоохранительных органов, в том числе на деятельность следователей и дознавателей. В первый период после получения сообщения о преступлении, допускается промедление с производством осмотра места происшествия, его некачественное проведение, в результате чего следы преступления оказываются уничтоженными, а существенные обстоятельства не установленными. Не все версии подвергаются проверке или проверяются поверхностно, средства и методы оперативно – розыскной деятельности используются недостаточно, научно-технические средства оставляют желать лучшего. Применение на практике полиграфа, при проведении следственных действий до сих пор, не используется, недостаточно специалистов, криминалистических и технических средств, а также автотранспортных средств в органах милиции отдаленных регионов, для элементарного своевременного прибытия следственно оперативной группы на место происшествия. Зачастую быстрое раскрытие преступлений и установление виновных лиц осложняется из-за отсутствия должного взаимодействия как внутреннего, так и внешнего характера между подразделениями, органами и службами. Несвоевременное раскрытие и расследование преступлений дают возможность, преступнику, оставаясь на свободе, совершать новые еще более тяжкие преступления, игнорируя конституционный принцип неотвратимости наказания, что отрицательно влияет

---

\* Самиев Н.М. - адъюнкт кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, подполковник милиции (ранее старший преподаватель кафедры ОРД Академии МВД Республики Таджикистан).

на авторитет правоохранительных органов Таджикистана. Поэтому необходимо существенное усиление работы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет<sup>1</sup>, так как это важно для укрепления правопорядка, соблюдения законности и дисциплины в республике.

Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет в Таджикистане зависит от ряда *факторов*:

1. Субъективный, так называемый *человеческий фактор*, который напрямую зависит от подготовленности, профессионализма сотрудника правоохранительного органа. В частности, речь прежде всего, идет о следователе, дознавателе и других участниках расследования преступлений. Уже на первом этапе работы по уголовному делу в целях установления всех обстоятельств совершения преступления, должны быть собраны данные, указывающие на личность преступника, выявлены очевидцы преступления и другие свидетели, а также орудия преступления, способ его совершения, организована проверка выдвинутых версий.

К сожалению, при изучении уголовных дел по нераскрытым преступлениям прошлых лет нередко обнаруживается поверхностное проведение расследования; формальное составление процессуальных документов, невыполнение или выполнение с опозданием органами дознания отдельных поручений следователя, заполнение учетных документов по видам, способам преступлений и приметам лиц совершивших преступление с нарушением принципа полноты, объективности и своевременности. Это свидетельствует о недобросовестном, халатном отношении сотрудников к своим функциональным обязанностям. Последующая работа по уголовному делу, естественно, осложняется, многие источники информации утрачиваются, изменяются и теряют доказательственную ценность.

Изучение материалов приостановленных, а затем возобновленных уголовных дел о преступлениях прошлых лет показывает, что имеет место противодействие расследованию уголовных дел со стороны подозреваемых, обвиняемых, их родственников и близких лиц. Нередко это связано с менталитетом народа Таджикистана.

2. Влияние *фактора времени* на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию<sup>2</sup>. Время влияет не только на утрату, но и на изменение доказательственной информации (свидетели и потерпевшие забывают часть фактов и т.д.), затрудняет ее восстановление и проверку. Так, из-за волокиты следователей, которые, в частности, неоднократно вызывают на допрос порой единственного свидетеля по уголовному делу, который часами ожидает в коридоре, когда его пригласят в кабинет. Человек после такого отношения, скорее всего, не захочет содействовать следствию. В лучшем случае он скажет, что, видел преступника, но, не запомнил его примет. В ряде случаев со временем изменяется внешний облик преступника, в результате чего его труднее установить и опознать.

В некоторых случаях фактор времени способен оказывать положительное воздействие на раскрытие преступлений: бдительность преступника может притупиться, возможны разговоры о совершенном ранее преступлении, реализация похищенного имущества или денег, что может способствовать разоблачению преступника.

---

<sup>1</sup> Под нераскрытыми преступлениями в Республике Таджикистан понимаются преступления, по которым предварительное следствие приостановлено на основании п.1,2 ч.1 ст.230 УПК Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №12, ст. 819; 2010, №7, ст.551; 2011, №3, ст. 159; №7-8 ст 626 З РТ от 16.04.2012 г. № 809; ЗРТ от 03.07.2012г., № 864; ЗРТ от 01.08.2012г., №878; ЗРТ аз 28.12.12.№927, №932, ЗРТ аз 22.07.2013с №982, 983; См.также: Постановление правительства Республики Таджикистан №676 от 22.12.2009 г. «Об утверждении порядка ведения учетов, единого учета преступлений и лиц совершивших преступления».

<sup>2</sup> Белкин Р.С. Криминалистика. - М.: «Юридическая литература», 1986. - С. 530.

Имеют место и такие факты, когда отбывающие наказание преступники по различным причинам рассказывают окружающим о совершенных в прошлом преступлениях, что является поводом для активизации работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.

3. Психологический фактор, связанный с отношением следователя (дознателя) к нераскрытым преступлениям прошлых лет. Следователи, которые впервые приняли к производству уголовные дела о нераскрытых преступлениях прошлых лет, зачастую не знают многих деталей первоначального расследования и полученной при этом информации.

Сами ранее они не выезжали по данному уголовному делу на осмотр места происшествия, не составляли графических схем по нему. Нередко в уголовном деле отсутствуют фототаблицы и схемы места происшествия, нет плана расследования, не произведены необходимые для конкретной ситуации следственные действия.

Важным условием эффективности деятельности по расследованию преступлений прошлых лет, как в России, так и в Республике Таджикистан, является *взаимодействие* следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел, как в работе по приостановленному уголовному делу о нераскрытом преступлении, так и в расследовании после возобновления производства по такому делу. Однако этот большой вопрос требует специального исследования и отдельной статьи.

Перечень факторов, оказывающих влияние на расследование преступлений прошлых лет, составлен также на основе изучения трудов российских криминалистов В.М.Быкова и В.П.Лаврова<sup>1</sup>.

На основе изучения практики органов внутренних дел Таджикистана этот перечень дополнен таким фактором, как отсутствие должного профессионализма, подготовленности многих следователей и оперативных сотрудников низового звена органов внутренних дел к столь сложной работе, как раскрытие и расследование преступлений прошлых лет.

Загруженность следователей текущими уголовными делами, ненормированный рабочий день, систематическое введение казарменного положения, в силу обострения оперативной обстановки на обслуживаемой территории, в районе, городе и других регионах республики, психологически и морально настраивают сотрудников на приоритет текущих уголовных дел, подавляют стремление, проявление инициативы к деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет. Поэтому вопрос о том, кому должно быть поручено ведение работы по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях, должен решаться в каждом случае, исходя из конкретной ситуации, профессиональных и психологических качеств, следователей (дознателей).

Для улучшения работы по решению проблемы расследования нераскрытых преступлений прошлых лет руководством республики и МВД Таджикистана предпринимаются определенные меры. Так, образовано Управление МВД РТ по расследованию преступлений прошлых лет, с 2010 года создан единый централизованный учет преступлений.

Кроме того, целесообразно перенять опыт полиции России, где для работы по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет создаются постоянно действующие следственно – оперативные группы (в том числе штатные) из числа наиболее опытных, профессионально подготовленных следователей и оперативных сотрудников, с включением в их состав и экспертов – криминалистов. Таким группам поручается

---

<sup>1</sup> Лавров В.П. Расследование преступлений прошлых лет. - М.: Академия управления МВД России, 2013. – С.25.

аналитическая работа по приостановленным делам и проведение процессуальных действий по раскрытию указанных преступлений. Также, целесообразно в подразделениях органов внутренних дел создание для сотрудников милиции специальных кабинетов психологической разгрузки.

Важную роль в этой работе играет и процессуальный фактор – особенности регламентации деятельности по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях. Однако этот отдельный большой вопрос, требующий специального рассмотрения.

#### **ОМИЛҲОЕ, КИ БА ТАФТИШИ ЧИНОЯТҲОИ СОЛҲОИ ПЕШИНАИ НОКУШОДА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ТАЪСИР МЕРАСОНАНД**

**Вожаҳои калидӣ:** омилҳо, кушода нашудани ҷиноятҳои солҳои пешин, боздоштани парвандаи ҷиноятӣ, ташкили тафтиши ҷиноят

Мақола ба омилҳое, ки ба ҷиноятҳои нокушодаи солҳои пешин таъсир мерасонанд бахшида шудааст.

#### **FACTORS INFLUENCING THE INVESTIGATION OF UNSOLVED CRIMES OF THE PAST YEARS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

**Keywords:** factors, unsolved crimes of the past years, suspended criminal proceedings, the investigation of crimes.

The article is devoted to the factors influencing the investigation of unsolved crimes of the past years.

---

#### **БА ЧАЗОДИҲИИ СИЁСӢ МАҲКУМ ШУДАНИ ХОДИМОНИ ҲИЗБУ ДАВЛАТ ДАР СОЛҲОИ 30-ЮМИ САДДАИ XX**



**Неъмонов Б.З.\***

**Вожаҳои калидӣ:** чазодиҳӣ, ходимони ҳизбу давлат, сиёсат, ҳукумати шӯравӣ, кадрҳои миллӣ, зиёӣ, ҷомеаи сотсиолистӣ

Дар илми таърихнигории муосир доир ба масъалаи таъкибу фишорҳои сиёсӣ нисбати ходимони ҳизбу давлатии Тоҷикистон дар солҳои 30-юми саддаи XX назарҳои наву тоза ворид нагардидааст. Баррасии масъалаи мазкур барои бедор намудани ҳисси ватандӯстию худшиносии миллии насли имрӯзу ояндаи кишвар аз манфиат холӣ нест.

Қайд намудан лозим меояд, ки баъди барпо ва мустаҳкам гардидани Ҳукумати шӯравӣ дар Тоҷикистон нисбати кадрҳои миллӣ сиёсати ҷалбнамоиро пеш гирифта, то охири солҳои бистум онҳоро бетараф гардониданд. Моҳияти ин сиёсат дар он буд, ки ҳукумат дар ибтидо аз мақому таъсири ходимони ҳизбу давлат ва зиёиёни собиқ

---

\* Неъмонов Б.З. – муаллими кафедраи фанҳои ҷамъиятии Академияи ВКД Тоҷикистон, лейтенанти калони милитсия.

истифода бурда, онҳоро ба идораи хоҷагии халқ ва дигар мақомоти ҷамъиятию давлатӣ чалб намуд, яъне ҳамкорӣ кард. Замоне ки, кадрҳои нав аз доираи синфи коргару деҳқон рӯи кор омаданд онҳоро аз ҷомеа дур сохтанд, бетараф намуданд ва дар охир аксарияти онҳоро нест намуданд.

Пас аз амалҳои мазкур хулоса кардан лозим меояд, ки фаъолияти ин зумра роҳбарони давлати миллӣ ба сиёсати роҳбарияти он замонаи КМ ҲКУ (б) ва Ҳукумати Иттифоқ мувофиқ набудааст. Ба гумони мо марказ аз оғаҳӣ ва худшиносии миллии чунин ашхос тарсида буд. Марказ аз он дар ҳарос буд, ки ҷумҳуриҳо аз ҳайати иттифоқ мебароянд, бинобар ин нисбати рӯшанфикрон ҷазоҳои саҳттаринро раво дида, онҳоро аз майдони фаъолияти сиёсиву ҷамъиятӣ дур мекард. Ба ин зумра фарзонафарзандони содиқи халқ тамғаи «миллатчи буржуазӣ» зада мешуд. Тамоми камбудӣ ва норасоии дар ҷараёни соҳтмони сотсиализм дар Тоҷикистон руҳ додаро ба дӯши онҳо бор мекарданд. Аз майдони сиёсӣ дур кардани ҷонфидоёни миллат, аз ҷазо додани роҳбарони олимақом оғоз мегардид.

Дар охир нисбати ходимони хизбу давлат ва дигар намоёндогони ҷомеа таъқибкунӣ, бадарғақунӣ ва несткунӣ оммавино, раво диданд, ки солҳои 1934 – 1939 - ро дар бар мегирад. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки кадрҳои маҳаллии роҳбарикунанда дар ин айём бо тухмату таъқибкунӣ ва ҷазодиҳии оммавӣ гирифтӣ шуда, ба минтақаҳои дурдасти Иттиҳоди шӯравӣ бадарға, зиндонӣ ё ба қатл маҳкум мешуданд. Бояд хотирнишон намуд, ки кофтукови душманони синфӣ дар ин давра алақай хеле доманатор сурат мегирифт. Дар илми таърихнигорӣ муосир ин давра ё ин маърақа бо номҳои махсуси «таъқибкунӣ», «таъқибкунӣ сиёсӣ», «таъқиботи сталинӣ», «тройкақунӣ», «солҳои шахспарастӣ» ва ғайраҳо инъикос ёфтааст. Собит намудан ба маврид аст, ки сиёсати мазкур аз қучо сарчашма мегирифт ва ба тарафи қадом категория меҳазид. Маълум аст, ки фармон аз боло (Москва) ба зиннаҳои болоии мақомоти қудратӣ махсусан Ҳизби коммунист, Комиссариати халқии корҳои дохилӣ ва шӯбаҳои он дар ҳар як минтақа бароварда шуда, нисбати гурӯҳҳои саркаш ва унсурҳои бегона нигаронида шуда буд. Вале сад афсус, ки аз фурсати муносиб истифода намуда, ҳар кӣ меҳост рақибӣ худро тӯмаи чунин сиёсати давр менамуд. Пас зарур ва саривақтӣ, ки чи гуна фармонҳо ирсол мегардиданд ва нисбати кӣ равона шудани фармонҳо (супоришоти махсус)-ро дида бароем.

Мусаллам аст, ки аввалин ҳучум аз марказ нисбати кадрҳои миллӣ аз охири соли 1933 оғоз мегардад. Пленуми муттаҳиди КМ ҲК(б) Тоҷикистон шуда гузашт, ки бо назардошти қарори КМ ҲКУ (б) аз 5 декабри соли 1933 раиси КИМ-и ҷумҳури Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) ва раиси Шӯрои Комиссарҳои Халқ Абдурахим Ҳочибоевро барои хатоҳои содиркарда ва «фаъолияти аксулинқилобию миллатгарои буржуазӣ» аз вазифаҳои барканор сохт.<sup>1</sup>

Кумитаи Марказии ҲКУ (б) дар мавриди ба чунин таъқиб гирифтӣ намудани Нусратулло Махсум ва Абдурахим Ҳочибоев чунин қарор қабул намуда буд: рафикон Махсум ва Ҳочибоев дар бисёр ҳолатҳо ҳангоми фаъолият сиёсати хизб ва Давлати шӯравиро ба ҳаёт татбиқ накарданд, дар бораи беҳбуд бахшидани аҳволи деҳқонони камбағал ва миёнаҳол ғамхорӣ накарданд, бо унсурҳои кулакӣ ва собиқ амалдорони амири Бухоро дар иртибот буданд ва дар тасвибнома аз вазифаҳо сабуқдӯш намудани Нусратулло Махсум ва Ҳочибоев ҳал шуда, ва онҳо ба ихтиёри КМ ҲКУ (б) фиристода шаванд<sup>2</sup>. Дар ҳуди ҳамон пленум низ муншии аввали КМ ҲК(б) Тоҷикистон М. Ҳусейнов барои муросокориаш аз вазифа сабуқдӯш гардида буд.

<sup>1</sup> Самиев Х.Д. Зиёиҳои тоҷик дар солҳои бунёди ҷомеаи сотсиалистӣ (1921-1938). Дисс.номзади илмҳои таърих. – Душанбе. 1994, - С.119.

<sup>2</sup> Масов Р. Арбоби миллат. Фидои миллат, - Душанбе: «Шарқи озода». 2001. – С.19.

23 декабри соли 1933 Пленуми муттаҳидаи КМ ҲК(б) Тоҷикистон ва комиссияи Марказии Назоратӣ (КМН) ҲК (б) Тоҷикистон баргузор шуд. Дар Пленум Бауман оиди фаъолияти Н.Махсум ва А.Ҳочибоев маърузаи хусуматомез кард<sup>1</sup>. Маърузаи ӯ саропо тухматбор буд, ки он дар асоси маводи бофтаи кормандон ва ғаммозони КХКД навишта шуда буд, ки мақсади ягонааш тамоми гуноҳҳо, зиёдаравиҳо, қачравӣҳо, ифротӣҳо ва ноқомӣҳоро ба дӯши роҳбарони ҷумҳуриявӣ бор кунад, ки дар ҳама қор маҳз ҳаминҳо гунаҳкоранд, на роҳбарони воломақоми минтақавӣ ва иттифоқӣ<sup>2</sup>. Пленуми декабрии КМ ҲК (б) соли 1933 Тоҷикистонро метавон ибтидои сиёсати несткуни кадрҳои хизбию давлатӣ номид<sup>3</sup>. Аҷибии қор боз дар он буд, ки баъди чанд сол он нафароне, ки Н. Махсум ва А.Ҳочибоевро гунаҳкор ҳукм карда буданд онҳо худ дучори тухмату таъқиб қарор гирифта, ҳамроҳи онҳо туъмаи машинаи сталинӣ мегардианд.

Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) аз соли 1920 аъзои хизб ва давлати Шӯравӣ буда, солҳои 1924-1926 раиси Кумитаи Инқилобӣ ва аз соли 1926-1933 раиси Кумитаи Иҷроияи Марказӣ, тамоми ҳаёту фаъолияти худро аз самими дил ва содиқона барои Ҳокимияти шӯравӣ бахшид, алайҳи босмаҷиён чун фидоӣ мубориза бурд. Ӯ ҳангоми фаъолияти касбии худ дар вазифаҳои гуногуни хизбию давлатӣ аз ҷумла дар баргардонидани мардуми муҳоҷиршуда дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон, дар муайян намудани мардуми бой ва чораҳо нисбати эшон, дар муайян намудани муҳоҷирати дохилӣ ва ғайра қорҳои бузургеро ба сомон расонидааст.

Айбномаҳое, ки нисбати Нусратулло Махсум бароварда мешуд, аввалан бо гуноҳи бардуруғ, пинҳон доштан ва ҳимояи табақаҳои бою тавонгарро бор қарданд, вале далели мушаххасе нишон дода натавонистанд, зеро ин гуна далел вучуд надошт<sup>4</sup>. Барои маҳви дилхоҳ шахс тӯхмату бӯхтонҳои зиёд бофта мешуд ва маҷбуран гуноҳро ба сари онҳо бор мекарданд. Дигар гуноҳҳое, ки ба сари Нусратулло Махсум ва Абдурахим Ҳочибоев бор қарда мешуд: «сардорони гурӯҳҳои миллатчиӣ буржуазӣ» ва дигар қиноятҳои бофтаю сохтаи вазнин аз хусуси «омода сохтани суиқасд ба қони роҳбарони хизбу Давлати Шӯравӣ», «барпо намудани давлати мустақили буржуазӣ таҳти ҳимояи яке аз давлатҳои сармоядор» ва ғайра муттаҳам қарда шуданд. Ба ҳамагон чун рӯз рӯшан аст, ки Нусратулло Махсум ва Абдурахим Ҳочибоев баъди баррасии Пленуми декабрии соли 1933 барои таҳсил ба «Институти профессураи»-и Маскав фиристода шуда буданд. Онҳо чи гуна метавонанд дар Тоҷикистон ин қадар ташкилотҳои бо нуғуз ва зидди шӯравиро бунёд намоянд. Охир ҳангоми дар Бюрои Сиёсии КМ ҲКУ (б), дар Бюрои КМ ҲК Тоҷикистон ва дар пленум баррасӣ қарданашон онҳо бо ин хел айбномаҳои вазнин гунаҳкор қарда нашуда буданд ва чунин ҳам шуда наметавонист, лекин баъди 3 сол онҳоро хатарноктарин душмани халқ номиданд.

Дар соҳаи тоҷикиқунонии идораҳои давлатӣ низ Нусратулло Махсумро ба миллатчиӣ айбдор қарданд, ҳол он ки ин дастур аз Марказ омада буд. Ин қарор дар ҷумҳурӣ то охири солҳои сиёму амал қард<sup>5</sup>.

Дар чунин вазъият Тоҷикистон ба соли 1937 қадам мегузошт. Он вақт дар пленуми февралӣ-мартии КМ ҲКУ (б) роҳбари давлати шӯравӣ Иосиф Виссарионович Сталин дар бораи мустақам шудани мавқеи сотсиализм дар ҷомеа ва

<sup>1</sup> Пленуми муттаҳидаи КМ ҲКУ(б) Тоҷикистон рафиқ Бройдо ва Қотиби якуми КМ ҲК(б) Тоҷикистон интиҳоб қарда шудааст. // Тоҷикистони сурх, 27 декабри соли 1933, - С.1.

<sup>2</sup> Масов Р. Арбоби миллат. Фидоии миллат. – С.19.

<sup>3</sup> Пленуми муттаҳидаи КМ ҲК(б) Тоҷикистон рафиқ Бройдо ва Қотиби якуми КМ ҲК(б) Тоҷикистон интиҳоб қарда шудааст // Тоҷикистони сурх, 27 декабри соли 1933, - С.1.

<sup>4</sup> Масов Р. Ҳамон ҷой. – С.12.

<sup>5</sup> Наимов М. Нақши Н.Махсум дар ҳалли масоили миллӣ. Фидоии миллат. – Душанбе: «Шарқи озод». 2001, - С.74.

то рафт зиёд шудани душманони синфӣ сухан ронда, масъалаи комилан нест кардани онҳоро ба миён гузошт<sup>1</sup>. Ин баромади Сталин минбаъд барои душманони ҳақиқии халқ баҳона шуда, боз ҳам барои сиёҳ кардани номи кадрҳои роҳбарикунандаи давлатӣ бештар талош намуданд.

Дар саҳифаҳои рӯзномаҳои баъди пленуми феврал-мартии соли 1937 чунин сатрхоро зуд - зуд во хурдан мумкин аст: «Ҳизби коммунистӣ бо кӯмаки дастаҷамъонаи мақомоти КХКД, ки сардори он болшевики озмудашуда, рафиқ Ежов мебошад ва ӯ ошӯни тамоми душманони халқро медонад. Душманон дар ҳеч кучо пинҳон шуда наметавонанд. Ҳеч кас аз Суди одилонаи пролетарӣ, ки хоинонро бераҳмона чазо медиҳанд дур наметавонанд. Тротский ва думравони лаънатии вай аз лагери ростҳо, миллатпарастони буржуазӣ ва дигар дурӯягон ҳама як тӯдаи душманонро ташкил дода, ба халқи меҳнаткаш, ба ватани сотсиалистӣ хиёнат намуда, ба манфиати фашизм қор мекунанд»<sup>2</sup>.

Дар пленуми июнии КМ ҲКУ (б) Тоҷикистон (1937) раиси Кумитаи иҷроияи марказии Тоҷикистон Шириншоҳ Шохтемур ва дар қатори ӯ Кактин, Ширинов, Герасимов ва дигарон аз сафҳои ҳизб хориҷ карда шуда, ба онҳо тамғаи «душмани халқ» ва «миллатчии буржуазӣ» зада мешуд.<sup>3</sup> Онҳо гӯё меъёрҳои пешбинигардидаи ҳизб ва ҳукуматро вайрон намуда, дар Тоҷикистони ҷавон мақсади таъсиси ҳукумати амирӣ ва сохтори капиталистиро барои халқи тоҷик доштаанд.

10 сентябри соли 1937 муҳбири дар Тоҷикистон будаи рӯзномаи «Правда»<sup>4</sup> Верховский В. Мақолаи таҳқиромезе бо номи «Душманони халқи тоҷик» нашр кард. Дар он як қатор шахсони намоён аз ҷумла котиби якуми КМ ҲК(б) Тоҷикистон Ашуров У. ва котиби дуюми КМ ҲК (б) Тоҷикистон Фролов А.И. бо айбу гуноҳҳои сохтаву бофта тухмат мешуданд.<sup>5</sup> Ин мақола дар бюрои КМ ҲК(б) Тоҷикистон тӯлонӣ муҳокима шуда, Ашуров ва Фролов саҳт танқид шунида, гунаҳкор карда шуданд. Мақолаи «Душманони халқи тоҷик» минбаъд дар дигар рӯзномаҳову маҷлалаҳои Тоҷикистони шӯравӣ паси ҳам нашр шуда барои таблиғи душманфозшунӣ ва айбҷӯӣҳои беҳамто то охир хизмат намуд.

Аммо то ин дам раиси КИМ Тоҷикистон Шириншоҳ Шохтемур, раиси Комиссарони халқ А. Раҳимбоев, ҷонишини ӯ Кактын А.М. котиби дуюми КМ ҲК (б) Тоҷикистон С. Абдуллоев ва ҷан нафари дигар ҳабс карда шуданд.

Ба хоҳири комилан нобуд кардани кадрҳои шубҳаноки давлатӣ моҳи октябри соли 1937 ба Тоҷикистон котиби КМ ҲКУ (б) А.А. Андреев ва намояндаи кумитаи назорати ҳизбии КМ ҲКУ (б) оид ба Тоҷикистон Протопопов Д.З. (ин шахс солҳои 1937-1946 роҳбарии Тоҷикистонро ба уҳда дошт) ба Тоҷикистон фиристода мешаванд. Аз яқум то ҷоруми октябри соли 1937 пленуми КМ ҲК (б) Тоҷикистон баргузор шуд, ки онро Андреев роҳбарӣ мекард. Дар ин пленум комиссари қорҳои дохилӣ Тарасюк С.А. ба шахсиятҳои кадрҳои ҳизбию сиёсии ҷумҳурӣ маводи бӯхтономез ва фитнаангез тайёр карда, аз рӯйи он ҳам баромад намуд. Протопопов бошад котиби якуми КМ ҲК (б) Тоҷикистон. Ашуровро саҳт танқид намуд. Протопопов бо ин амали худ тавонист лаҷоми мансаби Ашуровро ба даст гирад<sup>6</sup>.

Бо ҳукми ин пленум як қатор шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Абдурахим Ҳоҷибоев, Чинор Имомов, Фролов А.И., С.Носиров., котиби якуми КМ ҲК (б) Тоҷикистон Брайдо, Шадунс С.К., Ашуров Ҷ. Комиссари халқӣ – Б. Дадабоев, К.Тошев, В. Павалов, И. Исмоилов, А. Носиров, арбобони маданият – Р.

<sup>1</sup> Бадахшони сурх, 9 августи соли 1937, - С.1.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. - С.1.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо.

<sup>4</sup> Правда, 10 сентябри соли 1937, - С.4.

<sup>5</sup> Коммунист Таджикистана, 31 декабри соли 1988, - С.2.

<sup>6</sup> Комсомоли Тоҷикистон 22 октябри соли 1937, - С.1.

Ҳошим, Б. Азизӣ, Ғ. Абдулло, Б. Ясенский, С. Ализода, ва чандин нафарони дигар гирифторм ба ҷазоҳои ҳабс, бадарға ва қатл шуданд<sup>1</sup>.

Дар ниҳояти қор Коллегияи ҳарбии Суди Олии ИҶШС 31 октябри соли 1937 ба Нусратулло Махсум – собиқ раиси КИМ Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, пеш аз ҳабс шунавандаи Академияи ИҶШС, ҷазои олий яъне паррондан ва мусодирази тамоми молу мулкашро ҳукм кард. Ҳукми суд 1 ноябри соли 1937 дар ш. Маскав ба иҷро расида буд, яъне Нусратулло Махсум дар ҳамин рӯз парронда шуд<sup>2</sup>.

Чи тавре, ки дар боло зикр ёфт дар асоси қарори КМ ҲКУ (б) ва пленуми декабри ҲК (б) Тоҷикистон, ки дар соли 1933 шуда гузашт Абдурахим Ҳочибоев низ бо иттиҳомии “миллатчии буржуазӣ” аз вазифаи раиси ШКХ Тоҷикистон сабуқдӯш гардида буд<sup>3</sup>. Дар қарори КМ ҲКУ (б) аз 1 декабри соли 1933 дар бораи раиси ШКХ Тоҷикистон Абдурахим Ҳочибоев гуфта шудааст: “КМ ҲКУ(б) маърузаи қотиби Бюрои Осиемиёнагии КМ ҲКУ (б) рафиқ Бауман, қотиби КМ ҲК Тоҷикистон рафиқ Ҳусейнов, намояндаи мухтори ОГПУ дар Осиеи Миёна рафиқ Пиляр ва баёноти рафиқон Махсум ва Ҳочибоевро шунида, чунин мешуморад, ки ҳуҷҷатҳои мавҷуда барои гунаҳкор намудани рафиқон Махсум ва Ҳочибоев дар ин бора, ки онҳо дар ташкилоти зидди инқилобӣ дар Тоҷикистон ба муқобили Ҳокимияти Шӯравӣ ширкат варзидаанд асос шуда наметавонад”. Сипас Абдурахим Ҳочибоев ба ихтиёри КМ ҲКУ (б) хоста шуд ва дар Институти иқтисодии профессураи сурхи ш. Маскав ба таҳсил пархофт.

8 июли соли 1937 А. Ҳочибоевро шӯбаҳои Комиссариати халқии қорҳои дохилӣ ҳабс карданд ва 25 январи соли 1938 коллегияи ҳарбии Суди Олии Иттиҳоди шӯравӣ ўро маҳкум ба марг намуд. Мувофиқи айбнома ў айбдор карда шуд, ки аз соли 1929 яке аз роҳбарони ташкилоти буржуазӣ-миллатчигӣ ва харобқории террористӣ дар Тоҷикистон будааст, ки ин ташкилот ба ҷосусӣ машғул будааст ва бар зидди Ҳокимияти шӯравӣ шӯриши мусаллаҳ тайёр мекардааст<sup>4</sup>.

Мутолиа ва таҳлили матбуоти даврӣ адабиёти илмӣ ва бадеӣ нишон медиҳад, ки қисме аз аввалин роҳбарони ҷумҳурии ҷавони Тоҷикистон, ки дар солҳои 20-30 юми асри ХХ ба ҷумҳурии мустақил табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи вазъии сиёсӣ иҷтимоии тоҷикон дар ҷумҳуриҳои дигар, амсоли ин масъалаҳои мушкилтарини даврро онҳо бо роҳи дипломатӣ, гуфтушунид ва андешидани тадбири миллӣ ҳал мекарданд, дучори таъқибу тазйиқ қарор гирифтаанд. Онҳо аз худ сифатҳои ватандӯстии муборизаи собитқадамона, ки ҳамеша дар лаҳзаҳои пурмасъулият манофеи халқи хешро талаб ва ҳимоя менамуданд, нишон медоданд. Қисмати дигаре аз роҳбароне, ки фаъолиятшон ба ин солҳо марбут аст дар мисоли Абдуқодир Муҳиддинов, Чинор Имомов Абдулло Раҳимбоев ва дигарон, ки дар ибтидо олуидаи ҷараёни туркпарастӣ гардидаву саҳву хатоҳои зиёд нисбати миллати тоҷик ва тақсимоии миллию марзии Осиеи Миёна содир намуда, вале дар охир, ба Тоҷикистони Шӯравӣ пайваста то поёни умри хеш хизмат намуданд мисоли рӯшан шуда метавонад. Яке аз онҳо Абдуқодир Муҳиддинов мебошад. Мутаассифона, вай хатову саҳвҳои худро дар масъалаи худшиносии миллӣ вақте дарк намуд, вақте ба сатҳи баланди эҳсоси ватандӯстиву худшиносӣ расид, ки он гоҳ чизеро тағйир додан хеле душвор ва пурхатар буд. Сарфи назар аз ҳамаи хатоҳои аввалӣ, ки онҳоро худӣ А. Муҳиддинов эътироф кардааст, ў дар ҳамон давр яке аз роҳбарони хеле болаёқат,

<sup>1</sup> СССР, 19-ноябри соли 2009, - С.4.

<sup>2</sup> Масов Р. «Арбоби миллат. Фидоии миллат. - Душанбе, «Шарки озода» 2001. - С. 20.

<sup>3</sup> Тоҷикистони сурх. 3 октябри соли 1937, - С.2.

<sup>4</sup> Омӯзгор 12 сентябри соли 1989, - С.4.

сохибмаърифат ва бохиради чумхурӣ будааст ва бо ҳамин сифатҳо номи ӯ ҷовид мемонад<sup>1</sup>.

Абдуқодир Муҳиддинов солҳои 1924-1926 вазифаи муовини раиси Кумитаи инқилобии Ҷумҳурии мухтори Тоҷикистонро ба уҳда дошт ва аз соли 1928 Раиси Шӯрои Комиссарони халқии ҷумхурӣ буд. Ӯ дар солҳои 1928-1931 ба сифати намояндаи доимии Тоҷикистон дар Шӯрои иқтисодии Осиеи Миёна (Тошканд) кор кард. Сипас комиссари халқии таъминоти Тоҷикистон таъин шуд<sup>2</sup>. Пеш аз ҳабс муовини намояндаи босалоҳияти Комиссариати халқии таъминоти Иттиҳоди Шӯравӣ дар Осиеи Миёна буд.

Абдуқодир Муҳиддинов дар варақаи арзи худ ба КМ Ҳизби Коммунистии (б) Тоҷикистон “Дар бораи муҳочират ба Афғонистон” сабабҳои фирори оммавино аз ноҳияҳои пахтакор на чун натиҷаи “тарғиботи бойҳо” маънидод мекунад, балки иллатҳои иқтисодиву иҷтимоии ин зухуротро нишон медиҳад. Аз ҷумла ӯ қайд менамояд “Мо пахтакориро ҳамчун соҳаи асосии иқтисодии ҷумхурӣ эътироф мекунем, аммо барои пахтакор шароитро, ки ба он сазовор аст, ба вучуд наовардаем (Масалан, Иттифоқ истехсоли фулузот ва ангиштро соҳаи асосӣ мешуморад ва барои коргарони ин соҳа нисбат ба дигарон шароити аз лиҳози иқтисодӣ беҳтаре фароҳам сохт ва месозад, аммо дар ҳақи пахтакорон ин корро накардем)”<sup>3</sup>. Мутаассифона, андеша ва фикрҳои, ки дар варақаи мазкур омадаанд, фикрҳои “кулаку миллатгаро” доништа шуданд ва А. Муҳиддинов дар доираҳои ҳизбӣ муҳокима гардида, мавриди таъйиқ қарор гирифт. Дар бораи ӯ маводи мухталифи бухтономез ҷамъ мекарданд, аслу насабашро ба ёд меоварданд, одамонро, ки вайро медонистанд, бо ӯ ҳамкорӣ доштанд ва наздаш меҳмонӣ меомаданд, онҳоро таҳти бозпурсӣ қарор медоданд. Аз онҳо бо тариқи таҳдид маълумоти дилхоҳи худро ба даст меоварданд.

Дар пленуми муттаҳидаи КМ ҲК (б) Тоҷикистон 23 декабри соли 1933 ӯро ба он сабаб гунаҳкор карданд, ки ба ақидаи вай, “дар замони шохӣ нисбат ба давраи шӯравӣ барои тараққӣ додани соҳаи пахтакорӣ ҳавасмандии бештаре буд. Акнун халқро гурусна нигоҳ медоранд ва пулҳоро ба инқилоби ҷаҳонӣ харҷ мекунанд”<sup>4</sup>. Раиси ШКХ А. Раҳимбоев, ки ба ивази А. Ҳочибоев таъин шуда буд дар суҳбатҳои худ дар пленуми мазкур А. Муҳиддиновро ба он муттаҳам кард, ки ӯ муқобили Сталинобод номидани шаҳри Душанбе мебошад.

Ҳамаи ин айбшумориҳо тухмату бухтон буданд ва аз хабаркашиҳои шифоҳию хаттии ашхоси алоҳида, ки ба касе хушомад мекарданд ё якеро гирифтӣ карда, ҷони худро халос менамуданд, ва ё дар охир рақиби аслии худро гирифтӣ чунин сиёсат менамуданд, сарчашма мегирифтанд.

Гирдоби “меҳрубониҳои падари халқҳо” тухматгарону бухтонзанони хушомадгӯву мансабпарастро низ ба навбат ба коми худ кашид. Ҳамин тариқ, шамшери диктатураи фармонфармоиву маъмурӣ на танҳо сари роҳбарони давлатиеро, ки саҳвҳои худро дар гузашта дарку эътироф мекарданд, балки сари тухматгарони онҳоро низ аз тан ҷудо мекард.

1 январи соли 1934 дар маҷлиси комиссияи КМ ҲКУ (б) таҳти раёсати Н. Бауман ва бо иштироки аъзои комиссия Бройдо, А. Раҳимбоев, раиси ОГПУ дар осиеи Миёна Залин ва сардори округи ҳарбии Осиеи Миёна Загвоздин дафтари аъмоли А. Муҳиддинов баррасӣ гардид. Вайро ҳамчун “узви комитети ташкилоти зиддиинқилобӣ” гунаҳкор эълон намуданд. Дар ҳамон маҷлиси баррасӣ ӯро ҳабс

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо. - С.3.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. - С.4.

<sup>3</sup> Омӯзгор 12 сентябри соли 1989, саҳ:4.

<sup>4</sup> Масов Р., Султонов Ш. Абдуқодир Муҳиддинов. Ҳақиқати таърих, - Душанбе: «Ирфон». 1990. - С.159.

карданд ва ҳамон сол мутобиқи қарори ҳайати ОГПУ ба таърихи 31 май соли 1934 бо айбномаи “миллатчии буржуазӣ” ба қатл расониданд<sup>1</sup>. Ҳамин буд тақдири талхи ходими давлатии ҷумҳурӣ Абдуқодир Муҳиддинов, ки дар тули фаъолияти минбаъдаи хеш кӯшиш мекард то, ки хатогиҳояшро ислоҳ намояд.

Маълум аст, ки қариб тамоми он ходимони ҳизбу давлати тоҷик, ки солҳои бистуму сиюм алайҳи табдили алифбо баромад карданд ё ҷонибдори ҷумҳурии иттифоқӣ шудани Тоҷикистон буданд бо ислоҳоти замин ва якказироати пахта муҳолифат нишон доданд, миллатгароёни буржуазӣ дониста шуданд, ки ба онҳо гӯё Абдуқодир Муҳиддинов сарварӣ мекард<sup>2</sup>.

Чинор Имомов низ дар ҳаёти сиёсӣ чамбъияти Иттиҳоди шӯравӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон фаълоне ширкат менамуд. Солҳои 1924-1928 аъзои Бюрои Осийимӣнагии Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Иттифоқӣ ва аъзои Бюрои Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Узбекистон, аз соли 1930 то моҳи июли соли 1937 аъзои Кумитаи Марказӣ, солҳои 1934-1935 аъзои Бюрои Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон буд. Соли 1927 узви Шӯрои Миллатҳои Комичроияи Марказии Иттиҳоди шӯравӣ интиҳоб шуд. Ӯ борҳо ба ҳайати Комичроияи Марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон интиҳоб гардида буд<sup>3</sup>.

Чинор Имомовро 18 июли соли 1937 ба ҳабс гирифтанд, рӯзи дигар, 19 июли соли 1937 маҷлиси ҷаври Бюрои Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон баргузор гардида, дар он масъалаи “Дар бораи Чинор Исқандарович Имомов” баррасӣ шуд. Маҷлиси мазкур чунин қарор баровард: “Чинор Имомов барои фаъолияти зиддишӯравинаш аз ҳайати Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон бароварда, аз сафҳои ҳизб хориҷ карда шавад. Ба КИМ-и Тоҷикистон супорида шавад, ки Чинор Имомовро аз узвияти КИМ-и Тоҷикистон хориҷ намояд”.

Мувофиқи маълумотҳои тухматангезу бардуруғ ва айбдоркунии беасос аз болои Чинор Имомов парвандаи ҷиноятӣ тафтишотӣ кушода шуд. Дар рафти тафтиш нисбат ба Ч. Имомов амалҳои ӯ ва ҳамчун дигар ҳабсшудагон, шаклҳои мудқиши ҷазои ҷисмонӣ ба қор бурда мешуданд ва кӯшиш мекарданд, ки худӣ онҳо ба “гуноҳашон” иқроӣ шаванд.

Чинор Имомовро ҳамчун аъзои созмони номавҷуди аксулинқилобӣ зиддишӯравӣ “Иттиҳоди Шарқ”, ки ба он гӯё яке аз аксулинқилобчиёни ашадӣ Абдулло Раҳимбоев сарварӣ мекардааст, айбдор медонистанд. Чинор Имомов гӯё дар ин созмон бо ҳамкорию ҳамдастӣ “душманони халқ” Абдулло Раҳимбоев, Абдурахим Ҳочибоев, Абдуқодир Муҳиддинов ба чамбоварии маълумотҳои зарурӣ дар бораи иншоотҳои обёрии Тоҷикистон, дар бораи сарбанди обанбори Чубек, дар бораи хочагиҳои дастаҷамъии кишоварзӣ, бунёди корхонаҳои саноатӣ ва ҳоказо машғул будааст ин маълумотҳоро ба дасти ҷосуси Англия – намоёндаи Афғонистон дар ҳузури Комиссариати халқии қорҳои хориҷии Иттиҳоди Шӯравӣ Саид Абдуллоҳон медонист. Мақсади асосии созмони аксулинқилобӣ зиддишӯравӣ “Иттиҳоди Шарқ” гӯё аз ин иборат будааст: бо роҳи хуруҷи мусаллаҳона сарнагун кардани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон ва аз ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ баровардани он, барпо кардани давлати буржуазии миллӣ дар Тоҷикистон<sup>4</sup>.

Ҳамаи ин гунаҳкоркуниҳое, ки нисбати Чинор Имомов бофта мешуд, ягон поя ва манбаи воқеӣ надоштанд, онҳо фақат бар асари дасисабозию тухматҳои иғвогарон ба гардани ӯ бор карда шуда буданд. Бе ягон исбот ва асоснок кардани гуноҳи Чинор

<sup>1</sup> Омӯзгор 12 сентябри соли 1989, - С.4.

<sup>2</sup> Самиев Х.Д. Зиёиёни тоҷик дар солҳои бунёди ҷомеаи сотсиалистӣ (1921-1938): дисс.номзади илмҳои таърих. – Душанбе. 1994, - С.121.

<sup>3</sup> Мирзозода Имомназар, Чинор Имомов. - Душанбе: «Адиб». 2009. - С.48.

<sup>4</sup> Мирзозода Имомназар, Чинор Имомов. - С. 50.

Имомов Коллегияи Ҳарбии Суди Олии Иттиҳоди шӯравӣ 20 октябри соли 1938 ҳукм баровард, ки Чинор Имомов ҳамчун “душмани халқ” парронда шавад ва молу мулкаш мусодира гардад. Ҳукми Коллегияи Ҳарбӣ феврал ба иҷро расонида шуд.

Дар вазъияти айёми сталинӣ матбуот низ аз нақши худ чун таблиғгар, ташвиқгар ва созмондиҳандаи ҳаёти шуравӣ хеле мунҳариф гардида буд. Мақолае, ки бо оҳанги таҳқир ва ҳукмравоёна навишта мешуд ба истилоҳи ҳамон вақт мақолаи “торуморкунанда” ба шумор мерафт. Мисолҳо ва далелҳои оид ба «вазъияти қор дар ҷумҳурӣ ғарзнок ва яктарафа» чун натиҷаи фаъолияти душманони халқ ва миллатчиёни буржуазӣ арзёбӣ карда мешуданд. Масалан, то соли 1937 аксарияти хоҷагиҳои кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ ҳанӯз дар марҳалаи инкишофи паст қарор дошт. Чунин вазъият табиӣ буд, зеро гузариш ба сотсиализм дар Тоҷикистон бе восита аз феодализм ба амал меомад. Вале муаллифони мақолаҳо дар ин хусус танҳо натиҷаи фаъолияти харобкоронаи душманони соҳти навро медиданд<sup>1</sup>.

Дар натиҷаи таъқибкунии оммавӣ ва густурда беҳтарин элитаи сиёсӣ ва фарҳангии (зиёӣён) миллати тоҷик аз арсаи сиёсат нест карда мешуд. Қисмати боқимондаи онҳо ба чунин гурӯҳҳо муқобилият нишон дода натавониста, кишварҳои хориҷаро ватан ихтиёр намуданд.

Бархе аз муҳқиқон ақида доранд, ки дар байни тазйиқшудагон ҳамагӣ 10 фисад ҳақиқатан дӯшмани ниҳонии давлати нави коргару деҳқон ё нисбати он бадбин буданд, вале 90 дар сад бегуноҳ кушта шуданд. Ин давраро давраи қатлиومي бегуноҳон, давраи фашизми дохилӣ номидан мумкин аст, зеро бар асари он миллатҳо, одамон кадрҳо ва беҳтарин роҳбарони коргарону деҳқонон, бидуни таҳқиқи судӣ ва ширкати додситонӣ қурбон шуданд<sup>2</sup>. Албата, бояд ҳақ ба ҳақдор бирасаду ҷамъият дар тараққиёти минбаъдаи худ набояд ба чунин хатогиҳо роҳ диҳад.

#### **ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 30-Х ГОДА XX СТОЛЕТИЯ**

**Ключевые слова:** наказание, государственные и политические деятели, политика, советское правительство, национальные кадры, интеллигенция, социалистическое общество

В статье анализируются проблемы угрозы и политического давления в отношении государственных и политико-партийных представителей таджикского народа, которые в 20-30 гг XX века были незаконно осуждены и впоследствии расстреляны.

#### **ATTRACTING OF POLITICIAN AND STATESMAN IN THE 30S OF THE TWENTIETH CENTURY**

**Keywords:** punishment, public and political figures, politics, the Soviet government, national personnel, intellectuals, socialist society

The article analyzes the problems and threats to political pressure on government public and political-Party representatives of the Tajik people who 20-30 years of the 20 century were illegally convicted and subsequently executed.

---

<sup>1</sup> Вишневский А. «Лаккаҳои сафед» дар таърихи Тоҷикистон. Ҳақиқати таърих, - Душанбе: «Ирфон». 1990. - С.35.

<sup>2</sup> Алашоев Қ. Шириншоҳ Шохтемур. - Душанбе: «Ирфон». 2009, - С.293.



## ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ХИЩЕНИЯХ НЕФТИ ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ



**Гумаров И.А.\***

**Ключевые слова:** нефть, нефтепродукты, хищение, магистральные трубопроводы

От грамотного проведения осмотра места совершения преступления часто зависит успех всего расследования преступления. Низкое качество осмотров места происшествия вызывает наибольшую критику, а вопрос повышения его эффективности остается насущным.

Как отмечает ряд ученых, осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, которое состоит из познавательных и удостоверительных операций следователя (дознателя), выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного или предполагаемого преступления с целью отыскания и закрепления следов, предметов и других объектов, позволяющих уяснить механизм произошедшего события и установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела<sup>1</sup>. В настоящее время имеется необходимость рассматривать осмотр места происшествия относительно отдельных видов преступлений.

В современных условиях принятие комплекса различных мер защиты от преступных посягательств на топливно-энергетический комплекс является важнейшей составляющей экономической безопасности России. В связи с этим появляется необходимость отдельно разрабатывать тактику осмотра места происшествия хищений нефти из магистральных трубопроводов.

При поступлении заявления или сообщения об обнаружении врезки в нефтепровод, задержании виновных лиц при совершении хищения нефти или нефтепродуктов следственно-оперативная группа незамедлительно выезжает на место происшествия и осуществляет его осмотр. Оптимальным вариантом является выезд на место происшествия сотрудников органов дознания и проведение ими до приезда следователя подготовительных мероприятий (организация охраны места преступления, установление свидетелей и очевидцев, проверка близлежащей территории на предмет обнаружения следов преступников и т.д.).

По мнению многих криминалистов, осмотр места происшествия должен включать подготовительный этап<sup>2</sup>.

Изучение судебной практики позволяет нам предложить следующие составляющие подготовительного этапа осмотра места происшествия при хищениях нефти, нефтепродуктов из магистральных трубопроводов.

Следователь (дознатель) должен:

---

\* Гумаров И.А. - адъюнкт Академии управления МВД России, подполковник полиции (ранее старший преподаватель кафедры ОРД Казанского юридического института МВД России).

<sup>1</sup> Руководство для следователей / Под общей ред. В.В. Мозякова. - М.: Издательство «Экзамен», 2005, -С.298.

<sup>2</sup> См., например: Дранкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. - М., 2007, - С.209; Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник. - М., 2007, - С.368-369; Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика: учебник. - М., 2006, - С.295.

1. Приняв сообщение о происшествии, уточнить, что и где произошло и позаботиться об охране его обстановки. Сразу необходимо связаться со специалистом организации магистрального трубопровода. Если имеется вероятность экологической катастрофы, связаться с необходимыми службами для минимизации последствий. Для более оперативного реагирования к охране места происшествия привлекаются сотрудники службы безопасности магистрального трубопровода. При этом лица, осуществляющие охрану, предупреждаются о необходимости соблюдения мер безопасности в районе происшествия и установлении очевидцев, сведения которых могут оказаться весьма полезными перед началом осмотра.

2. Если при повреждении нефтепродуктопровода произошел выход нефти, нефтепродукта на поверхность, то при приближении к месту происшествия необходимо определить профиль местности, для того чтобы знать, в какую сторону произошло растекание нефти, нефтепродукта (приближаться к месту повреждения следует с наветренной стороны).

3. Если есть пострадавшие, отдается распоряжение об оказании им помощи.

4. Выяснить, все ли наружные службы оповещены о похищении нефти (нефтепродуктов), приняты ли работниками полиции меры к задержанию подозрительных лиц, уточнить оперативную обстановку на территории.

5. Перед выездом на место происшествия проверить укомплектованность следственного портфеля, фотоаппарата, фонаря взрывозащитного исполнения и других средств, которые могут понадобиться при осмотре.

6. Предусмотреть привлечение понятых и специалиста к осмотру.

До выезда на место происшествия члены следственно-оперативной группы должны пройти инструктаж о мерах безопасности на объектах магистрального нефтепродуктопровода, который проводится, как правило, специалистами линейной производственно-диспетчерской станции магистрального трубопровода. Специалист необходим в рассматриваемых преступлениях и при проведении осмотра места происшествия, что связано со спецификой осмотра повреждения магистрального трубопровода. Процессуальная же основа участия специалиста четко указана в ч.1 ст.58 УПК РФ: специалист – это лицо, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств, в исследовании материалов уголовного дела для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его процессуальную компетенцию.

Вопрос об участии в проведении осмотра подозреваемых, свидетелей регулируется следователем в зависимости от того, будет ли способствовать участие этих лиц успешному отысканию следов преступления, предметов или документов, а также точному установлению обстановки места совершения хищения.

В случаях повреждений нефтепровода с разливом нефти, нефтепродуктов автомашину необходимо останавливать за 100 метров от места повреждения и дальнейшее передвижение к месту повреждения производится в пешем порядке. При плохой видимости следственно-оперативная группа должна состоять не менее чем из трех человек с привлечением работника эксплуатирующей компании, который знает правила ведения работ на магистральном трубопроводе. Если невозможно приблизиться к месту с наветренной стороны, целесообразно применение средств защиты органов дыхания.

Далее перед осмотром члены следственно-оперативной группы знакомятся с местом происшествия, ориентируются в его обстановке (уясняют, что оно из себя представляет, где территориально расположено, далеко ли находится от населенных пунктов, дорог),

определяются границы участка, подлежащие осмотру. При этом необходимо немного расширить границы осмотра для возможного обнаружения мест вероятной отгрузки похищенного (зачастую похищенное отстает на огороженной территории где имеется возможность отгрузить нефть, нефтепродукты) до договоренности о сбыте похищенного. Это могут быть участки дорожных служб, асфальтобетонные заводы и т.п.). У возможных очевидцев и присутствующих граждан выясняются изменения, которые были внесены в обстановку происшествия, анализируются направления следов транспортных средств, которые использовали преступники, и ориентируются подразделения полиции на принятие оперативно-розыскных мер по раскрытию совершенного преступления.

До начала самого осмотра обязательно должно производиться фотографирование, когда обстановка еще наиболее приближена к существующей в момент совершения преступления (используются приемы ориентирующей и обзорной фотосъемки). Снимки при этом должны давать наглядное представление о том, что и как окружает место происшествия, что именно находится вблизи него, какие пути ведут к месту совершения преступления, в каких направлениях можно скрыться, откуда можно видеть или слышать произошедшее. Здесь целесообразно производить фотографирование с привязкой к предметам, которые смогут послужить ориентирами. При этом границы осмотра по общему правилу устанавливаются в пределах видимых следов подхода и отхода субъектов преступления. Если таких следов не обнаружено, то границы осмотра открытой местности следует устанавливать с учетом рельефа, а при обнаружении врезки с выходом в помещение осмотр начинают от входа. Иногда при осмотре открытой местности, которая ограждена густыми зарослями растений, последние можно установить в качестве границ осмотра.

При дефиците информации целесообразно пользоваться типичными версиями, объясняющими причины и характер происшествия. Соглашаясь с проф. Л.Я. Драпкиным и В.Н. Карагодиным, отметим, что первичные версии конкретизируются по мере расширения фактографической базы, в которую включаются сведения, полученные от находящихся на месте происшествия свидетелей, прибывших первыми работников органов дознания, специалистов транспортирующей организации и полученными непосредственно следователем из вещественных источников на осматриваемых территориях<sup>1</sup>. Здесь важно учитывать данные, противоречащие обычному ходу предполагаемого события.

Сам осмотр в нашем случае можно разделить на два этапа.

*Первый этап* следует начинать с изучения подступов к месту врезки, где могут быть обнаружены следы транспортных средств, следы ног, окурки, оставленные преступниками, одежда со следами нефти (нефтепродуктов), предметы, брошенные или утерянные ими. При этом запрещается самостоятельно производить какие-либо действия с устройствами для хищения нефти, нефтепродуктов, стучать по трубе, снимать надетые на устройства приспособления для избегания отрыва устройства от трубы и неблагоприятных условий.

При условии обеспечения безопасности с учетом оперативной обстановки на месте происшествия, в целях задержания преступников в момент хищения может быть принято решение об организации наблюдения за местом несанкционированного подключения к нефтепродуктопроводу. Наблюдение, на наш взгляд, целесообразно проводить для раскрытия преступления, когда обнаружена врезка, специально изготовленная для продолжительного хищения.

В связи с указанным, первый этап осмотра следует проводить так, чтобы минимально изменялась обстановка на месте происшествия. Необходимо убедиться, что за местом врезки не ведется наблюдение со стороны преступников. Если следственное действие

---

<sup>1</sup> Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. - М., 2007. - С.215.

нельзя провести незаметно, то осмотр следует перенести на более позднее время и принять меры конспирации. Далее, при задержании подозреваемых лиц, показания сотрудников указанных служб можно будет использовать в качестве доказательств.

После указанных мер, связанных с возможностью задержания, проводится *второй этап* осмотра. Здесь необходимо определить тактику непосредственно осмотра.

В зависимости от места врезки можно различать осмотр повреждения на линейной части трубопровода и осмотр в технологическом колодце.

Осмотр на линейной части трубопровода производится после получения разрешения руководителя аварийной бригады и проведения работ по откачке нефтепродуктов, уборке замазученного грунта и устранения причин загазованности. Все работы по откачке нефтепродуктов, уборке замазученного грунта, выявление и устранение причин загазованности должны выполняться аварийной бригадой. После выполнения всех мероприятий руководитель работ производит допуск следственно-оперативной группы к осмотру места повреждения магистрального трубопровода. При спуске в котлован (траншею) участники СОГ надевают предохранительный пояс и спасательную веревку, второй конец которой находится у страхующего наверху сотрудника. В случае появления загазованности все должны покинуть котлован (траншею). Необходимо иметь при себе фильтрующий противогаз.

Осмотр в колодце производится после откачки нефтепродукта и проведения анализа воздушной среды. Спускаться в колодец можно только в шланговом противогазе в страховочном поясе, заранее договорившись о сигналах. Работать в колодце, как правило, разрешается одному человеку не более 15 минут с перерывом 15 минут. В радиусе 20 метров около колодца запрещается курить, разводить огонь. Допускается использование для освещения взрывозащитных фонарей.

При осмотре нужно помнить:

1. Нефть и нефтепродукты имеют низкую температуру вспышки и могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. При определенной концентрации и наличии открытого огня может произойти взрыв с негативными последствиями для всех участвующих в осмотре лиц.

2. В котлованах, колодцах, траншеях, где при разливе нефти, нефтепродуктов смесь воздуха и паров нефти (нефтепродуктов) превышает пределы допустимой концентрации (например, бензин –  $100\text{мг/м}^3$ , дизельное топливо –  $300\text{мг/м}^3$ ), в случае отсутствия средств защиты органов дыхания может произойти отравление (симптомы отравления: рвота, потеря сознания).

3. Если задеть токоведущее оборудование в случае пробоя, возможны термические ожоги.

4. При нахождении членов следственно-оперативной группы в зоне работы механизмов и машин нельзя прикасаться к вращающимся частям механизмов, находиться в опасной близости от грузоподъемных машин (опасной зоной считается нахождение ближе пяти метров от радиуса максимального вылета стрелы машины).

На втором этапе следователь (дознатель), избрав конкретный способ осмотра, в зависимости от обстановки (концентрический или эксцентрический), тщательно осматривает все обнаруженные объекты; составляются схемы осмотра места происшествия и с помощью специалиста схема самого устройства врезки. Составляется протокол осмотра места происшествия с соблюдением требований ст.ст.166-167, 180 УПК РФ, к которому прилагаются фототаблицы, план-схемы места врезки и ее конструкции. Для составления схемы конструкции врезки целесообразно привлекать специалиста магистрального трубопровода.

В протоколе осмотра кроме всего остального необходимо также отразить:

1) конструктивное исполнение трубопровода (подземного исполнения, наземного, надземного);

2) диаметр магистрального трубопровода;

3) вид защитного покрытия (полимерный, битумный, полимерно-битумный, с использованием специального защитного покрытия (сталь – Б20) и т.д.) и его состояние в месте врезки;

4) способ проникновения к трубопроводу (размеры подкопов и прочие приспособления);

5) характеристика места врезки – произведена снизу, сбоку, сверху трубопровода (при возможности указать диаметр отверстия), способ проникновения (с помощью сварки, сверления);

6) наличие приспособлений, с помощью которых произошло проникновение в тело трубопровода (фланец, задвижка, шаровой кран, вентиль, шланг, их параметры, маркировка, наличие характерных примет на корпусах, муфты, сгоны, промежуточные и концевые патрубки, их конфигурация, основные размеры, вероятные способы изготовления изгибов, следы зажимных устройств на поверхности); в данном случае при установлении марки задвижек, вентилях и кранов нужно проверить данные по ранее совершенным преступлениям, связанным с хищениями подобных изделий;

7) наличие в месте врезки металлических стружек, опилок либо оплавленных капель металла (изымаются);

8) характер маскировки врезки и шлейфа (габариты, способ укрепления стенок углубления от осыпания, конструкция люка, материал изготовления);

9) наличие загрязненности грунта нефтью или нефтепродуктами (при наличии загрязненности грунт изымается не менее трех-четырех раз по 100-200грамм, контрольные образцы изымаются также не менее трех-четырех раз по 100-200 грамм с учетом рельефа местности и растительности);

10) присутствие или отсутствие запаха нефти или нефтепродуктов на месте происшествия;

11) качество сварного шва в месте стыка патрубка и трубопровода (фиксируется ширина наружной поверхности, равномерность по всей окружности патрубка либо наличие «раковин», «непроваренных мест», неровностей, следов «прихватывания» электрода, сохранение либо удаление шлака, брызг металла со шва для проверки его качества, другие характерные особенности применения сварки);

12) обнаруженные в шурфе, а также в извлекаемом из него грунте предметы, возможно, имеющие отношение к преступлению (детали запорных устройств, хомутов, электродов и т.д.);

13) при обследовании отвода фиксируется общая протяженность, глубина залегания, направление относительно трубопровода, компоненты отвода, способ крепления к запорным устройствам, наличие и вид запорного устройства на конце отвода.

В нашем случае, кроме протокола нужно составлять и схему (чертеж) самой врезки в трубопровод. Для этого привлекаются специалисты транспортирующей компании (магистрального трубопровода). Далее, после составления схемы, она подписывается понятыми и приобщается к протоколу осмотра. Такой чертеж поможет разобраться следователю и суду во всех подробностях преступных операций по проникновению в трубопровод и уяснить процесс преступных действий обвиняемых.

В настоящее время практически и теоретически невозможно определить происхождение нефти из конкретной «врезки» в нефтепровод. Это обусловлено тем, что в нефтепроводе течет нефть из разных месторождений, и в каждый момент времени ее состав меняется. В связи с этим при проведении осмотра врезки необходимо обращать внимание на наличие у предполагаемого места стоянки нефтевоза луж нефти, которая образовалась при перекачке. Данную нефть изымают в бутылку в количестве не менее 0,5

литров и опечатывают в соответствии с УПК. Из подозреваемых нефтевозов нефть также изымают в бутылку в количестве не менее 0,5 литров и опечатывают в соответствии с УПК. А при направлении данных образцов на экспертизу в постановлении необходимо указывать следующие вопросы: «Являются ли представленные жидкости нефтью (нефтепродуктом)? Если да, то идентична ли нефть, изъятая с места осмотра, с нефтью, изъятая из цистерны автомашины...?».<sup>1</sup>

Кроме этого, имеется возможность «привязать» подозреваемый нефтевоз к месту совершения преступления по результатам почвоведческой экспертизы. В этом случае при проведении осмотра необходимо изъять образцы почвы у предполагаемого места стоянки нефтевоза. Почву изымают в полиэтиленовый пакет из трех разных мест в количестве не менее 1кг каждого и опечатывают в соответствии с УПК. Также изымают почву из колесных арок и протекторов подозреваемых нефтевозов как можно в большем количестве. И при направлении на экспертизу в постановлении указывают следующие вопросы: «Не происходит ли почва, изъятая с автомашины .....г/н....., от почвенного покрова места происшествия?».

После завершения осмотра самой врезки и отвода или одновременно с ним проводится тщательный осмотр прилегающей территории: наличие и характер следов человека и транспортных средств и др. Дальнейший осмотр рекомендуется вести от центра к периферии.

Результаты осмотра места происшествия в данном случае играют большую роль при доказывании события преступления, а также времени, места, способа совершения преступления, использованных при этом орудий и средств. На основе детального изучения изъятых с места преступления предметов, обстановки места происшествия должны строиться версии о лицах, причастных к совершенному преступлению, определены и реализованы розыскные меры по установлению подозреваемых лиц, формируется доказательная база.

Важность грамотного осмотра места преступления обуславливается прежде всего получением доказательной информации при анализе места совершения данного преступления. Например, следы обуви, так часто оставляемые на грунте, могут свидетельствовать о количестве лиц, совершивших преступление. По следам ног можно выяснить обстоятельства совершения преступления и некоторые особенности субъекта, который их оставил, отождествить обувь человека<sup>2</sup>. По качеству сварного шва можно установить профессионализм сварщика, выявить признаки сварного «почерка». Проведение экспертиз по изъятому шлангу с места преступления и при обыске может показать, что данные два куска составляли единое целое или что изъятый патрубок зажимался в слесарные тиски, изъятые на рабочем месте подозреваемого. По маркировке изъятых задвижек или кранов возможно установить их происхождение. Важное значение будет иметь и точное совпадение обстоятельств при допросе подозреваемого или свидетеля с данными, полученными из осмотра места происшествия.

Таким образом, становится очевидным, что осмотр места происшествия при хищениях нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов имеет свою специфику, незнание которой может привести к негативным последствиям не только по установлению обстоятельств преступления, но и в отношении участников такого следственного действия. В связи с этим, полагаем, что в территориальных ОВД целесообразно было бы разработать на основе данного материала инструкции или, хотя бы провести занятия по служебной подготовке.

<sup>1</sup> Информационное письмо ЭКЦ МВД РФ №29/2-46 от 23 ноября 2005 г.

<sup>2</sup> Криминалистика: учебник / Под общ. ред. Е.П.Ищенко, А.Г.Филипова. - М., 2006. - С.173.

Подводя итог, отметим, что в настоящее время появилась необходимость в создании специализированного банка данных по лицам и автотранспорту, которые так или иначе попадали в поле зрения ОВД по кражам нефти, нефтепродуктов из трубопроводов. Прежде всего, это могут быть оперативно-справочные базы данных. Кроме этого, для установления серийности преступления целесообразно ввести учет и по способу проникновения в трубопровод.

#### **ХУСУСИЯТИ АЗНАРГУЗАРОНИИ ҶОЙИ ҲОДИСА ҲАНГОМИ ТАСАРРУФИ НАФТ АЗ ҚУБУРҲОИ МАГИСТРАЛӢ**

**Вожаҳои калидӣ:** нафт, маҳсулоти нафтӣ, тасарруф, қубурҳои магистралӣ

Мақола ба хусусиятҳои азнаргузарони ҷойи содир намудани тасарруфи нафт аз қубурҳои магистралӣ, бо мақсади самаранок намудани дар марҳилаи аввалиндараҷаи тафтишот пешниҳод карда шудааст, ки маҳзани ягонаи маълумот дар бораи чунин ҷиноятҳо таъсис дода шавад.

#### **THE PECULIARITIES OF EXAMINING THE SCENE OF OIL STEELING FROM THE OIL MAIN PIPELINES**

**Keywords:** oil steeling, oil mains, petrol

This paper present the peculiarities of examining the scene of oil steeling from the oil main pipeliness. It is suggested that bank data on such crimes should be created to optimize the work at the first stage of investigating.

---

#### **ŞİDDET İÇERİKLİ VIDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR VE ERGENLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ**



**Amanbaev Manas \***

**Anahtar sözcükler:** Ergenler, saldırganlık, şiddet içerikli video oyunlar

Günümüzde toplumdaki insanları günlük hayatlarında teknoloji çok önemli bir yer işgal etmektedir. Özellikle son 20 yıl içerisinde gerek büyükler gerek gençler arasında bilgisayar ve internet kullanımı kaçınılmaz, zorunlu ve olmazsa olmaz haline gelmiş durumdadır. Ancak bu teknolojilerden yararlanırken insanlara etki eden olumlu ve olumsuz yönlerini de dikkate almak gerekmektedir.

Dünyada bilgisayar ve internet teknolojilerinin hızlı bir şekilde kullanılmaya doğru gidilmesi ile birlikte bilgisayar oyunlarının oynanması artmaktadır. Bununla birlikte bilgisayar oyunları içerisinden özellikle çocuklar ve gençler arasında çok yaygın olarak oynan şiddet içerikli

---

\* *Manas AMANBAEV* - Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsü, doktora öğrencisi (*Amanbaev M.K.* - докторант Института наук по безопасности при Полицейской Академии Турции).

video oyunların kategorileri ortaya çıkmaktadır. Örneğin, aksiyon, dövüş, hayatta kalma, nişancı, rol yapma, simülasyon ve soğuk savaş oyunları yer almaktadır. Bu bilgisayar oyunlarının oynanması daha çok çocuklar ve gençler arasında oynandığı görülürken bilgisayar oyunları gittikçe daha aşağı yaş guruplarını da etkilediği görülmektedir<sup>1</sup>.

Dolayısıyla bu dijital oyunların toplumdaki insanlara özellikle çocuklara ve gençlere neden bu kadar kendine çektiği çok büyük bir önem arz etmektedir. Olson, (2010) kendi çalışmasında genelde bilgisayara da internet oyunları günlük hayatın getirdiği stresten kurtulmak, boş zamanı değerlendirmek, merak duymak, keşfetme ve yeni şeyler öğrenme isteği taşımak, arkadaş edinmek, liderlik fırsatı yakalamak, farklı karakterleri deneyebilmek, yarışmak, kazanmak ve akranlarına oyun hakkında bir şey öğretmek amaçları olduğunu tespit etmiştir<sup>2</sup>.

Ancak günümüzdeki bilgisayar ve internet oyunların durmadan geliştirilmesi toplumdaki insanların özellikle çocukların ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, yorgunluk ve stres atmak için olumlu görünse de oyundaki şiddet içeren unsurları çocuklar ve ergenler açısından olumsuz etkilediği görülmektedir<sup>3</sup>.

Şiddet içerikli video oyunların olumsuz yönlerini diğer bir anlayışla zararlarını yapılan bazı önemli akademik çalışmalardan yola çıkarak aşağıdaki şekilde sıralayarak değerlendirebiliriz. Şiddet içerikli video oyunları ilk başta çocukları ve gençleri internet bağımlılığına sürüklemektedir. İnternet bağımlılığı, Psikiyatri alanında görülen yeni bir bağımlılık türlerinden sayılmaktadır<sup>4</sup>.

Günümüzde artık internet, insan hayatının bir parçası haline dönmüş durumdadır. İnternet dünyadaki gelişmiş ülkelerin bütün kesimlerinde gerek özel gerek kamu sektöründe gerekse bireysel hayatta iletişimin olmazsa olmaz aracı haline gelmektedir. Kısaca internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlantılı olarak işleyen bir iletişim ağı olmakla birlikte her geçen gün gittikçe toplumda yaygınlaşmakta ve büyümektedir. Dolayısıyla insanların internete olan bağlılığı da artmaktadır.

İnternet bağımlılığı, kavram ilk defa Dr. Ivan Goldberg tarafından patolojik internet kullanımını nitelendirmek amacıyla ortaya atılmıştır. Bu bağımlılıkta çocukların ve gençlerin zaman içerisinde internette beklenen süreden daha çok zaman geçirme arzusu, devamlı fiziksel, sosyolojik ve psikolojik sorunların yaşanması gibi olumsuz etkilerin ortaya çıktığını belirtmektedir<sup>5</sup>. Örneğin, V. Bayhan'ın 2010'da Malatya'da 1800 Lise öğrencileri üzerine yapılan araştırmasında katılanların %14 internet bağımlısı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağımlılık daha çok gelir seviyesi yüksek olanlarda daha yüksek olduğunu yani ailenin geliri arttıkça bağımlılık arttığını bununla birlikte öğrencilerin ders başarısına da olumsuz etkilediğini ve internet kafelerde fazla zaman geçirenlerin ailesi ile tartışma oranı daha yüksek olduğunu ve parası olmayan öğrencilerin internet kafeye gidip başkasının oyunların seyrederek internet bağımlısı olanların sayıları daha fazla olduğunu tespit etmiştir<sup>6</sup>.

<sup>1</sup>Tüfekçi A., (2007). "Bilgisayar öğretmeni adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları", Ankara, Gazi Üniversitesi Endüstriyel sanatlar eğitim fakültesi dergisi, sayı:21, 2007, - ss. 38-54.

<sup>2</sup>Olson C.K., (2010). "Children's Motivationfor video game play in the contex of normal development". Review of general psychology, 14(2), - ss. 180-187.

<sup>3</sup>Karaca M., (2007). "İnternet Gençliği: Yeni Bir Gençlik Tiplemesi Denemesi", e- Journal of New World Sciences Academy, Vol.2, Number4, 2007, - ss. 419-438.

<sup>4</sup>Bayhan V., (2011). "Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı Alışkanlığı ve İnternet bağımlılığı (Malatya Uygulaması)", Akademik Bilişim'11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya, - s 917.

<sup>5</sup>Balcı Ş.ve Gülnar B.,(2009).“Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığının Profili”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Sayı:6, Temmuz 2009, Konya, s.15.

<sup>6</sup>Bayhan V., (2011). "Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı Alışkanlığı ve İnternet bağımlılığı (Malatya Uygulaması)", Akademik Bilişim'11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya, s.920.

Young'ın (1998)<sup>1</sup> ve Nalwa ve Anand (2003)<sup>2</sup> yaptıkları benzer bir çalışmada ise katılımcıların özellikle uyku düzeninin bozulması ve fiziksel yorgunluğa götürdüğünü ve zamanın çoğunu internette geçirerek diğer işlerin ertelediklerini ve okuldaki ders notlarına da olumsuz etkilediğini ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla bunları kişisel, ailevi ve mesleki sorunlar olarak değerlendirebiliriz.

Günümüzde toplumumuzun büyük çoğunluğu en başta bilgisayar teknolojisinin sağlık açısından çok zararları olduğunu bilmektedirler. Ancak bunları çokta dikkate aldıkları söylenemez. Sosyal sorunlar ilgili koordinasyon danışman uzmanı N.E. Markov'un Rusya'nın Meclisine sunduğu "Bilgi teknolojileri ve etkileri" adlı raporuna göre bilgisayarlar diğer elektrik eşyalarına göre daha çok magnetik dalgaları sıçratmaktadır. Dolayısıyla bu magnetik dalgalar insanlara sinir sistemlerinin bozulmasına, hamilelik dönemlerde anormalliklere, alerjik hastalıklara, nefes alma organlarının bozulmasına, göz hastalıklarına yol açmaktadır<sup>3</sup>.

Özellikle çocuklar ve ergenlerde daha çok rastlanan şiddet içerikli video oyunlarının diğer olumsuz etkiler olarak fizyolojik ve psikolojik etkiler görülmektedir. Emes (1997), 1966-1996 yıllar aralığında MEDLINE ve PSYCHINFO veri bankalarında yayınlanan tüm makaleleri inceleyerek şiddet içerikli video oyunların birçok fizyolojik hastalıklara sebep oluştura bileceğini ortaya koymuştur. Bunlar kısmi felç, nörolojik rahatsızlıklar, kan akışının ve kalp atışlarının hızlanması ve epilepsi hastalıklarında görülen kısmi kasıntılar görüldüğünü ortaya koymuştur<sup>4</sup>.

Literatürde geçen birçok araştırmalarda şiddet içerikli video oyunların oynayan şahısların kan basıncının ve kalp atışlarının normalden fazla atıldığını tespit eden ortak bulgulara rastlamak mümkündür. Buna örnek olarak da Ballard ve Wiest'in (1996) ve Powell (2008) yaptığı çalışmaların sonucuna bakıldığında Ballard ve Wiest'in 30 erkek Üniversite öğrencisine şiddet içerikli video oyunların ve şiddet içerikli olmayan oyunları oynatarak ikisinin arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğrenmeye çalışmıştır. Sonuç olarak da şiddet içerikli video oyun oynayanların daha çok tansiyonu yüksek olduğunu ve dolayısıyla daha çok kalp atışı olduğunu bulmuşken, Powell ise 133 katılımcı üzerine yapılan çalışmada ise şiddet içerikli video oyunların oynayan deneklerin de şiddet içerikli olmayan video oyunların oynayanlara göre nabza sayısı daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur<sup>5</sup>.

Şiddet içerikli video oyunlarının insanların sadece kan basıncına ve kalp atışının hızlanmasına olumsuz etkilemekle birlikte insanların beyni de etkilenmektedir. Yine yapılan bilimsel çalışmaların sonucuna bakıldığında şiddet içerikli video oyunu ile şiddet içerikli televizyon programlarını seyreden ergenlerin beyin gelişimini olumsuz etkilediğini hatta bilişsel fonksiyonların da düşüş olduğunu tespit etmiştir. Bu araştırmayı yapan araştırmacılar deneklerde görülen bu durumu "Saldırgan Davranış Bozukluğu" olarak adlandırmaktadırlar. Dolayısıyla Dr. Matthews'e göre şiddet içerikli video oyunlarını oynayanların beyinlerinde öz kontrol ve konsantrasyonu sağlayan ön-beyin bölgesinde ciddi bir aktivite azalması, duygusal uyarılmayı kontrol eden amidala bölgesinde ise beyin faaliyetlerinde artış olduğunu ortaya koymuştur<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup>Young K.S., (1998). "İnternet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder, Cyber Psychology and Behavior, 1(3), ss. 237-244.

<sup>2</sup>Nalwa K. ve Anand A.P.,(2003). "İnternet Addiction in Students: A Cause of Concern, Cyber Psychology and Behavior, 6(6), ss. 653-656.

<sup>3</sup> Маркова H.E. Информационные технологии и их воздействие / <http://venec-vl.ru/committee/drk/13> 12.11.2013

<sup>4</sup>Emes, C. E. (1996). Is Mr. Pac Man eating our children? A review of the effect of video games on children. Canadian Journal of Psychiatry, 42, s.409.

<sup>5</sup>Ballard, M. E. ve Wiest J. R.,(1996).Mortalkombat: Theeffects of violent video game play on males' hostility and cardiovascular respond-ing. Journal of Applied Social Psychology, 26, 717-730.

<sup>6</sup>Dolu O., Büker H.ve Uludağ Ş., (2010). "Şiddet içerikli video oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri: Saldırganlık, şiddet ve suça dair bir değerlendirme", Adli Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Forensic Sciences, 9 (4): s. 61.

Bu bağlamda beyinde oluşan bu hasarlar kriminoloji biliminde de suça neden olan faktörler olarak da görülmektedir. Çünkü öz kontrol düşük olan insanların suç işleme olasılığının yüksek olduğunu belirten Gottfredson ve Hirschi (1990) “Genel Suç Teorisi” ile açıklamaktadır<sup>1</sup>.

Bütün bunlar fizyolojik olarak etkilediği görülürken bunun yanında şiddet içerikli video oyunlarının psikolojik etkileri de önem taşımaktadır. Özellikle şiddet içerikli video oyunların oynayan ve bağımlı olan insanların topluma karşı yabancılaşması, saldırgan davranışlarının artması, ahlaki olmayan sözlerin daha çok kullanmasına kadar negatif duygulara sahip olmaları birçok bilimsel çalışmalarda görülmüştür. Örneğin, Anderson ve Bushman’ın (2002) yapılan araştırmasında iki denek gurubun birisine şiddet içerikli video oyunların diğer guruba ise şiddet içermeyen oyunu 20 dakika boyunca iki grupta da oynatıldığında sonuç olarak şiddet içeren video oyunların oynayanlar daha çok sözde, düşüncede ve hissetmede daha saldırgan ve şiddet içeren cevapları tercih ettiklerini tespit etmişlerdir<sup>2</sup>.

Bir başka çalışmada ise Dolu vd. (2010) oyun sonrası algı ve bilişsellik düzeyini ölçen deneysel ve korelasyona dayalı bilimsel çalışmada, şiddet içeren video oyunları oynayanların oynamayanlara oranla saldırgan düşüncelerde artış meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir değişle saldırganlık duygularının arttığı görülmüştür. Diğer yandan yoğun şiddet içerikli görsel materyallere (TV, video oyunları, bilgisayar oyunları vb.) baş başa kalan çocuklar ile gençleri şiddete koşullandırarak ve şiddet bağımlılık sistemini zayıflatarak bireylerin şiddet ve saldırgan davranışları benimsemesini kolaylaştırdığını ön görmüşlerdir<sup>3</sup>.

Dolayısıyla (ŞİVO)’nın yapılan bu incelemede sadece birkaç olumsuz etkilerinden söz etmiş olduk. Aslında daha çok sayıda olumsuz etkileri olduğunu yapılan bilimsel çalışmalarda görülmektedir. Ancak bu çalışmada da en çok çocuklar ve gençler için daha çok zararlı ve daha çok toplum için olumsuz yansıyan yönlerine değinilmeye çalışılmıştır.

Günümüzde (ŞİVO)’nın gerçek amacına bakıldığında bu oyunlar güvenlik kurumlarında çalışan özellikle asker ve özel harekât gibi özel birimleri için tasarlandığı görülmektedir. Ancak bu oyunlar amacından sapmış olarak toplumdaki çocukları ve gençleri şiddet kullanmasına, suça meyilli olmasına ve sağlıkları açısından fiziksel ve psikolojik bozukluğuna götürmekte olduğunu birçok bilimsel çalışmalar kanıtlamış durumdadır.

Dolayısıyla bu gibi zararlardan bütün ülkelerin geleceği olan çocukları ve gençleri korumak için en başta aileler ve sonrada devlete bağlı olan bütün kurumlar birlikte hareket ederek bunları önleyebilir ya da en aza indirilebilir. Bunun için aileler kendi çocuklarının ne tür bilgisayar oyunlarını oynadıklarını ve onların sınırlandırmasını ve bu oyunların ne gibi olumsuz sonuçlar oluşturma bileceklerini bilmelidirler. Devlet kurumu olan eğitim bakanlığı da bu gibi zararlı oyunlara yönelik kendi öğretmenleri aracılığıyla kısa seminerler, dersler verilebilir. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı ise bu oyunlara yönelik medyada yayınları yaparak aileleri ve çocukları uyarabilir. Güvenlik birimleri ise şiddet içerikli video oyunlarının üretilmesine, satılmasına ve internet kafelerinde oynatılmasına yönelik denetimlerini ciddi bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

Son olarak da ülke genelinde O. Dolu ve ark. (2010) belirttiği gibi dünyadaki, şiddet içerikli video oyunlarına yönelik derecelendirme (reyting) sistemleri gibi sistemi, Türkiye’de de video oyunlarının şiddet ve cinsel içerik miktarını gösteren bir reyting sistemi getirilmesi gerektiği ve ayrıca bu oyunların uluslararası ölçülerde lisanslandırılması ve ücretlendirme sistemi kurulması gerektiğini doğru buluyorum.

<sup>1</sup>Gottfredson ve Hirschi (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press.

<sup>2</sup>C. A. Anderson ve B.J. Bushman, (2002). “Voilent Video Games and Hostile Expectations: A Test of General Aggression Model” s.1679.

<sup>3</sup>O. Dolu, H. Bükler ve Ş. Uludağ, (2010). “Şiddet içerikli video oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri: Saldırganlık, şiddet ve suça dair bir değerlendirme”, Adli Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Forensic Sciences, 9 (4): ss 54-75.

## ОБЩАЯ ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВИДЕОИГР, СОДЕРЖАЩИХ НАСИЛИЕ

**Ключевые слова:** Подросток, агрессия, видеоигры, насилие

В статье дается общая оценка негативных воздействий на детей и подростков видеоигр, содержащих насилие. Анализируется международный опыт, касающийся касающихся борьбы с видеоиграми, содержащими жестокость, а также их негативное влияние, связанное, прежде всего, с интернет зависимостью, которая в конечном итоге, наносит детям физический и психологический вред. В заключение автором даны предложения по поводу мер, необходимых для спасения детей, являющихся будущим любого государства.

## БАҶОИ УМУМИИ МАНФИИ ТАЪСИРИ БОЗИҶОИ ВИДЕОИ ДОРОИ ЗУРОВАРӢ БА НАВРАСОН

**Вожаҳои калидӣ:** наврас, таҷовускорӣ, бозиҳои видеои дорандаи зуроварӣ

Дар мақола баҳои умумии таъсири манфии бозиҳои компютерӣ ба кӯдакон ва наврасон дода шудааст. Таҷрибаи байналмилалӣ мубориза бо бозиҳои видеоӣ таҳлил карда шуда, бераҳмӣ ва таъсири манфие, ки ба вобастагии интернетӣ, ки ба кӯдакон зарари ҷисмонӣ ва ва психологӣ расонида мешаванд, омӯхта шудааст. Дар хотима муаллиф пешниҳод оид ба чораҳои зарурии наҷоти кӯдакон, ки ояндаи дилхоҳ давлат мебошанд, пешниҳод гардидааст

## AN ASSESSMENT OF THE NEGATIVE EFFECTS OF VIOLENT VIDEO GAMES ON CHILDREN AND ADOLESCENTS

**Keywords:** Adolescent, aggression, violent video games

This study aims to evaluate the negative influence of violent video games on youth. Moreover, this study examines negative outcomes of the violent video games such as, internet addiction, physiological and psychological damages and explores import and studies in the literature. As a conclusion, this study proposes several important recommendations that could help to save kids and youth who are the future of this country from this type of hazards.

---

## ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В АНТИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ



**Восиева Р.К.\***

**Ключевые слова:** Александр Македонский, античная литература, легенда, источник, роман, сказание, предание, Египет, литература, исследование, образ

---

\* Восиева Р.К. - докторант Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода.

Личность Александра Македонского и его деятельность привлекали внимание историков, философов, литературоведов на протяжении более двадцати четырёх столетий; интерес к Александру не иссяк и поныне. Македонский царь Александр 111 умер, не достигнув 33 лет, процарствовав 12 лет и 8 месяцев. Уже античная древность знала, а средневековая книжность сохранила до наших дней сочинения о жизни и походах Александра, исследования, посвященные его судьбе. Пожалуй, ни одна историческая личность не была в центре внимания различных литератур, в какой была фигура Александра Македонского. Великий полководец, который в необыкновенно короткий срок подчинил себе почти все восточные страны, известные грекам, открыл пути эллинизации на Востоке, перемешал разнообразные культуры народов Средиземноморского бассейна и разрушил барьеры между различными очагами мировой цивилизации, очень рано привлёк внимание писателей. Необычная сила воли, гибкость ума, искусство управлять людьми, физическая сила и красота, образованность и жажда знаний, наконец, загадочная болезнь и смерть в рассвете сил порождали бесчисленные легенды на протяжении многих столетий и не только у греков, но и у других народов. Александр рано стал действующим лицом народных преданий, составивших в конце концов цикл романов и поэм об Александре Македонском- Искандере Двурогом, широко распространенных в Европе и на Востоке. Как бы не удалялись данные повествования от конкретно-исторической действительности, они говорят о масштабах личности этого и в самом деле необыкновенного человека. Его имя в историографии чаще всего было связано с доблестью и воинскими успехами, с понятием добра и великодушия. С древности многие поколения людей воспитывались на сказаниях о величии его подвигов. Ему приписывали сверхчеловеческие качества. В средние века псевдокалсифеновский роман об Александре Македонском послужил основой для множества вариантов жизнеописания полководца. Сказания о жизни и непобедимости Александра преломились по-разному на Западе и на Востоке, переплетались с историческими материалами и порождали новые легенды. Характеризуя интерес к образу Александра Л.А. Фрейберг писала: «Почитание Александра, начавшееся ещё при его жизни, после его смерти нередко доходило до божеских почестей, и это уживалось с постоянным интересом к нему как к человеку – к его поведению, к его героизму, к его деятельности стратега и, наконец, к его слабостям. Уже в античное время образ Александра в значительной мере подвергся абстрагированию и стал канонем физических и нравственных качеств: в образе Александра соединились физическая красота и сила, доброта, мудрость и проницательность»<sup>1</sup>.

Многие историки писали о нем, о его удивительной судьбе и краткой жизни. Издано немало трудов, связанных с его именем, каждый из которых претендует на оригинальность и новизну повествования. Но существуют в этом направлении свои трудности. Так как от античных историков нас отдалают 24 века и хотя историческая основа оставалась почти неизменной, но подход к ним каждый раз был новым. Даже в античности говорилось: «То что касается Александра, известно всем,- писал путешественник Павсаний (VIII,7,7) 400 лет спустя после походов великого завоевателя, а другой писатель приблизительно того же времени утверждал, что «нет человека, о котором писали бы больше и противоречивее»<sup>2</sup>. Так считают и историки Б. Г.Гафуров и Д.И. Цибукидис в книге «Александр Македонский и Восток» : «Писать об Александре Македонском и просто и сложно. Просто, если полностью следовать за античной традицией, принимать всё ее свидетельства на веру и делать соответствующие выводы. Сложно, если из огромного количества свидетельств античных авторов и обильного потока доводов современных исследователей выявить

---

<sup>1</sup> Фрейберг Л.А. , Грабар-Пассак М.Е. Византийская поэма об Александре Македонском 15 в. - В кн.: Античность и Византия. - М.,1975, - С.91

<sup>2</sup> Арриан. Поход Александра . - М.,1962. 7. - С. 47.

главное - осмыслить его с позиций социально-экономических закономерностей, что под силу только исторической науке»<sup>1</sup>.

Прошедшее с тех пор века не ослабили интереса к судьбе великого завоевателя.

До нас дошли пять сочинений античных авторов, писавших об Александре Македонском. Это труды Диодора, Плутарха, Курция Руфа, Помпея Трога и Арриана. Прежде чем начать описание этих сочинений, следует сказать несколько слов об античных авторах, которые были приближенными Александра. Коснуться этого необходимо ещё потому что вышеуказанные автора сочинений, в основном, опирались на сообщениях им сведений.

Александр брал с собой в поход лучших писцов, учёных и литераторов. Поэтому в его канцелярии накапливалось очень много записей. Были созданы все условия для выполнения желания Александра достойно освещать его подвиги «Никакой другой поход не получал ещё столь полного отражения в литературе ни по количеству написанного, ни по разнообразию сочинений»<sup>2</sup>.

Раньше всех описал поход человек, которому сам Александр официально поручил эту задачу был Каллисфен. Сочинения Каллисфена основывались на военных отчётах штаба. Содержание их в значительной степени сводилось к патриотической риторике, и эти книги мало походили на научные произведения. По Каллисфену можно судить, каким хотел выглядеть царь в глазах греков, а возможно, и каким он видел себя сам.

Другой писатель, близко стоящий к Александру, который решил нарисовать его образ был Онесикрит. Писатель стремился передать непосредственные впечатления человека, которые он вынес из общения с царем. Онесикрит придерживался правды, брал материалы из жизни, т.е. поступал как настоящий историк. В этом и заключалась своеобразное очарование его книги. Надо отметить, что данная книга приобрела окончательный вид только после смерти царя. Это была первая монография об Александре, охватывающая всю его жизнь.

Вскоре после смерти царя человек по имени Клитарх, живший в Александрии, начал собирать материал для большой книги об Александре. Сам он не принимал участие в походе, как Каллисфен и Онесикрит, но был сыном известного историка. От военачальников, солдат и придворных Александра Клитарх собрал множество сведений, рассказов, дневниковых записей. Так как он писал в Александрии, то встречался в основном с греками, а не с македонянами – участниками войны, т.е. с людьми, которые служили не только в македонской, но частично и в персидской армии. Всё это создало настоящий калейдоскоп из живых картинок походной жизни, боев, переходов через пустыни и реки, празднеств, возведения городов и многого другого.

Если бы сведения об Александре основывались только на трудах названных авторов, то они были бы весьма неполными. Австрийский учёный Фриц Шахермайр, который посвятил Александру и его походам не только множество статей и исследований, но и три капитальные монографии говорит, что «Все три автора, в сущности, романтики, которые проповедали новые идеи, а не старались установить историческую истину. Идеи Каллисфена были политическими, Онесикрита - философские, а Клитарха - литературными»<sup>3</sup>.

Наряду с этими публикациями, основанными на документах, особое значение имеют три больших произведения, современники Александра. Этим публикациям потомки обязаны самыми надёжными сведениями о нем. Это работы Хареса, Аристубула и Птолемея.

---

<sup>1</sup> Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток . - М.: Наука, 1980 . - С.7.

<sup>2</sup> Шахермайр Ф. Александр Македонский. Изд.2-ое. Пер.с нем. М.Н. Ботвинника и Б.Функа. - М: Наука, 1986. - С.93.

<sup>3</sup> Там же. - С 96.

Первый из них - Харес занимал при Александре пост церемониймейстера, должность, введённую в 330 г. до н. э. Александром в подражание персидскому двору. Его произведение посвящено лишь тому периоду, когда он занимал свой пост, и касается только придворной жизни. Харес был очевидцем всех дипломатических приёмов. Он хорошо знал все то, о чем писал. При этом он был лишен всякой лести. Многие интересные, услышанные им при дворе разговоры он передал слово в слово. Вместе с тем в своей работе Харес использовал ценные источники.

Аристоклест отправился в поход в качестве строителя и инженера. Его интересовали также вопросы географии и этнологии. Из похода он привёз записи, но первоначально не думал их публиковать. В 297 году до н.э. он решил сам написать правдивую книгу об Александре. Он старался нарисовать образ Александра без каких-либо отрицательных черт.

Почти одновременно с этой книгой Птолемей написал свой отчёт о походах Александра. Птолемей был другом юного царя, впоследствии его адъютантом и телохранителем, членом штаба и полководцем. Труд Птолемея больше, чем какое-либо другое произведение об Александре, основан на документах, так как он использовал документы царской канцелярии. Много места в книге Птолемея отведено военным проблемам, административным вопросам, но описание стран и народов в книге не даётся. Птолемей сознательно замалчивает все проблемы, связанные с личностью и целями Александра. Александр для него остаётся основателем эллинистического царства.

Эти сведения о писателях-современниках Александра. Надо отметить, что ни одно из упомянутых произведений не дошло до нашего времени. Но их сочинения легли в основу историко-литературной традиции, зафиксированной в трудах поздних греко-римских авторов, о которых мы будем говорить далее.

Как мы видим, в античности складываются две традиции повествований об Александре Македонском: историческая и литературная. Историческая, т.е. реальная биография македонского завоевателя, которую составили вскоре после его смерти его приближённые Клитарх и Онесикрит. Эти материалы в дальнейшем легли в основу биографии, написанной Плутархом.

Как мы уже упомянули, до наших дней дошли пять сочинений античных авторов, писавших об Александре Македонском. Это труды Диодора, Плутарха, Курция Руфа, Помпея Трога и Арриана. Эти писатели опирались на сообщения и сведения вышеуказанных авторов.

Историки Б.Г.Гафуров и Д.И.Цибукидис считают, что вершиной исторической традиции был труд римского историка Флавия Арриана «Поход Александра» (1-2 вв. н.э.). Арриан опирался на официальное предание времени Александра: его переписку, придворный дневник, а также писания участников похода - Птолемея и Аристоклеста. «Поход Александра» представляет большую ценность для историков, так как здесь, по видимому, точно рисуется действительная история завоеваний Александра Македонского. Более всего Арриан стремится к достоверности изложения. Остальное его не интересует: «... Тот, кто бранит Александра, пусть не только бранит достойное брани, но охватит все его деяния ... Он бранит царя, ставшего таким великим, взошедшего на вершину человеческого счастья, бесспорно повелителя обоих материков, наполнившего мир славой своего имени. Я думаю, что в то время не было ни народа, ни города, ни человека, до которого не дошло бы имя Александра ... Я сам в этой работе с порицанием отозвался о некоторых поступках Александра, но не стыжусь того, что отношусь к Александру с восхищением. А дела его я бранил потому, что люблю правду и потому что хочу принести пользу людям; поэтому не без божьего изволения и взялся я за эту работу»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Арриан. Поход Александра. - М., 1962. 7. - С. 30.

Второй античный автор, писавший о Александре является Плутарх(1-2 вв. н.э.). В своём произведении «Сравнительных жизнеописаниях» греческий писатель не старался воспроизводить истории, его больше интересовало личность Александра, его характер. Именно это он говорит в самом начале биографии: «Мы пишем не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных, деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов»<sup>1</sup>.

Образ Александра у Плутарха – философ, который ценит своего учителя, Аристотеля, и эллинские традиции, он обаятелен и горд. Выдвижение на передний план моральных целей влечет за собой принципиально новое отношение к материалу. Поскольку «какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека», Плутарх обращается к фактам личной жизни своих героев, поставляемым легендами, анекдотами, сплетнями. Относится к ним Плутарх серьезно и всегда взвешивает их вероятность. Так в «Сравнительных жизнеописаниях» выявляются два слоя: исторические факты и анекдоты, касающиеся личной жизни героев истории. Те и другие просвечены моральной оценкой.

Самым ранним сочинением по истории походов Александра является труд Диадора Сицилийского, написанный в правлении Юлия Цезаря (1в. до н.э.) Походу греков и македонян на Восток Диадор посвятил 17 книгу своей «Исторической библиотеки». Источниками Диадора считаются Клитарх и некоторые эллинистические авторы. Диадора прежде всего занимает военная история – поэтому его Александр – воин, разрушитель городов и сеятель страха. Особую любовь питает Диодор к описаниям сражений и разбоев. Он подробно рассказывает о страданиях раненых, о нагромождениях трупов, о жестокости победителей, с удовольствием описывает разграбление городов.

Характеристика Александра по Диодору - гениальный воин, великий сеятель страха и разрушитель многочисленных городов. Он прежде всего воин, его зовет вперед жажда воинской славы. Александр, всегда отважный и решительный - главный виновник всех побед<sup>2</sup>.

Более откровенно отрицательное отношение к Александру высказывает Курций Руф (1.в. н.э.). Источники Курция разнообразны; сам он называет Птолея и Аристобула, к которым следует добавить Клитарха и ряд авторов позднего эллинизма. Для Квинта Курция Руфа история Александра Македонского была благодатным материалом для писательских и риторических упражнений. Историческое предание подвергается беллетризации: писатель придумывает фантастические подробности в описании новых земель, делает попытки раскрыть психологическое состояние своих героев, включает в повествование обширные моралистические сентенции. «История Александра Македонского» изобилует длинными речами, герои ведут между собой долгие дискуссии. Создается впечатление, что автора интересует не столько сама тема, сколько стремление показать, как эрудирован и умен Квинт Курций Руф<sup>3</sup>.

Итак, в античной литературной традиции не вырабатывается единый образ Александра Македонского: он значительно варьируется в свете тех задач, которые ставили перед собой писатели,— исторических и этических. Александр вызывает у писателей и восторг, и нападки, образ его и идеализируется, и снижается. Можно говорить о двух полярных портретах Александра в древности - «хорошем» и «плохом». Однако ни у Плутарха, ни у Курция, ни у Диодора мы не найдем их в чистом виде: портреты накладываются один на другой. В этих ранних сочинениях предстаёт подлинный или, во

<sup>1</sup> Плутарх . Сравнительное жизнеописания. Т.2. - М.,1963. - С .395

<sup>2</sup> Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции. - М., 1972. - С. 6.

<sup>3</sup> Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского. - М.,1963. – С.34-36.

всяком случае не отягощенный легендами и вымыслом облик Александра. Образ его не выходит за пределы достоверных данных. В более поздние времена образ Александра и его биография становится темой равным образом распространенной и для сочинений исторических, и для литературных и фольклорных обработок, которые привнесли в реальную биографию Александра элементы фантастики, различную религиозную окрашенность.

### ТАСВИРИ ИСКАНДАРИ МАҚДУНИ ДАР САРЧАШМАҲОИ ҚАДИМӢ

**Вожаҳои калидӣ:** Искандари Мақдунӣ, адабиёти антиқа, қисса, сарчашма, роман, достон, ривоят, Миср, адабиёт, таҳқиқот, тасвир

Карнҳои зиёд аст, ки дар атрофи шахсият ва лашкаркашиҳои Искандари Мақдунӣ муаррихону адибон асарҳо эҷод намудаанд. То замони мо асарҳои ба Искандар бахшидашудаи нависандагони антиқа Диадор, Арриан, Курций Руф, Помпей Трог ва Плутарх омада расидаанд, ки ҳар кадоми онҳо нисбати Искандар назари хосаи худро доранд. Дар мақолаи мазкур образи Искандар аз нигоҳи ин мутафаккирони қадим баррасӣ мешавад.

### PORTRAIT OF ALEXANDER THE GREAT IN THE ANCIENT SOURCES

**Keywords:** Alexander the Great, ancient literature, story, novel, poem, Egypt, literature, research, image

For centuries, historians and writers dedicated their works to the personality and leadership of Alexander the Great. The works by Diador, Arrian, Kurtsiy Ruf, Pompey Throg and Plutarkh have reached out days and each of them has special view on Alexander the Great. This article deals with the image of Alexander the Great from the point of view of the above mentioned thinkers.



### НАЗАРЕ БА ИРФОНИ ҲОФИЗ



**Амондуллоев Б.С.\***

**Вожаҳои калидӣ:** Ҳофиз, ирфон, ишқ, сӯфӣ, Холик

Шамсиддин Муҳаммад Ҳофизӣ Шерозӣ барои хонандаи тоҷикзабон ба муаррифӣ ниёз надорад, аммо доир ба андешаҳои ирфониаш то имрӯз бахсҳои доманадоре идома дорад. Ин ҷо мехоҳем бо таъҷиб ба ашъори диловези ӯ атрофи андешаҳои ирфониаш, ба қадри тавон баҳс намоем.

Доир ба пайдоиши тасаввуф дар байни донишмандон назари ягона вучуд надорад. Баъзе аз саромадони ирфони исломӣ ба мисли Муҳйиддини Арабӣ

---

\* Амондуллоев Б.С. - ассистенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

сарчашмаи тасаввуфро Қуръону ҳадис донистаанд. Гурӯҳи дигар ба ин назаранд, ки пеш аз ислом низ тасаввуф мавҷуд буд<sup>1</sup>.

Ирқу решаҳои ирфонро дар фалсафаи буддоия ва масехият метавон дарёфт намуд, аммо ин навъи тасаввуфе, ки мо доир ба он мехоҳем баҳс намоем, хоси таълимоти исломӣ ва тафаккури мусулмонон аст. Ирфон дар манотиқи мухталиф ба сурату шаклҳои гуногун зуҳур намудааст, аммо наметавон онро шевоатар ва ҷозибу дилработар дар ашъори шоирони сӯфимашраби форсигӯ, алалхусус ашъори Ҳофиз, дарёфт намуд. Ҳофиз инкилобе, ки дар ғазал карда, на таҳти таъсири суннати шеърӣ форсӣ кардааст, зеро ҳеч гуна монандӣ ба ашъори бузургтарин ғазалсарои пеш аз худ Саъдӣ надорад, балки таҳти таъсири сохтори Қуръон намудааст. Таъсиру ҷозибай ирфон дар ашъори форсии то асри ХХ ниҳоят бузург аст ва ба таҳқиқу баррасии бештарниёз дорад.

Дар замони худ Ҳофиз чун шоири тавоно шӯҳрат ёфта бошад ҳам, чун орифу солиқ маъруф набуд, зеро ягон сарчашмаи муосираш ўро чун сӯфӣ ёд накардааст<sup>2</sup>. Дар даврони Ҳофиз аксари аҳли тасаввуф ошкоро фаъолият доштанд ва пиру тариқати интихобнамудашон низ маълум буд. Шахсони зиёдеро метавон ном бурд, ки силсилаҳои тасаввуф ва пирони тариқатро номнавис кардаанд. Ҳар гурӯҳи сӯфиён одоти махсуси худро доштанд. Баъзе кулоҳ, дигаре чомаи махсус, гурӯҳи дигар сар наметарошиданд, ба ибораи Ҳофиз «На ҳар ки сар натарошад, қаландарӣ донад»<sup>3</sup> ва чандин шаклу шеваҳои гуногун доштанд.

Аммо Ҳофиз ба кадом гурӯҳ шомил буд, хиркаи пашмини сӯфиёна мепӯшид ё не маълум нест, зеро сарчашмаи муътамаде, ки инро собит кунад, дастрас нест. Баъзе аз ҳофизшиносон Муҳаммади Гуландом ном шахсро чун дӯст ва шогирди Ҳофиз муаррифӣ намудаанд, ки баъди марги Ҳоҷа ашъори парокандаашро чамъоварӣ намудааст. Мувофиқи нишондоди муҳаққиқи эронӣ Муртазо Мутаҳҳарӣ ин шахс дар ҷое навиштааст: «Устои мо Қавомиддин Абдуллоҳ ба Ҳофиз исрор мекард, ки ин шеърхоро чамъ кун, ҳайф аст, ин шеър аз байн биравад. Ҳофиз истиҳола мекард, мисли ин ки як ҳолати ирфонӣ ба ӯ иҷозат намедод»<sup>4</sup>. Гӯё Ҳофиз ба ин ишора дошта бошад, ҷойе мегӯяд:

*Қадри маҷмӯаи гул мурғи саҳар донаду бас,*

*Ки на ҳар к-ӯ варақе хонд, маъонӣ донад»<sup>5</sup>.*

«Мурғи саҳар» дар истилоҳи орифон рӯҳи ориф аст. Дар саросари ашъори Ҳофиз вожаҳои саҳархезӣ, шабзиндадорӣ, охи саҳар, гиряи саҳар, муноҷоти саҳар, файзи саҳар зиёд ба ҷашм мерасанд, ки ҳама истилоҳианд, аз омӯзишу таълим ба даст намеоянд, кори «мурғи саҳар» аст.

Агар бидуни дониستاني афсонаҳои асотирии ҳиндӣ фалсафаи атиқии онро дониста нашавад, бе шинохти ирфон чехраи асосии Ҳофизро шинохтан номумкин аст. Аз ин рӯ, ногузир бояд истилоҳоти ирфонӣ ва услуби гӯиши орифон ташхис карда шавад.

Аслан, ирфон ду чанба дорад, ки онҳо чанбаҳои назариву амалианд. Чанбай назарии ирфон як ҷаҳонбинии хосест, ки назари махсусе дар бораи ҳастӣ дорад. Ин дид аз тамоми анвои назарияҳои дигари фалсафӣ фарқ мекунад ва масоили марказии онро шинохти Худо, зоту сифоти ӯ, номҳои ӯ ва ҳақиқати инсон ташкил медиҳад. Ирфони амалӣ бошад, ҳамон сайру сулук аст, ки дар истилоҳи сӯфия «тариқат» ёд мешавад. Ба таври дигар, мақомоти инсон дар расидан ба Худост, ки ба тавҳид мебарад. Тавҳиди ҳақиқӣ аз назари ориф танҳо аз вусули Ҳақ ҳосил мегардад.

<sup>1</sup> *Аҳмад Алӣ Раҷоии Бухорӣ*. Фарҳанги ашъори Ҳофиз. – Техрон: интишороти Муҳаммад Али Аламӣ, 1348. – С. 12-13.

<sup>2</sup> *Муртазо Мутаҳҳарӣ*. Ирфони Ҳофиз. – Техрон: интишороти Садро, 1373. – С. 21.

<sup>3</sup> *Ҳофизи Шерозӣ*. Куллийёт. – Душанбе: «Ирфон», 1983. – С. 229.

<sup>4</sup> *Муртазо Мутаҳҳарӣ*. Ирфони Ҳофиз. – Техрон: интишороти Садро, 1373. – С. 24.

<sup>5</sup> *Ҳофизи Шерозӣ*. Ҳамон ҷо. – С.229.

Яке аз масоили мехвари тасаввуф ин масъалаи ваҳдати вучуд аст. Нисбати фаҳмиши ваҳдати вучуд назарҳо мухталифанд. Баъзе алоқамандон ваҳдати вучудро як чизи номафҳум ва дастнорас нишон додаанд, ки аз воқеият дур аст. Хеле кам муҳаққиқе ёфт мешавад, ки тасаввури дурусте нисбати ваҳдати вучуде, ки орифон дар назар доранд, дошта бошад. Чун масъалаи ваҳдати вучуд дар ирфон назаррастарин мавқеъро ишғол намуда, ин ҷо баъзе назариётро барои равшантар намудани мақосиди тасаввуфии Ҳофиз меорем.

Баъзеҳо ваҳдати вучуд ва ҳулулро, ки дар макотиби гуногуни фалсафии Ҳинди бостон мақоми махсус дорад, як чиз медонанд. Пайравони ин андеша иддаои он доранд, ки ҳулул бо зоти Илоҳӣ пайвастан ва иттиҳоди мутлақ аст. Агар ба гуфтаи орифи маъруф Маҳмуди Шабистарӣ дар «Гулшани роз» таваҷҷуҳ намоем, мебинем, ки ӯ ҳулулро зидди ваҳдати вучуд ва иттиҳод ҳисобидааст:

**Ҳулулу иттиҳод ин ҷо муҳол аст,**

**Ки дар ваҳдат дуӣ айни залол аст.**

Аз ин гуфта маълум мегардад, ки ҳулул на танҳо ваҳдати вучуд нест, балки зидди он аст.

Баъзеи дигар ваҳдати вучудро зоти Ҳақ доништаанд, ки ин назария низ тавҳиди матлуби орифро зери суол мегузорад, зеро тамоми ҳастӣ ҷуз зоти Ҳақ мавҷуди маҳдудист ва танҳо зоти Ҳақ вучуди беинтиҳост. Мавҷудотро метавон бо ҳам дар ҳаҷму қувваву ақлу дигарчизҳо муқоиса намуд, аммо зоти Ҳақ бо чизе муқоисашаванда нест. Ориф бузургии беинтиҳои Ҳақро шухуд мекунад, илму қудрату камолу ҷамоли беинтиҳои ӯро мушоҳида мекунад, ки аҳли тасаввуф инро ваҳдати шухуд меноманд ва яқин мекунад, ки ӯ ба чизе монанд ва муқоисапазир нест. Ба ибораи Қуръон «Лайса камислиҳи шайун»<sup>1</sup>, яъне чизе ба ӯ монанд нест ва ӯ ғайри ҳар чизест, ки дар ваҳму ҳаёл гунҷад.

Шайх Саъдӣ ҳам дар «Бӯстон»-аш ба ин масъала таваҷҷуҳ намуда гуфтааст:

**Раҳи ақл ҷуз печ дар печ нест,**

**Бари орифон ҷуз Худо ҳеч нест<sup>2</sup>.**

Ин мазмунро ӯ ваҳдати вучуд доништааст, аммо худааш барои дарки амиқтари ин мафҳум эътироз намуда мегӯяд:

**Тавон гуфт ин бо ҳақоқиқшинос,**

**Вале хурда гиранд аҳли қиёс.**

**Ки пас, осмону замин чистанд?**

**Банӣ одаму деғу дад кистанд?**

Ба ин пурсишҳо боз худааш ҷавоби хеле малеҳе мегӯяд:

**Писандида пурсидӣ, эй ҳушиманд,**

**Бигӯям ҷавобат, гар ояд писанд.**

**Ки хуршеду дарёву кӯҳу фалак,**

**Париву одамизоду деғу малак.**

**Ҳама ҳар чӣ ҳастанд, аз ӯ камтаранд,**

**Ки бо ҳастииш номи ҳастӣ баранд<sup>3</sup>.**

Ба андешаи Саъдӣ, ин фаҳмиши мутлақи ваҳдати вучуд аст, ки ин назария мақбули аксари алоқамандон аст.

Баъзе орифон ваҳдати вучудро вучуди Ҳақ доништаанд. Онҳо ба ин назаранд, ки ҳарчӣ ғайри Ҳақ аст, вучуду ҳастӣ нест, акси вучуду ҳастист, мисли акси дар ойина пайдошуда аст. Орифон вучудро аз ғайри Ҳақ ҷудо мекунанд ва ғайри Ҳақро намуду зухур медонанд, яъне олам зухур аст, ба тавре ки ин вучуд аз вучуди дигар ҳаст шудааст.

Бо диди дигаргаре Ҳофиз низ дар ин масъала чунин ибрози назар намудааст:

<sup>1</sup> Қуръон. Сураи 42, ояти 11.

<sup>2</sup> Саъдӣ Шерозӣ. Бӯстон. – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2008. – С. 137.

<sup>3</sup> Саъдӣ Шерозӣ. Бӯстон. – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2008. – С. 137.

*Равшан аз партави рӯят назаре нест, ки нест,  
Миннати хоки дарат бар басаре нест, ки нест<sup>1</sup>.*

Яъне, ба ҳар чизе, ки ҳар кас нигарад, дар он ҷилои партави дидори туро мушоҳида мекунад. Ё ҷойи дигар мефармояд:

*Дар хароботи мугон нури Худо мебинам,  
Ин аҷаб бин, ки чӣ нуре зи кучо мебинам<sup>2</sup>.*

Дар суханони шоирони мутасаввифи мо, алалхусус Ҳофиз, мазмун печ мехӯрад, маонии маҷозиву киноёт мавқеъ пайдо мекунад. Истилоҳот барои баёни мазмун нақши муҳим дорад. Чи тавре ки Мавлонои Румӣ мегӯяд:

*Чун сафире бишнави аз мурғи ҳақ,  
Зоҳираширо ёд гирӣ чун сабақ,  
Истилоҳотест мар абдолро,  
Ки набошад з-он хабар гафдолро.*

Ин ҷо мурод аз «мурғи Ҳақ» ишорате ба «Мантик-ут-тайр»-и Аттор аст. Мавлавӣ равшан гуфта истодааст, ки суханони орифон истилоҳоти махсусе дорад, бинобар ин ба зоҳири ин калимот кор гирифтаи дуруст нест. Мабодо, ки маъноро чун ҷохилон ба зоҳир ҳамл кунӣ!

Ин истилоҳотдар осори тамоми орифони мо вомехӯранд. Масалан, Маҳмуди Шабистарӣ мазмуни баъзе истилоҳоти орифонро ба таври саволу ҷавоб равшан намудааст:

*Шаробу шамъу шоҳидро чӣ маъност?  
Хароботӣ шудан охир чӣ даъвост?  
Шаробу шамъ, завқу нури ирфон,  
Бубин шоҳид, ки аз пас нест пинҳон.*

Ҳофиз низ чун шоири сӯфимашраб аз ин истилоҳот фаровон истифода намудааст. Дар шеъре ишораи нозуке намуда, ки дарку фаҳми ин истилоҳот дархӯри хосон аст:

*Сирри Худо, ки орифи солиқ ба кас нагуфт,  
Дар ҳайратам, ки бодафурӯш аз кучо шунид?<sup>3</sup>*

Яъне, бо ин ки кашфи асрори Илоҳӣ ва дарки рамузу ҳақоиқи ҳаёт, ки дархури хосони даргоҳи Ҳақ ва шоистаи орифони солиқ аст, чӣ шуда, ки бодафурӯш, ки аз ӯ манзури Ҳофиз мардуми авом аст, огоҳ гаштааст? Ориф ин сирро ба касе намекушояд. Ба гуфтаи Мавлоно:

*Ҳар киро асрори Ҳақ омӯхтанд,  
Мӯҳр карданду даҳонаш дӯхтанд.*

Ё ба ибораи «ман арифа-л-Лоҳа калла лисонуҳу»<sup>4</sup>, яъне ҳар ки орифи Худо гашт, забонаш лол гардад. Ҳар ки ин розро кушояд, ба гуфтаи Ҳофиз:

*Гуфт он ёр к-аз ӯ гашт сари дор баланд,  
Чурмаш ин буд, ки асрор ҳувайдо мекард<sup>5</sup>.*

Ин ҷо ишора ба қиссаи Мансури Ҳаллоҷ мекунад, ки ӯ ба мақоме расид, ки дигар аз ҳама чизу аз худ фаромӯш кард, фонӣ шуд, ба ибораи аҳли тасаввуф ба марҳилаи фано фи-л-Лоҳ расид. «Ано-ман»-е, ки ӯ мегуфт, худи ӯ набуд, зоти Ҳақ буд, ки мардум натавонистанд онро таҳаммул кунанд. Ин сирро ӯ набояд ошкор мекард, чун ошкор кард, ғайрати Ҳақ ӯро ба дор овард. «Чурмаш» ошкор сохтани асрори ногуфтани ва изҳори суханони нуҳуфтани буд, ки ба ин бало мубтало гашт.

Аксари шоирони мутасаввиф ғайри Ҳақро ботил арзёбӣ кардаанд. Далелашон сухани паёмбар аст, ки вақте шеъри шоири араб Лабид ибни Рабиъро мешунавад,

<sup>1</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Куллийт. – Душанбе: «Ирфон», 1983. – С.113.

<sup>2</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳамон ҷо. – С.435.

<sup>3</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳамон ҷо. – С.302.

<sup>4</sup> Партав Алӣ. Бонги чарас. – Техрон: чопхонаи Сарв, 1335. – С. 88.

<sup>5</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Куллийт. – Душанбе: «Ирфон», 1983. – С.188.

чунинтавсиф менамояд: «Асдаку байтин қолатху-л-араб», яъне росттарин шеъре, ки араб гуфта, ҳамин аст<sup>1</sup>. Шеъри Лабид чунинаст: «Ало, куллу шайин мо хала-л-Лоҳи ботилун», яъне ғайр аз Ҳақ ҳар чӣ ҳаст, ботил аст. Сӯфиён ҳам ба ин гап часпидаанд, ки ғайри Ҳақ ҳар чӣ ҳаст, ботил аст, ҳастиаш аз вучуди ўст ва зоҳир аст ба зуҳури ў<sup>2</sup>. Ҳофиз ҳам ба ин матлаб дар бисёр чо ишороти зарифе дорад. Масалан, дар шеъри зер:

*Мо дар пиёла акси руҳи ёр дидаем,  
Эй беҳабар зи лаззати шурби мудоми мо<sup>3</sup>.*

Ҳама чиз дар назари ориф ҳастинамост, вале ҳастӣ нест. Мутлақ зоти Ҳақ мавҷуд аст ва сазовори матлубияту маҳбубият танҳо ўст. Қойи дигар ҳам Ҳофиз мефармояд:

*Дар назарбозии мо беҳабарон ҳайронанд,  
Ман чунинам, ки намудам, дигар эшон донанд.  
Қилвагоҳи руҳи ў дидаи ман танҳо нест,  
Моҳу хуршед ҳамин оина мегардонанд<sup>4</sup>.*

Яъне, моҳу хуршед ҳам оинае ҳастанд, ки ўро дар худ акс мекунанд.

Қойи дигар ин маъниро равшантар баён мекунад:

*Надиму мутрибу соқӣ ҳама ўст,  
Ҳаёли обу гил дар раҳ баҳона.  
Вучуди мо муаммоест, Ҳофиз,  
Ки таҳқиқаш фусун асту фасона<sup>5</sup>.*

Яъне, агар сари ин масъала, мегӯяд Ҳофиз, амиқтар андешӣ, хоҳӣ дарёфт, ки вучуди мо мисли хобу хаёл аст, ҳақиқат нест.

Дигар аз масоили асосии тасаввуф, ки баҳсталаб аст, хилқат ба ҳисоб меравад. Дар ин масъала низ байни чараёнҳои гуногуни тасаввуфӣ ва макотиби фалсафии Шарқи исломӣ тафовут мушоҳида мешавад. Мувофиқи таълимоти мутакаллимон, Худо холику фоили ашёст. Фаъолияти Худо вобаста ба адади ашёст, яъне ашёро ба маротиб бе восита офаридааст. Имомиён ва исмоилиён низ ба хилқати мутааддида қоиланд, аммо онро ба восита медонанд, яъне Худо ақли аввалро офарид, ақли аввал ақли дуюмро, то дар охир ақли фаол офарида мешавад ва аз он олам ба вучуд меояд.

Аммо орифон баръакс ба ин назаранд, ки аз ибтидо то охир ҳастӣ бо як таҷаллии зоти Ҳақ ба вучуд омадааст. Далели онҳо ояти «Ва мо амруно илло воҳидатун ка ламҳим бил басар»,<sup>6</sup> яъне «ва нест ҳукми мо ба эҷоди чизе, магар (як алимаи «кун-бош») монанди як нигоҳи чашм»<sup>7</sup> аст. Орифон иллату маълуро нодуруст меҳисобанд ва ба таҷалливу мутаҷаллӣ ё зуҳуру мазҳар иқрор доранд. Ҳофиз ба ин масъала хеле зебо ишора намуда:

*Акси рӯйи ту чу дар оинаи қом афтод,  
Ориф аз хандаи май дар тамағи хом афтод<sup>8</sup>.*

Оина ин чо дили инсон ё ҳуди инсон аст. Май хандид, иштибоҳ кард, зеро қилваашро диду хаёли хом кард, ки худаш аст. Инро дар истилоҳи орифона иштибоҳи ориф меноманд. Таҷаллие ба ориф мешавад ва ў гумон мекунад, ки ҳақиқатро дарёфт, ҳол он ки ин иштибоҳест. Инро Ҳофиз тамағи хом таъбир намуда аст. Дар байти баъдинаи ҳамин газал меорад:

*рӯйи ту ба як қилва, ки дар оина кард,*

*Ҳусни*

<sup>1</sup> Муртазо Мутаҳҳарӣ. Ирфони Ҳофиз. – Техрон: интишороти Садро, 1373. – С. 95.

<sup>2</sup> Ҳамон чо.

<sup>3</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳомон чо. – С. 42.

<sup>4</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳомон чо. – С. 248.

<sup>5</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳомон чо. – С. 514.

<sup>6</sup> Қуръон. Сураи 54, ояти 50.

<sup>7</sup> Муҳаммад Анвар Ал-бадахшонӣ. Гарҷумаи Қурони карим. – Карочӣ: Байт-ул-илм, 2006. – С. 975.

<sup>8</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Куллийет. – Душанбе: «Ирфон», 1983. – С. 154.

**Ин ҳама нақш дар оинаи авҳом афтод<sup>1</sup>.**

Манзур ин чо таҷаллии воҳид аст, ки хеле нозукадоёна баён гардидааст. Чои дигар сабабу мусаббабро чунин баён карда:

**Ҳаме, ки абрӯи шӯхи ту дар камон андохт,**

**Ба қасди қони мани зори нотавон андохт<sup>2</sup>.**

Ин чо ишоратест, ба ҳадиси қудсӣ<sup>3</sup>, ки «Кунту канзан махфийян фа аҳбабту ан уърафа фа халакту-л-халқа ликай уърафа», яъне ганчи пинҳон будам, дӯст доштам, ки маро бишносанд, пас офаридам халқро, то маро бишносанд. Ба хотири муаррифии хеш инсонро биёфарид, пас камоли инсон шинохту бозгашт ба сӯи ӯст.

Масъалаи дигаре, ки Ҳофиз ба он зиёд таваҷҷуҳ намуда, масъалаи инсон аст. Ҷаҳонбинии ӯву орифон аз ҷаҳонбинии фалсафӣ фарқ дорад. Инсон аз нигоҳи орифон хеле мақоми олий дорад ва ба таъбири худашон мазҳари Ҳақ аст. Дар назари ориф инсон як махлуқи хокӣ нест. Дар ҷаҳонбинии ирфонӣ ҷаҳон барои инсон ватани муваққатиест ва пеш аз ин ватани дигаре доштааст. Инсон, ба назари ориф, олами кабир аст. Вақте Ҳофиз меҳоҳад инсонро чун мазҳари Ҳақ нишон диҳад, мегӯяд:

**Солҳо дил талаби қоми Ҷам аз мо мекард,**

**В-он чӣ худ дошт, зи бегона таманно мекард<sup>4</sup>.**

«Қоми Ҷам»-и Ҳофиз истилоҳ аст, ки манзураш инсон аст. Ин чо талмеҳ аст, ишора ба ин афсона, ки Ҷамшед қоми ҷаҳоннамое дошт. Вақте меҳост аз ҳолати ҷаҳон боҳабар гардад, ба он менигарист ва тамоми олабро мушоҳида мекард. Ҳофиз меҳоҳад бигӯяд, ки қалби инсон ва маънавиёти ӯ ҳамон қоми ҷаҳоннамост.

**Гавҳаре, к-аз садафи кавну макон берунаст,**

**Талаб аз гумишудагони лаби дарё мекард<sup>5</sup>.**

Агар инсон аз асли худ боҳабар гардад, аз моҳияти ҷаҳон огоҳӣ меёбад. Инсон барои дарёфти ҳастӣ ва дарку фаҳми он бояд Ҳақро бишносад, ки ягона василааш шинохти худаш аст. Инсон чун Ҳақро бубинад, ҳама чизро дидааст. Пас, барои ин бояд худро хуб бишносад ва қадр кунад. Яқин дошта бошад, ки ӯ каромате дорад, ки соири махлуқот бо шумули малоика аз он бебаҳраанд.

**Гуфтам: «Ин қоми ҷаҳонбин ба ту кай дод Ҳақим?»**

**Гуфт: «Он рӯз, ки ин гунбади мино мекард»<sup>6</sup>.**

Хонандаи зақӣ ин чо хуб мефаҳмад, ки манзури Ҳофиз аз майу чом чӣ будааст.

Масъалаи дигаре, ки дар ҷаҳонбинии ирфонии Ҳофиз ва тамоми қасоне, ки даъвои ориф будан доранд матраҳ мегардад, ин масъалаи низоми ҷаҳон ва бенуқсонии он аст. Орифери наметавон ном бурд, ки низоми кунунии ҷаҳонро беҳтарин низом надонад. Файласуфони зиёде аз ин низомро зеботарин низом медонанд, ки бо роҳи таҳлил ба ин натиҷа расидаанд. Орифон бошанд ба ин назаранд, ки Худо камоли мутлақ, қамоли мутлақ ва некии мутлақ аст, аз ин рӯ, имкон надорад, ки ҳар чӣ аз ӯ ба вучуд омада, ҳадди аксари камоли мумкинро нашошта бошад. Ба гуфтаи Ҳофиз:

**Нест дар доира як нуқта хилоф аз пасу пеш,**

**Ки ман ин масъала бе чуну чаро мебинам<sup>7</sup>.**

Ҳофиз ишқ варзиданро роҳи вусул ба Холиқ медонад, аммо ӯ мегӯяд, ки ин кори хартуфайлие нест:

**Орифе ку, ки кунад фаҳми забони савсан,**

<sup>1</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳамон чо. – С.154.

<sup>2</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳамон чо. – С.51.

<sup>3</sup> Яке аз анвои ҳадисҳои паёмбар аст, ки каломи Худост, вале на ба воситаи Ҷабраил, балки тариқи илҳом ба паёмбар расидааст.

<sup>4</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳамон чо. – С.188.

<sup>5</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳамон чо. – С.188.

<sup>6</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Ҳамон чо. – С.188.

<sup>7</sup> Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. – Душанбе: нашриёти Ирфон, 1983. – С. 435.

*То бипурсад, ки чаро рафту чаро боз омад*<sup>1</sup>.

Табиати зебописанд ва шинохти чамолу камол ўро ба маънии баланд суфтан водор мекунад. Чӣ тавре ки пештар низ ишора гардид, хилқати чаҳон бар асари чилваи зебоист. Руҳи зебои ў низ айнан меҳоҳад, ки ба воситаи он худнамоӣ кунад:

*Ҳофиз арӯси табъи маро чилва орзуст,  
Оинае надорам, аз он оҳ мекашам*<sup>2</sup>.

Ин шоири фарзона хилқати инсону чаҳонро партави чамоли Ҳолиқ медонад. Ў ба ин андеша аст, ки Ҳолиқ зебост ва зебоӣ барангезандаи ишқ аст. Чуноне ки:

*Дар азал партави хуснат зи таҷалло*<sup>3</sup> дам зад,  
*Ишқ пайдо шуду отаи ба ҳама олам зад*<sup>4</sup>.

Чилваи ин зебоӣ шӯридагӣ ба вучуд овард. Ҳадафи ниҳоии инсон дар зиндагӣ шинохти Ҳолиқ ва лаззат бурдан аз зебоии чамоли ўст.

Аз гуфтаҳои Ҳофиз маълум мегардад, ки ў ориф аст ва аз ин ифтихор дорад. Аммо вақте сухан дар бораи сӯфӣ ба миён омад, ҷойе таъриф намудаву ҷойи дигар мазаммат мекунад. Масалан дар матлаи як ғазалаш мегӯяд:

*Нақди сӯфӣ на ҳама софи бегаи бошад,  
Эй басо хирқа, ки муставҷиби отаи бошад*<sup>5</sup>.

Аз ин маълум мегардад, ки сӯфӣ дар назари ў ду навъ аст. Яке, ҳамон орифе, ки ҳама ҷо сутудааст. Дигар, сӯфие, ки ўро шоистаи мақоми ирфонӣ намедонад, ба иллати он ки вай муқаллид аст.

Ҳофиз калимотро тарзе интиҳоб намуда, ки аз ашъораш аксари мардуми форсзабон, бе он ки мақсади гӯянда барояшон ошкор гардад, лаззат мебаранд. Ибороти Ҳофизро мувофиқи нияту мақсуди худ таъбиру тафсир мекунанд ва аз он мувофиқи завқи худ баҳраманд мегарданд. Аз ашъори диловези ў орифу омӣ, сӯфиву хароботӣ, ихтиёриву чабрӣ, зоҳиду фосиқ ҳама мувофиқи ақидаи худ мазмуни бадеъ меёбанд. Ба қавли Аҳмад Алӣ Раҷоии Бухорӣ : «Аҷибтар он ки ҳар кас аз занни худ Ҳофизро ёру дӯстдори хештан мепиндорад»<sup>6</sup>.

## Взгляд на мистицизм Гафиза

**Ключевые слова:** Гафиз, мистицизм, любовь, суфи, Творец.

В статье рассматривается проблема мистицизма Гафиза. Автор статьи пытается проанализировать мистические воззрения Гафиза на основе религиозного мировоззрения.

## A LOOK AT THE MYSTICISM OF HAFIZ

**Keywords:** Hafiz, mysticism, love, sufi, Creator.

In the article the problem of mysticism of Hafiz is considered. The author tries to analyze the mystical beliefs of Hafiz on based religious outlook.

---

<sup>1</sup> Ҳофизӣ Шерозӣ. Куллиёт. – Душанбе: «Ирфон», 1983. – С.224.

<sup>2</sup> Ҳофизӣ Шерозӣ. Ҳамон ҷо. – С. 415.

<sup>3</sup> Дар баъзе нусхаҳо «таҷаллӣ» омадааст.

<sup>4</sup> Ҳофизӣ Шерозӣ. Ҳамон ҷо. – С. 198.

<sup>5</sup> Ҳофизӣ Шерозӣ. Ҳамон ҷой. – С.208.

<sup>6</sup> Аҳмад Алӣ Раҷоии Бухорӣ. Фарҳанги ашъори Ҳофиз. – Техрон: интишороти Муҳаммад Али Аламӣ, Аламӣ, 1348. – С.13.

**КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ (ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ):  
ВЗГЛЯДЫ НА ВОЕННУЮ ОПАСНОСТЬ, ВОЗМОЖНЫЕ ВОЙНЫ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОННОЙ МОЩИ ГОСУДАРСТВА**



**Гулов С.А.\***

**Ключевые слова:** военная наука, искусство, подготовка, опасность, управление войсками, искусственный интеллект, информационные технологии, мобильные войска, военная мощь, сухопутные воска, военно-воздушные силы, управляемые боеприпасы

Наряду с развитием общетеоретических положений военной науки продолжается движение вперед и других ее слагаемых: теории вооруженной борьбы, теории военного искусства, теории управления войсками (силами), теории их обучения и воспитания и некоторых других.

Анализ опыта войн и вооруженных конфликтов современности позволяет выделить некоторые важнейшие тенденции изменений содержания и характера вооруженной борьбы на перспективу<sup>1</sup>.

**Первая.** С каждой новой войной (вооруженным конфликтом) наблюдается все более широкое применение оружия и боеприпасов, созданных на основе "искусственного интеллекта", нанотехнологий, а также роботизированных комплексов и оружия на новых физических принципах. Так, в ходе войны в Ираке общее количество управляемых боеприпасов, примененных по наземным и воздушным целям, превысило 15 тыс. единиц, что составило 70% от их общего количества. Для сравнения — в войне против Ирака в 1991 году этот показатель был на уровне 9%, в Югославии - 35%, а в Афганистане — 69%.

Кроме того, командованием армии США было испытано новое оружие - специальная боевая часть к крылатым ракетам и управляемым авиабомбам, так называемая ЭМИ-БЧ, излучающая мощный электромагнитный импульс для поражения объектов боевого управления, оснащенных современными электронными и электротехническими системами<sup>2</sup>.

Следует ожидать, что возможности оружия и боеприпасов, создаваемых на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, в XXI веке будут неуклонно повышаться, и в перспективе их массированное применение позволит добиваться результатов, сопоставимых с показателями боевой эффективности ядерного оружия, но без катастрофических последствий для мирного населения и объектов его жизнедеятельности.

Принципиально новое оружие (особенно массового уничтожения) меняет расстановку сил в мире.

Так, например, первые три установки с мощностью излучения направленных радиоволн около 1 млрд. Вт сооружены на Аляске, в Гренландии и Норвегии. Они создают

---

\* Гулов С.А. - адъюнкт кафедры № 1 Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Российской Федерации «Общевойсковая академия ВС РФ», подполковник Сухопутных войск Республики Таджикистан.

<sup>1</sup> Основные тенденции изменений характера и содержания вооруженной борьбы в сжатом виде изложены во Временном наставлении по ведению военных действий (ч. 2, ст. 4) и в опубликованном в 2003 г. докладе Министерства обороны РФ "Актуальные задачи развития ВС РФ".

<sup>2</sup> Данные приведены по материалам выступлений участников расширенного научного совета АВН, посвященного обсуждению уроков иракской войны 2003 года // Вестник Академии военных наук. № 3 (4). 2003. - С.16.

замкнутый контур для масштабного воздействия на околоземную среду, ориентированный прежде всего на Россию (ранее должен был подвергнуться атакам бывший СССР), а также на КНР и Евросоюз<sup>1</sup>.

Использование уже первой очереди трехточечной военной системы США позволит: нарушать морскую и воздушную навигацию самолетов и ракет; прекращать радиосвязь и радиолокацию; выводить из строя бортовую электронную аппаратуру космических спутников; провоцировать возникновение масштабных аварий в электросетях, на атомных станциях, и газопроводах; вызывать тайфуны, бури, смерчи и наводнения и, наконец, целенаправленно воздействовать на психику людей и животных («психотронное оружие» из 50-километрового слоя земной атмосферы).

**Вторая тенденция** связана с возрастанием удельного веса войск, сил и средств, действующих в воздушно-космической сфере, и повышением роли обычного стратегического оружия как главного средства ведения войны, обеспечивающего непосредственное достижение стратегических результатов. Так, в ходе войны против Ирака в 2003 году со стороны США была задействована орбитальная группировка в составе 50-59 военных космических аппаратов, 28 аппаратов GPS и большого количества коммерческих спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

В нанесении массированных огневых ударов принимало участие более 1000 боевых самолетов, которые только в период с 20 марта по 10 апреля 2003 года совершили около 33 тысяч боевых вылетов, в том числе 15 тысяч - в интересах огневого поражения.<sup>2</sup>

Начальник Главного штаба ВВС, выступая на военно-научной конференции Академии Военных наук по обсуждению содержания новой Военной доктрины, отметил, что в случае развязывания агрессии против нашей стране по объектам противника может действовать до 2 тысяч самолетов США и НАТО, подлетное время которых до наших границ составляет от шести минут до одного часа.

Кроме того, к 2020 году в армии США ожидается формирование воздушно-космических сил, в состав которых наряду с боевыми самолетами ВВС и стратегическими баллистическими ракетами, войдут разрабатываемые новейшие гиперзвуковые воздушно-космические аппараты, способные выполнять полет с крейсерской скоростью свыше 6,5 тысяч км/час на высотах 30-45 км и наносить массированные или одиночные удары по целям, расположенным в любой точке Земли. Основными принципами применения нового вида американских вооруженных сил провозглашены господство в воздухе и космосе, глобальная досягаемость и высокая точность поражения.

В связи с возрастанием количества сил и средств, действующих в воздушно-космической сфере, увеличиваются пространственные характеристики вооруженной борьбы, поскольку рост досягаемости современного и перспективного оружия позволяет наносить мощные удары на всю глубину расположения воюющих государств, осуществляя не только последовательное, но и одновременное поражение его объектов, то есть театром военных действий может стать любая территория планеты. Такое в XX веке можно было достигнуть только путем применения ядерного оружия.

В результате при ведении вооруженной борьбы в XXI веке будет возрастать значение дальнего огневого поражения для решения задач по разгрому противника. Все бои и сражения, вероятно, приобретут рассредоточенный, объемный характер, охватывая все сферы военных действий по фронту, глубине и высоте.

Соответственно, важнейшую роль в войнах будущего будет играть хорошо защищенная, помехоустойчивая система обороны от ударов сил и средств воздушно-космического нападения противника. Она даже в условиях обычной войны должна быть комплексной - противосамолетной, противоракетной и противокосмической.

---

<sup>1</sup> Программа HAARP. Оружие Армагеддона // Независимое военное обозрение. № 35. 2007. - С. 8.

<sup>2</sup> Вестник Академии военных наук РФ. № 3 (4). 2003. - С. 16.

Из первых двух тенденций логически вытекает *третья* - в наступательных и оборонительных операциях существенно изменятся способы сосредоточения основных усилий на решающих направлениях. Если в XX веке для этого требовалось, в основном, заблаговременное сосредоточение войск (сил), то в войнах XXI века появляется возможность осуществлять это преимущественно путем дальних огневых ударов, наносимыми с высокой точностью. А ударные группировки, основу которых будут составлять общевойсковые формирования Сухопутных войск, обладающие высокой мобильностью, могут выдвигаться на избранные направления в кратчайшие сроки.

**Четвертая тенденция.** Все большее значение в войнах XXI века будет придаваться информационной составляющей вооруженной борьбы. Это связано с оснащением войск системами вооружения, основанными на широком использовании информационных технологий, а также быстродействующими системами разведки, связи, автоматизированного управления, радиоэлектронной борьбы и др.

В этой связи стремление к достижению информационного превосходства над противником станет одним из основных условий успешного ведения военных действий. Та противоборствующая сторона, которая будет иметь преимущество в получении достоверных данных о противнике, положении и состоянии своих войск, в оперативности ее обработки, доведения до потребителей, принятия решений и поставки задач войскам (средствам поражения), будет иметь превосходство в управлении. А превосходство в управлении в конечном итоге позволит упреждать противника в нанесении ударов и действиях войск, то есть захватывать и удерживать инициативу, что является важнейшим условием достижения успеха в операции (бою).

Соответственно возрастает и роль информационного противоборства в войнах будущего, предусматривающего информационное воздействие на информационные объекты противника и защиту своих информационных объектов от подобного воздействия.

**Пятая тенденция.** Изменяются временные параметры вооруженной борьбы. Это проявляется, *во-первых*, в сокращении времени на подготовку к боевым действиям благодаря использованию мобильных сил, сил немедленного (быстрого) реагирования, способных решать задачи без предварительного отмотилизования. *Во-вторых*, возрастает быстротечность боевых действий, что обусловлено быстротой сбора, обработки и использования информации о противнике и своих войсках в реальном или близком к реальному масштабе времени, а также применением высокоскоростных (гиперскоростных) средств и систем вооружения.

На временные параметры вооруженной борьбы существенное влияние окажут также особенности и содержание начального периода войн будущего. Он будет означать не только начало военных действий, но может стать основным и решающим, поскольку инициатор войны (агрессор), особенно обладающий технологическим превосходством, будет стремиться как можно быстрее, "молниеносно" достичь поставленных военно-политических целей.

**Шестая тенденция.** Происходит дальнейшее сближение способов действий войск в наступлении и обороне, в ведении которых будут принимать участие силы и средства всех видов ВС, родов войск и специальных войск, а также других силовых ведомств, выполняющих огромное количество сложнейших, взаимосвязанных стратегических, оперативных и тактических задач одновременно во всех сферах вооруженной борьбы.

Как в обороне, так и в наступлении будут преобладать маневренные, мобильные действия войск на широком фронте, со слабо прикрытыми участками или открытыми флангами. При этом основными способами разгрома противника станут упреждающие огневые и радиоэлектронные удары в ходе самостоятельных этапов огневого противоборства сторон, глубокие охваты (в том числе по воздуху, морю, а где возможно и

под землей) и обходы наземных группировок противника с последующим нанесением согласованных ударов по нему с фронта, флангов и тыла.

**Седьмая тенденция.** Ведение войсками мобильных действий с использованием всех сфер вооруженной борьбы и необходимость упреждения противника в бою (операции) обуславливают переход от строго вертикальных связей управления к глобальным сетевым автоматизированным системам управления войсками и оружием.

Такой переход предполагает создание единой информационно-коммутиционной сети, связывающей лиц, принимающих решение, и исполнителей, что обеспечивает быстрое доведение до участников боевых действий необходимой информации об обстановке, имеющейся в распоряжении как вышестоящих, так и подчиненных органов управления и соседей по принципу "от многих к многим". При этом достигается ускорение процессов управления силами и средствами, а также повышение темпов операций, эффективности поражения противника, живучести своих войск и уровня самосинхронизации боевых действий.

**Восьмая тенденция** заключается во все более широком использовании в ходе вооруженной борьбы сил специальных операций, которые будут применяться не только для ведения разведывательно-диверсионных действий, но и для оказания помощи различным оппозиционным силам в организации вооруженного сопротивления, различного рода мятежей, партизанских движений и т.п. Например, во время войны в Ираке (2003 год) силы специальных операций приступили к действиям задолго до начала активной фазы воздушно-наземной операции. Главная цель их применения заключалась в создании в глубоком тылу противника постоянно действующего активного фронта борьбы, вынуждая его расплывать свои усилия по многим направлениям.

В новых условиях и во многом по-новому осуществляются теоретические решения и других отраслей военной науки и ее отдельных проблем. Достигнуты определенные результаты в совершенствовании применительно к новым условиям теории вооружения, теории видов и тыла Вооруженных Сил, а также в разработке современных теоретико-методологических подходов к подготовке военных кадров, в организации и ведении военно-научной работы.

### **КОНСЕПСИЯИ ЧАНГИ МУОСИР (НИЗОЪХОИ ҲАРБӢ): НАЗАРЕЕ БА ТАҲДИДҲОИ ҲАРБӢ, ИМКОНИЯТҲОИ ЧАНГИ МУОСИР ВА ЗАРУРАТИ ТАЪМИНИ ИҚТИДОРИ МУДОФИАВИИ ДАВЛАТ**

**Вожаҳои калидӣ:** илми ҳарбӣ, санъат, тайерӣ, таҳдид, идораи кушун, ақли сунъӣ, технологияи итилоотӣ, кушунҳои зудамал, иқтидори ҳарбӣ, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ, яроқҳои идорашаванда

Дар мақола масъалаи инкишофи илм ва назарияҳои гуногуни ҳарбӣ, санъати идора ва таълиму тарбияи ҳарбии кушун, роҳу воситаҳои таъмини омодабошии ҳарбӣ, моҳият ва характери низоъҳои ҳарбии муосир мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Моҳият ва характери низоъҳои ҳарбии муосирро муаллиф бо истифодаи яроқи лавозимоти чангии муосир, ки тавассути «ақли сунъӣ» идора карда мешаванд кайд менамояд. Дар баробари ин дар мақола баҳри бартараф ва пешгирӣ намудани таҳдидҳои чанги муосир, тарзу воситаҳои таъмини иқтидори мудофиавии давлат, шаклу намудҳои таълиму тарбияи ҳарбӣ ва омодагии чангии кушун пешниҳод карда мешавад.

## CONCEPT OF MODERN WAR (ARMED CONFLICTS): VIEWS ON THE MILITARISING THE DANGER OF WAR AND THE POSSIBLE NEED FOR THE DEFENSE POWER OF THE STATE

**Keywords:** military science, art, training, risk, management howl-bench, artificial intelligence, information technology, mobile troops, military power, land wax , air force, guided munitions

The article analyzes the problems of the development of military science, different concepts of command and control, problems troop training and education, methods and techniques to ensure military training, as well as the essence and nature of modern armed conflicts. Based on the analysis, the author concludes that the nature of modern armed conflicts associated with the use of modern weapons. Furthermore, in the article, in order to prevent the threat of contemporary armed conflicts proposes ways and means of ensuring the military power of the state , military readiness and military training of its personnel.

---

### ПАЙДОИШИ ОТАШ



**Раҳматшоев С.Р.\***

**Вожаҳои калидӣ:** таърих, оташ, ақида, саршачма, кофтуковҳои археологӣ

Ҳар як замон таърихӣ нотакрори ба худ хосеро дорост. Оташ чун зухуроти табиӣ таърихӣ кехан дорад.

Олимон, таърихчиён ва дигар мутахассисони соҳаҳои гуногун, ки ба муайян намудани маълумотҳои дақиқи соҳаҳои гуногуни таърихӣ саҳмгузоранд, таърихӣ пайдоиши оташро баробари пайдоиши одам меҳисобанд.

Ҳатто ақидае ҳаст, ки пеш аз пайдо шудани одам аллакай вулқонҳо дар сайёраи мо сар мезаданд. Ақидаҳои ҳастанд, ки гӯё якумин сабаби сар задан оташ дар натиҷаи раъду барқ бошад.

Таҷрибаҳои ҳаррӯза аз он шаҳодат медиҳанд, ки ин зухурот ба ҳақиқат наздик нест. Чун, ки раъду барқ бе бориш сар намезанад. Дар намноқӣ чизе намесӯзад ба чуз оне, ки дар зери таъсири оташак, ки қуваи барқи баландро дорост метавон сӯхт.

Дигар сарчашмаҳо низ гумон мекунанд, ки сабаби сар задани сӯхтор оташи гирдбоди саҳт, ки ҳангоми ба ҳаво ҳаракат кардан то баландии даҳҳо километр қад мекашад, дар фазои холии худ тамоми мавҷудоти қобили қувваи худро фуру бурда, ба худ тоб дода ба баландиҳо мебардорад ва аз як дигар молиш хӯрдани онҳо шарора пайдо мегардад.

Таърихи пайдоиши оташро аҳли бостоншиносон, мардумшиносон ва дигар аҳли уламо баробар пайдоиши одам ёдрас мешаванд. Аниқ дар қадом чома пайдо шудани оташро касе ба таври мушаххас ёдрас накардааст. Бинобар ҳамин сабаби қай дар қучо, дар қадом ҳолат оташ пайдо шудааст, муаммоест сарбаста.

Дар ин рӯз, ки мо маълумотҳои дақиқ дар даст надорем, фақат ба гуфтаҳои шоир Холназари Шарифи Кангуртӣ, ки хуб гуфтааст, худро таскин медиҳем:

**Надонад ҳеч кас асрори олам,**

---

\* Раҳматшоев С.Р. - муаллими кафедраи бехатарӣ аз сӯхтори факултети № 5 Академияи ВҚД Тоҷикистон, лейтенанти милитсия.

**Ҳаво омад нахустин ё ки одам.  
На чашме дида эҳёи нахустин,  
Ҳама дар баҳс меоранд тахмин.  
Яке гӯяд, ки мург омад нахустин,  
Дигар аз тухм мегӯян ба тахмин.**

Дар ҳама ҷойе, ки кофтуковҳои археологӣ гузаронида мешуданд ва мешаванд, олимон албата, аввало бо мавҷудоти ибтидоии оташ аҳамияти калон медиҳанд. Оташ шоҳиди прагрессияи ҷамъияти ҳисобида мешавад. Яъне асоси ҳақиқате, ки дар асоси протсеси сохтори фарсуда дар харобазорҳои ҷамъияти ибтидоӣ ва пеш аз он пайдо шудаанд, аз ҳама бештар дар таърихи халқҳои Осиёи Марказӣ дар ҳудуди Сибири ғарби то қитъаи Африқоро дар бар мегирад, мушоҳида карда мешавад.

Вақте, ки имрӯз ба омӯхтани муаммои муҳими таърихӣ пайдоиши оташ, ки то имрӯз дар Тоҷикистон касе даст назадааст, аз м кардем, ки бо ҳамаи протсесҳо ва зухуроти бо пайдоиши оташ ва чораҳои муборизаи онро меомӯзанд, маълумот дар бораи пайдоиш ва ташаккули оташ дошта бошанд.

Археологҳо пайдоиши изи оташро аз давраи полеолити поён 200-240 ҳазор сол пеш пайдо кардаанд. Баъдтар В.В. Череднитсев бевосита дар назди гулхан устухони сарӣ писарбачаи нуҳсолаеро дарёфт кард, ки умри 44-ҳазор сола дорад ва тасдиқи гуфтаҳои болост.

Чунин ҳолат якҷанд ҳазор сол, то даме, ки ҳуди онҳо оташ пайдо накардан, давом кард. Одам пайдо намудани оташро ба воситаи соиш додани як ҷисм аз ҷисми дигар, задани ду ҷисми дигар шарора ҳосилкунанда, ки ҳангоми ба якдигар саҳт бархӯрдан шарора мебарорад, истифода мекарданд.

Асосан дар Тоҷикистон ривояти дostonҳои зиёде нисбати оташу пайдоиши он мавҷуданд. Дар «Шоҳнома» - и безаволи Фирдавсӣ нақши пайдо намудани оташ аз ҷониби шаҳаншоҳ Ҳушанг чунин дарҷ ёфтааст:

**Як рӯз шоҳи ҷаҳон сӯи кӯҳ,  
Гузар кард бо чанд кас ҳамгӯрӯҳ.  
Падид омад аз дур чизи дароз,  
Сияҳрангу тиратану тезтоз.  
Ду чашм аз бари сар чу ду чашми хун,  
Зи дуди даҳонаш ҷаҳон тирагун.  
Нигоҳ кард Ҳушангӣ бо ҳушу сом,  
Гирифташ як сангу шуд пешчанг.**

Чашми Сада, ки аз аввал то ба охир бо иштироки оташ чашн гирифта мешуд, 50 - рӯз пеш аз саршавии наврӯз ибтидо мегирифт ва 10 – рӯз давом мекард.

Одам бо об сохтани оҳан тасодуфан ошно гардид. Яъне ҳангоми гулхан афрӯхтан гирди онро бо сангпораҳо ихота мекарданд, ҳангоми ҳарорат ба дараҷаи муайян расидан ин сангпораҳо ба шакли хамира табдил меёбанд.

Дар ибтидо дар ҳарорати начандон баланди гулханд сандонҳои оддӣ метавонистанд ба монанди мисс ва дигар металҳои тезгудозандашавандаи ҳархела, олотҳои рӯзгор тайёр намоянд. Аз ҳама олатҳои қадими аз мис истехсолкардашударо олимон ба асрҳои VII – VI қабл аз мелод нисбат медиҳанд.

Ин кашфиёт дар ҳаёти одам нақши бузург бозид ва ба онҳо имкон дод, ки барои зиндагии ҳаррӯзаи худ таҷҳизоти суфтаи рузгорро тайёр намоянд.

Масалан, дар Даҳана ва Кангурти Ҷумҳурии Тоҷикистон кордҳои биринҷи дарёфт карда шудаанд, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаи инсон истифода бурда мешуданд. Бо назардошти гузашти айём одам оташро то андозае васеътар истифода бурдагӣ мешуданд.

Дар оташ на ин, ки аз оҳан таҷҳизот месохтан, балки кулолгарӣ омӯхтаанд. Дар замонҳои гузашта чуқуриҳои ҷакдон ва нишонаҳои оташ пайдо карданд, ки барои гармкунии одамон истифода мешуданд. Чунин сохторро дар он замонҳо «ҷакдон»

меномидан, ки бо лою қаҳ андова карда шуда бо рек болопӯш карда мешуданд ва дар он оташ афрӯхта асосан нон, хӯрок мепӯхтан.

Пас дар болои лахчаи он сандалиро (олоти рӯзгор гузарониест, ки аз чор поя иборат мебошад) бо курпа болояшро мепӯшондан. Аҳли оила дар гирди он чамъ омада бо тағӣ кӯрпа пой дароз карда дар рӯйи сандалӣ хӯрок мехӯрданд. Ин бозёфтҳо аз ҷониби олимони ба асри II пеш аз мелод шабоҳат доштанро тасдиқ мекунанд. Чунин бозёфтҳо дар Осиёи Марказӣ, аз он ҷумла дар Тоҷикистон бешуморанд.

Шоҳиди ҳамаи ин гуфтаҳо китоби муқаддаси «Авесто», ки зиёда аз чор ҳазор сол дар хизмати ориёӣҳо буд мебошад. Онҳо намозгоҳҳоро ба воситаи оташ равшан мекарданд. Аз ин лиҳоз, дину мазҳаби дигар парастандагони дини Зардуштро «Оташпарастон» меномиданд.

Олимону таърихшиносон ақидаи «Оташпараст» - иро рад намуданд ва исбот карданд, ки оташе ба маъбадхонаҳо гузошта мешуд ҳангоми намоз гузоштан роҳро ба сӯйи Аҳурамаздо фурузон мекарданд. Пайғамбар Зардушт бо таърихи аз сар гузаронидаи худ бо пайғамбар Иброҳими Халилуллоҳ шабоҳат доранд.

Имрӯзҳо олимони тоҷик хостанд, ки Зардушту Иброҳимро як шахс ном баранд. Чи хеле ки аз боби «Сарвари давлат» огоҳӣ ёфтем, Авесто танҳо дар яштҳои худ ба воситаи Зардушт ба Аҳурамаздо мурочиат мекунад, ки ӯ хушиву хуррамӣ ато менамояд.

Мумкин дигар сабабе бошад, ки то давраи мо нарасидааст ва мо огоҳӣ надорем.

## ПОЯВЛЕНИЕ ОГНЯ

**Ключевые слова:** история, огонь, последствия, первоисточник, археологические раскопки

В статье речь идет о появлении и значении огня в жизни человеческого общества. Дан анализ развития огня и борьбы с его последствиями с древнейших времен и по сей день. По мнению автора, в отечественной науке еще не было проведено комплексного исследования истории развития огня, что остается «белым пятном».

## EMERGENCE OF FIRE

**Keywords:** history, fire effects, source, archaeological excavations

The article focuses on the origins and meaning of life in the human society. The analysis of fire development and combating its effects since ancient times to the present day is given. According to the author, in a domestic science has not yet been carried out comprehensive investigations of the history of the fire, which remains a "white spot".



## В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



**Рустамова Ф.Н.\***

**Ключевые слова:** торговля людьми, анализ состава, квалификация

Свобода является даром, предоставленным для каждого человека и для всего общества в целом. Но, к сожалению, именно этот дар ещё со времен рабовладельческого общества всегда находился под ударом и находится в зоне риска по сей день. Государства, понимая всю значимость этого вопроса, вплотную занимаются охраной и чёткой регламентацией борьбы с такими проблемами ограничения свободы человека. Так, государства разрабатывают правовую основу борьбы с преступностью, торговлей людьми; подготавливают органы, противодействующие этим негативным явлениям; ужесточают наказания по данным видам преступлений и т.д. Все эти меры, при условии их систематического применения, в будущем дадут свои позитивные плоды.

Республика Таджикистан также как и многие государства, обращает внимание на данный актуальный вопрос. Торговля людьми представляет огромную опасность для развития и существования современного общества. В силу чего, Республика Таджикистан ввела деяния, связанные с торговлей людьми, в ранг уголовно наказуемых. Статья 130<sup>1</sup> Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ) прямо указывает на деяние, направленное на личную свободу человека – «Торговля людьми»<sup>1</sup>.

Раскроем для начала диспозицию данной статьи: «Торговля людьми - осуществляемые в целях эксплуатации (эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органа и (или) ткани) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путём угрозы силой или её применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо».

Так как данная статья находится в главе 17 УК РТ «Преступления против личной свободы, чести и достоинства», то непосредственным объектом является личная свобода человека, а дополнительный объект - жизнь, здоровье (физическое или психическое), честь, достоинство, а также права несовершеннолетнего на нормальное развитие и воспитание.

Субъектом данного преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Поскольку преступное поведение предполагает заключение сделки по поводу человека, участниками которой являются две стороны (представляющего человека и принимающего его), к уголовной ответственности должны быть привлечены виновные

---

\* *Рустамова Ф.Н.* - преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета Российско-Таджикского (славянского) университета.

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 год, №9, ст. 68; №22, ст.306; 1999 год, №12, ст.316; 2001год, №4, ст.149, 167; 2002 год, №11,ст.675, 750; 2003 год, №8, ст. 456, 468; 2004 год, №5, ст.346; №7, ст.452, 453; 2005 год, №3, ст.126; №7, ст. 399; №12, ст.640; 2007 год, №7, ст.665; 2008 год, № 1, ст. 3; 2008 год, №6, ст. 389, ст.444, ст.447; 2008 год, № 10, ст. 803; 2008 год, №12 ч.1, ст. 986; 2008 год, №12, ч.2, ст.992; 2009 год, №3, ст.80; №7-8, ст.501; 2010, №3, ст. 155; №7, ст. 550; г. 2011, №3, ст. 161; №7-8, ст. 605; Закон РТ от 16.04.2012г., №808; Закон РТ от 03.07.2012г., №844.

лица обеих сторон. К их числу относятся лица, в ведении или под контролем которых находится человек<sup>1</sup>.

Объективная сторона данного преступления состоит в следующем - осуществляемые в целях эксплуатации (эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органа и (или) ткани) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путём угрозы силой или её применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.

*Вербовка* – умышленные действия, направленные на поиск и приглашение человека под различным предлогом, но при этом данное лицо преследует обязательную цель дальнейшей эксплуатации данного человека.

*Перевозка* – умышленные действия по перемещению человека из одного места в другое, в том числе и в пределах одного и того же населенного пункта, с использованием любого вида транспортного средства.

*Передача* – это умышленные действия, направленные на переход человека от одного владельца к другому. Она может выражаться, например, в дарении, обмене, передаче во временное пользование и т.д.

*Получение* – это приобретение предлагаемой или искомой вещи (человека) пользователем в результате совершения вышеперечисленных действий.

*Укрывательство* – сокрытие человека.

Достаточно совершить одно из вышеуказанных действий, чтобы преступление было оконченным<sup>2</sup>.

Общим для всех действий, указанных в диспозиции ч.1 рассматриваемой статьи, является распоряжение человеком как вещью, вовлечение его в товарно-денежный оборот как предмета сделки, которая является противоправной.

Если возмездной передаче или возмездному принятию человека предшествовало его похищение или незаконное лишение свободы, то действия виновного лица квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных рассматриваемой статьей и ст.130 УК РФ или ст.131 УК РФ, поскольку имеет место реальная совокупность преступлений.

*Момент окончания преступления* зависит от вида совершаемой сделки и определяется для каждой из сторон такой сделки. Договор купли-продажи считается оконченным для обеих сторон с момента заключения сделки. В случае совершения в отношении человека иных сделок преступление считается оконченным для одной из сторон с момента фактической передачи человека, для другой стороны – с момента завладения человеком.<sup>3</sup>

*Субъективная сторона* выражена в виде прямого умысла. Виновный сознает, что распоряжается судьбой человека по своему усмотрению, и желает совершить эти действия.

---

<sup>1</sup>Российское уголовное право: Особенная часть / Под ред. В.С.Комиссарова. – СПб.: «Питер», 2005. – С.154.

<sup>2</sup>Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – М.: «Спарк». 2011. – С.98.

<sup>3</sup>Там же. – С.99.

В пункте «а» части 3 - смешанная форма вины. Лицо, осуществляющее торговлю людьми, сознает общественную опасность своего деяния, но в отношении наступившим тяжким последствиям (например, смерть человека) не охватывается умыслом этого лица и выражается в форме неосторожности. Лицо может предвидеть возможность наступления таких последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение, или не предвидит, но может и должно предвидеть наступление этих последствий.

Если лицо (лица), осуществляющие торговлю человеком, желало или сознательно допускало наступление тяжких последствий, то такое деяние рассматривается как совокупность преступлений, предусмотренных ст.130<sup>1</sup> УК РФ и соответствующей статьей УК РФ, предусматривающей ответственность за преступления против жизни и здоровья личности.

Диспозиция ст.130<sup>1</sup>УК РФ не упоминает *о мотиве* совершения торговли людьми, но предполагает стремление виновного лица получить материальную выгоду или удовлетворить иные личные интересы. В самом понятии «торговля», которая не может существовать без заинтересованности сторон, говорится об этом. Мотива данного преступления не влияют на его квалификацию, но они должны быть обязательно установлены в процессе предварительного следствия, поскольку могут учитываться при назначении наказания.

В диспозиции рассматриваемой статьи упоминается *цель* совершения данного преступления, которая является обязательной для этого состава. Преступление должно совершаться с целью эксплуатации человека. В данной статье приводится определение понятия эксплуатации, под которой понимается эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органа и(или) ткани.

Преступление имеет *формальный состав* и является оконченным с момента совершения одного из указанных в законе действий.

В части 2 ст.130<sup>1</sup> УК РФ перечислены квалифицирующие признаки, в части 3 этой же статьи особо квалифицирующие признаки состава преступления. *Квалифицированный состав* данного преступления образует деяние, предусмотренное ч.1 ст.130<sup>1</sup>УК РФ, если оно совершено:

- а) повторно;
- б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в отношении двух или более лиц - не имеет значения, был ли виновного единый заранее возникший умысел на совершение любого из действий, перечисленных в ч.1 ст.130<sup>1</sup> УК РФ, в отношении двух или более лиц или нет. Разрыв во времени в действиях виновного в отношении первого, второго и последующих лиц также не имеет значения;

г) с применением насилия или угрозы ее применения—насилие может быть физическим (ограничение свободы, нанесение ударов, побои, истязание, причинения вреда здоровью различной степени тяжести) и психическим (угроза применить физическое насилие). Если в результате применения насилия потерпевшему причиняется вред здоровью, то в этом случае требуется дополнительная квалификация по другим статьям УК РФ в зависимости от направленности умысла виновного и наступивших последствий;

д) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации - здесь также важно наличие осведомленности лица о цели осуществления торговли людьми. Изъятие органов или тканей может осуществляться не только для трансплантации, но в иных целях;

е) должностным лицом или представителем власти с использованием своего служебного положения либо иным лицом, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации - данный признак предполагает совершение

указанных в законе действий государственным служащим, работником коммерческой или общественной организации;

ё) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан означает её физическое пересечение потерпевшим, независимо от того был ли это въезд на территорию РТ или выезд из неё.

Особо квалифицированный состав (ч.3 ст.130<sup>1</sup>УК РТ) - это деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст.130<sup>1</sup>УК РТ, если они:

а) повлекли за собой смерть жертвы торговли или иные тяжкие последствия - при совершении виновным умышленных действий, указанных в ч.1 или 2 ст.130<sup>1</sup> УК РФТ в результате его легкомыслия или небрежности наступает смерть потерпевшего, либо причиняется тяжкий вред его здоровью, либо наступают иные тяжкие последствия;

б) совершены организованной группой;

в) совершены при особо опасном рецидиве.

Необходимо обратить внимание на примечание к статье 130<sup>1</sup> УКРТ, которое предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего торговлю людьми, включая торговлю в отношении двух и более лиц (при отсутствии иных квалифицирующих признаков), если оно добровольно освободило потерпевшего и способствовало раскрытию совершенного преступления, и если в его действиях не содержится иного состава преступления. Это связано с тем, что большинство из таких преступлений относятся к числу деяний с высокой степенью латентности. Вследствие этого выявить их на практике представляет большую трудность. Если же они выявляются, возникают проблемы процессуального характера по доказыванию вины лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Именно поэтому уголовный закон в целях раскрытия, пресечения данных преступлений и спасения жизней жертв допускает компромисс с лицами, их совершившими, связывая освобождение от уголовной ответственности с определенными видами позитивного постпреступного поведения, свидетельствующими о деятельном раскаянии лица. Во всех таких случаях освобождение от уголовной ответственности является обязательным для правоприменителя и не зависит от его усмотрения. Однако следует отметить, что законодатель сузил возможность применения этого примечания указанием на совершение торговли людьми впервые. По мнению некоторых ученых, такое ограничение должно быть снято.

Подводя итог, необходимо отметить, что противодействие торговли людьми сегодня весьма актуальная проблема Таджикистана и юридическое закрепление данного преступления – это всего лишь первый шаг на пути устранения этой глобальной проблемы общества.

#### **САВДОИ ОДАМОН: ТАҲЛИЛИ МОДДА ВА МАСЪАЛАҲОИ БАНДУБАСТ АЗ РҶӢИ КОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

*Вожаҳои калидӣ:* савдои одамон, таҳлили модда, бандубасти ҷиноят

Дар мақола муаллиф яке аз намудҳои ҷиноят муқобили озодии шахсии инсон-харида фурушро таҳлил намудааст. Дар мақола таҳлили таркиби ҷинояти мазкур, инчунин, масъалаҳои бандубааст намудани он мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

#### **HUMAN TRAFFICKING: ANALYSIS OF THE PROBLEMS AND QUALIFICATIONS IN LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

*Keywords:* human trafficking, composition analysis, qualification.

The author reveals a type of crimes against personal human freedom - human trafficking. The article analyzes the composition of the crime, as well as problems of its qualifications.

---

## ЭПОХА ВЗЛЕТА И ПАДЕНИЯ ДИНАСТИИ САМАНИДОВ



**Хушвахтов Х.Х.\***

**Ключевые слова:** история, династия, становление, развитие саманиды

Начиная анализ органов власти и в особенности, правления династии Саманидов, отметим, что в становлении и развитии таджикской государственности в средние века свою роль сыграли и Тахириды, и Саффариды, которые открыли дорогу Саманидам. Государственно-правовое развитие в эпоху Саманидов стало важнейшей вехой в истории таджикского государства, это был “золотой век” таджикской государственности.

Саманидские эмиры, объединив территории бывшего Хорасанского наместничества, в первую очередь, огромное внимание уделяли вопросам укрепления законности, оптимизации управления регионами и территорией государства, строго определяя полномочия каждого управляющего органа.

Не случайно В.Бартольд выделял среди саманидов Исмаила. Исмаил родился в Фергане в месяце шавваль 234 г. хиджры, т.е. 5 августа 848 г. Ему было всего 15 лет, когда умер его отец - Ахмад и его воспитанием занялся старший брат Наср, правитель Самарканда<sup>1</sup>. В 872 г. в Бухару вторгся правитель Хорезма Хусейн бин Тахир, который подверг город в хаос. Вельможи и богатые торговцы обратились к Насру за помощью и поддержкой. Наср отправил своего юного брата Исмаила, которому в то время исполнилось всего 24 года. Узнав о его прибытии с большим войском, Хусейн вступил с ним в переговоры. Бухара была взята под контроль саманидов и имя Насра было включено в хутбу во всех мечетях<sup>2</sup>.

1-го месяца рамазан 260 г., т.е. 27 октября 873 г. Исмаил торжественно въехал в город как представитель Насра. Население встретило его торжественно, его голову осыпали золотом и драгоценными камнями. Праздник был действительно сердечным, т.к. сами бухарцы рассчитывали, что отныне устанавливается единство Мавераннахра, т.е. Туркестана, подчеркивал А.Вамбери<sup>3</sup>. Да и грамота халифа Мутамида, направленная Насру, назначала его вице-королем Мавераннахра с подвластной ему территорией над всеми странами от берегов Амударьи до крайнего Востока. Исмаил стал пользоваться огромным уважением горожан. Ему удалось искоренить бандитизм и воровство в окрестностях Бухары. Едва он ликвидировал банды разбойников, как возникла новая опасность со стороны Хусейна бин Тахира, который вновь вторгся в бухарские владения. Исмаил ринулся против него и разгромил его войска, проявив при этом личную храбрость и мужество. Его популярность среди воинов выросла, когда он щедро вознаграждал их, а

---

\* Хушвахтов Х.Х. – соискатель Института государства и права Академии наук Республики Таджикистан.

<sup>1</sup> Буриев И.Б. Становления и развитие институтов государственности на территории Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон». 2008. – С.85.

<sup>2</sup> Наршохи М. Таърихи Бухоро. - Душанбе. 1979. – С.24.

<sup>3</sup> Вамбери А. История Бухары или Трансаксонии с древнейших времен до настоящего. - Душанбе, -1998. – С.123.

офицерам раздавал полотняную одежду, которая в то время в Центральной Азии ценилось выше, чем шелк. У него были большие планы по строительству в Бухаре, но жизнь его была коротка для их осуществления. Он упал от сердечного удара в саду Мулиен и во вторник вечером 12 октября 907 г. в месяц сафар 295 г. хиджры он скончался, не приходя в себя, в возрасте 61 года. Он правил тридцать четыре года, часть из которых он был представителем брата в Бухаре и пятнадцать лет - как самостоятельный правитель Бухары. Владения Исмаила наследовал его сын Ахмед. Если у Исмаила было прозвище “амири мозий”, т.е. «ушедший из этого мира», то Ахмеда прозвали “амири шахид”, т.е. «погибший за веру эмир». По словам А.Вамбери он обладал “неуправляемым характером и военными наклонностями”<sup>1</sup>. Его первым делом по приходу к власти был захват дяди, который правил в Самарканде и которого Ахмед подозревал в заговоре против него. Его бросили в тюрьму в Бухаре. Затем Ахмед направился в Табаристан наказать наместника Париса Кабира, который нагнал огромные богатства. П.Кабир, получив известие о приближении Ахмеда, бежал в Багдад, получив разрешение халифа Муктафи. Ахмед более раздосадованный не столько бегством своего противника, сколько тем, что ушли из рук награбленные богатства, назначил на его место Абул Аббаса бин Абдуллу, одного из самых богатых людей Табаристана. Ахмед был глубоко потрясен и в отчаянии воскликнул: “О, Аллах, если на то твоя воля, забери у меня мое государство и мою жизнь”. Его просьба была услышана. Он постоянно боялся за свою жизнь и более всего опасался самых близких ему людей. Перед дверью его спальни или шатра на ночь обычно привязывали на цепь двух львов, которые растерзали бы любого, кто осмелится подойти. Об этой предосторожности забыли всего на одну ночь и этого было достаточно, чтобы в ночь с 23 на 24 января 914 г. он был убит своими слугами. Он правил шесть лет четыре месяца и семь дней. Вследствие этой трагической гибели он вошел в историю под именем “эмир шахид Ахмед”. Его сыну Абул Хасан Насру (известному затем как Счастливый Сайид), когда он стал обладателем трона, едва было 10 лет. Правил он 29 лет и скончался в 943 г. Наср II умер в 943 г. в месяце Шабан 331 г.х. в возрасте 38 лет от туберкулеза. Бейхаки дал ему острую критическую оценку: “В нем было чрезмерно много злобы, ярости и властности. В гневе он отдавал жестокие повеления, покуда люди не пришли в ужас”. Своим преемником он назначил своего младшего сына, но поскольку тот умер раньше отца, то трон был занят его старшим сыном Нухом, которого называли Амири Хамид, т.е. “счастливый эмир”<sup>2</sup>. Он стал правителем владений саманидов 10 апреля 943 г. Его визирем стал главный казий (судья) Абу Зар, про которого Наршахи писал, что никто не знал мусульманского права - фикх - лучше, чем он. Правление Нуха начинается с ожесточенной схватки с дейлемитами за город Рей, который они захватили. Первое сражение с ними закончилось поражением саманидов - изменили курдские солдаты. Но на следующий год удача сопутствовала Нуху и он восстановил свою власть в Рее. Не успела закончиться кампания против дейлемитов, как вспыхнуло новое восстание Абу Али, правителя Табаристана, который вместе с дядей Нуха Ибрагимом-саманидом захватили власть в Ираке и объявили себя властителями этой страны. К ним присоединился и Хорасан. Ибрагим приказал во всем владении саманидов читать хутбу в честь себя и Нух уже совсем собрался бежать в Самарканд, но между его врагами началась ссора, которая закончилась примирением между ним и его дядей. Амир Хамид, или Нух, скончался в 954 г. после тринадцатилетнего правления. Ему наследовал сын Абдул Малик (прозванный Амир Рашид, т.е. “храбрый эмир”), когда ему было всего 10 лет. Он делал все, чтобы вернуть утраченные позиции на западе, но все оказалось напрасным. Рукн-эд-Доуле даже

---

<sup>1</sup> Там же. – С.134.

<sup>2</sup> Сафаров И.Д. К вопросу об особенностях правовой системы государства Саманидов: Законность - основа правопорядка // Материалы научно-практической конференции, посвященной памяти Н.Х. Хувайдуллоева. - Душанбе, 1995. - С.61-62.

усилил свои позиции и саманидам удалось только добиться почетных условий мира, которые сделали дейлемитов практически независимыми. Амир Хамид любил охоту и верховую езду и часто участвовал в спортивных состязаниях. Это стоило ему жизни. 8 месяца шаввала 350 г. (20 ноября 961 г.) во время игры в джукан (конное поло) он упал с лошади и разбился насмерть. Власть унаследовал его брат Мансур бин Нух по прозвищу Эмир Шахид, т.е. "справедливый эмир". Мансур правил 15 лет и скончался 4 месяца шаввала 365 г. (976 г.) в Бухаре. Его наследник Нух бин Мансур, известный в Бухаре под именем эмир Сайид Абул Касым, получил разваливающуюся империю, в которой центральная власть стала номинальной<sup>1</sup>. Власть саманидов упала до самого низкого уровня. Правители в Джурджане и Табаристане объявили себя независимыми, а сын Рукн-эд-жоуле Азад-уд-доуле захватил обе части Ирака. В то время, как отдельные области бывших владений саманидов выходили один за другим из-под контроля, в Бухаре собственные чиновники начали ссоры и конфликты, которые разрушили остатки центральной власти. Он вынужден был искать теперь себе сильного союзника, который вернул бы ему трон, такого союзника он нашел в лице Себуктегина, который основал мощное государство тюрков в Газне и обогащался за счет частых грабительских походов в Индию. Себуктегин откликнулся охотно на его просьбу о помощи и срочно во главе огромной армии, ударную силу которой составляли 200 боевых слонов, двинулся к Амударье. Абул Касым встретил его в Шахрисябсе (Кеш). При виде его Себуктегин сошел с лошади и поцеловал стремя лошади саманида. Заговорила старая привязанность и чувство благодарности за ту огромную роль, которую предшественники Нуха сыграли в его судьбе. Объединенные войска Абул Касыма и Себуктегина разгромили оппозиционеров. Себуктегин стал надежной защитой саманидов, которые представляли собой жалких правителей, живущих под протекцией тюркского правителя Себуктегина. В таком состоянии саманид Нух (Абул Касым) тихо и спокойно скончался в 997 г. Его юный наследник Абул Харид Мансур ибн Нух, по неопытности и незрелости в политических делах, сразу же совершил трагическую ошибку, поссорившись с Махмудом, сыном и наследником Себуктегина. Махмуд не обратил внимания на нанесенную обиду и просто стал держаться в стороне от проблем саманидов. Сам Абул Харид скоро пал жертвой заговора против него, организованного его приближенным уйгуром Бактузуном, который вместе с Фаиком и другими придворными заманили его в Сарахсе, здесь он был схвачен, ему выкололи глаза и отправили в Бухару. Охрана молча наблюдала за происходившим.

Он скончался сразу же по приезде в столицу в марте-апреле 999 г., просидев на троне всего один год и девять месяцев. На его место на трон посадили совсем юного его брата Абдул Малика. Но теперь его поддерживали фактические убийцы его старшего брата - Бактузун и Фаик, ставшие самыми мощными и влиятельными личностями в Бухаре. Он умело уклонился от конфликта с Махмудом Газневидским, но скоро пал жертвой караханидского правителя Илекхана. Он неожиданно появился перед Бухарой, как он говорил, для защиты города от врагов. В 999 г. Илекхан вошел в Бухару, захватил в плен Абдул Малика и отправил его в Узгент, где он и скончался в тюрьме. Из всех саманидов удалось бежать из тюрьмы, куда их всех бросили, лишь его брату Мунтасиру, который попытался восстановить остатки владений династии. Он собрал в Хорезме немного воинов и напал на Бухару, где оставался лишь небольшой гарнизон, т.к. караханиды перенесли столицу в Самарканд, а Бухара стала провинциальным городом. Это были последние конвульсии династии саманидов, т.к. вести войну с мощным тюркским государственным объединением караханидов, владения которых протянулись от Китая до Мерва, было безумием. Не сумев закрепиться в Бухаре, он решил вернуться в Нишапур, здесь собрать новые войска и начать новую войну за бухарский трон. После многих его усилий

---

<sup>1</sup> *Азимов Ш.* Государство и право Саманидов: Дисс... канд юрид. наук., - Сталинабад, 1953.- С. 156.

возвращения трона было бесполезным. Последний из династии саманидов Исмоил Мунтасир погиб и на этом эпоха династии саманидов завершило свой путь<sup>1</sup>.

Известно, что династия Саманидов вступила на историческую арену в специфической обстановке, благоприятствовавшей консолидации патриотических антиарабских сил вокруг централизованного государства. В этом, прежде всего, проявилось наличие необходимых объективных и субъективных факторов социально-экономического и культурнополитического характера, включая готовность народов Мавераннахра к государственным формам жизни. Именно в IX в., как это установлено исторической наукой, завершился в основном процесс формирования таджикской народности, сопровождавшийся созданием государства Саманидов.

Изучение источниковедческой базы становления и развития правовой системы государства Саманидов, которая была подвергнута нами достаточно тщательному анализу, дает нам основание считать последнюю точку зрения вполне обоснованной.

#### ДАВРАИ ТАШАККУЛ ВА ТАНАЗУЛИ СУЛОЛАИ СОМОНИЁН

**Вожаҳои калидӣ:** таърих, сулола, ташаккул, бавучудӣ, Сомониён

Дар мақола сухан дар бораи ташаккул ва таназули давлати Сомониён меравад. Ба ақидаи муаллиф маҳз ташкили давлати Сомониён дар асрҳои IX давраи ташаккули давлатдорӣ тоҷикон, рост меояд.

#### ERA OF THE RISE AND FALL OF THE SAMANID DYNASTY

**Keywords:** history, dynasty, formation, development, Samanids

In this article about the rise and fall of Samanids is considered. According to the author it is in the IX. Basically the process of forming the Tajik nation, accompanied awaited creation of the Samanid state. According to the author in 9<sup>th</sup> century, the creation of the Samanid state was cown of the Tajik people.



---

<sup>1</sup> См.: Абубакр Мухаммад бин Джафар Наршахи. Таърихи Бухоро. -Душанбе,1979. – С.74.

# Ғолибони

ОЗМУНИ АКАДЕМИЯВИИ «БЕХТАРИН МАҚОЛАИ ИЛМӢ»  
БАХШИДА БА «РӢЗИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КОРРУПСИЯ»  
(25 декабри соли 2013)



## Победители

АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ»,  
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
(25 декабря 2013 года)



**КОРРУПСИЯ ҲАМЧУН ЗУХУРОТИ НОМАТЛУБИ ИЧТИМОЙ:  
ЧАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ, КРИМИНОЛОГӢ ВА ҲУҚУҚӢ-ЧИНОЯТӢ**



**Рустамов Н.Қ.\***  
**Умаров Х.А.\*\***

*Вожаҳои калидӣ:* коррупсия, чамъият, давлат, таърих, мубориза, система, таҳлил

Бо соҳибхитиёр гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мустаҳкамшавии мавқеи воқеии он дар арсаи байналмилалӣ аз ҷониби сарвари давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшишҳо ва қадамҳои устувор дар самти мустақилияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии Тоҷикистон анҷом дода шуданд. Бояд қайд намуд, ки муқовимат бо коррупсия яке аз проблемаҳои муҳими ҳам чамъият ва ҳам давлат мебошад. Коррупсия имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлатҳои ҳам пешрафта ва ҳам суръати инкишофашон сусту миёна ба назар мерасанд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯшиш ба он харҷ медиҳад, ки ин зуҳуроти номатлуб ва нопокро аз ҳаёти ҷомеа дуртар ва сатҳи он пасттар гардад. Бо ин мақсад ташкилотҳои байналмилалӣ, ташкилотҳои минтақавӣ, иттиҳодияҳои чамъиятӣ ва пеш аз ҳама ҳукумат оид ба мавҷудият ва фаъолшавии муносибатҳои коррупсионӣ ҳарф зада ҷорабиниҳои зиддикоррупсиониро пайдо менамоянд. Аз ҷониби сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ оид ба мавҷудияти бо ном «вабои аср» ё коррупсия ҳам дар дохил ва ҳам берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар воҳӯриҳо ва баромадҳои хеш дар ташкилотҳои бонуфузи умумиҷаҳонӣ, воҳӯриҳои сарони давлатҳо ба ин зуҳурот диққат дода шудаанд. Ин вазъият иродаи сиёсии сарвари давлати тоҷикон

---

\* *Рустамов Н.Қ.* - дорандаи ҷойи якуми озмун, курсанти гурӯҳи 405 Академияи ВКД Тоҷикистон.

\*\* *Умаров Х.А.* - сардори факултети № 3 Академияи ВКД ҚТ, номзоди илмҳои ҳуқуқ, майори милитсия.

аст дар бораи зухуроти коррупсионӣ ва аз он далолат медиҳад, ки роҳбарияти ҷумҳурӣ оид ба ҷой доштани амалҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ боҳабар буда, баҳри кам кардан ва решаи кардани он кӯшиш ба харҷ медиҳад. Баъди бастанӣ Созишнома истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон соли 1997 аз ҷониби раиси давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якумин санадҳо оид ба паст кардани вазъи ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, волоияти қонуният, аввалиндараҷа ва зерӣ ҳимояи давлат қарор доштани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд ба имзо расидаанд.

Бояд зикр кард, ки дар кишвари мо проблемаҳои муқовимати коррупсиониро олимони соҳаи назария ва амалия доимо мавриди таҳлилу тадқиқот қарор медиҳанд. Аз он ҷумла, Раҳимов Р.Ҳ., Зоиров Ҷ.М., Халифаев М., Умаров Х.А., Сайфиддинов А., Сафаров А. ва ғ. монографияву мақолаҳои зиёдро ба ҷоп расондаанд.

Коррупсия ин зухуроти номатлуби таърихӣ буда, аз таърихи давлатдорӣ ва системаи давлатдорӣ маълум аст, ки вобаста ба шароитҳои мавҷуда, муносибатҳои нави ҷамъият пайдо мегардиданд, Қонуни нав интишор гардида, иҷроиши онҳо то ҳадди имкон таъмин гардонидани мешуд. Чунончи ба мо маълум аст, аз давраҳои пайдоиши давлат байни шахсони мансабдор ва аҳоли дар доираи имкониятҳои мавҷуда оиди истифодаи манфиатҳои шахси фарқияти калоне дида мешуд. Ба монанди меҳнат кардани ғулом ва ба даст овардани ҳосил, ки дар ин маврид ғуломдор кӯшиш мекард, ки ғайриқонунӣ гирад, ҳуқуқҳои ғуломро поймол гардонад ва дар як вақт бо шахсони табақаи болоӣ бо истифода аз ин манфиати ба даст овардаи худ, мақоми доштаи худро дар ҷамъият нигоҳ дорад.

Оҳиста-оҳиста бо мурури гузаштани вақт авҷ гирифтани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, баланд гардидани шуурнокии аҳоли, иқтисодияти давлат, муносибатҳои молию пулӣ ва сиёсати давлатдорӣ ба он оварда расонд, ки меъёрҳои нави ҳуқуқи аз нав эҷод гардиданд, қонунҳои нав қабул шуда, дар доираи онҳо муносибатҳои ҷамъиятиро сиёсии давлатдорӣ ба танзим дароварда мешуданд.

Лекин, дар ҳамаи давраҳои таърихӣ пайдоиши давлатдорӣ ҳамеша фарқият байни шахсони баландмартаба ва поён ба назар мерасид. Яъне, системаи давлатдорӣ, сиёсати пешгирифташуда, чунин тарз амалӣ гардид, ки ҳуқуқ, манфиат ва озодии инсонҳо поймол карда мешуд. Аммо, дар асл поймол шудани ҳуқуқу озодии танҳо бо вайрон кардани нормаҳои муқарраркардашуда аз ҷониби шахсони мансабдори давлатӣ, яъне кӯшиши ба манфиатҳои шахсӣ кашидани манфиатҳои, ки қонун пешбинӣ кардааст, мебошанд. Ба муқобили ин гуна қонуншиканиҳо табақаи поёни кӯшишҳои сарнагун кардани чунин давлатдориро мекард. Шӯришҳои хезонида, дигаргуниҳои куллиро дар мақомоти давлатдорӣ ба миён меовард.

Аз ин ҷо, хулоса баровардан мумкин аст, ки аз давраҳои пайдоиши аввалин давлатҳо низои манфиатҳои шахсӣ ва манфиатҳои давлатӣ, боло гузоштани манфиатҳои шахсӣ гурӯҳӣ аз мановари ҷамъиятӣ, сӯистифода аз ваколатҳои ҳокимият арзи ҳастӣ дошт.

Бархӯрди манфиатҳои шахсӣ ва манфиатҳои давлатӣ низои ҷиддиро ба миён оварда ҳамчун омилҳои муҳими пайдошавии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсиониро ба ҳисоб мераванд. Пас, коррупсия ин зухуроти таърихӣ буда, мавҷудияти он дар ҳар давра замон вобаста ба шароити мавҷуда мақоморо доро мегардад<sup>1</sup>. Он, чун зухуроти иҷтимоӣ ҳамқадами инсоният буда, аз он давроне, ки ҷомеаи инсонӣ ба синфҳои антагонистӣ тақсим гашт коррупсия низ пайдо гардид. Коррупсия падидаи бисёрсамта (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва психологию ахлоқӣ) буда, моҳиятан маҳсули ҷамъият мебошад, чунки ин падида арзиши ҷамъиятӣ дошта, аз тарафи аъзоёни ҷамъият пардохта мешавад, ба ҷараёнҳои муҳимтарини ҷомеа таъсири худро мерасонад, решаи чуқури таърихӣ ва аҳамияти глобалӣ касб намуда, чун ба одати муқаррарӣ ё қоидаи рафтори ҳатмӣ табдил меёбад. Таърихи башарият мисолҳои

<sup>1</sup> Умаров Х.А. Уголовно-правовое противодействие коррупции в Республике Таджикистан. - Душанбе: «ИРФОН». 2012. - С.7.

зиёдеро медонад, ки сар то ба пой пур аз ришваситонӣ ва фасод аст. Вале таҳқиқи илмӣ ин падида чун зухуроти номатлуби иҷтимоӣ дар охири асри XX оғоз гардид. Замоне, ки муҳақиқин ин ё он қисмати коррупсияро мавриди таҳқиқ қарор медоданд андешаи ҷомеа дар атрофи он чун як амали дур аз ахлоқ, ки тобиши ҷиноятomez дорад, ташаккул меёфт.

Коррупсия, яке аз падидаҳои мурракаби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин ҷост, ки дар дарки амиқи моҳият ва хусусиятҳои он мушкилиҳо пеш меоянд. Ҳангоми таҳқиқи масъалаи мазкур таҷассуми мафҳуми он монеаҳои гуногунро дучор мегардад. Дар бисёр мавридҳо муҳақиқин маънои этимологии гуногунро аз лугатҳо пайдо намуда, онро манбаи раднопазир дониста, андешаҳои онро тақвият мебахшанд ва дар заминаи он, ҳодиса ё равандро шарҳу эзоҳ медиҳанд. Макон, замон ва ҳолатҳои мушаххаси интишори манбаъ ба эътибор гирифта намешаванд ва муносибати ҳолисонаю обективонаро нисбати он нодида мегиранд. Чунин муносибат, агар хато дониста нашавад, ҳам дар бисёр маврид наметавонад асли мақсадро ошкор созад<sup>1</sup>.

Истилоҳи «коррупсия» имрӯзҳо ба таври фаровон дар ВАО, радио ва телевизион ва асарҳои илмӣ истифода мегардад. То солҳои 90-уми асри XX, ин истилоҳ барои ҷомеаи Шӯравӣ бегона буд ва дар ягон сарчашмаҳо зикр намеёфт, ё агар зикр меёфт, он чун «бо порра харидани шахсони мансабдор ё сиёсатмадорон дар давлатҳои буржуазӣ» ифода мегардид.<sup>2</sup> Аҳолиро бовар мекунониданд, ки коррупсия ҳоси давлати буржуазӣ аст, вале баъдан маълум гашт, ки коррупсия на танҳо дар ҷомеа ва давлати Шӯравӣ вучуд дошт, балки аз замони ба синфҳои антагонистӣ тақсим шудани ҷомеа ва пайдоиши давлат ҳамқадами инсоният аст. Доир ба масъалаи шарҳи мафҳуми ин падида дар маъхазҳои илмӣ дахлдор маънидодкунии мухталиф ба назар мерасад. Масалан, дар фарҳанги забони тоҷикӣ истилоҳи фасод, ришват ва ё ришвахӯрӯ баён гардидааст, ки маънои пул ё чизе додан ба шахси мансабдор баҳри ба манфиати тарафи чиздиҳанда анҷом додани аъмоли ғайриқонуниро дорад. Маънои этимологии «коррупсия» аз мафҳуми латинии «**Corruption**» гирафта шуда, маънои «вайронкунӣ (ба забони русӣ - порча)», «ришвахӯрӣ (ба русӣ - подкуп)»<sup>3</sup> ва «хӯрдашавӣ (ба русӣ - коррозия)»-ро дорад. Аз маънои луғавии ин истилоҳ ба хулоса омадан мумкин аст, ки коррупсия ба вайроншавӣ ва хӯрдашавии давлат тавассути харидани ходимони он оварда мерасонад<sup>4</sup>. Вале бар акси ин муҳақиқ Мишин Г.К. зикр менамояд, ки истилоҳи латинии «**Corruption**» аз ду калимаи алоҳида: **cor** (дил, рух, ҷисм, тан) ва **ruptum** (вайрон кардан, нобуд кардан ё хароб кардан) ба вучуд омада, моҳияташро на «хариду фуруши ходими давлатӣ», балки вайрон кардан, нобуд ё пароканда сохтани ин ё он объект, аз он ҷумла ҳокимияти давлатӣ ташкил мекунад<sup>5</sup>.

Дар ҳуқуқи Рим ибораи «**Corrumpere**» маънои шикастан, нобуд кардан, зарар расонидан ё пароканда сохтанро дошт. Ин истилоҳ аз калимаи латинии «**Correi**», якчанд иштирокчӣ аз як тарафи муносибатҳои уҳдадорӣ оиди як предмет ва «**Rumpere**» шикастан ба вучуд омада, фаъолияти гурӯҳро ифода месохт, ки ба вайрон намудани мувофиқи суди ё ҷараёни қарорҳои ҷамъиятӣ равона шуда буд<sup>6</sup>.

Яке аз мафҳумҳои кутоҳтарини коррупсия дар «Луғати калимаҳои хориҷӣ» зикр шудааст. Мувофиқи он «коррупсия» ин ришвадихӣ ва харидани ходимони давлатӣ, мансабдорон ва умуман сиёсатмадорон дар маҷмӯъ, мебошад.

<sup>1</sup> Зокиров Г. Коррупсия.- Душанбе: «Шоҳпар». 2008. - С.5-6.

<sup>2</sup> Криминалогия: Учебник // Под ред. Малкова В.Д. – М.: Юстицинформ. 2006. - С.328.

<sup>3</sup> Баҳриддин С.Э. Коррупсия ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ / Вестник ТГНУ. 2012. № 4. – С.13-14.

<sup>4</sup> Абисатов М.Х. Уголовно-правовые и криминалогические проблемы борьбы с организованной преступностью в Республике Казахстан. Автореф... канд.юр.н. – М. 2013. – С.3.

<sup>5</sup> Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. - М.: «Спарк». 1991. – С.23.

<sup>6</sup> Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. - М.: Медицинская литература.1976. – С.234.

Дар яке аз ҳуҷҷатҳои СММ оид ба мубориза зидди коррупсия зикр мешавад, ки коррупсия ин сӯистифодаи ваколат бо мақсади ғаразнок, ба манфиати шахсӣ, аз тарафи шахси мансабдор мебошад. Дар асоси Кодекси рафтори шахсони мансабдори мақомоти тартиботи ҷамъиятиро таъминкунанда, ки аз тарафи Ассамблеяи Генералии СММ аз 17-уми декабри соли 1978 қабул шудааст, қайд карда мешавад, ки мафҳуми коррупсияро қонунгузори ҳар як давлат муқаррар мекунад. Вобаста ба ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия», ки аз 25-уми июли соли 2005 қабул гаштааст (Қонуни мазкур якумин маротиба 10 декабри соли 1999 қабул шудааст), чунин мафҳуми коррупсияро додааст: коррупсия ин кирдор (ҳаракат ё беҳаракати)-и шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлати ваколатдор ё ба онҳо баробаркардашудае мебошад, ки мақоми худ ё имкониятҳои онро бо мақсади ба манфиати худ ё шахсони дигар ба даст овардани неъматҳои моддӣ ва ғайримоддӣ, бартариат ва имтиёзҳои дигари бо қонунҳо пешбининашуда, инчунин ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ё пешкаш намудани ин гуна неъматҳо, бартариатҳо бо мақсади моилкунӣ ва (ё) қадркунии онҳо барои иҷрои ин ё он кирдор (ҳаракат ё беҳаракатӣ) ба манфиати шахсони воқеию ҳуқуқӣ, мебошад<sup>1</sup>. Агар ба дохили ин мафҳум нигарем, пас маънои оддӣ он чараёни «хариду фурӯш»-и шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлати ваколатдор ё ба онҳо баробаркардашуда, ки ин ваколат ба онҳо чун иҷрокунандаи функцияи давлатӣ вогузошта шудааст, бар ивази ришва ё ягон амал мебошад<sup>2</sup>. Аз ин бар меояд, ки дар ин чараён (коррупсия) ду тараф иштирок мекунад: яке «меҳарад» (шахсони воқеию ҳуқуқӣ) ва дигаре «мефурӯшад» (шахси мансабдор)<sup>3</sup>.

Дигар ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд - ин ҳуқуқвайронкуниҳои мебошад, ки барои ба вучуд омадани коррупсия чун зухӯрот шароити мусоид фароҳам меоваранд, ҳамчунин шароитҳои, ки барои инкишоф, паҳн ва пинҳон мондани коррупсия мусоидат мекунад. Вобаста ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки коррупсия ба онҳо зарар мерасонад ва аз рӯйи характери ҷавобгарие, ки ба онҳо муқаррар шудааст, ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ ҷудо мешаванд ба: ҷиноятӣ (ҷиноятҳои коррупсионӣ), маъмурӣ, конститусионӣ, интизомӣ, ҳуқуқӣ-гражданӣ.

Оид ба ҷиноятҳои коррупсионӣ, ки бо характери ба ҷамъият ҳафнокиашон аз дигар ҳуқуқвайронкуниҳо фарқ мекунад, бояд қайд намуд, ки ин кирдорҳо бисёр паҳн гаштаанд ва дар қонунгузори ҷиноятӣ давлатҳои гуногун пешбинӣ шудаанд. Вале мафҳуми ҳама тарафаи коррупсияи криминалӣ вучуд надорад. Дар Кодекси рафтори шахсони мансабдори тартиботи ҷамъиятиро таъминкунанда қайд шудааст, ки ин мафҳумро қонунгузори ҳар давлат худаш муайн мекунад. Ба сифати аломати ҳатмӣ, содир намудан ё содир накардани ягон ҳаракат ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ, гирифтани пора ё дигар чизҳоро муқаррар мекунад<sup>4</sup>.

Дар Кодекси Ҷиноятӣ умуман вожаи коррупсия истифода бурда нашудааст. Аммо, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» мафҳуми ҷиноятҳои хусусияти коррупсиониро додааст. Мувофиқи моддаи 14-и ин қонун ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта, кирдорҳои ғаразнок фаҳмида мешаванд, ки дар қисми махсуси Кодекси Ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, ки аз тарафи шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шудаанд ё ғайриқонунӣ пешниҳод намудани неъматҳои моддию ғайримоддӣ, бартариат ва хизматрасониҳо, ки ба онҳо вобастааст.

---

<sup>1</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2005, №7, мод. 402; соли 2007, №7, мод. 660; соли 2008, №10, мод.800; Қонуни ҚТ аз 26.12.11г., №772.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо.

<sup>3</sup> Баҳриддин С.Э. Коррупсия ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ / Вестник ТГНУ. 2012. № 4. – С.14.

<sup>4</sup> Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов / Составитель Мелков Г. - М.1990. – С.45.

Ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта, бо Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Новобаста аз ин, дар Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд доштани моддаи махсус аз рӯи салоҳ нест, чунки коррупсия кирдори ягона ва мушаххас набуда, балки зухӯроти мураккаби иҷтимоӣ аст. Масалан, дар Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон<sup>1</sup> коррупсия ҳамчун ҷиноят пешбинӣ шудааст, вале таҳлил нишон медиҳад, ки пурра ва дақиқ тамоми аломатҳои коррупсиониро дар бар намегирад. Умуман ҳамаи ҷиноятҳои касдонаю боғараз, ки аз тарафи шахсони мансабдор содир мешавад, ба гурӯҳи ҷиноятҳои коррупсионӣ дохил кардан мумкин аст.

Ҷинояткорӣ умуман маҳсулоти ҷомеа буда, махсусан дар давраҳои гузариши ҷамъияти аниқ ба муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ сиёсӣ, ки боиси болоравӣ, тавлиди шаклҳои нави ҷиноятҳо ва роҳҳои нави содиршавии онҳо мегардад, барҷастатар зухӯр мекунад. Динамика ва сохтори ҷинояткориро дар баробари шароитҳои сабабҳои анъанавӣ ҳоло ҳам ҳолатҳои ғайри дилхоҳ, ки аз душворихоии рушди имрӯзаи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеа бармеоянд, муайн месозанд.

Пастравии маблағгузориҳои бучетӣ, бухрони бозори истеъмолӣ, пастравии истеъсолоти саноатӣ, афзудани қарзи музди меҳнат ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ, ба тадриҷ боло рафтани нархҳо, ба таври дилхоҳ ҳал нагардидани масоили хоҷагии қишлоқ ва ҳолати тичоратӣ дар ҷумҳуриҳои боиси рушди болоравии бекорӣ дар байни аҳоли ва қувват гирифтани қавраҳои самтҳои арзиши аҳоли ба сӯйи тарзи ҳаёти ҷитноятӣ гардид.

Дар таффақури ҷомеа тимсоли ҷинояткор тағйир ёфт: тадриҷан ўро бо тоҷири хушбахту саодатманд қиёс мекардагӣ шуданд, ки соҳиби молу мулки зиёд буда, қудрати гурез чустан ва ё вайрон намудани қонун ва дар баробари ин бе ҳеч монеа гирифтани даромадҳои қалонро дорад. Дар ин қор нақши воситаҳои ахбори умум оиди ташвиқ ва тарғибот намудани ҳаёти ҷиноятӣ ва коррупсионӣ зиёд аст. Ба ин мисол шуда метавонад намоишҳои филмҳои криминалӣ оиди «мафия ва ҳаёти ширини онҳо» бо воситаи зўри ва ё пул ҳал намудани проблемаҳои дар зиндагӣ қой дошта ва монанди инҳо. Дар ин самт ташвиқу тарғибот намудани ин гуна маданияти ба халқ тоҷик бегона, барои дар ҷомеа пайдо шудани гурӯҳҳои ҷинояткорӣ мутташаккилона мусоидат мекунад<sup>2</sup>.

Дар илми криминология барои муайян сохтани сабаби пайдоиши ҷинояткории алоҳида алоқамандии онҳо бо дигар зухӯротҳои манфии ҷомеа истилоҳи «детерминатсия» истифода мешавад. Детерминатсия (аз калимаи лотинӣ *determinare* - муайян кардан), яке аз принципҳои ҷаҳонбинӣ ва методологияи фалсафа мебошад. Асоси онро ҳолате ташкил мекунад, ки мувофиқи он ҳамаи чиз дар ҷомеа сабаб дорад, имконияти дарк кардан, пешгӯӣ ва шарҳ додани ҳодисаҳо вучуд дорад. Ҳеч чиз бе сабаб ба вучуд намеояд. Ҳар чизро сабабе ҳаст<sup>3</sup>. Детерминатсияи криминологӣ сабаб ва шароитҳои мусоидаткунандаи барои содиршавии ҷиноятҳои алоҳида ҳамчун зухӯроти манфии ҷомеа меомӯзад. Сабабият, яке аз принципҳои детерминатсия буда, барои ошқор намудани он, ки ин зухӯрот (намуди ҷинояткории алоҳида) аз қучо пайдо гаштааст, барои рушди он қӣ мусоидат мекунад, истифода мегардад. Коррупсия низ яке аз зухӯроти иҷтимоӣ аст. Сабаби пайдоиши коррупсия гуноган аст. Он аз омиле ё ҳодисае сар намеэанад. Омилҳои гуногун дар ташаккули он саҳм мегиранд. Дар бисёр ҳолатҳо бештар ба омилҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ иқтисодӣ тавваҷӯҳ намуда, ба омилҳои ахлоқию маънавий диққат намедиҳанд. Бояд дар ошқор

<sup>1</sup> Мутобики моддаи 303 КҶ Ҷумҳурии Қирғизистон коррупсия - қорнамоии барқасд, ки барои содир намудани вазъияти зиддиҳуқуқӣ ва устувориҳои робитаи байни як ё якчанд шахсони вазифадори соҳиби ҳокимият буда, бо мақсади ғайриқонунӣ ба даст овардани ашёи моддӣ имтиёз дошта, барои таҳдид ба ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ омадааст.

<sup>2</sup> Криминология: Учебник // Под ред. Малкова В.Д. – М.: Юстицинформ. 2006. - С.157

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо. - С. 135.

ва пешгирӣ намудани ин зухӯроти номатлуб ҳамаи омилҳо дар алоҳидагӣ ва алоқамандии якдигар мавриди омӯзиш қарор дода шаванд. Он бояд дар асоси дарки ҷаҳонбинии фалсафӣ таҳлил гардад ва сабабҳои зухӯрӯбиаш муайн шавад.

Солҳои охир, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ оиди мубориза зидди коррупсия зиёд садру садоҳо баланд мекунад. Чунки ин зухӯроти номатлуб тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеаи гуногуни оламро фаро гирифтааст. Дар яке аз бюллетенҳои созмони ғайридавлатии байналмилалӣ «Транспренси интарнейшнл», ки мақсадаш мубориза бо коррупсия дар сатҳи ҷаҳонӣ ва давлатҳои алоҳида мебошад, омадааст: «Коррупсия дар давлатҳои пешрафтаи индустриалӣ яке аз зухӯротҳои тараққӣ карда ба ҳисоб меравад, вале анъанаҳои мустаҳками сиёсӣ имконияти рӯйпушнамоиро оиди зараре, ки аз коррупсия ба соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ расонида мешавад, ба ин зухӯрот медиҳад».

Бояд қайд намуд, ки коррупсия зухӯроти нав нест. Он аз қадимияташ аз тамаддуни инсонӣ қафо намемонад. Зикри ин зухӯрот дар маъхазҳои таърихӣ Ғарбу Шарқ оиди таълимоти иҷтимоӣ, баҳусус дар таълимоти ҳуқуқӣ, динӣ ва сиёсӣ бевосита омадааст. Дар асари барҷастаи асри чоруми пеш аз мелоди мутаффакирони Ҳинд - «Арташастра» оиди ришвахӯрӣ, сӯистеъмоли хазинағоратнамоии ходимони давлатӣ омадааст: «Чӣ тавре, ки обнӯшии моҳиён дар оби шинокардашон мушқил аст, ташҳис намудани роҳҳои дуздии амволи давлатӣ аз ҷониби маъмурӣ низ ғайриимкон аст... Роҳи парвози парандаҳоро дар осмон муайян намудан осонтар аст, аз он, ки як ходими хазинадуздро ошкор сохтан». Ё дар китоби муқаддаси динӣ насронӣ-«Инчил» оиди ришвахӯрӣ ва беадолатии маъмури давлатӣ омадааст: «Ман медонам, ки чурму ҷиноятҳо чӣ қадар зиёданд ва гуноҳҳои Шумо сангин. Шумо худ ришва мегиред, вале шахси камбағал ва ҷӯяндаи адолатро аз дар меронед».<sup>1</sup>

Порахӯрӣ, беадолатӣ, ғорат намудани хазинаи давлат аз тарафи маъмури давлатӣ дар асарҳои мутаффакирони форсу тоҷик низ мазаммат карда шудааст. Дар асарҳои Низомулмулк, Ғазолӣ, Ибни Сино, Форобӣ, Саъдию Ҳофиз мисолҳои зиёде оиди коррупсия ва оқибатҳои бадӣ он оварда шудааст. Масалан, дар «Сиёсатнома»-и Низомулмулк омадааст: «Комбуча (шоҳи Қӯшонӣён) яке аз қузоти подшоҳиро, ки барои судури як ҳукми ғайриодилона пул гирифта буд, пуст, қанд ва маснадашро бо пусти ӯ пӯшонид ва ба писари он қозӣ дастур дод, то ба ҷои падар бар ҳамон маснад бинишинад ва ҳамвора ин маснадро ба хотир дошта бошад»<sup>2</sup>.

Бар зами сабабҳои зикрӣфта, инчунин омилҳои дигар, аз қабилӣ иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсат низ ба сатҳи инкишофи коррупсия мусоидат мекунад. Дар байни мутахассисон ва аҳоли ҷунин ақидае вучуд дорад, ки решаи коррупсия аз камбизоати ва сатҳи пасти иқтисодӣ об меҳӯрад. Ин ақида то ҷое ҳам дуруст аст. Агар камбизоатӣ набошад, пас коррупсия низ вучуд надорад. Лекин камбизоатӣ ва иқтисодӣ паст агар як сабаби рушди коррупсия бошад, пас дигар сабабҳо низ вучуд дорад. Ба ақидаи мо коррупсия танҳо ба давлатҳои камбизоат ва сатҳи пасти иқтисодӣ дошта хос набуда, дар давлатҳои абарқудрат низ вучуд дорад. Масалан, дар Амрико ҳар гурӯҳи муташаккили ҷинояткоре, агар ошкор шавад, ҳадди ақал як аъзои он шахси мансабдори коррупционер аст<sup>3</sup>. Сарчашмаи коррупсия ба таври баробар ҳам бойгарӣ ва ҳам камбизоатӣ баромад мекунад. Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки на камбизоатӣ ва на сатҳи пасти иқтисодӣ решаи коррупсия шуда наметавонад. ҳар як сабаби асосии коррупсияро дида мебароем.

<sup>1</sup> Библия. М. - 2001., - С. 892.

<sup>2</sup> Сотиволдиев Р.Ш. Политические и правовые идеи «Сиесат-намэ». – Душанбе. 1999, - С.132-133.

<sup>3</sup> Мауленов Г.С. Теоретические проблемы предупреждения организованной преступности и коррупции в Республике Казахстан. Автореф. канд. юрид...н. - Астана. 2009. – С.20.

Ба чуни хулоса омадан мумкин аст, ки имрӯз масъалаи коррупсия ва чинояткори муташаккилона аз ҳама бештар ба амнияти давлатҳои олам таҳдид мекунад. Ягон давлат дар ҳаҷон вучуд надорад, ки бо ин зухӯротҳо рӯ ба рӯ нашуда бошад. Аз ин рӯ, бояд тамоми қувваҳои солими ҷомеа ба мубориза аллайҳи коррупсия ва чинояткори муташаккилона равона гардад.

### **КОРРУПЦИЯ КАК НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ**

*Ключевые слова:* коррупция, общество, государство, история, борьба, система, анализ

Статья посвящена историческому, криминологическому и уголовно-правовому анализу коррупции. По мнению авторов, противодействие коррупции является одной из важных задач общества и государства, так как коррупция подрывает доверие населения к государству, ухудшает инвестиционный климат, наносит урон экономике государства и т.д. Одним из серьезных факторов, обуславливающих коррупцию в современных реалиях, служит конфликт между личными и государственными интересами.

### **CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON: HISTORICAL, CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL ASPECTS**

*Keywords:* corruption, society, government, history, struggle, system analysis

Article is devoted to the historical, criminological and criminal legal analysis of corruption. According to the authors, the fight against corruption is one of the important problems of society and the state, as corruption undermines public confidence in the state, an unfavorable investment climate inflicts damage the state's economy. One of the major factors causing corruption in today's realities, is the conflict between private and public interests.

---

### **НАЗАРЕ БА КОРРУПСИЯ: МАЗМУН, МОҲИЯТ ВА ОҚИБАТҲО**



**Саидова Р.\***

**Умаров Х.А.\*\***

*Вожаҳои калидӣ:* коррупсия, решакан, ҷомеашиносӣ, исрофкорӣ, фасод, зухуроти номатлуб

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иродаи катъии роҳбарияти сиёсии мамлакат бо мақсади расидан ба тавофуқи (консенсуси) байни ҳамаи қувваҳои солимфикри ҷамъиятӣ, вусъати ботадрич ва дар амал қорӣ намудани сиёсати мубориза бо коррупсия равона шуда, аз маҷмӯи чораҳои ҳаматарафа ва пешгирикунанда дар

---

\* Саидова Р. – дорандаи ҷойи дуюм, курсанти курси 1 факултети № 2 Академияи ВКД Тоҷикистон.

\*\* Умаров Х.А. – сардори факултети № 3 Академияи ВКД Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ, майори милитсия.

таъмини ислоҳоти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳамчун идомаи мантикии сиёсати созандагии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад.

Аз ҷониби сарвари давлат ва Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон оид ба мавҷудияти бо ном «вабои аср» ё коррупсия ҳам дар дохил ва берун аз ҳудуди Тоҷикистон, дар воҳӯриҳо ва баромадҳои хеш дар ташкилотҳои бонуфузи умумичаҳонӣ, воҳӯриҳои сарони давлатҳо ба ин зухурот диққат дода шудаанд. Ин ҳолат иродаи сиёсии сардори давлати тоҷикон аст дар бораи зухуроти коррупсионӣ ва аз он далолат медиҳад, ки роҳбарияти ҷумҳури оид ба ҷой доштани амалҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ бохабар буда баҳри кам кардан ва решақан кардани он кӯшиш ба харҷ медиҳад<sup>1</sup>.

Аксари муҳаққиқони риштаи ҷомеашиносӣ ба он ақидаанд, ки коррупсия ё ба ислоҳоти тоҷикӣ-фасод ва ришваситонӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи ҳузнангези даврони баъди Шӯравӣ ва сиёсати ниҳоии ихтилофпазирӣ он мебошад. Вале ин маънои онро надорд, ки дар даврони Шӯравӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон коррупсия вучуд надошт. Фарқияти коррупсияи даврони Шӯравӣ аз замони ҳозир дар он аст, ки дар он вақт танҳо шахсони воломақом ба ин кирдор даст мезаданд. Ҳоло бошад ҳама аз мансабдори давлатӣ то корманди китобхонаҳо, яъне коррупсия имрӯз аз боло ба поён омадааст ва тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаи кишварро фаро гирифтааст. Мувофиқи пурсиши охире, ки маркази тадқиқоти стратегияи (МТС) назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидааст, шаҳрвандони пурсидашуда ба саволи он низ «Оё коррупсия барои Тоҷикистон мушкilot буда метавонад ё не?», ҷавоби манфӣ додаанд. Яъне 63,9%-и онҳо ҷавоб додаанд, ки коррупсия проблемаи № 1 дар Тоҷикистон мебошад. 51,7 %-и пурсидашудагон коррупсияро дар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон проблемаи асосӣ ҳисоб мекунанд, яъне ба ақидаи онҳо коррупсия ба ба мисли камбизоатӣ, имрӯзҳо ҳамқадами Ҳукумати феъли гаштааст. Ворид гардидани маблағҳои зиёди коррупсионӣ дар маҷрои муомилоти ходимиони давлатӣ бо соҳибкорон ва шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва танҳо омили аз даст додани маблағҳои бузург мегардад, балки бунёди меъёриро ҳуқуқи ҷомеаро хароб намуда, ба ҳамин усул ба баробарҳуқуқи шаҳрвандон зарба мезанад. Дар ин ҳолат коррупсия ҳамчун натиҷа ва тақондихандаи як навъ бенизомӣ дар ҷомеа хоҳад гашт.

Бояд дар назар дошт, ки вожаи коррупсия аз калимаи латинӣ *corruptum* гирифта шудааст. Дар давраҳои гуногуни авзоиши муносибатҳои ҷамъияти истилоҳи коррупсия зиёда аз понздаҳ ифодакунандаи маъноҳоро дар бар мегирифт: «зиён овардан ба меъда бо хӯрокҳои вайроншуда», «вайрон кардани об дар зарфи пушида», «ночури дар фаъолият», «исрофкории дорой», «костагардонидани ахлоқ», «аз даст додани имконият», «харобгардонии сарчашмаи даромад», «несту нобуд кардани хашарот», «дар додани молу мулк», «нобуд кардани озодӣ», «афсун кардани зан», «бадахлоқ кардани ҷавонон», «сохтакорӣ натиҷаҳо», «паст задани эътибор» ва ғ.<sup>2</sup>

Имрӯзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама соҳае, ки фасодзада гаштааст, ин иҷтимоӣ ва маориф мебошад. Бухроне, ки имрӯзҳо ин соҳаҳо гирифтдор шудаанд, на танҳо оқибати ҷанги шаҳрвандӣ ва иқтисодии паст, балки сатҳи пасти шуурнокӣ ва муносибати аҳоли ба масоилҳои зисту пешрафти хеш мебошанд. Чунин ба назар мерасад, ки аҳолии кишвар ба оянда боварӣ надоранд. Ин на танҳо натиҷаи сиёсати нодурусти соҳаи маориф, балки як қарахтии шуури ҷамъиятӣ мебошад. Яке аз аломатҳои ташвишоваре, ки аз паст гаштани сатҳи маънавийи дониш шаҳодат медиҳад, ин сатҳи пасти малакаи касбии қисми зиёди мутахассисон мебошад. Бисёре аз ҷавонон на барои гирифтани илму дониш кӯшиш мекунанд, балки барои гирифтани ҳуҷҷат (диплом) таҳсил мекунанд, ки ин ба паст рафтани сатҳи ахлоқи одоби мардум

<sup>1</sup> Ниг.: Сайфиддинов А.А. Коррупсия ҳамчун зухуроти ҷамъиятӣ // Маҷмӯи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ дар мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе. 2013. - С.4.

<sup>2</sup> Ниг.: Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема. История и современность. - М. 2011. - С.11.

расонида, ососи такондихандаи тамоюлҳои бетафовутӣ ва навмедӣ гардида, дар охир зӯроварӣ бо коррупсия барин зухуроти номатлубро инкишоф медиҳад. Чунонки маълумотҳои омӯри нишон медиҳандафзоиши днишҷуёни макотиби олий, аспирантон ҳанӯз байни омма ақидае роиҷ гаштааст, ки инсон ҳар қадар дониш дошта бошад имкониятҳои моддияш ҳамон қадар паст гашта, сатҳи зиндагииаш низ паст хоҳад гашт.

Яке аз чораҳои муҳим барои таъмин намудани тағйирот ин ба тавсиб расонидани Конвенсияи СММ зидди коррупсия соли 2008 буд. Конвенсияи мазкур воситаи асосии муқовимати коррупсия ба ҳисоб меравад, зеро он тамоми кишварҳои ҷаҳонро, ҳам рӯбатараққӣ ва ҳам тараққӣ кардари фаро мегирад ва ҷавобгӯи тамоми шаклҳои фаъолияти коррупсионӣ, ҳам дар сохторҳои давлатӣ ва ҳам хусусӣ буда, чораҳои огоҳониданро, аз ҷумла криминализатсия тақлифу пешниҳоди пораро дар бар мегирад.

Дар солҳои охир коррупсия дар давлати мо хусусияти меъёрӣ ва сартосариро пайдо намудааст, ки боиси оқибатҳои макқорӣ иҷтимоӣ ва иқтисодӣ гашта, ба косташавии амнияти иқтисодӣ ва нобоварии мардум ба шоҳаҳои ҳокимият оварда расонадааст. Ба шубҳа аз ин, сарвари Ҳукумати Тоҷикистон иттилоъ дошта, борҳо таъкид намудааст, ки демократикунони ҷомеа дар рӯ ба рӯи коррупсия, дар пешрафти ҷомеаи мо яке аз монетаҳои хеле ҷидди мебошад. Ин зухурот механизмҳои давлатдорӣ ва иҷроии қонунҳоро суст намуда, садди роҳи амалишавии онҳо мегардад. Аз ин сабаб, ба муқобили чунин раванд ва решақан намудани шароити пайдоиши он тамоми қувваҳо равона карда шуда, чораҳои зарурӣ бояд андешида шавад. Ин зухурот ба монанди падидаҳои сирояткунандаи бекорӣ, бесаводии қисми зиёди аҳоли ва маҳалчигӣ дар як қатор истода, фалачкунандаи асосии иқтисодиёту сиёсат ва умуман тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа мебошад. Бадбахтона, он рӯз то рӯз инкишоф ёфта, пояҳои маънавӣ, сиёсӣ ва иқтисодии кишварро суст ва заиф мекунад. Имрӯз коррупсия то он дараҷае ҷомеаи кишварро фаро гирифтааст, ки бо ақидаи аксари тадқиқотбарандагон ва мутахассисони таҷрибадор ҷори намудани фанни навро дар муассисаҳои таълимӣ бо номи «Коррупсиология», пешниҳод мекунад.

Дар ҷомеаи имрӯза соҳаҳои зерин ба коррупсия захмдор шудаанд:

- соҳаи идоракунии давлатӣ;
- соҳаи маориф;
- соҳаи тандурустӣ;
- соҳаи ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ;
- соҳаи ташкилотҳои байналхалқӣ ва корхонаву муассисаҳои ғайридавлатӣ<sup>1</sup>.

Коррупсияро дар соҳаи идоракунии давлатӣ метавон ба болоӣ ва поёнӣ тақсим намуд. Гуруҳи аввалро он шахсиятҳои воломақом, сиёсатдорон, хизматчиёни дараҷаи олий, яъне элитаи сиёсии сатҳи олий ташкил мекунад, ки қарори онҳо оид ба масоили гуногун (лоиҳаи қонунҳо, дигар санадҳо меъёрӣ, харидорӣ давлатӣ, тағйири шакли моликият ва ғайра) ҳалкунада мебошад. Гуруҳи дуюмро бошад, хизматчиёни вазорату кумитаҳои давлатӣ ва кормандони ҳифзи ҳуқуқ ташкил медиҳанд, ки бевосита бо шаҳрвандон дар робита қарор доранд. Ҳолати мазкур аз он вобаста аст, ки ҳамаи онҳо дорои ин ё он вазифаи фармоишию танзимкунӣ ва соҳиби қадом захирае ҳастанд, ки ин вақолатҳо ва дороиро ба манфиати худ истифода мекунад. Тавре, ки натиҷаҳои ҳисоботи Маркази тадқиқотии стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, амалҳои коррупсионӣ аз ҳама зиёд аз тарафи ин мақомотҳо содир мешаванд. Маҳз шадидтарин коррупсиянерон ба механизми содир кардани амалҳои коррупсионӣ хуб кор карда баромада шудааст (ҳанӯз аз даврони Шӯравӣ) ва ҳар яки он дорои аслиҳаи фишордихандаю амалкунандаанд.

---

<sup>1</sup> Бояд зикр намуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ноябри соли 2013 шахсони мансабдори давлати хориҷӣ ва шахсони мансабдори ташкилотҳои байналмилалӣ ба сифати субъекти порагирӣ (м.319 Кодекси ҷиноятии ҚТ) баромад карда наметавонистанд.

Қайд намудан зарур аст, ки мақсади ниҳой ва муқовимати коррупсионӣ ин устувор намудани арзишҳои демократӣ дар ҷомеа, эҳтирому ҳуқуқу озодии инсонҳо ва пешгирӣ аз паёмдарҳои номатлуби он буда, на ин, ки поймол сохтани принципҳои демократӣ, ноҳада гирифтани ҳуқуқу озодии инсон ва ташкили режими авторитарӣ мебошад. Аз ин нуқтаи назар, бартари доштани ҷораҳои пешгирикунанда ва аз байнбарандаи заминаҳо ва шароитҳои зуҳури коррупсия, бояд дар сиёсати зиддикоррупсионӣ мавқеи муҳимро ишғол намояд. Ба андешаи мо, бояд барои огоҳонидани кирдорҳои коррупсионӣ дар Тоҷикистон чунин ҷораҳоро амалӣ карда шаванд:

- баланд бардоштани сатҳи шуури ҳуқуқии аҳоли. Бо мардум наздик шудани ходимону хизматчиёни давлатӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ, яъне аз ҷониби онҳо ба шахрвандон фаҳмондани меъёрҳои қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ, ки дар онҳо дараҷаи ҳуқуқдорӣ амалкунии субъектон мустақкам гаштааст омили мусоидаткунандаи ин манбаъ мебошад;

- ошкорро, шаффоф ва таҳти принциби қонуният фаъолият намудани кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. Заминаи сарчашмагирандаи ин омил сиёсати дурусти интихоб ва ҷобачогузори кадрӣ дар соҳаҳои мазкур, баланд бардоштани савияи дониш ва рушду малакаи касбии кормандони онҳо ба ҳисоб меравд;

- беҳбудӣ бахшидан ба сатҳи аз ҷиҳати моддӣ ҳавасмандсозии кормандони соҳаи ҳифзи ҳуқуқ ва дигар муассисаҳои давлатӣ, таъминоти онҳо бо ашёҳои зарурӣ ва дигар васоити техникӣ, баланд бардоштани сатҳи ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодии онҳо;

- пурзӯр намудани назорат аз болои фаъолияти шахсони мансабдоре, ки бо хароҷоти давлатӣ алоқаманди доранд;

- мусоидат намудан бо рушди маърифатнокии аҳоли ва инкишофи ҷаҳонбинии тафақурию равонӣ ва фаҳмиши ирфонии онҳо, тарбияи шахрвандон дар руҳияи ватандӯсти, худшиносии миллӣ, садоқатмандию эҳтиром ба қонуну қоида, муқаддасоти миллӣ ва дигар арзишҳои олии инсонӣ<sup>1</sup> ва софдилона ҳифз намудани амниятӣ иқтисодӣ ва марзу буми кишвар;

- тақвият бахшидан ва назорати раванди татбиқгардии қонунҳо ва асноди ҳуқуқие, ки нашр гаштаанд.

Бори дигар ба оқибатҳои манфии коррупсия назар карда, зикр менамоем, ки оқибати аз ҳама хатарноки ин зуҳуроти номатлуб дар таъсир ба мафкураи аҳоли зоҳир гашта, дар оянда метавонад, ки мафкураи мазкурро дар тафақури онҳо доимӣ ҷой намояд, ки порагидиҳию порахӯрии амалдорон қори муқаррарист, инчунин бе додани пораю ришва мушқилоти хешро наметавон ҳал кард<sup>2</sup>.

Дар охир қайд намудан лозим аст, бо андешаи мо, новобаста аз камбудияҳои дар таҷриба ҷойдошта ҷомеа набояд рӯҳафтада шуда, бо интизори нишаст, балки ҳар фарди солимиро мебояд, масъулиятшиносона баҳри наҷод додани Тоҷикистон аз ин падидаи номатлуб дуруст дарк намояд, ки мақсади мо бунёди давлати соҳибхитёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. Чунин ҷомеа бошад танҳо дар заминаи афкори ҷамъияти пешқадам, шаффофияту ошкорбаёнӣ тавлид мегардад ва давлати ҳуқуқбунёд дар ҳамон вақт ташаккул меёбад, ки эҳтиром ба қонун ва риояи он дар дилу шуури ҳар як шахрванд ҷой гирифта бошад.

## **ВЗГЛЯД НА КОРРУПЦИЮ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ**

<sup>1</sup> Дар ин ҷода устои равоншиносӣ М.Давлатов дар яке аз осорҳои илмиаш оид ба масъалаи тарбия ва рушди шахсияти фарзандон тавсияҳои хело хуб пешниҳод намудааст. Ниг.: *Давлатов М.* Оила ва рушди шахсияти фарзандон (дар хошияи андешаҳои Фатхулло Ҷюлен). – Душанбе: «Ирфон». 2014.- С.5.

<sup>2</sup> Ниг.: *Коррупсия дар Тоҷикистон: андешаҳои ҷомеа.* МТС назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе. 2006. - С. 34.

**Ключевые слова:** коррупция, искоренение, обществоведение, растрата, взяточничество, социальное негативное явление

В статье рассматриваются вопросы сущности, содержания и последствия коррупции в условиях современных реалий Таджикистана. Анализируются социальные опросы, на основе которых авторы предлагают свое видение относительно предупреждения коррупции и ее проявлений.

## A LOOK AT CORRUPTION: ESSENCE, CONTENT AND CONSEQUENCES

**Keywords:** corruption, poverty, social studies, embezzlement, bribery, social negative phenomenon

The article examines the essence, content and consequences of corruption in modern realities of Tajikistan. Analyzed social surveys on which the authors offer their vision on the prevention of corruption and its manifestations.



## КОРРУПЦИЯ: ИСТОРИЯ И БОРЬБА С НЕЙ



**Каримова А.Т.\***

**Бухориев Б.Р.\*\***

*«Под коррупцией у нас в основном понимается взяточничество, между тем как социальное явление коррупция гораздо более сложное образование, а ее последствия крайне негативно сказываются на самых разных сферах государственной и общественной жизни – от экономики до морали»<sup>1</sup>.*

**Ключевые слова:** борьба, коррупция, история, общество, государственные институты, законодательство

Как показывают результаты многочисленных исследований, одной из самых тревожных проблем в жизни современного общества стала коррупция, так как это чрезвычайно опасное явление. И это не случайно. В Таджикистане негативная традиция взяточничества была широко распространена в среде чиновников, как в прошлом, так и в настоящее время. Но ситуация с распространением коррупции в республике на сегодняшний день вышла на качественно новый уровень.

\* Каримова А.Т. – обладательница 3 места, курсант 2 курса факультета № 2 Академии МВД Таджикистана.

\*\* Бухориев Б.Р. – преподаватель кафедры уголовного права, криминологии и психологии Академии МВД Таджикистана, лейтенант милиции (научный руководитель).

<sup>1</sup> Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с представителями общественности страны 14 июля 2013 года. г.Душанбе // <http://prezident.tj/>

Коррупция проникла во все сферы нашего общества, и реально оказывает свое негативное воздействие на функционирование государственных институтов.

*Что представляет собой коррупция?*

Коррупция (от лат. слова *corruptere* – портить) – использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды противоречащие установленным правилам.

Коррупция – деяния (действие или бездействие) лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, направленные на использование своего положения и связанных с ним возможностей для получения не предусмотренных законами материальных и нематериальных благ и преимуществ, иных льгот в свою пользу или других лиц, а также обещание, предложение или предоставление указанным лицам этих благ, преимуществ в целях их склонения их вознаграждения за такие деяния (действия или бездействие) в пользу физических или юридических лиц<sup>1</sup>.

Характерным признаком коррупции является конфликт между действием должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом и относятся к *категории преступлений против государственной власти*<sup>2</sup>.

Коррупция существует постольку, поскольку должностное лицо может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия или не принятия тех или иных решений. В число таких ресурсов могут входить бюджетные средства, государственная или муниципальная собственность, государственные законы или льготы и т.п. собирая штрафы, налоги или иные предусмотренные законом платежи, должностное лицо также распоряжается не принадлежащими ему ресурсами.

Коррупция начинается тогда, когда эти цели подменяются корыстными интересами должностного лица, воплощенными в конкретных действиях. Этого достаточно, чтобы характеризовать такое явление, как злоупотребление служебным положением в корыстных целях.

Чаще всего под коррупцией (в узком смысле слова) понимают ситуацию, когда должностное лицо принимает противоправное решение (иногда решение, морально не приемлемое для общественного мнения), из которого извлекает выгоду вторая сторона, а само должностное лицо получает незаконное вознаграждение от этой стороны.

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы добиться расположения, дорогой подарок выделял человека среди других посетителей и способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Потому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой.

*Может ли, существовать вред от коррупции?*

По нашему мнению, на этот вопрос существует единственно правильный ответ и этот вариант ответа очевиден, так как коррупция наносит огромный вред экономике страны, при этом процветает неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов и т.д.

---

<sup>1</sup> Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2005 год, №7, ст. 402; 2007 год, №7, ст.660; 2008 год, №10, ст.800; Закон РТ от 26.12.2011г., №772.

<sup>2</sup> Глава 30 Раздела XIII Уголовного кодекса Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 год, №9, ст. 68; №22, ст.306; 1999 год, №12, ст.316; 2001год, №4, ст.149, 167; 2002 год, №11,ст.675, 750; 2003 год, №8, ст. 456, 468; 2004 год, №5, ст.346; №7, ст.452, 453; 2005 год, №3, ст.126; №7, ст. 399; №12, ст.640; 2007 год, №7, ст.665; 2008 год, № 1, ст. 3; 2008 год, №6, ст. 389, ст.444, ст.447; 2008 год, № 10, ст. 803; 2008 год, №12 ч.1, ст. 986; 2008 год, №12, ч.2, ст.992; 2009 год, №3, ст.80; №7-8, ст.501; 2010, №3, ст. 155; №7, ст. 550; г. 2011, №3, ст. 161; №7-8, ст. 605; Закон РТ от 16.04.2012г., №808; Закон РТ от 03.07.2012г., №844; ЗРТ от 12.11.2013г. №1028, ЗРТ то 28.12.2013с. №1037.

### *Есть ли средства в борьбе с коррупцией?*

Нужно отметить, что первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с коррупцией, был Урукагина – шумерский царь города государства Лагаша во второй половине XXIV века д.н.э.<sup>1</sup> Несмотря на показательные и часто жесткие наказания за коррупцию, борьба с ней не приводила к желаемым результатам.

Во второй половине XX века коррупция все больше начала становиться международной проблемой. Глобализация привела к тому, что коррупция в одной стране стала негативно сказываться на развитии многих стран.

### *Могут ли граждане содействовать в борьбе с коррупцией?*

Необходимо отметить, что борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции осуществляют органы государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности и т.д. Но лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией, или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства и информация об этом лице, является государственной тайной.

С формальной точки зрения, если не будет государства – не будет и коррупции, Способность людей на данном этапе развития эффективно сотрудничать без государства, подвергается сильным сомнениям. Тем не менее, по нашему глубокому убеждению, в условиях, когда коррупция распространена практически везде, роспуск коррумпированных органов власти представляется одним из эффективнейших средств в борьбе с этим злом.

Помимо роспуска власти, существует три возможных подхода к уменьшению коррупции.

1) возможное ужесточение законодательства и его неукоснительное исполнение, тем самым повысив риск наказания.

2) создание экономического механизма, позволяющего должностным лицам увеличить свои доходы, не нарушая правила и законы.

3) усиление роли конкуренции, тем самым, уменьшение размера прибыли от коррупции.

На наш взгляд, сложное социально-экономическое положение, расслоение общества на богатых и бедных и вызываемое этим разочарование способствуют отчуждению общества от власти. Вместе с тем, если граждане государства будут иметь достойный уровень жизни и гарантированные права и свободы, то они будут стремиться защищать достояние республики на всех уровнях, что и означает соблюдение конституционного порядка. Поэтому, эффективное противодействие коррупции возможно только сообща, с привлечением заинтересованных в этом сторон - государственной власти и гражданского общества.

## **КОРУПСИЯ: ТАЪРИХ ВА МУБОРИЗА БО ОН**

**Вожаҳои калидӣ:** мубориза, коррупсия, таърих, чома, институтҳои давлатӣ, конунгузорӣ.

---

<sup>1</sup> Урукагина (*правильнее Урунимгина*) - царь Лагаша (2-я половина 24 в. до н. э.). Провёл реформы с целью пресечения злоупотреблений царских чиновников, судей, уменьшения поборов и повинностей с храмового персонала, защиты храмовых владений от посягательств со стороны царской администрации, а также уменьшения и упорядочения оплат за обряды. См.: Тюменев А. И. Государственное хозяйство древнего Шумера, М. – Л., 1956 / <http://dic.academic.ru/>

Мақола ба таърихи бавучудомадан ва мубориза бо коррупсия бахшида шудааст, экскурси хурди таърихи гузаронида шудааст. Ақидаи муаллифон вобаста ба мубориза бо коррупсия ношон дода шудааст.

## **CORRUPTION: THE HISTORY AND FIGHT AGAINST IT**

**Keywords:** fight against corruption, history, society, state institutions, legislation

Article is devoted to the history of the emergence and the fight against corruption, made a short excursion into the past. and tells the authors' position on the fight against corruption.



**ТАРТИБИ**  
**ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛАҲО ДАР**  
**МАЧАЛЛАИ ИЛМӢ «ОСОРИ АКАДЕМИЯ»**

Маҷалла тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» интишор мешавад.

Маҷаллаи илмӣ-назариявӣ «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, фарогирандаи бахшҳои ҳуқуқ, таърих, фалсафа, филология, иқтисод, информатика ва фанҳои дақиқ мебошад.

Дар маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии ҳайати профессорону олимону омӯзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориҷӣ нашр карда мешаванд.

Маблағи нашр аз ҳисоби Академия пардохт мешавад.

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои гуногуни илм шомил мегарданд, бо фармони сардори Академия тасдиқ карда мешаванд.

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бар гирифта, соле 3, 4 маротиба нашр мешавад.

Идораи маҷалла мақолаҳои илмию устодонро тибқи қарори кафедра ва тақризи мутахассис қабул менамояд.

Мақолаҳое, ки ба суроғи «Осори Академия» ирсол мешаванд, бояд бо талаботи зерин ҷавобгӯӣ бошанд:

1. Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан истифода гарданд;

2. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия (0,5) набояд аз 10 саҳифаи ҷопӣ (А-4) зиёд бошад;

3. Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Microsoft Word хуруфчинӣ ва шакли электронӣ бо гарнитураҳои Times NewRoman ё Times New Roman Tj сабт карда шаванд;

4. Фосила байни сатрҳо 1,5 см., ҳошия аз тарафи чап 3 см., аз тарафи рост 1,5 см., аз боло 2 см. ва аз поёни саҳифа 2 см.-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад;

5. Дар саҳифаи аввали мақола ному насаби муаллиф, унвон ва муассисаи корӣ зикр мешавад;

6. Дар охири мақола суроға, рақами телефон ва e-mail муаллиф (муаллифон) ҷой дошта мешавад;

7. Сарчашмаҳои иқтибосшаванда дар шакли поварак (сноски) дода мешавад. Шуморагузории поваракҳо пайҳам буда, дар низоми «дар ҳар як саҳифа» («на каждой странице») дастӣ гузошта мешавад. Ҳангоми таҳияи поваракҳо мебояд ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шумораи ҷилд, макони нашр, нашриёт, соли нашр ва саҳифаи истифодашуда зикр гардад. Ҳангоми иқтибоси такрорӣ адабиёти иқтибосшуда дар шакли мухтасар оварда мешавад;

8. Фишурдаи мақола бо забони англисӣ ва тоҷикӣ (русӣ) дар охири мақола навишта шавад.

Ҳайати таҳририяи ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмию ихтисор ва ислоҳ намояд. Дастхатҳои мақола ба муаллифон баргардонда намешаванд.

**П О Р Я Д О К**  
**П Р И Н Я Т И Я И О П У Б Л И К О В А Н И Я С Т А Т Е Й В**  
**Н А У Ч Н О М Ж У Р Н А Л Е « Т Р У Д Ы А К А Д Е М И И »**

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации».

В научно-теоретическом журнале «Труды Академии» печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по юриспруденции, истории, философии, филологии, информатике и естественным наукам.

В журнале публикуются результаты научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава Академии МВД, а также работы отечественных и зарубежных ученых.

Оплата издания производится за счет Академии МВД.

Редакционная коллегия, состоящая из специалистов различных направлений науки, утверждается начальником Академии МВД.

Журнал издается на русском, таджикском и английском языках с периодичностью в 3, 4 раза в год.

Научные статьи преподавателей редакцией принимаются при наличии решения кафедры и рецензии соответствующего специалиста

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Статья должна быть понятной и доходчивой;
2. Размер статьи не должен превышать 10 страниц (А-4) компьютерного текста, включая текст, таблицы, диаграммы, графику и рисунки;
3. Статья должна быть подготовлена в системе MicrosoftWord. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере гарнитурой Times New Roman или Times New Roman Tj;
4. Шрифт 14, формат А-4, интервал полуторный, поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см, листы – пронумерованы;
5. На первой странице справа указывается автор (авторы) статьи, место работы, должность, ученая степень, звание, ниже через один интервал по центру – название статьи;
6. В конце статьи указывается адрес, номера телефонов, а также e-mail автора (авторов);
7. Цитируемая в статье литература оформляется в виде подстрочных сносок. Нумерация сносок сквозная, от руки, в режиме «на каждой странице». При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора (*курсивом*), полное название книги, номер тома, место издания, издательство, год издания, страницу. При повторной ссылке цитируемая литература приводится в сокращенной форме;
8. В конце статьи приводится аннотация на английском и таджикском (русском) языках.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.

Рукописи статей авторам не возвращаются.

*734024, ш. Душанбе, кӯчаи Восеъ 123  
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734024, г. Душанбе, улица Восе 123  
Академия МВД Республики Таджикистан*

**Тел.: + (992 37) 226-60-48**  
**Факс: + (992 37) 226-60-43**

Ба чоп 20.11.2013 с., таҳвил шуд. 60x84, 1/16, 15 п/л  
Гарнитура «Times New Roman», «Times New Roman Tj»  
Теъдод 300 д., Супориш №  
Нархаш – шартномавӣ

---

**Маҷалла дар ҚДММ «Бухоро» ба таъб расидааст  
734036, ш. Душанбе, хиёбони «Дӯстии халқҳо», 47**